

ПРЕДМЕТ ВА МАСЪАЛАХОИ АСОСИИ ЗАБОНШИНОСИИ УМУМӢ

Забоншиносии умумӣ ҳамчун як қисми лингвистика пред-
мети омӯзиши худро дорад. Вай масъалаҳои гуногуиро дар
бар мегирад. Пеш аз ҳама забоншиносии умумӣ структураи
забонро нишон дода, аз қисматҳои фонетикау фонология, лек-
сикологияю семасиология, калимасозиву морфология ва син-
таксис иборат будани онро таъкид мекунад. Ин гуна таксимот
на ба ҳамаи мактабҳои забоншиносии дунъё хос аст, бо ву-
чуди он ки чунин хусусиятҳоро дар тамоми забонҳои миллий
мушоҳида кардан мумкин аст. Забоншиносии умумӣ мавҷу-
дияти ҳар як забони конкретро ба эътибор мегирад; масалан,
забонҳои русӣ, тоҷикӣ, англисӣ, ҳиндӣ ва ғайра. Ғайр аз ин
забоншиносии умумӣ ҷиҳати социалии ҳар як забонро нишон
дода, мавҷудияти забони адабӣ, шеваҳо, услуби забон, хусу-
сияти забони асарҳои бадӣ, илмӣ ва ғайраро қайд мекунад.
Ба ғайр аз ин мавҷудияти ҷараёнҳои забоншиносӣ, мактабҳо
ва методҳои тадқикотӣ, инчунин вариантҳои лингвистикаро ба
монанди забоншиносии муқоисавӣ — таърихӣ, забоншиносии
тасвирий, структурӣ, дескрептивӣ, этнолингвистика, психолинг-
вистика, фонетикаи таҷрибавӣ нишон медиҳад.

Забонҳои дунъё 1уногун буда, ҳар яке аз онҳо хусусиятҳои
ҳоси худро дорад. Вале баробари ин онҳо ҷиҳатҳои умумӣ ҳам
доранд. Ин умумиятҳоро ҳам дар вазифа, ҳам дар соҳт, ҳам
дар алоқа ва ҳам дар таърихи онҳо мушоҳида мекунем. Агар
ин гуна умумият намешуд, муносибати ҳалқҳои гуногунзабон
ва ё тарҷума аз як забон ба забони дигар номумкин мегардид.
Он умумият аз инҳо иборат аст. Ҳамаи забонҳо:

- а) воситаи алоқаи байни одамон мебошанд,
- б) дар ташаккул ва ифодай фикр хизмат мекунанд,
- в) аз овозҳо, калимаҳо ва грамматика иборат буда, кали-
маҳо маъноро ифода карда метавонанд,
- г) шакли гуфтугӯй ва ҳаттӣ дошта метавоанд, вале шак-
ли ҳаттии онҳо дар давраи муайянни тараққӣёт ба амал меояд,
- д) мувофиқи шароити таърихӣ шакли адабӣ ва услуби хос
дошта метавонанд.

тааллук дошта бошад, **въякарана**, ба лексикологияю этимология вобаста бошад, **нирукта** мегуфтанд. Пас маълум мешавад, ки ҳиндужо ба бисъёр қисматҳои забоншиносӣ дахл карда будаанд. Дар асри X пеш аз милод лугати калимаҳои номафҳуми Вед тартиб дода мешавад ва дар асри V забоншиносӣ номӣ Яска тафсири муфассали забони Ведро менависад.

Яке аз забоншиносони машҳури Ҳиндустон Панини буд, ки дар асри IV пеш аз милод умр ба сар бурдааст. Панини муаллифи аввалин грамматикаи санскрити қадима мебошад. Дар ин асар хусусиятҳои овозӣ ва грамматикаи санскрит чунон саҳех ва пурра дода шудааст, ки илми забоншиносии Европа го асри XIX ба он дараҷа нарасида буд. Панини ҳиссаҳои нутқро фарқ мекард, решা, асос, бандак, флексияи дохилӣ, задаю интонацияро медонист ва ҳатто забонро чун система мефаҳмид. Аз забоншиносони номии баъдинаи Ҳиндустон Вараручи Катъяна (асри III пеш аз милод), Бхартҳари (асри I), Хемачандра (XII) ва Вопадев (XIII)-ро ном гирифтан мумкин аст. Вараручи ба грамматикаи Панини шарҳ навишта, грамматикаи забони пракритро тартиб додааст. Бхартҳари философ — забоншинос буд, доир ба синтаксис қайдҳо дорад. Хемачандра забони гуфтугӯии давраи миёнаи забони ҳиндӣ — апабҳранширо тадқиқ намудааст. Вопадев грамматикаи нисбатан муқаммали санскритро меофарад. Ҳизмати забоншиносони Ҳинд дар соҳаи фонетика хеле қалон аст. Ба фикри онҳо, гимнҳои муқаддаси Вед ҳамон вақт вазифаи динӣ, сеҳру ҷодуии ҳудро адо мекунанд, ки агар калимаҳо саҳех ва пурра талафғуз гарданд. Ҳамин чиз сабаби пурра ва ҳаматарафа омӯхтани овозҳо гардид. Онҳо хеле пеш аз юнониҳо ҳамсадою садонок, овозҳои роғу зич, ҳичо, дарозу кӯтоҳии овозҳо, зада, интонация ва ҳатто фонемаю овозро фарқ карда метавонистанд. Онҳо артикуляцияи овозҳо, органҳои фаъолу пассив, иштироки бехи забон, мобайни он ва нӯги забонро дар талафғузи овозҳо нишон дода будаанд. Файр аз ин ба тағъиръёбии овозҳову ивазшавии онҳо, ки ба забонҳои Европа бештар хос асту юнониҳо аҳамияте намедоданд, диққати маҳсус дода будаанд.

Дар масъалаи морфология ҳам олимони Ҳиндустон хеле пеш рафта будаанд. Онҳо ба мисли юнониҳо ҳиссаҳои нутқро бо аъзоҳои чумла омехта намекарданд. Ба исм ҳамаи он калимаҳоеро дохил мекарданд, ки предметро ифода кунад, ба феъл бошад, ифодакунандай амалро. Ҳиндужо чор ҳиссаи нутқро нишон дода будаанд: ном (наман), феъл (акуҳата), пешоянд (упасарга) ва ҳиссача (нипата).

Ҳиндужо калимаро ба реша (дҳату), суффикс (пратуайа) ва бандак (вибҳакти) чудо мекарданд. Морфемаҳои калимасозу шаклсозро низ нишон дода будаанд. Мавҷудияти флексияи дохилиро низ медонистанд. Бояд қайд кард, ки европоиҳо мавҷудияти решаро дар калима дар асри XI (забоншиносӣ яҳудӣ Ион ибни Ганна ва француз Анри Этьен дар асри XVI) муай-

ян кардаанд. Хиндуҳо дар исм мавҷуд будани 7 падежро мепонистанд.

Кори бузурги забоншиносони Хинд ба ҳалқҳои дигар бе таъсир намонд. Ин таъсиро дар забоншиносии Хитой, Арабистон ва ба воситаи забони форсӣ дар Юнон бештар мушоҳид мекунем. Таъсири забоншиносии Хинд ба мамлакатҳои Европа пас аз таъсиси «Ҷамъияти осиёй» (1784) зиёд гардид. Ииро дар кори бародарон Шлегельҳо, Бенфей, Ф. Бопп, Макс Мюллер, Битни, Г. Бюлер, Шпейер, Кильхорн бештар мебинем.

Ҳамин тариқ, дар пайдоиш ва ташаккули илми лингвистика хиссаи забоншиносони Хиндустан ниҳоят қалон аст.

Забоншиносӣ дар Юнони қадим.

Юнони қадимро гаҳвораи забоншиносии Европа меноманд. Дар ин мамлакати файласуфҳову шоирон забонро ҳам аввал-ҳо философҳо меомӯҳтанд.

Яке аз масъалаҳои асосие, ки дикқати философҳоро ба ҳуд ҷалб намуда, баробари ин онҳоро ба ду гурӯҳи ба ҳам зид ҷудо намудааст, муайян кардани муносибати байни предмету ном мебошад. Ба фикри Гераклит (540—480 то милод), ҳар як қалима бо предмети ифода мекардагиаш алоқаи зич дорад ва онро дар ҳуд ба мисли соя ё ки акси дараҳт дар об ва ё акси одам дар оина инъикос менамояд. Демокрит (460—370 то милод) баракс таъкид мекунад, ки ном шарти буда, бо предмет ҳеч гуна алоқаи маънӣӣ надорад, онро (номро) аз руи одату анъана медиҳанд. Аз ин рӯ, бисъёр вақт номувоғнатии ному предметҳоро мушоҳид мекунем:

- 1) бисъёр қалимаҳо якчанд маънӣӣ доранд,
- 2) як қисми мағҳумҳо бо якчанд ном ифода мейбанд,
- 3) бо мурури замон ба ҷон як қалима қалимаи дигар ба вуҷуд меояд,
- 4) баъзе мағҳумҳо шакли ифода, яъне қалима надоранд.

Аз ин рӯ, дар як ҳолат қалима зиёд (синонимҳо), дар ҳолати дуюм қалима камӣ мекунад (полисемия), дар ҳолати сеюм ноустувор (архаизмҳо) ва ниҳоят дар ҳолати ҷорум намерасад (омонимҳо).

Платон дар асари ҳуд «Кратил» ҳар ду ақидаро ҳам маҳкум карда, фикри нав пешниҳод мекунад. Ба фикри қаҳрамони асари ў Сократ, мумкин аст, номҳо дар аввал бо предмети ҳуд алоқаи зич дошта бошанд, вале баъдтар ин муносибат гум мешавад. Баъзе номҳои ҳозира ба ин мисол шуда метавонанд Албата, байни ному предмет муносибату алоқа ҳаст, зеро бо ҳамин ном ифода шудани ин ё он предметро ҷандин насл мепонад ва истифода бурдааст.

Яке аз забоншиносони Юнони қадим Аристотель буд. Вай масъалаҳои грамматикаро дар алоқамандӣ бо мантиқ омӯҳта буд. Аристотель аз ҳиссаҳои нутқ исму феълро асосӣ шуморид, исмро бо мубтадо ва феълро бо ҳабар як мешуморад. Ўном — исмро занона, мардона ва миёна номида, бо ҳамин мав-

чудияти чинсиятро ҳам нишон дода буд. Дар масъалаи фонтика Аристотель садоноку ҳамсадо ва ҳичоро фарқ мекард.

Намояндағони яке аз мактабхой фалсафии Юнони қадим — стоикхो низ доир ба масъалаҳои гуногуни забон кори зиёдеро анчом додаанд. Онҳо (Хрисипп — 280—206 ва Кратес 170 то милод) таъқид мекарданд, ки байни ному предмет муносибати зич диге мешавад. Аз рӯи ном мохияти аслии предметро фаҳмидан мумкин аст, яъне ном предметро инъикос карда метавонад. Ва бо ҳамин ба пайдоиши яке аз қисматхой лексикология — этимология асос гузошта буданд. Албатта, маънииди онҳо асосноку илмӣ набуд. Ин масъала танҳо баъди ба вучуд омадани методи муқоисавӣ — таъриҳӣ ҳусусияти илмӣ пайдо мекунад. Стоикхо доир ба грамматика чунин корҳоро анҷом додаанд:

1. Истилоҳи «ҳиссаҳои нутқ»-ро аз мантиқ ба забон ҷорӣ намуданд.
2. Зарфу артикльро шинохтанд.
3. Исмо (Хрисипп) ба хосу чинс чудо намуданд, вале ду ҳиссаи нутқ шумориданд.
4. Панҷ падежро нишон дода, ба онҳо ном доданд. именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж ва звательный падеж.
5. Дар забони юнонӣ 24 ҳарфро нишон дода, онҳоро ба садоноку ҳамсадо чудо карданд.
6. Се ҷиҳати ҳарфро: овоз, ном ва тасвири онро нишон доданд.
7. Дар забон мавҷуд будани шеваю лаҳчаро қайд карданд.

Албатта, доир ба масъалаҳои забон хизмат ва роли грамматистҳои Искандария хеле қалон аст ва инро қуллаи забоншиносии Юнони қадим номидан мумкин аст. Ин давраро элиниӣ меноманд, ки то соли 334—331 (пеш аз милод)-ро дар бар мегирад.

Аз асири III (пеш аз милод) сар карда шаҳри Искандария аз ҷиҳати илму маданият чунон инкишоф меёбад, ки ягон шаҳр ба он баробар шуда наметавонад. Фонди китобхонаи машҳури он, ки Птоломени 2 дар асири III (пеш аз милод) бино карда буд, ба 800 ҳазор мерасид. Намояндағони ин мактаб **Зенодот** (250 то милод), **Аристарх** (215—143 то милод), **Дионисий**, **Фракийский** (170—90 то милод), **Аполлоний Дискол** (асири II), **Аристофан Византийский** (257—180 то милод) буданд.

Агар Дионисий грамматикаи забони юнониро тартиб дода бошад, Дискол синтаксиси он забонро тартиб додааст. Зено-дот артикль, ҷонишин ва ҷамъи дугонаро нишон дода буд. Аристарх 8 ҳиссаи нутқ: ном, феъл, сифати феълӣ, ҷонишин, зарф, пайвандак, пешоянд ва артикльро фарқ мекард. Дар ин давра ҳиссаҳои нутқ пурра аз синтаксис чудо шуда, чун воҳиди морфология дониста мешаванд. Дионисий 5 сифаро — номуайянӣ, ҳабарӣ, амрӣ, ҳоҳишмандӣ ва тобеиро —

ҳаракат, мафъул ва мобайшӣ, се шумораро — танҳо, дугона ва ҷамъ, се шахсро — якум, дуюм ва сеом ва се замонро — ҳозира, гузашта ва ояндаро фарқ мекард. Сифати феълӣ гуфта он гуна калимаҳоро меномиданд, ки ҳам ҳусусияти сифат ва ҳам ҳусусияти феълро (бе сифаву шахс) дорад. Грамматикии Юнон ба забоншиносии араб ва бештар ба Европа таъсири қалон расонидааст.

Забоншиносӣ дар Рим.

Римихо асосан ба забоншиносии Юнони қадим такъя карда, бисёр истилоҳҳои он забонро қабул кардаанд. Грамматикии онҳо низ тақлид ба грамматикай юнонист, фақат римихо қисмати услубро илова мекунанд. Гайр аз ин онҳо ба ҳиссаи нутқ ҳидоро илова мекунанд, валие артиклиро, ки хоси забони лотинӣ нест, аз ҳисоб мебароранд ва боз 8 ҳиссаи нутқ мемонад. Аз забоншиносон **Марк Варрон** (116—27 пеш аз милод), **Элия Денат** (асри IV), **Присцион** (асри VI), **Веррий Флакк** ва **Помпей Фестро** ном бурдан мумкин аст, ки грамматикай забони лотиниро тартиб додаанд. Қитоби **Флакк** ва **Фест** то замони мо омада расидааст.

ЗАБОНШИНОСИ ДАР АСРҲОИ МИЁНА

Дар асрҳои миёна европоиҳо танҳо забони лотиниро мемӯхтанд. Забони лотинӣ ҳамчун забони илм ва дин забони ягонаи ҳалқҳои Европа доноста мешуд. Конуну коидаҳои забони лотинӣ ба ҳамаи забонҳо ҷорӣ карда мешуданд. Ҳусусиятҳои хоси забонҳои дигар ба назар гирифта намешуданд. Забони лотинӣ мактаби тафаккури мантиқӣ шуморида мешуд. Забон гӯё аз ҷиҳати моҳияти мантиқӣ барои ҳамаи ҳалқҳо умумӣ аст, танҳо аз рӯи шакл ва ҳусусиятҳои овозӣ фарқ мекунаду бас. Ҳамин ақида баъдтар (асри XVII) асоси пайдоиши грамматикай универсалӣ гардид. Баробари пайдоиши дини насронӣ бисъёр ҳалқҳо соҳиби ҳат гардиданд ва дар қалисоҳо забонҳои чудогона омӯхта мешудагӣ шуд ва асарҳои динӣ аз лотинӣ ба он забонҳо тарҷума шуданд.

Дар ин давра суффиксро фарқ мекарданд. Ҳиссаи нутқи номро ба исму сифат ҷудо намуданд. Баҳси фалсафӣ-лингвистии байни реалистҳову номиналистҳо авҷ мегирад. Ба фикри роҳбари реалистҳо **Ансельм** (1033—1109), гӯё ба таври реалий мағҳумҳои умумӣ (масалан, дараҳт, хона, кӯҳ, ҳаракат ва гайра) вуҷуд дорад, предмет ва ҳодисаҳои бо ин мағҳумҳо мувофиқаткунанда акси суст ва хираи онҳоанд. Ин ҷараёни идеалистӣ буд. Ба фикри номиналистҳо, ки сардорашон **Росцелин** ва **Пьер Абеляр** (1079—1142) буданд, предметҳои чудогона бо ҳусусиятҳои хоси ҳуд ба таври реалий вуҷуд доранд, мағҳумҳои умумӣ бошанд, аз ҳамин предметҳо бо ёрии тафаккури мо ба вуҷуд оварда шудаанд. Ин ақидаи дуруст буд,

Биқобар ин намояндағони калисо ҳамеша ба мүкобили онхо мебаромаданд.

Забоншиносай дар Арабистон.

Дар асрҳои VII—VIII давлати бузурги арабҳо — хилофат ба амал меояд. Ин давлати гуногунзабён ва гуногунмаданият буд, vale забони давлатӣ забони арабӣ ва дин дини ислом буд. Забони арабӣ барои ҳалқҳои гуногунзабоне, ки дини исломро қабул карда буданд, забони ягонаи дин ва китобат буд. Ҳамин ҳолатро хеле баъдтар дар мамлакатҳои Европа ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Забони лотинӣ мисли забони арабӣ барои ҳамаи ҳалқҳои Европа забони ягонаи дин ва китобат буд.

Таъсири маданияти баланди ҳиндұхо ва юнониҳо мушоҳида мешавад. Дар Арабистон ҳам омӯзиши забон ҷиҳати амалий дошт. Мақсад пурра ва саҳеҳ омӯхтани китоби мүқаддаси оини ислом — Қуръон буд. Мақсад, аз як тараф, фаҳмонидани забони классикии Қуръон бошад, аз тарафи дигар, оmezish наёфтани он бо забони гуфтугӯй ва лаҳҷаҳои арабӣ буд. Аз забоншиносони араб, ки дар ду марказ — Басра ва Ҳуф ва баъдтар Бағдод ҷой гирифта буданд, Ҳалил-ал-Фарҳодӣ (718—791), форс Сабӯайхӣ (вафоташ 793), Ибн Дурейд, юнони Абӯ Абайда, Ибни Сино, Маҳмуди Қошғарӣ, ҳинд Сағонӣ (1181—1252), форс Фирӯзободӣ (1329—1414)-ро ном бурдан мумкин аст. Инҳо бештар луғат тартиб додаанд.

Арабҳо се хиссан нутқ — ном (исм), феъл ва калимаҳои ёриярасонро нишон дода, овозу ҳарфро ниҳоят хуб фарқ мекарданд ва ҳатто ба фаҳмиши фонема наэдик шуда буданд. Онҳо решай сәҳамсадогӣ (котиб, китоб, катл, кобил), ки хоси забонҳои сомист, хеле хуб омӯхта буданд. Гайр аз ин суффикс ва флексияи дохилиро нағз фарқ карда, вазифаю аҳамияти онҳоро хуб нишон дода буданд. Ин ба забоншиносии Европа, хусусан ба Франс Бопи, таъсири калон расонид. Европоиҳо мағҳуми решаро (юнониҳо ва римиҳо инро намедонистанд) аввалин бор аз арабҳо мефаҳманд, зеро бо забоншиносии Ҳиндустон ҳоло шинос набуданд. Камбудии луғати арабҳо он буд, ки дар он ҳам калимаҳои классикий ва ҳам шеваю лаҳҷаро якчоя, ба таври омехта дода буданд. Гайр аз ин онҳо ба масъалаи мүқосса диққат намедоданд.

Забоншиносии давраи Таҷаддуд (Возрождение).

Таҷаддуд асрҳои XV—XVIII-ро дар бар мегирад. Дар ин давра капитализм ғалаба мекунад. Ва ҷараёни фикрию маданий — нашъунамо, ислоҳот ва маърифат ба амал меояд.

Мағҳуми **нашъунамо** (ренессанс) он буд, ки маданияти дини феодалӣ ба маданияти гайридинӣ (светский), ки ба маданияти қадима такъя мекард, иваз шуд.

Мағҳуми **ислоҳот** (реформация) — (ҳаракати иҷтимоии зиддифеодалии асри XVI дар Европои Фарӯӣ, ки шакли муборизаи динии зидди калисои католикиро гирифта буд) он аст, ки

хокимияти папа барҳам хўрда, ба инкишоф ва тараққиёти қувваҳои миллии мамлакатҳои Европа шароит фароҳам оварда мешавад.

Маърифат (просвещение) — давраи инкишофи илму маданият дар фалсафа дар Европаи Фарбии асрҳои XVII—XVIII бошад, ҳаёти рӯҳии Европаро бо фалсафаю илм алоқаманд намуд. Давраи нав шахсони машҳури оламро ба мисли Колумб, Галилей, Коперник, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Ломоносов ва дигарон ба вучуд овард. Умуман, дар ин давра дар ҷамъият тағъироти кулӣ ба амал меояд.

Дар ин давра доир ба забонҳои зиёд маълумот ва материали ҷамъ мешавад. Омӯзиши осори қадимаи юнонӣ, лотинӣ, яхудии қадим ва сомӣ ривоҷ мегирад. Лоиҳаи забонҳои умумичаҳонии сунъӣ, грамматикаҳои универсалӣ ба вучуд меоянд.

Дар масъалаи дастрас ва пахи намудани забону маданияти қадима ҳизмати Юлий Цезарь Скалигер (1484—1558), Роберт Стефанус Юстус Скалигер (1540—1609), Иоган Рейхлин ніҳоят қалон аст.

Дар ин давра ва **маҳсусан аз охири асри XV** сар карда тартиб додан ва навиштани грамматикаҳои гуногун сар мешавад ва доир ба забонҳои испанӣ (1492), бретонӣ (1499), немисӣ (1527), французӣ (1531), англисӣ (1538), венгериӣ (1539), чехӣ (1567), польякӣ (1568), баски (1587), славянӣ (1596), латышӣ (1644), литвонӣ (1653) грамматикаҳо чоп мешаванд. Ин грамматикаҳо асосан дар қолаби забони лотинӣ навишта шуда буданд, вале ҳусусиятҳои ин забонҳо маҷбуր мекард, ки бисёр ҷойҳои он дигар карда шавад.

Азбаски **забонҳои зиёд маълум ва омӯхта** мешаванд, луғатҳое ба амал меоянд, ки чандин забонро дар бар мегиранд. Масалан, табнатшинос ва сайёҳи рус Пётр Палас дар асари худ «Луғатҳои муқоисавии ҳамаи забонҳову диалектҳо» (1787—1789) доир ба 272 забон, олимони немис Аделунг ва Фатер дар асарашон «Митридат ва ё забоншиносии умумӣ» доир ба 500 забон маълумот медиҳанд. Ба масъалаи пайдоиши забон ҳам диккат медодагӣ шуданд. Соли 1761 асари Жан Жак Руссо «Тачриба доир ба пайдоиши забонҳо» ва Гердер «Тадқиқот оид ба пайдоиши забонҳо (1772) чоп мешавад.

Пайдоиши ҷараённи фалсафии **рационализм** (асри XVII) ба он сабаб шуд, ки баъзе философҳо — забоншиносҳо категорияҳои забонҳоро бо категорияи манттик як мешумориданд. Агар ин ё он ҳодисаи забонӣ дар манттик мушоҳида нашавад, онро камбудӣ шуморида ба барҳам додани он харакат мекарданд. Тарафдорони ин ҷараён таклиф мекарданд, ки барои ҳамон забонҳо грамматикаи-умумӣ, ягона тартиб дода шавад. Яке аз ҷунин грамматикаҳои универсалӣ «Грамматикии умумӣ ва рационализм» (1660) ба қалами олимони француз Пор-Рояль Ланс-ло ва Антон Арно тааллук дорад. Инҳо фалсафаи Декартро асос гирифта буданд, зеро дар он алоқаи **зичӣ** грамматикаю

мангиқ қайд шудааст. Агар забон тафаккурро ифода кунад, пас категория забон низ ифодакунандай категорияи фикр аст. Аз ин рӯ, грамматика бояд ба мантиқ такъя кунад. Агар мантиқ барои ҳамаи халкҳо ягона бошад, грамматика ҳам бояд чунин шавад Барои як забон тартиб додани грамматика мантиқан нодуруст аст.

Албатта, дар байни забонҳо, чи хеле ки қайд карда будем, умумият ҳаст, vale ҳар як забон ҷиҳатҳои хос ва маҳсуси худро дорад, аз ин рӯ, пурра мувофиқат кардани ҳусусиятҳои забону мантиқ номумӯян аст. Масалан, на ҳамаи қалимаҳо мағҳуми мантиқӣ доранд, яъне маънои лексикиро ифода карда мегавонанд. Гуруҳи қалони қалимаҳои ёридиҳанда танҳо маъноҳои грамматикиро ифода мекунанд.

Гайр аз ин тарафдорони ҷараёни рационализм ба соҳтани забони сунъии байналхалқӣ ҳаракат мекунанд. **Файласуфҳои француз Рене Декарт** (асри XVII) ва **Готфрид Вильгельм Лейбниц** (1646—1716) тарғиботчиёни асосии ин равия буданд.

То ҳол қариб 600 лоиҳаи забони сунъии байналхалқӣ соҳта шудааст. Вактҳои охир ба ҷиҳати фалсафии ин маъсъала не, балки ба ҷиҳати амалии он дикқат медодагӣ шуданд. Аз охирҳои асри XIX сар карда ҷанд ҷавъи забони сунъӣ, ба мисли **воляпюк, идо ва эсперанто** соҳта шуд. Аз инҳо эсперанто, ки соли 1887 аз тарафи дуҳтури варшавагӣ **Людвиг Земенг** оғ тартиб дода шуда буд, то андозае муваффакият пайдо кард. Эсперанто қалимаи лотинӣ буда, маънояш умедкунанда мебошад. Ҳоло зиёда аз 10 миллион кас ин забонро мегонад. Бо ин забон журналу китобҳои зиёде чоп ва тарҷума шудааст. Аз ин забон ба таври васеъ колекционерҳо, варзишгарон, дуҳтурҳо, баҳрнавардон ва филологҳо истифода мебаранд. Таркиби луғавии забони эсперанто аз 900 қалимаи решагӣ иборат аст. (Лугатҳои ҳозира 25 ҳазор қалимаи решагӣ доранд). Аз инҳо 60% ба забонҳои романӣ, асосан лотинӣ, 30% ба забони германӣ ва 10% ба забонҳои славянӣ тааллук дорад. Грамматикии эсперанто 16 қоидай нисбатан сoddaro дар бар мегираду ҳалос Масалан, тамоми исмҳо сүффикси «-O» дорад: ҳомо — одам, патро — падар, патрино — модар; сифатҳо анчомаи «-а» мегиранд: ҳома — одамӣ, патра — падарӣ, матрина — модарӣ; зарф бошад, анчомаи «-е» мегирад: боне — нағз, хуб, малбоне — бад, ганда ва ғайра.

Дар охир ҳаминро бояд қайд кард, ки то асри XVIII олимон забонро тағиринаёбанда гумон мекарданд. **Файласуфи италяни Ҷамбатист Вико** (1725) аввалин шахсест, ки дар ҳусуси тараққиёти ҷамъияту забон сухан меронад. Ҳизмати гениалии Вико,— ба гуфти Маркс,— ҳалли ин маъсъала набуда, балки гузориши он мебошад. Як қатор олимон, ба мисли Шарль де Бросъ, Ж. Ж. Руассо, Монбоддо, Адам Смит, Пристли, Чон Горн-Тук, Гердер ва дигарон фикри Викоро циқишиф медиҳанд. Албатта, ақидаи ҳамаи инҳо як хел набуд. Масалан, файласуфи англisis

Чозеф Пристли дар тараққиёти забон ба мисли Гегель, Шлейхер се давваро мебинад: саршавй, гулгулшукуфй ва нешшавай (мурдан), vale Монбоддо баракс дар тараққиёти забон прогресси доимиро мебинад.

Дар асрҳои XVI—XVIII доир ба забонҳои гуногун материалҳои зиёд ҷамъ карда мешавад. Дар пайдонши забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ шиносони европоиҳо бо санскрит аҳамияти бафоят қалон дошт, зеро дар натиҷа маълум шуд, ки як қатор забонҳои асосии Европа бо санскрит умумияти наздик доранд.

Авзалин шахсе, ки умумият ва монандии қалимаҳои санскриту забони италияниро нишон додааст, савдогари италиянӣ Филиппо Сассети буд. Вай панҷ сол (1583—1588) дар Ҳиндустон зиндагӣ карда, забони санскритро меомӯзад ва ин гуна умумиятро мушоҳида мекунад. Забоншиноси ғисланӣ Иосиф Юстус Скалигер дар қитоби худ «Мулоҳизаҳо доир ба забонҳои европоиҳо» (1599) 11 забони ҳалқҳои Европаро ба мисли славянӣ, германӣ, романӣ, юнонӣ, венгрӣ, тоторӣ ва ғайра аз рӯи қалимаи **худо** ба ҳамдигар муқоиса карда ба ҳулосае меояд, ки ин забонҳо байни худ ҳеч гуна умумияте надоранд. Ин фикр ғалат буд, зеро аз рӯи як қалима забонҳоро бо ҳам муқоиса карда ҳешигарии онҳоро нишон додан имконнолазир аст. Баъдтар маълум шуд, ки аз он 11 забоне, ки Скалигер бо ҳам муқоиса карда буд, забонҳои венгрӣ ва тоториро истисно кунем, бокимондаи онҳо ба ғурӯҳи ҳиндустонӣ дохил мешаванд. Лейбниц умумияти қалимаҳои забонҳои **Финию** венгериро бо туркӣ, муғулӣ ва манҷурӣ нишон медиҳад. Ғайр аз ин вай таъқид мекунад, ки забони қадимаи яхудӣ нахустзабони (праязъықи) забонҳои дӯъиёнеест. Лоҷочсоз дар қитоби **худ «Материалҳо доир ба грамматикаи рӯсӣ»** (1755) ҳешигарии забони Европаро (русӣ, латышӣ, юнонӣ, лотинӣ ва немисӣ) нишон медиҳад ва таъқид мекунад, ки забонҳои хеш аз як забони қадима ба вучуд омадаанд.

Шарқшинос ва ҳуқуқшиноси англisis Вильям Чонс (1746—1794) солҳои 1783—1794 дар Бенгалия қозигӣ мекард. Соли 1784 вай «Ҷамъияти осиёӣ» барро мекунад. Вазифаи ин анҷуман омӯхтани маданият ва забонҳои Ҳиндустон буд. Соли 1786 В. Чонс дар ҳамин ҷамъият дар мавзӯи «Тадқиқоти осиёӣ» маъруза мекунад. Дар маъруза бо далелҳои радиашаванд мувофиқати забонҳои ҳиндустонӣ ҳам аз ҷиҳати грамматикий ва ҳам аз ҷиҳати лексикий нишон медиҳад. У мегӯяд: «Санскрит соҳти ачиб дорад ва бӯ забонҳои юнонию лотинӣ ҳам аз рӯи решай феълҳо ва ҳам шаклҳои грамматикий чунон ҳешигарии наздик дорад, ки тасодуф шуданаш мумкин нест. Ҳешигарӣ ба дарачаест, ки ягон мутахассис ҳам ба он шубҳа карда наметавонад, ки ин забонҳо аз як манбаъ ба вучуд омадаанд, vale мумкин аст, он забон ҳоло вучуд надошта бошад». Ба фикри ў, забонҳои ғотӣ, кельтӣ ва форсии қадим ҳам аз ҳамон манбаъ ба амал омадаанд. В. Чонс ақидаҳои худро бо таҳлили

овозхову фактҳои грамматики ҳасдиқ накард, бинобар он вайро асосгузори забоншиносии муқоисавӣ гуфтан мумкин нест.

Иосиф Добропольский ба омӯзиши муқоисавии забонҳои славянӣ асос гузаштааст. Файр аз ин ўро асосгузори илми филологияи славянӣ низ меноманд. Асарҳои ў «Таърихи забон ва адабиёти чех» (1792), «Китоби дарсии муфассали забони чехӣ» (1809—1819) ва «Лугати немисӣ-чехӣ» аҳамияти қалон доранд. Добропольский аввалин шуда забони қадимаи славянӣ ва грамматикай онро аз ҷиҳати илмӣ омӯҳт. Файр аз ин ў забонҳои славяниро тасниф намудааст. Ин забоншиноси чех ба омӯзиши забони русӣ аҳамияти қалон дода, бо мақсади бо ин мамлакат аз наздик шинос шудан ва бо олимони он алоқа пайдо кардан ба Россия ҷанд бор омадааст.

Шахси дигаре, ки ба пайдоиши забоншиносии муқоисавӣ-гаъриҳӣ ёрӣ расонидааст, забоншиноси немис **Фридрих Шлегель** (1772—1829) мебошад. Соли 1808 Фридрих Шлегель дар асари худ «Доир ба забон ва ҳикмати ҳиндӯҳо» ҳешигарии санскритро бо забонҳои лотинӣ, юнонӣ, германӣ ва форсӣ натанҳо аз рӯи таркиби қалимаҳо, балки ҷиҳатҳои грамматики нишон медиҳад. Камбудии ин олим асоси забонҳои Европа шуморидани санскрит буд. Истилоҳи «грамматикаи муқоисавӣ» аввалин бор дар асари Ф. Шлегель дучор мешавад.

Санскрит аз ду ҷиҳат ба пайдоиши грамматикай муқоисавӣ асос гузашт: 1. Санскрит ҳам аз ҷиҳати системай ҳамсадоҳо ва ҳам морфология ҳусусияти архаистии худро бештар нигоҳ доштааст ва аз рӯи он дар бораи нахустзабони ҳиндӯаврупогӣ тасаввурот пайдо кардан мумкин аст.

2. Грамматистҳои ҳинд фонетикаю морфологияи забони қадимаи худро ниҳоят муқаммал тадқиқ намудаанд. Ҳулоса, ҳамаи ин корҳо ба пайдоиши забоншиносии муқоисавӣ таҳкурӣ гузаштанд.

ЗАБОНШИНОСИИ МУҚОИСАВӢ — ТАЪРИХӢ

Аз фасли гузашта маълум шуд, ки то асри XIX як қатор олимон монандии забонҳоро нишон додаанд, вале онро аз ҷиҳати илмӣ исбот накардаанд.

Дар асри XIX як гурӯҳ олимон бехабар аз кори ҳамдигар дар як вакт умумияти забонҳои гуногунро нишон дода, ба ҳулосае омаданд, ки ин гуна умумият ҳешигарии ин забонҳорс мефаҳмонад. Ҳамаи ин забонҳо аз як забон ба амал омада, бо мурури замон забони мустақил гардидаанд. Дар натиҷа грамматикаҳои муқоисавии ҳиндӯаврупогӣ, сомӣ ва угрофинӣ ба вуҷуд омаданд. Дар ин кор методи муқоисавӣ-таъриҳӣ роли ҳалкунанда бозид. Натиҷаҳои методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ба забоншиносии умумӣ асос гузашт. Муҳокимаи фалсафӣ ва таъриҳӣ доир ба забон пеш ҳам буд, вале методи муқоисавӣ-таъ-

рихӣ ба пайдоиши илми забоншиносӣ сабаб шуд ва асос гузашт. То асри XIX ҳолати ҳозира ва ё гузаштаи ин ё он забон омӯхта мешуд, дар хусуси пайдоишу тараққиёти он чизе гуфта намешуд. Омӯзиши мукоисавии забонҳо ба ин хотима дод. Албатта, хизмати Маҳмуди Қошғарӣ, Вильям Чонс, Фридрих Шлегель ва дигарон дар пайдоиши методи мукоисавӣ-таърихӣ кам нест.

Ҳамин тарик, дар аввали асри XIX илми мустақили забоншиносӣ ба амал меояд, яъне аз филология, фалсафа ва таъриху табиат чудо мешавад.

Методи мукоисавӣ-таърихӣ бо роҳи мукоисай материали забонҳо натанҳо таърихи он забонҳоро, балки қонуниятиҳои тараққиёти онҳоро нишон медиҳад ва бо ҳамин забоншиносиро аз олами таҳмину фантазия ба илми муайян, саҳех ё ки аниқ мубаддал менамояд.

Таърихи омӯзиши мукоисавӣ-таърихии забонҳои ҳиндуавру-поиро ба чор давра чудо кардан беҳтар аст:

1. Аз пайдоиш ва ташаккули методи мукоисавӣ-таърихӣ то замони ҷавонграмматикҳо.
2. Ҷавонграмматикҳо.
3. Аз ҷавонграмматикҳо то «Курси лингвистикии умумӣ»-и Фердинанд де Соссюр ва рамзҳонии (расшифровка) осори забони хетӣ.
4. Аз «Курси лингвистикии умумӣ»-и Соссюру ҳатти хетӣ то замони мо.

Давраи якум. Ин давра солҳои 1816—1870-ро дар бар меғирад. Масъалаи асосии ин давра ба вучуд омадани методи мукоисавӣ-таърихӣ ва пайдоиши забоншиносии умумӣ буд. Дар ин давра ҷамъ намудани материал ва ба система даровардани он давом мекунад. Доир ба ҳамаи масъалаҳо фикри қатъӣ гуфтани барвакӯ буд, зеро баъзе масъалаҳо пурра омӯхта нашуда буданд ва материали зарурӣ ҳам гирд оварда нашуда буд. Санскритро асос ва ё нахустзабони забонҳои ҳиндуаврупой шуморидани Ф. Бопп, Курциус, Ф. Шлегель, А. Шлейхер ва дигарон муайян кардани қонунияти забонҳои ҳиндуаврупоиро душвор намуда буд. Дар санскрит будани се садонок (а, и, у) ба ҷои панҷ садонки (а, и, у, о, э) нахустзабон ин фикрро рад менамуд.

Дар ин давра бисъёр ҳатҳои номаълум ҳонда мешавад. Масалан, соли 1822 олимӣ француз Жан Франсуа Шамполион иероглифҳои Миссрро, соли 1837—1840 олимӣ немис Георг Фридрих Гротефенд ҳати меҳии форсӣ-тоҷикиро меконад. Ҳонда шудани ҳати меҳӣ ба ҳондани ҳатҳои аккадийҳо, элмасҳо, хетҳо Ҷаҳалҳо сабаб ва асос шуд. Ғайр аз ин ҳатҳои Қипр ва ҳати орҳонии турки ҳонда мешавад. Ҳондани ин ҳатҳо аҷамияти қалон дошт.

Давраи якумро ба ду марҳалато мешавад. Марҳалай аввал таҳминан солҳои 1816—1850-ро дар бар меғирад. Чи хеле

ки гуфтем, дар ин марҳала методи муконсавӣ-таъриҳӣ ва забоншиносии умумӣ ба амал меояд. Асосгузорони методи муконсавӣ-таъриҳӣ Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Грилл, А. Востоков ва дигарон буданд.

Франц Бопп (1791—1867). Забоншинос ва хиндушиноси машхури немис мебошад. Уз соли 1821 профессори университети Берлин буд. Соли 1816 «Доир ба системаи тасрифи забони санскрит дар муконса бо забонҳои юнонӣ, лотинӣ, форсӣ ва германӣ» китобе менависад. Ин асар ба пайдоиши методи муконсавӣ-таъриҳӣ асос гузашт ва як гурӯҳ забоншиносон ин солро соли пайдоиши забоншиносии муконсавӣ-таъриҳӣ меноманд. Бо ифодай Мейе, Ф. Бопп дар ҷустуҷӯи нахустзабони хиндуаврупой методи муконсавӣ-таърихиро ба вучуд овард, чи хеле ки Колумб дар ҷустуҷӯи роҳи Ҳиндустон Америкаро қашф карда буд.

Қашфи Ф. Бопп дар ҷист? Охир, забоншиносон В. Ҷонс ва Ф. Шлегель низ ҳешигарии забонҳои хиндуаврупоиро гуфта буданд-ку? Ҳизмати Бопп он буд, ки дар асоси материали забонҳои ҳеш назарияи системанокро ба вучуд овард. Дар натиҷаи муконсай бандакҳои феълӣ дар ин забонҳо маълум шуд, ки натанҳо ҳодисаҳои ҷудогона, балки системахои ягонаи грамматикий ба ҳам монанд мебошанд. Мувофиқат барои Бопп восита буд. Максади Бопп шакли қадимаро нишон дода, ба воситаи далели як забон ва ё шакли замонии он шакли забони дигарро маънидод намудан буд. Ин ҳиндирии олим буд, ки бе он забоншиносии муконсавӣ вучуд надорад.

Бопп баъдтар ба он забонҳо забони қадимаи русӣ ва арманиро ҳам дохил мекунад. Ҳулоса, ҳамаи он забонҳое, ки ҳоло мо ба оилаи хиндуаврупой дохил мекунем, аз назари олии дур намондааст, ба истиснои забонҳои хетӣ ва тоҳарӣ, ки он вакт маълум набуданд. Бопп ба ин оилаи забонҳо номи «хиндуавропой»-ро додааст.

Ба норасоиҳои кори Бопп ба ҳамин гурӯҳ дохил кардани забонҳои индонезӣ ва кавказӣ, инчунин санскритро нахустзабони забонҳои хиндуаврупой шумориданро дохил кардан мукин аст.

Расмус Христиан Раск (1787—1832). Забоншиноси гениалии Дания Расмус Раск низ дар як вакт бо Ф. Бопп, vale бехабар аз ҳамдигар ба омӯзиши муконсавӣ-таъриҳии забонҳои хиндуаврупой машғул мешавад. Солҳои 1816—1823 ба саёҳати Осиё мебарояд, ба Ҳиндустон ҳам мераевад. Аз соли 1823 то охри умр профессори университети Копенгаген буд. Асари машҳур ва маъруфи ў «Тадқиқот доир ба забони қадимаи шимол ва ё пайдоиши забони исландӣ» соли 1814 навишта шуда, соли 1818 ҷон мегардад. Ў дар ин асари ҳуд чанд фикри ҷолиби диккат гуфтааст, ки то ҳол аҳамияти ҳудро гум накардааст. Ба фикри олим, яғнӣ восита ба ҷисми забон манбаи мухимтарин дар муайян кардани пайдонши ҳалқ дар за-

монхой нихоят қадим ва алоқаи зичи байни халқҳо шуда на-
метавонад. Ҳангоми муқоисаи забонҳо фарқ кунонидани ху-
сусиятҳои лексикий ва грамматикиро талаб мекунад ва ба му-
вофиқати хусусиятҳои грамматикии забонҳо эътибори маҳсус
медиҳад. Вай дар ин асари худ ҳешигарии забонҳои германӣ,
литовӣ, славянӣ, лотинӣ ва юнониро нишон медиҳад. Раск
муқоисаи нишонаҳои грамматикий ва маҳсусан бандакҳоро
муҳим мешуморад, зеро онҳо аз як забон ба забони дигар на-
мегузаранд. Вай муқоисаи калимаҳои решагии ҳаётан муҳим
ва овозҳоро низ шарти зарурии муқоиса мешуморад. Раск
дар асари аввалини худ «Китоби дарсӣ ба забони исландӣ»
(1811) ба мукобили грамматикаи мантиқӣ баромада, таъкид
мекунад, ки вазифаи грамматика набояд фармон додани чӣ
навъ соҳтани калима бошад, балки чӣ хел ба амал омадан
ва тағъир ёфтани калимаҳоро тасвир кардан аст.

Раск аввалин шаҳсест, ки бо вучуди бо забонҳои славянӣ
наздиқӣ доштан шоҳаи маҳсуси забонҳои ҳиндӯаҷрупӣ буда-
ни забонҳои балтиқиро нишон додааст.

Раск ба мисли Франц Бопп забони аввалин — нахустзаз-
бонро ҷустуҷӯ намекунад. Вай алоқамандии забонҳои скан-
динавиро бо забонҳои дигари ҳиндӯаҷрупӣ нишон медиҳад.
У забони исландиро аввал бо забонҳои гренландӣ, кельтӣ,
баскӣ, финӣ, бაъд бо норвегӣ, шведију даниягӣ муқоиса кар-
да, онҳоро бо забонҳои дигари германӣ ва тамоми забонҳои
германиро бо юнонило лотинӣ ё ки фракий муқоиса мекунад.

Хулосаи Раск он аст, ки забонҳои скандинавию германӣ
бо ҳам хеле наздиқанд. Умумият ва ё манбаи қадимаи онҳо
ва инчунин забонҳои славянию балтиқиро дар забонҳои қади-
маи лотинӣ ва ё фракий пайдо кардан мумкин аст, зеро ин
забонҳо хусусияти архаистӣ ва ё қадимаи ҳудро бештар ни-
гоҳ доштаанд.

Забоншиноси номии **Франция** Антуан Мейе ба ин ду за-
боншинос ҷунин баҳо медиҳад: «Аз ҷиҳати ба муқоисаи за-
бонҳо ҳамроҳ накардани санскрит Раск ба дараҷаи Бопп на-
расидааст, вале ў ба пайдо кардани шакли қадима беҳуда
сағардорон нашуда, умумияти қадимаи забонҳои ба ҳам наз-
диқро нишон медиҳад. Ба фикри Раск, ҳамаи бандакҳои за-
бони исландиро ба ин ё он дараҷа дар забонҳои юнони
лотинӣ пайдо кардан барои исбот кифоя аст. Аз ин ҷиҳат аса-
ри ў нисбат ба асари Бопп илмӣ ва кам кӯхнашуда аст».

Яков Гримм (1785—1863). Гримм бо ёрии методи муқои-
савӣ-таъриҳӣ танҳо **як шоҳаи забонҳои ҳиндӯаҷрупӣ-гер-
маниро** муқоиса намудааст. У дар асари худ «Грамматикаи
немисӣ» (1819), ки аз ҷор ҷилд иборат аст, тамоми забонҳои
германиро аз шакли қадимаашон сар карда муқоиса наму-
дааст. Ҳар ҷор ҷилди ин асар соли 1838 ба охир расида, соли
1848 бо номи «Таърихи забони немисӣ» аз ҷоп мебарояд. Дар
асари қалонҳаҷми «Луғати немисӣ» (1854), ки ҷилди дуюмаш

1960 чоп шудааст, Гримм тамоми калимаҳон забони немисиро ҷой додааст.

Асарҳои Гримм ба забоншиносони минбаъда таъсири қалон расонидааст, таъсири ўро дар осори забоншиноси рус Буслеев Ф. И. бештар мушохида мекунем Гримм материали хеле зиёд ҷамъ намуда, тағъир ва такими шаклҳои грамматикиро дар забонҳои германӣ бо далелҳои фаровон нишон додааст. Фикрҳои Гримм доир ба тағъири овозҳо ва қонуниятҳои он низ ҷолиби дикқатанд. Ба гуфтаи А. Мейе, Я. Гримм дар «Грамматикаи немисӣ»-и худ бори аввал диалектҳои қадимаи немисиро ба таври саҳҳ тасвир намудааст, ки ин ба кори тадқикотчиёни минбаъда кӯмаки қалон расонида метавонад. Албатта, олим он ҳодисаҳои забониро тасвир карда буд, на таҳлил.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864). Востоковро асосгузори методи муқоисавӣ-таърихии забонҳои славянӣ гуфтан мумкин аст. Востоков аз соли 1826 аъзо-корреспондент ва аз соли 1841 академики Академияи илмҳои Россия буд Асарҳои асосии Востоков «Мулоҳизаҳо оид ба забони славянӣ» (1820), «Грамматикаи русӣ» (1831), «Таҷрибаи соҳтани луғати маҳаллии забони великорусӣ» (1852), «Луғати забони динии славянӣ» (1858—1861) ва ғайра мебошанд. Соли 1865 забоншинос Срезневский И. И. корҳои филологии Востоковро дар маҷмӯаи «Мушохидаҳои филологии Востоков А. Х.» чоп мекунад.

Хусусияти ҳоси корҳои ин олим он буд, ки вай ба мисли нағояндагони ин метод танҳо материали қадимаи забонҳоро муқоиса накарда, балки онро бо материали забонҳои ҳозира ва ҳатто шеваҳо муқоиса мекард. Ин тарзи кор бисъёр ҷиҳатҳоро равшан намуд, бинобар он тарафдорон пайдо кард. Востоков қайд мекунад, ки ҳамаи славянҳо — шарқию ғарбӣ ва ё ҷанубӣ, дар давраи Константин ва Мефодий (яъне 862) якдигарро, ба мисли он ки ҳоло русҳои Дону Архангельск сибирӣҳою москвагиҳоро мефаҳманд, медонистанд. Пас материали забони русӣ ҷӣ қадар ба қадим наздик шавад, ҳамон қадар бо забонҳои дигари славянӣ наздик шудан мегирад. Ба фикри Востоков, нахустзабони славянӣ аввал дар шакли яке аз диалектҳо вучуд дошт, баъд аз он диалектҳо забонҳои ҷудогона ба амал омаданд.

Востоков ба мисли Добривский забонҳои славяниро ба шарқӣ ва ғарбӣ ҷудо мекунад, vale дикқати асосиро ба мавқеи забони қадимаи славянӣ ва муносибати он бо забонҳои русӣ, сербӣ ва забонҳои дигар медиҳад.

Востоков бо Добривский дар масъалаи аз забони сербӣ ба амал омадани забони славянӣ қадим ва инчунин нахустзабон шуморидани он баҳс намуда қайд мекунад, ки забони қадимаи славянӣ барои ҳамаи ҳалқу қабилаҳои славян, ки дар територияи васеъ зиндагӣ мекарданд, забони ягона ва уму-

май набуд. Вай лаҳчан ин ё он қабила буду халос Востоков фарки забонҳои славянни қадима ва русиро қайд карда таъқид мекунад, ки забони славянни қадим, ки китобҳои Тавроту Инчил бо он низ навишта шудаанд, чи хел ки Добровский қайд мекунад, танҳо хоси сербҳо набуда, балки русҳо ҳам мефаҳмиданд. Востоков инчунин аз забони динии славянӣ ба кулӣ фарқ кардани забони қадимаи русиро, ки «Русская правда» ва «Слово о полку Игореве» бо он навишта шудааст, қайд мекунад. Востоков забони қадимаи славяниро бо забони китобӣ муқоиса намуда қайд мекунад, ки вай барои ҳалқҳои славянҷ чун забони дин хизмат мекард, чунон ки забони лотинӣ барои рӯҳониёни Европа хизмат менамуд. Гайр аз ин ба забони адабии рус таъсири зӯр расонидани забони қадимаи славяниро нишон дода мегӯяд, ки забони гуфтугӯи ҳалқӣ натанҳо аз забони славянӣ, балки аз забони ҳаттии русӣ, ки аз ҳисоби забони динии славянӣ бой гардидааст, фарқ мекунад.

Дар солҳои охир Востоков омӯзиши илмӣ ва чоли дастхатҳои қадимаи славяниро давом медиҳад, зоро бе ин кор забони қадимаи славяниро омӯхтан имконнозазир аст. Корҳои Востоков барои ба давраҳои қадим, миёна ва наъ чудо намудаанд забонҳои славянӣ кӯмаки калон расонидааст.

ПАЙДОИШИ ЗАБОНШИНОСИИ УМУМИ

Ақидаҳои Вильгельм Гумбольдт (1767—1835) дар бораи забон.

Гумбольдт яке аз олимон ва донишмандони номии асри XVIII—XIX ба шумор меравад. Вай ҳам забоншинос, ҳам философ, ҳам адабиётшиносу шоир ва ҳам ходими сиёсиву дипломатӣ буд. Дониши лингвистии ў ниҳоят васеъ буд, зоро вай натанҳо забонҳои хиндуаврупой, балки забонҳои баскӣ, маляю полинезӣ ва ҳатто забони хиндуҳои Америкаро медонист. Ҳамаи ин фазилат ва дониши лингвистӣ ба ў имконият додааст, ки доир ба масъалаҳои гуногун ҳулосаҳои дақику асосноқи боварибахш барорад.

Гумбольдт ба забоншиносии умумӣ, ба забоншиносии назарияйӣ асос гузашт. Ў масъалаҳои ниҳоят муҳимми забоншиносиро ба миён мегузорад, vale аксар аз нуқтаи назари идеалистӣ ҳал менамояд, бо вуҷуди ин ба инкишофи минбаъдай ҳам лингвистикаву ҳам забоншиносон таъсири бағоят калон мегузорад. Ақидаҳои Гумбольдт ба фаъолияти мактабҳои лингвистии зиёде таъсири калон расонидааст. Аз ин ҷиҳат ӯро бо Ф. Бопп, Соссюр, Фортунатов ва Бодуэн, де Куртенэ дар як қатор гузаштан мумкин аст. Гумбольдт табиатан забоншиноси назарияйӣ буд, зоро бештар масъалаҳои умумии ҳаракати забонию фалсафӣ доштаро мегузашт. Методи муқоиса-

одамон ба сохти забони онҳо вобаста нест. Ба фикри Гумбольдт, фахмиши одамон пурра ба забони онҳо вобастааст ва гӯё забон то андозае оғарандай хаёти хозира аст. Дарки хастӣ, ба фикри Гумбольдт, пурра ба забони худи одамон вобаста мебошад. Фаъолияти амалии худи одамон ба инобат гирифта намешавад, забон чун воситай бавучудорандай хаёти мавҷуда дониста мешавад.

Аз ин маълум мешавад, ки Гумбольдт баробари фикрҳои дурусти пешқадам фикрҳои ғалат ҳам доштааст. Масалан, аз як тараф, забонро маҳсул шаҳси ҷудогона шуморад, аз тарафи дигар, инъикоскунандай фактори ҷамъиятию миллӣ мешишуморад. Ё ки дар як ҷо забонро аз ҷиҳати тараққиёт ба оҳиррасида, vale баробари ин тараққиёт мунтазами онро таъкид мекунад.

Гумбольдт тарафдори грамматикии типологии муқоисавии забонҳои хешу ғайриҳеш буд. Гумбольдт ба муқобили тартиб додани грамматикии умумие буд, ки ҳусусиятҳон забонҳоро ба назар нағирифта аз рӯи схемаи тайёри мантиқӣ сохта шуда бошад. Тарафдори ашаддии ин ҷараён Беккер К. Ф. буд. Вай ба категорияҳои мантиқии Гегель такъя карда, соли 1836 асари худ «Грамматикаи батафсили немисӣ»-ро менависад.

Гумбольдт дар инкишофи фикрҳои забоншиносӣ аҳамияти муҳим доштани мухолифатҳои (анатомия) диалектикаи зеринро таъкид намудааст:

1. Мухолифат дар масъалаи ҳусусияти ҷамъиятий ва индивидуалий доштани забон. Дар ҳакиқат забон дар як вақт ҳам ба шаҳси ҷудогона мансуб аст ва ҳам инъикоскунандай омили ҷамъият ва миллист.

2. Мухолифати байни ба охир расидани инкишофи забон дар айни ҳол ва инкишофи мунтазами он.

3. Забон ҳамчун системаи муайян, vale дар айни ҳол амаликунандай фаъолияти ҷудогонаи нутқ.

4. Забон воситай ифодакунандай нутқ аст ва дар айни ҳол воситай бавучудорандай фикри шуҷаванд мебошад.

5. Забон ҳам шакли мантиқии фикр ва ҳам шакли забон аст, бо вучуди он ки Гумбольдт ба ҳаракати фикр қувваи таъсиррасонандай доштани системаи забонро таъкид мекунад.

Ҳамаи ин проблемаҳо мавриди омӯзиши забоншиносони ҷудогона ва мактабҳои забоншиносии минбаъда гардидаанд. Олимони зиёде аз ҷиҳатҳои гуногун ба ў пайравӣ карда, ақидаҳои ўро ривоҷ додаанд.

Ақидаи Гумбольдт дар масъалаи системанокии забон, орғанизм будани он аз тарафи забоншиносон А. Шлейхер, Бодуэн де Куртенэ ва Фердинанд де Соссюр, фикри ўро дар ҳусуси муносабати забону рӯҳ, забону тафаккури шаҳси ҷудогона будани забон забоншиносон Штейнталъ ва Потебня А. А. ривоҷ дода бошанду минбаъд асоси ҷараёни психологӣ дар забоншиносӣ гардида бошад, Фердинанд де Соссюр, Антуан

вѣ-таърихиро барои ба вучуд овардани назарияи илмии забоншиносӣ истифода мебурд. Асари якумини лингвистии Гумбольдт «Дар хусуси ба таври мукоиса омӯхтани забонҳо дар давраҳои гуногуни тараққиёти онҳо» соли 1820 чоп мешавад. Асари асосии лингвистии ў «Дар бораи забони кавӣ аз ҷазираи Ява», ки аз се ҷилд иборат аст, бâъди вафоташ аз тарафи бародараш А. Гумбольдт соли 1836—1840 чоп қуононида мешавад.

Ақидаҳои асосии Гумбольдт доир ба забон дар муқаддами назариявии ҳамин асар «Дар бораи фарқи соҳти забонҳои инсон ва таъсири он ба инкишофи рӯҳии одамон» ҷой дода шудааст. Дар ин асари Гумбольдт ҳам фикрҳои тозаву пешқадам ва ҳам фикрҳои ғалат ба назар мерасанд. Яке аз масъалаҳои фалсафӣ дар кори олим нишон додани муносибати байни забону рӯҳ мебошад. Ба ақидаи Гумбольдт, забон ин рӯҳи ҳалқ, рӯҳи ҳалқ бошад, забони он аст. Дар ин ҷо олим забону тафаккурро як шуморида, ҷиҳати идеалистии ақидаи ҳудро нишон медиҳад. Вай забонро ҷунин олоте мешуморад, ки фикрро ба вучуд меоварад. Дар ин ҷо ў фаъолияти забону фикрро як мешуморад. Гумбольдт дуруст қайд мекунад, ки забон ҳамеша дар тараққиёт аст. Ба фикри Гумбольдт, ҳар як насл забонро дар шакли тайёр қабул мекунад ва ҳамин шакл барои таъшир ва тараққии забонӣ мувофиқи таҷрибаву фаъолияти ҷамъият ҳама гуна шароит дорад. Ў забонҳои зиёдеро омӯхтааст ва онҳоро аз рӯи соҳт ба ҳам муқонса кардааст. Ба ҷиҳати генетикии он дикқат надодааст. Аз ин рӯ, фикри забоншиносони муқоисавӣ доир ба масъалаи тараққиёти забон ҷолиби дикқат аст. Гумбольдт яке аз аввалин олимоне буд, ки забонро ҷун система медонист. Бо ҳам алоқаи зич доштани тамоми структураи забонро нишон додааст. Ў таъқид мекунад, ки дар забон ягон ҷизи ҷудогона нест, ҳар як элементи ҷудогона ба сифати ҷузъи кулл намудор мегардад. Гумбольдт фарқи забону нутқро нишон дода буд, ки ин ҳам ҷолиби дикқат мебошад. Ин гуна тезису фикрҳои тоза дар кори ин олимӣ номӣ хеле зиёданд.

Баробари ҷунин фикрҳои тоза дар корҳои Гумбольдт фикрҳои ғалат ҳам дучор мешаванд. Забонро Гумбольдт натиҷайи фаъолияти рӯҳи шахсони ҷудогона мешуморад, бо вучуди он ки моҳияти ҷамъияти забонро рад намекунад. Инкишофи забон бе «ҷаҳонбинии миллӣ» ва «рӯҳи ҳалқ» вобаста бошад, гуногуи ии забонҳо гӯё ба гуногуни рӯҳ вобаста аст. Ба фикри Гумбольдт, забон гӯё байни одаму ҳаёти берунаи ба он таъсиррасонанда ҷой гирифтааст. Гӯё инъикоси ҳақиқати объективӣ дар майнаи мо ба забон вобаста бошад, ҷунқи дар забон ҷаҳонбинии одамон акс ёфтааст. Ҳамин тарикӣ, Гумбольдт ба забон аз ҳад зиёд баҳо медиҳад. Революционер ва демократи рус Чернышевский ба мукобили ин ақидаи Гумбольдт баромада таъқид карда буд, ки фаъолияти фикрии

Мейе, Жан Вандриес дар масъалаи чиҳати иҷтимоии забон ба Гумбольдт пайравӣ карда, фикрҳои ўро инкишоф додаанд. Ҷаравени этнолингвистика (ҷараёне, ки диққати асосиро ба омузиши алокази забон бо маданият, урфу одат ва хаёлоти халқ ҷалб мекунонад) ақидаҳои Гумбольдтро доир ба рӯхи халқ ривоҷ дода истодааст.

ИНКИШОФИ ЗАБОНШИНОСИИ МУҚОИСАВӢ—ТАЪРИХӢ ВА ЧАРАЕНИ НАТУРАЛИСТИЙ

Методи муқоисавӣ-таърихӣ дар корҳои асосгузорони забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ ба таври умумӣ ба шоҳаҳои ҷудогони забонҳои ҳиндӯаvrupoy татбиқ карда шуда буд. Дар давраҳои баъдина вазифаву доираи ин метод аниқ карда мешавад. Истифодаи он барои забонҳои романӣ, германӣ ва дигар забонҳо мухим буд. Ба ақидаи Соссюр, истифодаи методи муқоисавӣ-таърихӣ нисбати забонҳои романӣ, ки забони лотинӣ он бо материали фаровони худ дараҷаи инкишоф ва ба вуҷуд омадани забонҳои ҷудогони ин оиларо нишон додан ёрии қалон мерасонид, ҷолиби диққат буд.

Минбаъд ин методро барои муайян кардан гурӯҳ ва оилаи забонҳои дигар низ васеъ истифода мебаранд.

Дар инкишоф ва ба шакли муайян даромадани методи муқоисавӣ-таърихӣ ҳизмати як қатор забоншиносон, ки қисматҳои ҷудогони забонро бо истифодаи ин метод тадқиқ намудаанд, қалон аст.

Забоншиноси немис **Август Фридрих Потт** (1802—1887) дар асари асосиаш «Тадқиқоти этиологияи забонҳои ҳиндӯаvrmanӣ» (1833—1836) мувофиқат ва инкишofi овозҳо ва қалимаҳоро дар забонҳои санскрит, юнонӣ, лотинӣ, литовӣ ва ғотӣ бо мисолҳои фаровон нишон дода, ба пайдоиши этиологияи илмӣ асос гузоштааст. Ҳиссаи ў дар муқоисаи овозҳо дар забонҳои ҳиндӯаvrmanӣ ва мувофиқати онҳо хеле қалон аст.

Дар ин давра олимони зиёде ба тадқиқи оилаи забонҳои ҷудогона машғул мешаванд, ки нисбатан барҷастатарини онҳо тадқиқотчиёни санскрит Теодор Бенфей (1809—1881), Макс Мюллер (1823—1900), тадқиқотчии забонҳои юнонӣ Георг Курциус (1820—1885), забонҳои романӣ Фридрих Диц (1794—1876), славяншиносон Срезневский И. И. (1812—1880) ва Франц Миклошич (1813—1891) ба шумор мераванд.

Аксари забоншиносон методи муқоисавӣ-таърихиро асосан дар алъамандӣ бо забони санскрит истифода мебурданд. Забоншиноси немис Георг Курциус бошад, ин методро дар омузиши забони юнонӣ татбиқ намуда, асари худ «Чиҳатҳои маҳсуси этиологияи забони юнонӣ»-ро (1858—1862) менависад. Забоншиноси дигари немис Фридрих Дицро асосгузори омуз-

зиши методи мукосави-таърихии забонҳои романӣ мешуморанд. Вай ба корҳои Ф. Бопп ва Р. Раск таъя намуда асари сецилдаи худ «Грамматикаи забонҳои романӣ»-ро (1836—1843) меофарад. Баъдтар асари дигари ў «Луғати этимологии забонҳои романӣ» (1854) чоп мешавад.

Забоншиносӣ словеи Франц Миклошичро асосгузори ҳақиқии забоншиносии мукосави-таърихии забонҳои славянӣ меноманд. Вай муаллифи аввалин «Грамматикаи мукосавии забонҳои славянӣ» мебошад. Ҷилди якуми ин асар бо номи «Фонетика» соли 1852, ҷилди дуюм «Морфология» (1856) ва ҷилди сеюм «Синтаксис» (1874) чоп мешавад.

Методи мукосави-таърихиро вобаста ба забони русӣ забоншинос Федор Иванович Буслаев татбик намудааст.

Концепцияи лингвистии Август Шлейхер (1821—1868).

А. Шлейхер ба гайр аз забоншиносӣ ба омӯзиши ботаникаю философия низ машғул шудааст, ки ин ба ақидаҳои забоншиносии ў таъсири муайян расонидааст. Ў аз соли 1846 дар университети Бонн, аз соли 1850 дар Прага ва аз соли 1857 дар университети Йен доцент шуда кор кардааст. Соли 1858 ўро узви вобастаи Академияи илмҳои Россия интихоб мекунанд.

Шлейхер баробари ба шакли чудогонаи илм даровардани ҳиндуврупоишиносӣ ба ҷараёни натурбиологӣ дар забоншиносӣ асос гузаштааст ва аз методҳои он, яъне илмҳои табий истифода бурдааст. Асарҳои ў «Морфологияи забони динии славянӣ» (1852), «Дастур барон омӯзиши забони литвонӣ» (1855—1857), «Дар ҳусуси морфологияи забон» (1859), «Назарияи Дарвин дар амалияни илми забон» (1863) ва соли 1861—1862 асари асосии ў «Грамматикаи мукосавии забонҳои ҳиндугерманӣ» чоп мешавад. Ин асарҳо ба инкишифи ҷилими забоншиносӣ қӯмаки қалон расонидаанд.

Август Шлейхер забонҳоро аз рӯи ҳусусияти грамматикиашон ба се гурӯҳ чудо мекунад. Дар ин масъала ҳам таъсири Гегельро (тезис — антитезис — синтез) дар ў мушоҳид мекунем. Ба гурӯҳи якум забонҳои решагӣ (фақат решашоранд, суффиксу префикс надоранд), агглютинативӣ (ҳам решашор ва ҳам аффикс доранд) ва флексивӣ (ҳуди шакли калима ҳам маъно (реша) ва ҳам муносибатро (аффикс) ифода мекунад) чудо намудааст. Забонҳои полисинтетикии Гумбольдт нишондодаро ба гурӯҳи агглютинативӣ дохил кардааст. Ў ба забонҳои решагӣ хитой, намаквӣ ва бирманий, ба гурӯҳи агглютинативӣ турку тоторӣ, муғулӣ, венгерӣ, тушӣ ва тибетиро, ба гурӯҳи флексивӣ сомӣ ва ҳиндуврупоиро (ҳам қадимааш ва ҳам наваш) дохил кардааст.

Ба ақидаи Шлейхер, ин се гурӯҳ се дараҷаи тараққиётӣ забонҳоро нишон медиҳад: решагӣ дараҷаи аввал, қадимӣ ва ё ибтидоии тараққиётро; агглютинативӣ дараҷаи мобайни та-

ракқиётро һа флексивӣ дараҷаи олӣ, охирони тараққиётро нишон медиҳад. Ин таснифот ба олимони минбаъда таъсири зӯр расонида бошад ҳам, онро дараҷаи тараққиёти забонҳо шуморидан ҳамчун чизи соҳта мақбули забоншиносон нагардид.

Дар вақти нишон додани муносабати байни забонҳои хиндуаврупой чун **натиҷаи тараққиёти таъриҳӣ** Шлейхер назарияи шаҷараи забонҳои хиндуаврупоиро ба вуҷуд меорад. Аз рӯи назарияи Шлейхер забонҳои қадимаи хиндуаврупой ба ду нахустзабон — **шимолиевропой** ва **ҷанубиевропой** ҷудо мешаванд. Ба гурӯҳи шимолӣ забонҳои славяню балтикий, инчунин германӣ, vale ба ҷанубӣ ҳиндӣ, эронӣ, кельтӣ, юонӣ ва итالяниро доҳил мекунад.

Одатан Шлейхерро асосгузори ҷараёни натурбиологӣ дар забоншиносӣ мешуморанд, зоро забонро ба категорияи организми зинда доҳил намудааст ва қонунҳои онро ба забон ҷорӣ мекунад. Дар ин бора ӯ ҷунин менависад: «Ҳаёти забон аз ҳаёти организми зиндаи дигар — наботот, растанӣ ва ҳайвонот фарқи қулӣӣ надорад. Ба мисли ҳайвоноту наботот забон ҳам аз соҳти оддитарин инкишоф мейёбад, ба шаклҳои мураккаб мерасад ва ниҳоят баъди ба қуллаи баланди инкишоф расидан шаклҳои он барҳам меҳӯрад» Дар ҷои дигар ба пурра мувофиқат кардани ҳамаи қонунҳои табиат ба забон шубҳа мекунад. Фикрҳои Шлейхерро доир ба ин масъала ҷунин хулоса кардан мумкин аст:

1) Забон чун организми табиӣ берун аз иродай одамон вуҷуд дорад. Вайро тағъир додан мумкин нест. Забон бо ёрии иродай одамон инкишоф ва такмил ёфтааст ва мувофиқи ҳамин қоида пир мешавад **ва мемирад**;

2) «Ҳаёти забонҳо» мисли ҳаёти табиат инкишоф мейёбад;

3) Лингвистика мувофиқи қонун ва қоидаҳои табиат ба вуҷуд меояд ва инкишоф мейёбад.

Ин ақида ба қулӣӣ ғалат аст, зоро забон ҳодисаи ҷамъиятӣ аст. Вай баробари ҷамъият пайдо мешавад ва баробари он инкишоф мейёбад. Забон то ҷамъият ҳаст, вуҷуд дорад, барои он чун воситаи алоқа ҳизмат мекунад. Дар ҳолати забони дигарро қабул намудани ҷамъият он аз истеъмол мебарояд **ва мемирад**.

Ақидаи дигари ғалати Шлейхер гипотеза доир ба ду давраи ҳаёт ва инкишofi забон буд. Вай ба ақидаи идеалистии Гегель, ки дар асари ӯ «Фалсафаи таъриҳӣ» (1840) ифода ёфта буд, такъя намуда таъкид мекунад, ки ҳаёти забонҳо ба ду давраи мустақил ҷудо мешавад: таърихи ҷониши забонҳо ва таърихи барҳам ҳӯрдани шаклҳои забонӣ. Ба муқобили ин ақидаи Шлейхер Яков Гримм, Потебня ва Бодуэн де Куртенэ баромада буданд.

Ҳизмати Шлейхер дар тараққии забоншиносии умумӣ ва муқонсавӣ-таъриҳӣ ҳеле қалон аст. Ӯ яке аз аввалинҳо буд,

ки мувофиқат ва инкишофи овозхоро дар забонҳои хиндуаврупой нишон дода, методикаи азнавбаркароркуни нахустзабони европоиро кор кардааст. Ҳам таснифоти морфологӣ забонҳои хиндуаврупой ва ҳам шаҷараи забонҳои хиндуаврупой ба номи Шлейхер вобаста мебошад. Дар шаҷараи забонҳои хиндуаврупой Шлейхер робитай забонҳои хиндуаврупойро нисбат ба якдигар ва пайдарҳам аз ҳам чудо шудани онҳоро ба дараҳт ва шоҳу танаҳои он монанд кардааст. Чунин таҷдиди нахустзабон ба ду сабаб мумкин гардид:

1) дар натиҷаи ба эътибор гирифтани қонунҳои қатъӣ ва мунтазами забонҳо;

2) дар асоси ба эътибор гирифтани он, ки аз фактҳо ва забонҳои маълумбуда ба шаклҳои хеле қадимаи он гузаштан мумкин аст.

Шлейхер доир ба забон дастуруламалҳои илмии зиёде пешниҳод кардааст, ки ҷараёнҳои лингвистии минбаъда онҳоро мавриди тадқиқи худ карор додаанд. Шлейхер забоншиносиро чунин илме муайян кардааст, ки структураи забонро омӯхта, типҳои гуногуни морфологии забонҳоро нишон дода, онҳоро аз рӯи ҳусусиятҳои синхронӣ ва диахронӣ муқоиса мекунад. Типологияи забонҳо ҳоло ҳам масъалаи актуалӣ аст. Вай ба фарқи лингвистикаю филология бештар диққат дода таъкид мекунад, ки лингвистика забонро омӯхта, ба истифодаи он дар шароитҳои гуногун кордор намешавад. Филология бошад, дастхатҳои адабиро омӯхта ба ҳамаи масъалаҳое, ки функцияи забон ва ҳаёти таърихии ҳалқҳо, ки бо ин забон гап мезананд, алоқаманд аст, даҳл мекунад. Дар ин ҷо Шлейхер лингвистикаро ба дохиливу берунӣ чудо мекунад. Шлейхер яке аз аввалин олимоне буд, ки ба масъалаи таъсири забонҳо ба ҳамдигар диққат додааст. Ин таъсирро дар забонҳои гайрихеши дар ҳамсоягӣ воеъгардида ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.

Шлейхерро дар якҷоягӣ бо Бопп асосгузори хиндуаврупойшиносӣ номидан мумкин аст. Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ на факат забонҳои хиндуаврупойро, балки шоҳаҳои онро ҳам дар муқоиса омӯхтааст.

Албатта, дар корҳои Шлейхер як қатор камбудиҳо низ ҳаст, ки онҳо, аз як тараф, натиҷаи камии материал бошад, аз тарафи дигар, нафаҳмидан ва надонистани худи моҳияти ҷамъиятии забон ва қонунияти таъриҳӣ-материалии тараққиёти он буд.

Ҳамин тариқа, аз охири асри XVII то нимаи асри XIX забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ предмети худ ва методи худ — муқоисавӣ-таъриҳиро муайян намуд. Ё ки ба гуфтаи Энтельс, лингвистика ба туфайли забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ фундаменти таърихии худро пайдо кард.

ЗАБОНШИНОСИИ МУҚОИСАВИ — ТАЪРИХИИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX

Компаративистика ва ё забоншиносии муқоисавӣ-таърихии нимаи дуюми асри XIX ва аввали асли XX бештар ба саҳҳ, кардани предмети омӯзиш ва баъзе гипотезаҳои пештара ва проблемаҳои дигари ҳамин соҳа машғул мешавад. Намояндагони машҳури ин давра, яъне давраи дуюми забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ доир ба забонҳои ҳиндуврупой Бругман Карл (1849—1919), Бертолд Дельбрюк (1842—1922), асари якҷояи онҳо «Асосҳои грамматикии муқоисавии забонҳои ҳиндуврупой» (1886—1900), Антуан Мейе (1866—1936) «Муқаддимаи омӯзиши муқоисавии забонҳои ҳиндуврупой» 1930, Фортунатов Ф. Ф., Богородицкий В. А. ва дигарон мебошанд. Азбаски дар фаслҳои минбаъда доир ба Антуан Мейе муфассал сухан намеравад, дар ин ҷо каме дар бораи ў маълумот медиҳем.

Антуан Мейе сардори забоншиносони Франция мебошад. Вай аз соли 1906 роҳбари ҷамъияти лингвистии Париж ва муҳаррири бюллетени он буд. Аз соли 1906 узви вобастаи Академияи илмҳои Россия буд. Фаъолияти илмии ўз аз охирҳои асри XIX сар мешавад. Антуан Мейе яке аз бузургтарин намояндагони забоншиносии муқоисавӣ-таърихии ҳиндуврупой мебошад. Корҳои ўз доир ба забоншиносии умумӣ, забонҳои славянӣ, германӣ, юнонӣ, лотинӣ, арманӣ, форсии қадим ва тоҳарӣ дар байни забоншиносон маълум ва машҳур мебошад. Як қисми асарҳои ўз ба забони русӣ тарҷума шудаанд. Ба инҳо «Муқаддимаи омӯзиши муқоисавии забонҳои ҳиндуврупой» (1938), «Методи муқоисавӣ дар забоншиносии таърихӣ» (1954), «Забони умумиславянӣ» (1951), «Хусусиятҳои хоси түрӯҳи забонҳои германӣ» (1952) ва ғайра доҳил мешавад.

Антуан Мейе дар корҳои худ анъанаҳои беҳтарини забоншиносии муқоисавӣ-таърихии ҳиндуврупоиро давом додааст.

Дар ин давра факту материалҳои нав пайдо мешавад, ки он асоси қашфиётҳои нав мегардад. Асоси омӯзиш синтаксиси забонҳои ҳиндуврупой мешавад, инчунин ҷои пайдоиш, пахншавӣ ва маданияти ҳалқҳои ҳиндуврупой объекти омӯзиш қарор мегирад. Омӯзиши чуқури забонҳои хеш ба мисли германӣ, романӣ, славянӣ, балтиқӣ, эронӣ ва *забонҳои чудогона ба монанди юнонӣ, лотинӣ, немисӣ, французӣ ва русӣ, инчунин ин метод ба омӯзиш ва тадқиқи забонҳои сомию ҳомӣ, туркӣ, угрофинӣ низ ҷорӣ карда мешавад.

Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ дар замони ҳозира, аз як тараф, комёбӣ ва анъанаи компаративистики асри XIX-ро давом дихад, аз тарафи дигар, ба тадқиқу омӯзиши проблемаҳои наве, ки дар асоси материалҳои пайдошуда ва инкишофи назарияи лингвистика ба вучуд омадаанд, машғул аст.

Қашфи хати забони ҳетӣ аз тарафи забоншиноси чех Гроз-

ный Б. («Забони хетх» — 1916—1917) ва омӯзиши забони тохарӣ ба инкишоф ва тағъироти забоншиносии муқоисавӣ сабаб гардид. Қадимӣ будани забонҳои юнони ю санскрит ба шубҳа афтод. Масъалаи ҳолати қадимтарини забонҳои хиндуаврупой ва нахустзабони онҳо актуалӣ гардид. Масъалаи фонетика, морфология ва синтаксиси забонҳои хиндуаврупой бозҳам аниқ шуда истодааст.

Асарҳои Герман Гирт «Грамматикаи хиндугерманӣ» — 1921—1937, Курилович Е. «Грамматикаи хиндуаврупой» — 1969, Эмиль Бенвенист «Ташаккули аввалини номҳои хиндуаврупой» — 1943, Пизани В. «Забоншиносии хиндуаврупой» — 1949 ва ғайра ба вучуд омаданд, ки дар ҳал ва аниқ кардани бисъёр масъалаҳо роли қалон бозиданд. Пештар садонокҳои э, у ва и-ро вокализми қадимаи ин забонҳо медонистанд, акунун танҳо э-ро қайд мекунанду у ва и-ро ҳамчун сонантҳои ҳиҷосоз мешуморанд. Акнун решай хиндуаврупой садоноки аз ду тараф ҳамсадодор шуморида мешавад, ҳол он ки пештар якҳиҷотӣ, яъне як садоноку як ҳамсадо ҳисоб мекарданд. Пештар хешигари забонҳоро аз рӯи ҷиҳатҳои овозию морфологӣ муайян мекарданд, ҳоло ба маъни лексикии калимаҳо низ маҳсус диққат медиҳанд.

Дар мамлакати мо ба ин масъала олимон Гухман М. М., Десницкая А. В., Жирмунский В. М., Кацнельсон С. Д., Стеблин-Каменский М. И., Тронский И. М. олимони ҷавон Макаев Э. А. ва Откупщикова Ю. В. машғул мебошанд.

ЧАРАЁНИ МАНТИҚИ ВА ПСИХОЛОГИ ДАР ЗАБОНШИНОСИ

Чараёни мантиқи. Омӯзиши ҷиҳати фалсафии (назарияи) забон дар нимаи аввали асри XIX дар ду ҷараён — мантиқи ва психология инкишоф ёфтааст. Онҳо аз ду ҷиҳат — шаклию семантиқи омӯхтани грамматикаро таъкид мекарданд, ваде фаҳмиши ҳам шаклию ҳам семантикий онҳо гуногун буд.

Ҷараёни мантиқии асри XIX то андозае аз грамматикай универсалии асри XVII фарқ карда, бештар ба хусусиятҳои миллии шаклҳои забонӣ диққат дода, ба ягонагии мантиқи ва таъриҳӣ ва маҳсусан ба ягонагии мантиқӣ-синтаксисӣ эътибор медод.

Забоншиноси немис К. Беккер дар асари худ «Организми забон» — 1869 қонунҳои мантиқро ба материали забони немисӣ татбик менамуд. Омӯзиши чумларо аз мантиқ ва услуб гирифта ба грамматика медиҳад. Принципи мантиқӣ-семантикий ҷудо намудани ҳиссаҳои нутқ ва аъзоҳои чумла солҳои зиёд дар грамматикаҳои забонҳои ҳозира ҷои асосиро ишғол менамуд.

Олимони зиёде ин ҷараёни тарафдорӣ намуда, ақидаҳои онро давом ва инкишоф додаанд. Дар Россия Греч Н. И. «Грамматикаи амалии русӣ» — 1827, Давыдов И. И. «Тачри-

бай умумимуқиисавии забони русй» — 1852 ба ин мактаб дохил мешуданд.

Яке аз забоншиносони номий, намояндаи чараёни мантиқӣ-грамматикий забоншиноси рус Ф. И. Буслаев (1818 — 1897) буд. Буслаев дар асоси материали бои забони русй анъанаи забоншиносони ватаний — аз Ломоносов то Востоков — инчунин забоншиносони Европа — Гумбольдт, Бопп ва маҳсусан Гrimmро давом ва инкишоф медиҳад.

Буслаев ба масъалаи ягонагии назарияву амалия дикқат медод. Муайян намудани муносибати байни анъанаҳои филологиву лингвистӣ дар омузиши асосҳои грамматикаи мантиқӣ (фалсафӣ), филологӣ ва таърихӣ масъалаи марказӣ ба ҳисоб мерафт.

Тарзи тадқики филологӣ ба омузиши забонҳои мурда равона карда шудааст. «Барои филолог,— менависад Буслаев,— забон танҳо воситаи дарк намудани адабиёти қадима мебошад». Грамматикаи амалии филологӣ бошад, ба тадқики нутқи адабони номии ба замони хозира наздиқ ҳамчун маълумотнома, ба мисли грамматикаи забони хориҷӣ, аксар қоидахоро аз худ мекунонад. Ин тарзи омузишро қаноатбахш шуморидан мумкин нест.

Факат донистани қоидаҳо ва дар хотир нигоҳ доштани онҳо кифоя нест, бояд онҳоро «фаҳмид». Тарзи лингвистии омузиши забон ба фаҳмидан ҳидоят мекунад. Забони хозира аз маҷмӯи шаклҳои грамматикии аз ҷиҳати баромаду таркиб ниҳоят гуногун иборат аст. Онҳоро ҳамон вақт фаҳмидан мумкин аст, ба шарте ки қисмҳои ҷудогонаи он дар алоқамандӣ бо кулл мувоғики қонунҳои тараққиёти таърихӣ омухта шавад.

Тарзи таърихии омузиши забон,— ба ақидаи Буслаев,— ҳар ду тарзи авваларо (филологиву лингвистӣ) муттаҳид намуда, сарҳади мантиқу грамматикаро саҳех мекунад ва алоқаи забону тафаккуро нишон медиҳад. Дар натиҷаи тараққиёти таърихӣ мантиқи забон ба вучуд оварда мешавад, ки «вай нисбат ба мантиқи шахсони ҷудогона бо вучуди ниҳоят борикбин ва пурмаъний будани он саҳех, қатъӣ ва ҳаматарафа мебошад». Аз ин рӯ, мантиқи грамматикаи таърихӣ аз мантиқи грамматикаи умумӣ (фалсафӣ) фарқ мекунад.

Ба фикри Буслаев, Беккер сарҳади саҳехи грамматика ва мантиқро ҷудо карда натавонист, ҷониши маълумоти зарурии таърихӣ доир ба забонҳо надошт. Ў ба грамматикаи умумӣ (фалсафӣ) такъя карда, қолабҳои мантиқро бевосита ба забон ҷорӣ менамуд, ҳусусиятҳои хоси забонҳоро ба назар намегирифт. Буслаев қайд мекунад, ки Беккер танҳо ба синтаксис дикқат медод, муносибати аъзоҳои ҷумларо бо ҳиссаҳои нутқ ба назар намегирифт, дар нитаҷа грамматикаи он илм доир ба забон набуда, балки татбиқи қонунҳои мантиқ ба материали тайёри забон буду ҳалос.

Бо вуҷуди ин Буслаев таъкид мекард, ки грамматика бояд ба мантиқ таъкид намояд. Чумла дар маркази системаи грамматикии Буслаев меистад. Ӯ синтаксисро асоси тамоми забон медонад. Морфология,— ба фикри Ӯ,— шаклу таркиби калимаҳоро барои тартиб додани чумла мувофиқат мекунонад. Морфология мисли калима қисмати синтаксис аст. Буслаев таълимоти худро дар ҳусуси асоси мантиқӣ-шаклии чумла, ихтиisor ва муттаҳидшавии он, аъзоҳои пайрав ва чумлаи пайрав баён намудааст. Аломатҳои мантиқӣ-семантиқӣ асосӣ шуморида мешавад, таҳлили синтаксисӣ ҳам ба ҳамин асос карда шудааст.

Ҳусусияти барҷастаи ҷараёни мантиқӣ дар забоншиносӣ назарияи забонро проблемаи мантиқӣ шуморидан аст. Семантиқаи забонӣ бо категорияҳои мантиқ як шуморида мешавад. Ба тарзи дигар гӯем, калима мағҳуму чумла мухокима фалмида мешавад, ё ки чумлаҳои мураккабу матн ҳулюсабарорӣ доноста мешавад. Чунин фаҳмиши алоқаи забону тафаккур ҳусусиятҳои забонҳоро инкор мекунад, бештар ба ҷиҳатҳои умумии забонҳо дикқат дода, ҳусусиятҳои ҷудогонаи он ба эътибор гирифта намешавад. Ба мадди аввал омӯзиши ҳусусиятҳои универсалии забонҳо, ки ба воситаи методи таснифотӣ-дедуктивӣ тасвир карда шудааст, гузашта мешавад. Ҷараёни мантиқӣ тағъиръёбандааст, зоро агар Аристотель дар мантиқи худ таносуби чумлаю ҳиссаҳои нутқро нишон дода бошад, грамматикаи Пор-Рояль универсалии категорияҳои мантиқу грамматикаро, тарафдорони ҷараёни мантиқии аввал ва мобайни аспи XIX муносибати мантиқу грамматикаро нишон додаанд.

Омӯзиши материалҳои аз ҷиҳати соҳт гуногун ва тараққиёти давраҳои гуногуни як забон, иҷҷунин танқиди мактаби шаклӣ-грамматикӣ аз тарафи забоншиносони таъриҳӣ ба он овард, ки дар охри аспи XIX ҷараёни мантиқӣ аввал дар шакли синтаксиси семантиқӣ-маъногӣ, баъд дар шакли структурӣ-семантиқӣ инкишоф ёфт. Дар ташаккули ин гуна мактабҳои мантиқӣ-семантиқӣ (**логико-семантический**) асарҳои А. В. Богородицкий, А. А. Шахматов, И. И. Мещанинов, инҷунин намояндагони синтаксиси семантиқӣ, коммуникативӣ ва номинативӣ роли қалон бозидаанд.

Дар аспи XX концепцияи тарафдорони ҷараёни мантиқӣ хеле тағъир ёфт, ба ин инкишофи лексикология ва забоншиносии мантиқӣ-математикӣ сабаб гардид. Ҳамаи ин дар натиҷаи ба қулӣ тағъир ёфтани мантиқ ва математика дар охри аспи XIX ва аввали аспи XX ба амал омад.

Бо таъсири инкишофи забоншиносӣ ва инҷунин мантиқии рамзӣ ва математика шавқу завқ ба омӯзиши проблемаҳои семасиология, ба масъалаҳои маънои калима ва соҳт, ба забони илм зиёд мешавад. **Дар ин давра ба ҳам наздикишавии**

концепцияҳои мантиқӣ бо назарияи психикии калима, ҷумла бо фаъолияти нутқ ба амал меояд.

Ҷараёни психологӣ. Ин ҷараён зидди ҷараёни натуралистиву мантиқӣ пайдо шуд. Сарчашмаи он ба концепцияи Гумбольдт алокаманд аст, зоро вай ҳаракати фаъолона ва семантикаи фаъолияти нутқро қайд карда буд. Муносибати наздики фаъолияти фикрӣ бо психологияи нутқ барои тамоми ин ҷараён хос аст.

Асосгузори ҷараёни психологӣ Герман Штейнтель (1823—1899) мебошад. У дар корҳои худ «Таснифоти забонҳо ҳамчун инкишофи идеяи забонӣ» (1850), «Пайдоиши забон» (1851), «Грамматика, мантиқ, психология, муносибат ва принципҳои онҳо» (1855), «Ҳарактеристикаи намудҳои мухимтарини соҳти забон» (1860) ва «Муқаддимаи психология ва забоншиносӣ» (1881) биологизми Шлейхер ва грамматикаи мантиқии Беккерро рад намуда, таълимотро доир ба забон чун фаъолияти индивид ва инъикоси психологияи ҳалқӣ ба вучуд овард. Ба фикри Штейнтель, «забон ин ҳудшиносӣ, ҷаҳонбинӣ ва мантиқи рӯҳи ҳалқ аст».

Штейнтель бештар ба пайдоиш ва инкишофи забону тафаккури индивид ба нутқи он (шахси ҷудогона) диккат мебид, аз ин рӯ, моҳияти ҷамъияти забон ба инобат гирифта намешавад. Забоншиносӣ бояд натанҳо ба омузиши забони индивид, ба психологияи он, балки ба воситай омухтани забони ҳалқ ба психологияи вай такъя намояд.

Штейнтель роли забонро дар ҷамъият инкор намекунад. Ба фикри ў, азбаски одам гап мезанад, ў аъзои ягон колектив аст, пас одамон ба ҳалқҳову қабилаҳо ҷудо мешаванд. Гӯё дар аввал одамон якҷоя фикр мекардаанд, яъне ҳар кас фикри ҳудро ба фикри ҳамқабилаи худ алокаманд мекард, фикри пайдошуда ҳам ба якум ва ҳам ба дуюм баробар тааллук дошт. Таъсири яхелай беруна фикр ва забони яхела ба вучуд меовард. Тасаввурот ва инкишофи он аз рӯи конуни умумии психологияи индивидуалӣ ба амал меояд. Вале таъсири як шахс ба шахси дигар бо роҳи психикий не, балки ба воситай ёрии забон ба амал меояд.

Ба ақидаи Штейнтель, «Предмети забоншиносӣ забон ва ё умуман забон мебошад, яъне ифодаи ҳаракати дарки дохилӣ, психикий ва рӯҳест, ки ҳолат ва муносибати он ба воситай овозҳои артикуляционӣ ифода мебад».

Мачмӯи мундариҷаи дохилӣ пеш аз забон ба амал омада бо ёрии забон ифода мешавад. Ҳамин тарик, дар концепцияи Штейнтель чизи асосӣ ва ҳалқунанда ин ҳамbastagии нутқи индивид ва тафаккури он мебошад.

Гумбольдт забонро чун процесси мунтазам, чун фаъолияти эҷодӣ, чун воситай пайдарҳам бавуҷдорандай фактҳон нутқи зинда мефаҳмид. Вале аз эҷодиёти бою ҳаматарафа ва ба-

Фојт диалектикии Гумбольдт танҳо байз ҳолатҳо инкишоф дода мешаваду халос. Масалан, мафхуми «фаъолияти забоний»-и Гумбольдт чун яке аз функцияҳои организми инсон фахмида мешавад. Ин маъни он дорад, ки моҳияти забон бо мафхуми процесси психофизиологии бо нутқи индивид ифодашаванда як шуморида мешавад. Дар ин ҳол асоси забоншиносӣ физиология ва ё психология шуданаш мумкин аст.

Хулоса, таълимоти Гумбольдт доир ба муносабати мураккаби байни забон, шуур ва ҳакикат ба субъективизм ва индивидуализм иваз карда мешавад.

Ҳамин тариқ, дар нимаи дуюми асри XIX мавқеи асосиро шарҳи психологии моҳият ва процесси инкишофи забон гирифта буд.

Таъсири корҳои Штейнталро на факат дар фаъолияти илми Потебняю Пауль, балки дар корҳои Бодуэн де Куртенэ, Соссюр, Сепир ва Щерба низ мушоҳида мекунем, vale ба тарзи гуногун.

Потебня ва Пауль дар маънидоди семантикаи ҷумла, категорияи грамматикӣ ва намудҳои маънии лексикиӣ аз асоси психологӣ истифода бурдаанд. Бодуэн ва Соссюр бошанд, характери иҷтимоии фаъолияти нутқро қайд мекунанд.

Намояндаи дигари ҷараёни психологизм Вильгельм Вундт (1832—1920) буд. Вундт характери ҷамъиятии забонро қайд мекунад, vale онро ба психологияи одамон вобаста менамояд. Вундт дар асарҳои асосии худ «Психологияи ҳалқҳо — забон» (1900), «Таърихи забон ва психологияи забон» (1901), «Элементҳои психологияи ҳалқҳо» (1912) назарияшро баён намудааст. У ҳамаи масъалаҳои тадқик намудани ҷавонграмматикҳо: тағъиротҳои фонетикӣ ва семантикӣ, шаклҳои қалима, пайдоиши забон, фарқҳо дар забон ва гайраро аз ҷиҳати психологӣ маънидод намудааст. Вай ба муқобили индивидуализми ҷавонграмматикҳо ва маҳсусан Пауль баромад карда таъкид мекунад, ки онҳо ҳаминро ба назар намегиранд, ки забон, мифҳо, урфу одатҳоро ҷамъият ба вучуд меорад ва дар ҳама гуна муносабатҳо ҷамъият индивидро муайян мекунад, индивидум аз ягон ҷиҳат ба воситае ҳам ҷамъиятро муайян карда наметавонад. Бо вучуди ин психологияи колективи Вундт аз психологияи индивид фарқе надорад, зоро дар ҳар ду ҳолат ҳам забон танҳо чун воситай ифодай фикр маънидод карда мешавад, воситай муносабати байни одамон будани он ба эътибор гирифта намешавад.

Яке аз намояндаони ҷараёни психологизм дар Россия забоншиносӣ номии украин ва рус **Александр Афанасьевич Потебня** (1835—1891) буд. У дар инкишоф ва тараққии забоншиносии ватанӣ роли қалон бозидавааст. Корҳои асосии ӯ «Фикр ва забон» (1862), «Қайдҳо доир ба грамматикаи русӣ» (1874—1888) мебошанд. У асосгузори мактаби лингвистии Харьков

буд. Потебня ба инкишофи психологиями лингвистӣ ва забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ ёрӣ расонидааст. Потебня ба корҳои Гумбольдт ва Штейнталъ такъя карда, концепцияи лингвистии худро ба вучуд меорад ва забонро чун ҳодисаи таъриҳӣ ва фаъолияти фикрии нутқ мешуморад. Ба фикри ў, забон ҳамчун яке аз намудҳои фаъолияти инсон се ҷиҳат дорад: умумиинсонӣ, миллӣ ва индивидуалӣ.

Хусусияти умумиинсонии забон моҳияти он аст, вай аз системаи рамзҳо иборат буда, барои ифодаи фикр ёрӣ мерасонад. Моҳияти хусусиятҳои дигари забон ҷиҳати миллии он мебошад. Ягон категорияи грамматикий ва лексикие нест, ки барои ҳамаи ҳалкҳо ҳатмӣ бошад. Ҳалқият умумияти забонро мефаҳмонад, фарки ҳалкҳо ин фарқи забонҳо мебошад, ки анъанаи ҳалкро нигоҳ медорад. Забон соҳифа ҳодисаи таъриҳӣ мебошад, бинобар он ҳодисаи гуногунранг аст.

Фаъолияти нутқкунӣ ин амалиёти якҷояи забон, дониши нотик ва фикри ифодашаванда мебошад. Вазифаи муҳими тадқиқотчӣ кушода додани муносибати фикру нутқ аст, на шаклҳои мантиқ ва шаклҳои забон. Забон иштанҳо маҳзан ва воситаи ифодан фикр ва эҳсос, балки воситай ба шакл ҷарорандай фикри гӯянҷдаву шунаӯванда мебошад.

Потебня ба муносибати забон, нутқ ва фикр дикқати маҳсус дода, қайд мекунад, ки фаҳмидани соҳти семантикаи қалима, шаклу категорияҳои грамматикий муҳим аст. Ў ба қалима дикқати маҳсус додааст ва қайд мекунад, ки қалима хусусияти ҷамъбаст ва инкишоф додани фикро доро мебошад. Ҳама гуна қалима аз се элемент иборат аст: овози бурро, тасаввурот ва маъно. Бе овоз қалима шуда наметавонад, албатта, овозҳои бурро ҳам бе маъно қалима шуда наметавонанд. Ҳамин тарик, қалима на танҳо ягонагии овозҳо, балки ягонагии тасаввурот ва маъно мебошад. Потебня қалимаро ҳамчун рамз ё ки аломати маънодор мефаҳмад. Потебня барабари хусусияти ҷамъбасткунандагии қалимаро қайд кардан роли фаъолонаи онро дар инкишофи фикр қайд мекунад. Маъни қалимаву мағҳум бо ҳам алоқаи зич дошта бошад ҳам, аз ҳам фарқ мекунад. Мағҳум хусусияти умумӣ дошта, маъни лексикиро ҳам дар бар мегирад.

Потебия ба масъалаи маъни лексикиву грамматикий ва муносибати байни онҳо, синтаксиси мукоисавӣ-таърихии забонҳои славянӣ дикқати қалон додааст. Умуман, дар ҳалли ин масъалаҳо ба забоншиносони минбаъда таъсири муайяне расонидааст.

Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки таъсири психологизмро ҳоло мө дар социолингвистика, структурализм, лингвосемиотика ва забоншиносии математикий мушоҳида мекунем.

ЧАВОНГРАММАТИКХО

Давраи дуюми инкишофи забоншиносии муқойсавӣ-таъриҳӣ ва психологӣ ба фаъолияти мактаби лингвистии Лейбциг алоқаманд аст. Намояндагони нисбатан ҷавони ин мактаб ба муқобили ақидаҳои забоншиносони нисбатан қалонсол баромада буданд.

Ин ҷараён солҳои 70—80 асри XIX ба амал меояд. Яке аз забоншиносони Германия намояндагони мактаби навро ба таҳрики ҳазлу шӯҳӣ «ҷавонграмматикҳо» меномад. Ин номи ба таври ҳазл гуфташударо Бругман (яке аз намояндагони барҷастаи мактаби нав) қабул мекунад ва он номи як ҷараёни қалони забоншиносӣ мегардад.

Дар ин вакт аллакай методи муқойсавӣ-таъриҳӣ ба тамомии ҷаҳон панҷ гардида буд. Агар дар солҳои аввали пайдоишӣ компаративистика немисҳо, даниягиҳо ва славянҳо фаъолият нишон медода бошанд, ҳоло дар бисъёр давлатҳои дигари Европа ва Америка марказҳои лингвистӣ ва мактабҳо ба амал омада буданд. Масалан, соли 1866 дар Франция «Ҷамъияти лингвистҳои Париж» ба амал меояд. Дар Америка бошад, хиндушиносӣ номӣ В. Д. Уитни кор мекард, ки ба қавли Соссюр, ба муқобили биологизми Шлейхер ва «психологияи ҳалқҳо»-и Штейнтель баромада, ба саршавии фаъолияти ҷавонграмматикҳо асос мегузорад. Дар ин давра дар Россия Потебия, Бодуэн, Фортунатов, дар Италия Асколи Г. И., дар Швейцария Соссюр, дар Австрия Гугу Шухардт, дар Ҷания Карл Вернер ва В. Томсон барин забоншиносон кор мекарданд.

Яке аз сарварони мактаби забоншиносии Лейбциг, тадқиқотчи забонҳои славянӣ ва балтиқӣ Август Лескин (1840—1916) дар асари худ «Тасриф дар забонҳои славянӣ-литовӣ ва германӣ» (1876) максад ва ақидаи ҷавонграмматикҳоро ифода намудааст ва инчунин шогирдони ў Қарл Бругман (1849—1919), Герман Остгоф (1847—1908), Герман Пауль (1846—1921) ва Бертолд Дельбрюкро (1842—1922) асосгузорони ин ҷараёни меноманд.

Назарияи ҷавонграмматикҳо дар муқаддимаи Бругман ва Остгоф ба ҷилди якуми асарашон «Тадқиқоти морфологӣ» (1878), ки одатан манифести ҷавонграмматикҳо меноманд ва инчунин дар асари Герман Пауль «Принципҳои таърихи забон» (1880) пурра инъикос ёфтааст.

Намояндагони ҷавонграмматикҳо асосан ба се чиз диққати маҳсус медоданд: 1) Қонунҳои фонетикий, ки дар забонҳо ҷой доранд, 2) Аналогия, ки дар процесси соҳтмони шаклҳои забонӣ ва тағъиротҳои фонетикий-морфологӣ роли муҳим мебозанд, 3) Омӯзиш ва тадқиқи забонҳои зиндаи ҳозира ва диалектҳои он, ки (Забонҳои қадима ва забони адабиро одамон

назорат мекунанд) барои мукаррар намудани қонуниятҳои лингвистиву психологӣ заминай мӯҳим ба шумор меравад.

Ҷараёни ҷавонграмматикҳо дар заминай мушоҳида ва қашфиётҳои зиёде доир ба таърихи забонҳои ҳиндуврупой, мушоҳида ба талафузи одамони зинда, омӯзиши шартҳои физиологӣ ва физикии (акустикии) пайдоиши овозҳо ва диалектҳои гуногун, ки илми фонетикаро ба вучуд меорад, ба амал омадааст. Ин гуна мушоҳидаҳо ба хуласае оварданд, ки қонунияти иккишофи овозҳо чой дорад.

Дар соҳаи грамматика қашфиётҳои нав нишон доданд, ки дар процесси инкишофи флексия, ки гузаштагони ҷавонграмматикҳо ба он эътибори маҳсус медоданд, процессҳои дигари морфологӣ аз кабили тағъири сарҳади байнӣ морфемаҳо дар ҳудуди калима аз рӯи аналогия низ роли қалон мебозад.

Омузиши амиқи фонетикаву грамматика этиологияро ба пояи илмӣ гузошт. Тадқиқотҳои этиологӣ нишон доданд, ки тағъиротҳои фонетикиву маъногии калимаҳо ба ҳамдигар во-бастагӣ надоранд.

Фаҳмиши нави фактҳои забонӣ ҷавонграмматикҳоро барои аз нав дида баромадани ақидаҳои компаративистҳои аввали — Бопп, Гумбольдт, Шлейхер овард. Онҳо ба ақидаи пешинай доир ба инкишофи ягонаи ҳамаи забонҳо аз дараҷаи бешаклий ба агглютинативӣ ва баъд ба флексивӣ мӯқобил баромаданд. «Таҷдиди (реконструкция) нахустзабони ҳиндуврупой то ҳол мақсади асосӣ ва марказии забоншиносии мӯконсавӣ буд,— менависанд ҷавонграмматикҳо,— аз ин рӯ, дикқати асосири ҳамеша дар ҳамаи тадқиқотҳо ба нахустзабон медоданд... Ба инкишофи минбаъдаи забонҳо хунуқназарона нигоҳ мекарданд ва онро чун давраи таназзул, вайроншавӣ ва пиршавӣ шуморида, далелҳои он то мумкин аст, ба эътибор гирифта намешуд». Ҷавонграмматикҳо ба мӯқобили ин ақида, ба мӯқобили процесси ягонаи инкишофи морфологии забонҳо шуморидани танҳо флексия, инчунин ақидаи Гумбольдт доир ба «рӯҳи ҳалқ» шуморидани забон баромаданд.

Камбудии асосии тадқиқотчиёни ҷараёни натуралистӣ ва мантиқӣ дар омӯзиши забонҳои ҳиндуврупой,— ба фикри ҷавонграмматикҳо,— аз ҳад зиёд омӯхтани худи забон, вале ниҳоят кам дикқат додан ба нотик мебошад, гӯё забон дар алоҳидагӣ, бе одамон вучуд дошта бошад, ҳол он ки шахс офаравандай забон аст.

Барои доностани забон, яъне нутқи инсон, қобилияти суҳандонии вай, забонҳои қадимаи Ёвропаю омӯхтан ва барқарор намудани шакли қадимаи он шарт нест,— мегӯянд Остгоф ва Бругман. Бояд забонҳои зиндаи ҳозира ва диалектҳои онро тадқиқ намуд ва аз он элементҳои психологиро пайдо кард. Онҳо ба омӯзиши назариявӣ ва хушку ҳолии (аз рӯи коғаз) шаклҳои қадимаи ҳиндуврупой зид буданд.

Мувофиқи гуфтаи асосгузорони ин ҷараён — Остгоф ва

Бругман, механизми нутқи инсон ду тараф дорад: психикӣ ва физикӣ. Онҳо муқобили соғ физикӣ шуморидани нутқ буда, ба ҷиҳати психикии он низ дикқати маҳсус доданро талаб мекарданд, зоро мавҷудияти забон ба шахсони чудогона (индивид) вобаста мебошад, бинобар ин ҳама гуна тағъироти забонӣ ба шахси гӯянда (индивид) вобастааст. Ба ғайр аз ин фаъолияти психикиву физикии одамон ҳангоми аз худ карданни забони меросмонда ва эъёкуниву азnavsозии овозҳо дар шуур дар тамоми давраҳо ба тағъирот дучор намешавад.

Ҳамин тарик, ҷизи асосӣ дар муайян намудани моязиати забон барои ҷавонграмматикҳо индивидуализм ва психологизм буд. Герман Пауль дар асари худ «Принципҳои таърихи забон» ҳодисаҳои забонро аз рӯи фаҳмиши психологии Штейнталъ муайян намудааст. Ба фикри ў, манбаи фаъолияти психикӣ ин каллаи гӯянда мебошад. Нотик сарчашмаи объекти омузиши ҷавонграмматориқҳост. Албатта, нутқи индивид ифодати конкретии нутки ҷамъият аст. Вале камбудии ҷавонграмматориқҳо он буд, ки тадқики ҳодисаҳои забониро пурра аз рӯи нутқи индивид мегузарониданд. Ба ақидаи онҳо, нутқи ҷамъият ва ҳатто диалектҳо сафсатта асту ҳалос, ҷизи реалий нутқи шахси чудогона, аз ин рӯ, нутқи худро тадқик кардан ҳамчун ҷизи мальум бехтар аст.

ОНҲО индивидуализмо ба асос гирифта, сабабҳо ва қонунҳои тағъироти забонҳоро дар инкишофи ҷамъияти инсонӣ не, балки дар психикаи шахси чудогона ҷустуҷӯ мекарданд.

Ҷавонграмматориқҳо ба диалектҳо дикқати маҳсус додаанд, зоро ба фикри онҳо, 1) шеваҳо забони зинда буда, ҳакиқати забонро табий ва қонунӣ нишон медиҳанд, 2) шеваҳо ҳакиқати забонро пурра нигоҳ медоранд, ҳатто дар шеваҳо чунин фактҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар забони ҳатти ба қайд гирифта нахудаанд.

Ҷавонграмматориқҳо ба омузиши ҷиҳати таърихии забон низ аҳамият додаанд, вале ба предмети омузиши таърихи забон танҳо материалҳои ба қайд гирифташударо доҳил карда, гипотезаҳоро доир ба нахустзабон ба эътибор намегирифтанд. Дар натиҷаи мушоҳидаи диалектҳои гуногун ҷавонграмматориқҳо ба нахустзабон ва сабаби ба вучуд омадани забонҳои хеш шубҳа мекунанд. Гӯё нахустзабон ҳам ба мисли диалектҳои ҳозира (дар асоси аналогия) ба шеваҳо ҷудо мешудааст. Онҳо ба қонунҳои фонетикӣ (физикӣ) ва аналогия (психологӣ) ҳамчун ду кувваи таъсиррасон ба нутқи инсон аҳамият дода буданд.

Қонуни фонетикӣ се аломатро дар бар мегирад: аломати якум ҳарактери материалӣ, овозӣ ва ба маъно вобаста набудани он аст. Қонуни овозӣ гуфта бо таъсири овозҳои ҳамшагфат, мавқеъ ва зада тағъир ёфтани овозҳоро меноманд. Аломати дуюми қонуни фонетикӣ мунтазамӣ ва якхелагии тағъироти овозӣ фаҳмида мешавад. Омузиши тағъиротҳои овозии

забонҳои хиндуаврупой аломати сеюми қонуни фонетикий — хусусияти иҷтимоии онро нишон медиҳад. Агар тағъироти овозӣ бешуурона ба амал ояд, маъни калима ва тағъири он ба шуури одамон, психикан онҳо хатман таъсир мерасонад. Қонуни аналогия бо таъсири зури фаъолияти нутқкунни гӯянда вобаста мебошад.

Ҷавонграмматикҳо ба тағъири маъни калима дикқати маҳсус медоданд. Ин тағъирот барои он ба амал меояд, ки истифодай шахсӣ (индиҷидуалӣ) ва маъни калима дар забон пурра мувофиқат намекунад.

Бо вучуди норасоиҳо назарияи ҷавонграмматикҳо назар ба забоншиносии пештара қадаме ба пеш буд. Ин дар ҷӣ зоҳир мегардид:

1) дикқати маҳсус додан ба забонҳои зинда ва маҳсусан диалектҳо ва аз рӯи ин далелҳо ба ҳодисаҳои забонӣ баҳо додан,

2) ба ҳисоб гирифтани элементи психологӣ дар процесси муносибат ва маҳсусан тағъири забонҳо (роли аналогия),

3) эътироф намудани мавҷудияти забон дар ҷамъияти бо он гапзананда, бо вучуди аз ҷиҳати илмӣ муайян карда натавонистанашон муносибати индиҷидуалӣ ва ҷамъиятии забонро,

4) дикқати маҳсус додан ба тағъиротҳои овозӣ, яъне ба ҷиҳати материалии нутқи инсон,

5) кӯшиши факторҳои қонуният ва мағҳуми қонунро ба материалии забон ҷорӣ намудан.

Дар асоси ҳамин маҷмӯи қоидаҳо ҷавонграмматикҳо қашфиётҳои зиёде дар забоншиносии хиндуаврупой карданд.

Пеш аз ҳама назарияи Шлейхер доир ба ҳешигарии забонҳои хиндуаврупой ва шаҳараи забонҳои ў ба шубҳа мононда шуд. Мувофиқи ақидаи Шлейхер гӯё забонҳои немисҳо, балтикиҳо ва славянҳо аз ҳама пештар аз забонҳои хиндуаврупой чудо шуда рафта бошанд. Аз забонҳои бокимондаи хиндуаврупой, яъне «арио-греко-итало-кельтӣ» аз ҳама дертар кельтҳо, италянҳо ва юнониҳо ҷун ҳалқи алоҳида чудо шудаанд. Ҳамин тарик, ба фикри Шлейхер, дар забони хиндуаврупое, ки дар шарктар зиндагӣ мекунанд, хусусияти архаистӣ зиёдтар, vale дар Ғарб будагиҳо камтар бокӣ мондааст.

Соли 1872 забоншиноси немис Иогани Шмидт (1843—1901) дар асари худ «Муносибатҳои ҳешии забонҳои хиндуаврупой» бар зидди ин гипотезаи Шлейхер мебарояд. Ба, фикри ў, шоҳаи славянӣ-балтикий аз Ғарб бо немисӣ ва аз Шарқ бо хиндуэронӣ алоқаи зич дорад. Забони юнони башад, байни хиндуэрониву италяниӣ меистад. Шмидт ба ҷои шаҳараи забонҳои Шлейхер «назарияи мавҷ»-и («волновая теория») худро пешниҳод мекунад. Мувофиқи ин назария забонҳо ба мисли мавҷи об аз маркази худ дур шудан мегиранд. Забони аз ҳама дар канортари мавҷ ҷой гирифта забони нисбатан нав аст ва

бо забони марказ кам умумият дорад. Хар як шохай забон бо ду шохай дигар наздикӣ дорад. Масалан, забонҳои эронӣ аз як тараф бо хиндӣ ва аз тарафи дигар бо славянӣ, балтикий бо славяниву германӣ, забонҳои германӣ бо балтикову кельтий, кельтий бо германиву италияни ва италияни бо кельтиву юнонӣ наздикӣ дорад.

Кашfiётҳои онҳо доир ба фонетика ҳам ҷолиби дикқат буд: то онҳо дар санскрит мавҷуд будани се садонок (а, и, у) эътироф карда шавад, онҳо садоноки ҷоруми э-ро илова карданд; дар нахустзабон баробари решани якҷоғӣ мавҷуд будани духиҷоғиро (аз они Соссюр) қайд карданд.

Дар омузиши мукоисавӣ-таъриҳии забонҳои хиндуаврупой ва гурӯҳи дигар низ ҷавон grammaticҳои корҳои шоён карданд. Ба ин асари Бругман ва Дельбрюк «Асосҳои грамматикии мукоисавии забонҳои хиндугерманӣ» (1886), ки се ҷилди аввал — қисматҳои фонетикаву морфологияро Бругман ва се ҷилди охир — синтаксисро Дельбрюк навиштааст, доҳил мешавад. Бояд қайд кард, ки фонетика асоси илми худро аз ҷавон grammaticҳо сар мекунад.

Хулоса, ҷараёни психологизм ва маҳсусан ҷавон grammaticҳо ба бисъёр масъалаҳое, ки дар назди забоншиносии нима 1 дуюми асри XIX меистод, ҷавоб дод: 1) Методикаи забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ то андозае аник карда шуд, 2) Дар назди лексикология ва грамматикайи функционалий-семантикий проблема гузашта шуд, 3) Муносибати забону нутқ то андозае муайян гардид, 4) Забон натанҳо ҷун ҳодисаи индивидуалий-психологӣ, балки ҷун ҳодисаи маданий-таъриҳӣ муайян карда шуд.

Тадқиқоти забоншиносони ин давр ба инкишофи забоншиносии минбаъда асос ва ё сабаб шуд. Баробари ин дар кори забоншиносони ин давр ҷунин норасоиҳо мушоҳида мешавад:

1) Концепцияи лингвистии онҳо ҳарактери субъективӣ-идеалистӣ дошт, зоро асосан ба масъалаҳои ва ё ҳодисаҳои ҷудогона дикқат медоданду ҳалос.

2) Ҷавон grammaticҳо сабаб ва қонуни таъири забонро а ба тараккиёти ҷамъияти инсон, балки ба психикаи шахси ҷудогона вобаста менамуданд.

3) Онҳо моҳияти забонро ба воситаи индивидуализм ва психологизм муайян мекарданд.

4) Ҷавон grammaticҳо ба омӯзиши семасиология, синтаксис ва лексикология бисъёр кам дикқат медоданд.

5) Масъалаҳои умумии забоншиносӣ ба монанди моҳияти забон, вазифаҳои ҷамъиятии он, муносибати байни тадқиқи таърихи забону омӯзиши имрӯзан он, масъалаи забони адабӣ, алоқаи забоншиносӣ бо илмҳои дигар мавриди тадқиқи онҳо нагардидааст.

АҚИДАХОИ КАРЛ МАРКС ВА ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС ДОИР БА ПРОБЛЕМАХОИ ЗАБОН

Асосгузорони марксизм ҳангоми кор кардан материализми диалектикаи ва фаҳмиши материалистии таърихи чамъияг ба масъалаҳои забон низ дикқати маҳсус додг, доир ба он фикрҳои назариявӣ ва амалӣ баён намудаанд. Гуфтаҳои онҳо дар ҳалли масъалаҳои гуногуни забоншиносӣ ба тадқиқотчиён кӯмаки калон расонида, онҳоро ба роҳи дурустӣ илмӣ хидоят мекунонад. Ҳанӯз дар яке аз китобҳои аввалини худ «Идеологияи немис» (1846) онҳо доир ба функцияи коммуникативии забон, пайдоиши забону тафаккур ва алоқаи байни онҳо фикр баён намуда, ақидаи идеалистиро доир ба ин масъала маҳкум намуда буданд. Онҳо доир ба якум будани материя сухан ронда қайд карда буданд, ки фикр бе материали худ — забон вучуд надорад. Баробари муносабати умумии забону тафаккурро қайд кардан ягонагии генетикии онҳоро нишон дода буданд. Забон ва шуур ҳодисаи чамъияти, иҷтимоӣ ме-бошанд. Забону тафаккур барои қонеъ гардонидани талаботи одамон ба муносабат ба амал омадаанд, зоро чамъияти инсон бе забон вучуд надорад. Забон ба мисли шуур қадимӣ аст. Забон амалан барои дигарон ва ба туфайли ҳамин барои худ, барои ифодан фикри худ вучуд дорад. Вай воситаи амалӣ гардидани шуур аст ва мисли шуур мувофики зарурат барои бо дигарон муносабат намудан ба амал омадааст. Ф. Энгельс дар асари машҳури худ «Роли меҳнат дар процесси ба инсон табдил ёфтани маймун» бори дигар дар ҳусуси пайдоиши забон сухан меронад. Ӯ ҳам пайдоиши худи инсон ва ҳам забонро ба процесси меҳнат вобаста намудааст.

«Инкишофи меҳнат,— менависад Энгельс,— аз рӯи зарурат аъзоёни чамъиятро боз ҳам муттаҳид намуд, чунки ба یуфайли он бештар ҳамдигарро ҳимоя намудани одамон, фаъолияги якҷояи онҳо ва манфиати ин якҷоягӣ барои ҳар як аъзои колектив боз ҳам аниқтар равшан гардид. Ҳамин тарик, дар онҳо зарурати ба ҳамдигар чизе гуфтан ба амал меояд. Ҳамин зарурат ва талабот органи худро ба вучуд овард: гулӯ ва ҳалки тараққӣ нокардаи маймун оҳиста, vale мунтазам инкишофт миёбад ва баробари ин узвҳои даҳан ба талаффуз намудани овозҳои ҷудогонаи бурро ва равшан одат мекунанд. Аввал меҳнат ва баъд ҳамроҳи он нутқ ду омили асосӣ мегарданд ва бо таъсири онҳо майнаи маймун ба оҳистагӣ ба майнаи одам бадал мешавад. Бо вучуди бо майнаи маймун умумият доштан майнаи одам ҳам аз рӯи бузургӣ ва ҳам камолот хеле пеш меравад».

К. Маркс ва Ф. Энгельс баробари қайд намудани вобастагии иҷтимоии забон қонуниятҳои дохилии инкишофи онро ҳам фаҳмида буданд. Пас Ҳангоми омӯзиши забон бояд ба қонунияти объективии ҳаракати материали худи забон дикқат дод.

К. Маркс ва Ф. Энгельс дар баробари нишон додани проблемахои принципиалии муносабати байни чамъият, шуур ва забон фикрҳои худро доир ба инкишоф ва тараққии забонҳо дар шароитҳои гуногуни таърихӣ баён намудаанд.

Асосгузорони марксизм қайд кардаанд, ки дар давраи чамъияти обицинаи ибтидой тамоюли ҷудошавӣ ва ё тақсимшавии чамъият мушоҳид мешуд ва ин ҳатман ба забон таъсир намуда, сабаби ба амал омадани забонҳои мустақил ме-гардид. Вале конуниятҳои инкишофи забонҳо дар чамъияти капиталистӣ дигар аст. Яке ба туфайли инкишофи таърихи забон аз материали тайёр ба мисли забонҳои романию германӣ ба амал омада бошад, дар ҳолати дуюм ҳангоми оmezиши миллат (мисли забони англисӣ) ва ё ба сабаби аз ҷиҳати иқтисадию сиёсӣ якҷоя шудани диалектҳои ҷудогона забони миллий ба амал омадааст.

Вакташ мерасад, ки одамон назоратро аз болои забон ба дasti худ мегиранд. Ин пешгӯи доҳӣ дар айни замон амалӣ шуда истодааст, зоро ҳоло ба тозагии забонҳо назорат намуда, ба вайрон ва ё ифлос шудани он роҳ намедиҳанд. Мисоли барҷастаи ин баҳсу мунозираҳои зиёд дар атрофи забони тоҷикий ва тозагии он мебошад, ки ҳоло давом дорад.

Ба забон эътибори зиёд додани Маркс ва Энгельс аз он ҳам маълум аст, ки худи онҳо ҷандин забонро медонистанд. Аз гуфтани Лафарг П., К. Маркс дар 50-солагӣ ба омузиши забони русӣ сар мекунад ва онро дар ним сол аз худ менамояд ва бо завқу шавқ асарҳои адабони русро мутолиа мекунад. Маркс ба асарҳои Пушкин, Гоголь ва С. Щедрин завқи зиёд дошта, ба эҷодиёти онҳо баҳои баланд додааст.

Ф. Энгельс забони русиро дар 31-солагиаш, дар мӯҳлаи кӯтоҳ ёд гирифтааст. Дар ин бора худи ӯ соли 1852 ба Маркс ҷунин, навишта буд: «Ду ҳафтаи охир ман бо ҷидду ҷаҳд забони русиро тӯтивор азъёд кардам ва ҳоло грамматикаро тамом кардам, боз 2—3 моҳ лозим аст, то ки заҳираи лугави зарурӣ ба даст орам ва он гоҳ ба ягон кори дигар сар мекунам». Ф. Энгельс ба масъалаҳои забон бештар машғул шуда аст. Ӯ доир ба «Шефранки» (1881—1882) тадқиқоти махсус мебарад ва ин асар бисъёр ҳулосаҳои диалектологияи гаърихии забонҳои немисро пешгӯй кардааст. Ғайр аз ин Ф. Энгельс аз методи мукоисавӣ-таърихӣ низ баҳра бурдааст. Вай забонҳои зиёдеро медонист. Ӯ қайд кардааст, ки методи омузиши ман забони ҳориҷиро аз омӯхтани асарҳои душвортарини на-висандагони ҳалкҳои гуногун сар мешавад, ман ба ғрамматика (ғайр аз тасриф, сифа ва ҷонишин) кам диққат медиҳам, бештар бо лугат меҳонам. Масалан, забони италяниро аз омузиши Данте, Петrarка ва Ариосто, испаниро аз Серванtes ва Кельдерона, русиро аз Пушкин сар кардам ва баъд газетаву дигар ҷизҳо хондам.

Ӯ ба омузиши забонҳои славянину германӣ диққати мах-

сус медод. Аз забонҳои славянӣ — русӣ, чехӣ, сербухорватӣ, словенӣ, польякӣ, булғориро медонист. Ҳатто асарҳои олимомни забоншиносро аз қабили Добровский, Шафарик, Копитар, Ганк ва маҳсусан Миклошичро мутолиа намуда, Добровскийро асосгузори филологияи илмии диалектҳои славянӣ ва Миклошичро забоншиносӣ машҳури ҳозираи забонҳои славянӣ номидааст.

Ҳамин дониши нисбатан пурраи филологӣ буд, ки ў программа танги маълумоти филологии Ҷюрингро танкид карда менависад: Маълум аст, ки мо бо филологе сару кор дорем, ки хеч вакт доир ба забоншиносии таърихӣ, ки дар ин 60 соли охир хеле инкишоф ёфт ва пеш рафт, чизе нашунидааст, аз ин рӯ, ҷаноби Ҷюринг омӯзиши забонҳоро аз рӯи корҳои Бопп, Гримм ва Диц сар накарда, ба марҳум Хейз ва Беккер муроҷиат мекунад.

Маълум мешавад, ки асосгузорони марксизм ба масъалаи забон аҳамияти қалон дода, фикрҳои назариявии ҷолҷби дикқат пешниҳод кардаанд, ки ҳоло ҳам асоси идеевии забоншиносии марксистиро ташкил медиҳад ва аз ҷиҳати методологӣ ба забоншиносон кӯмак мерасонад.

ЗАБОНШИНОСИИ ОХИРИ АСРИ XIX ВА АВВАЛИ АСРИ XX

Дар охири асри XIX ва оғози асри XX якчанд ҷараёнҳои лингвистӣ ба амал меояд, онҳо ба муқобили ақидаҳои забоншиносии ҷавонграмматикҳо ва методҳои тадқиқотии онҳо баромад карда, онро догма мешуморанд ва таъқид мекунند ки дастуру пешниҳодҳои онҳо доир ба забон ба пешравии илми забоншиносӣ ҳалал мерасонад.

Ба забоншиносии охири асри XIX ва аввали асри XX на танҳо инкори биологизми Шлейхер ва индивидуализми исҳо-логии Пауль ҳос аст, балки таъқид намудани мустақилияти системаи забон ва лингвистика, муайян намудани мояхиди системаи забон ва таснифи фании лингвистика ҳос мебошад.

Одатан Бодуэн де Куртенэ, Фортунатов ва Состорро ҷавонграмматикҳои бâъдина ва структуралис਼ҳои пешина меноманд, ки ин ба онҳо яктарафа баҳо додан мебошад. Ин одимон концепция ва мактаби ҳудро доранд, ки он ҳам аз ҷавонграмматикҳо ва ҳам структуралистҳо фарқ мекунад.

Ин ҷараёни лингвистиро **неограмматизм** номидан ба максад мувоғиқ аст. Истилоҳ аз кори ҳуди онҳо бармеояд. Масалан, Бодуэн забоншиносии назариявиро ба грамматика ва систематика тақсим мекунад. Дар зери мағҳуми грамматика омӯзиши соҳт ва тарқиби забон ё ки ҷиҳати дохилии таърихи забонро, дар систематика таснифоти забонҳоро мефаҳмад, Состорро бошад, лингвистикан синхронӣ гуфта грамматикан умумиро дар назар дошт.

Неограмматизм чун چараёни лингвистй принципҳои зеринро тарафдорӣ мекард:

1. Забон на организми табиӣ ва на ходисаи индивидуалиӣ, балки вай аз рӯи моҳияти худ иҷтимоист, забонӣ барои соҳибонаш ҳатмӣ.

2. Предмети забоншиносӣ на танҳо таърихи забон ва иншиофӣ этнографии он аст, балки соҳти забони ҳозира, муайян намудани воҳиди он ва муносабати байни воҳидҳо мебошад. Фахмиши воҳид ва соҳти забон гуногун буд: Бодуэн ва Крушевский асосан ба фонема, Фортунатову Пешковский ба шакли калимаву ибора, Соссюр бошад, асосан ба муносабатҳои забонӣ — синтагма ва қатори ассоциативӣ дикқат меданд.

3. Барои неограмматистҳо назарияи грамматича, яъне таълимот дар бораи шакли забон муҳим буд. Ин неограмматистҳо бо шаклнарастии лингвистӣ наэдик мекунад, вале фарӯдорад, зоро неограмматистҳо семантикаи забонро рад намекарданд.

4. Неограмматистҳо аниқ намудани аспекти тадқиқот ва таснифи фанни лингвистикаро масъалаи назариявии забоншиносии умумӣ мешумориданд. Ин таъкид намудани мустақилияти илми забоншиносӣ ва мураккабии объекти он буд.

Ҳамин тарик, ҳарактери ҷамъиятии забонро ҳамаи забоншиносони номии ин давр — Бодуэн де Куртенэ, Фортунатов, Соссюр, Сепир, Мейе, Ш. Балли ва дигарон таъкид мекунанд.

Дар ин давра якчанд мактабҳои забоншиносӣ мавҷуд буд, ки бо роҳу равишҳои гуногун илми забонро меомӯҳт ва иншиоф медод.

Ба ҷараёнҳои нави лингвистӣ олимон Гugo Шухардт, Потебия, Бодуэн, Соссюр, Есперсен, Жильерон, Асколи ва дигарон дохил мешуданд. Дар ин давра аксари олимон омӯзиши забонро ба ҷамъият вобаста намуда бошанд ҳам, баъзеҳо аз қабили Марти, Гинникен, Бюлер заминai забонро дар психология, Кассирер, Гуссерль дар мантиқ, Кроҷе ва Фосслер дар эстетика ҷустуҷӯ карданӣ мешуданд.

Ҷараёни социологӣ. Маълум аст, ки ҷавонграммакиҳо забонро чун системаи тасаввуроти фард (индивиду) медонистанд, вале ҷараёни нав — ҷараёни социологӣ функцияҳси ҷамъиятии забонро ҳамчун воситаи муносабат қайд мекунанд. Ин тамоюл дар кори Леви-Брюль заминai фалсафӣ ва ларкорҳои забоншинос Гugo Шухардт бунъёди социологӣ пайдо карда бошад ҳам, асосгузори ҷараёни нав — ҷараёни социологӣ Фердинандт де Соссюр ва шогирди ў Антуан Мейе шуморида мешаванд. Ҳаминҳо ба ҷараёни нав истилоҳи «Забоншиносии социологӣ» ном ниҳодаанд. Забоншиносони француз Жозеф Вандриес (1875—1965), Шарль Балли (1865—1947) Альбер Сеше (1870—1956), норвег Альф Соммерфельт 1868—

1965) ва америкой Эмиль Бенвенист (1902—1977) низ ба ҳамин ҷараён даҳл доштанд.

Мохияти забоншиносии социологиро чунин баён кардан мумкин аст: Забон ҳодисаи ҷамъияти аст, аз ин рӯ, берун аз ҷамъият вуҷуд надорад ва берун аз ҷамъият имконпазир будани нутқ ҳам мумкин нест. Пас, забонро чун ҳодисаи ҷамъияти дар алоқамандӣ бо ҳодисаҳои дигари ҷамъияти омӯхтан ба мақсад мувоғиқ аст. Дар ин бора асосгузори ин ҷараён Соссюр чунин гӯфтааст: «Забон ҳодисаи ҷамъияти аст, вале вай бо бисъёр алломатҳои ҳуд аз ҳодисаҳои ҷамъиятии дигар аз қабили сиёsat, ҳукуъшиносӣ ва ғайра фарқ мекунад».

Забон чун воситаи муносибат ҳодисаи соғ психикик нест, зеро ҳодисаи психикик воситаи алоқаи байни одамон шуда наметавонад. Забон барои он воситаи алоқаи байни одамон шуда метавонад, ки алломатҳои ҳосияти физикик дорад, яъне онро шунидан ва талаффуз кардан мумкин аст, вале қалимаи тасвуркарда ин гуна ҳосият надорад, онро на шунида метавонем ва на талаффуз карда.

Забон аз системаи алломатҳо (қалимаҳо) иборат аст. Ин алломатҳо чун элементи система дорон маънӣ мебошанд. Алломатҳои забон нисбат ба ҷизи ифода мекардагиаш шартӣ буда, вале нисбат ба гӯяндааш шартӣ ва Ҷемаъни нест.

Чун системаи алломатҳои шартӣ забон дар ҷамъияти ҳуд чун анъана аз насл ба насл меѓузарад ва ғаъолияти нутқунии индивидро муайян мекунад. Мисли фольклор дар забонҳо ҳам навигарииҳоро (қалимаҳоро) шахсони ҷудогона ба вуҷуд меоранд, дар байни ҷамъият паҳн мешавад, вале ҳамонаш дар забон мемонанд, ки ҳалқ онро қабул кунад. Пас, ҳукми асосӣ дар дasti коллектив, ҳалқ мебошад. Шахсони ҷудогона бо ихтиёри ҳуд алломатҳои забонро (қалимаро) сохта, тағъир дода наметавонанд. Аз ин маълум мешавад, ки инкишофи забон ва тағъиротҳои онро ҷиҳатҳои психологӣ ва физиологӣ (ОНҲО дар ҳама гуна ҷамъият ва дар ҳама ҷо як хеланд) не, балки шароити ҷамъияти-таъриҳӣ муайян мекунад.

Тарафҳои сусти забоншиносии социологӣ аз инҳо иборат аст:

1) Ақидаи нодуруст, идеалистӣ, яъне забоншиносиро чун қисмати «психологияи социалий» шуморидан. Психологияи социалий «иљми» беасос аст, зеро майна ва психикаи социалий вуҷуд надорад. Забон на танҳо ҳодисаи психикиӣ, балки ҳодисаи ҷамъиятий ва физикик ҳам мебошад.

2) Ба тарзи механикӣ (сатҳӣ) таърихи забонро ба «беруний» (таърихи ҳалқ) ва «дохилӣ» (инкишофи ҳуди системаи забон) ҷудо намудан. Забон ва қонунҳои инкишофи онро бо таърихи ҳуди ҳалқ якҷоя омӯхтан онро фаҳмидан мумкин аст.

3) Ба ҳам мӯқобил гузоштани нутқ чун ҳодисаи индивидуалий ва забон чун ҳодисаи иҷтимоӣ. Маълум аст, ки дар нутқи индивид системаи забонии қабул кардаи ҷамъият, ки асо-

си нутқ ва системаи он мебошад, ифода мейбад. Дар натиҷаи нодуруст мӯқобил гузаштани «нутқ» ва «забон» Соссюр хуласаи ғалат бароврада таъкид мекунад, ки «забон» бе соҳибонаш ҳам вучуд дошта метавонад, зоро вай ба «психологияи социалӣ» даҳл дорад.

4) Чун воситай алоқа ҳодисаи социалӣ будани забонро ба асос гирифта Антуан Мейе ба чунин хуласаи ғалат меояд, ки гӯё забоншиносӣ як қисмати социология бошад.

Илми мустакиле, ки объекти тадқиқотӣ ва методҳои зарурӣ тадқиқотӣ дорад, чун қисмати илми дигар шуданаш мумкин нест, аз ин рӯ, фикри Антуан Мейе ба куллӣ ғалат аст.

Дар ин давра якчанд мактаби забоншиносӣ мавҷуд буд, ки бо роҳу равишҳои гуногун илми забонро меомӯҳт ва инкишоф медод.

МАКТАБИ ЛИНГВИСТИИ ҚАЗОН

Дар охири асри XIX баробари инкишофи ҷамъият дар Россия илм ҳам тараққӣ мекунад ва инкишоф мейбад. Дар ин давра дар Россия ду мактаби забоншиносӣ ҷой дошт, ки яке аз онҳо мактаби лингвистии Қазон буд. Ин мактаб асосан ба номи забоншиносӣ машҳур Бодуэн де Куртенэ (1845—1929), ки солҳои 1875—1883 дар университети Қазон дарс гуфтааст, саҳт алоқаманд мебошад. Асарҳои машҳури ўйниҳоанд: «Баъзе мулоҳизаҳои умумӣ доир ба забоншиносӣ ва забон» (1871), «Таҷрибаи назариявии ҷойивазкунии (альтернация) фонетики» (1895), «Забоншиносӣ ва ё лингвистикаи асри XIX» (1901), «Қайдҳои лингвистӣ ва афоризмҳо» (1903), «Муқаддимаи забоншиносӣ» (1917).

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ соли 1845 дар Польша таваллуд ёфтааст. Гузаштагони олим француз буда, дар асри XVIII ба Польша кӯчида омадаанд. Қисми зиёди умри худро Бодуэн дар Россия гузаронидааст. Маълумоти аввалинро дар Варшава гирифтааст. Солҳои 1862—1866 ҳангоми мактабхонӣ забонҳои славянӣ ва забони гуфтугӯии литовиро ёд мегирад. Соли 1867 дар университети Иене лекцияи Шлейхерро шунида, дар Берлин санскритро омӯхтааст. Соли 1868 дар Петербург лекцияи И. И. Срезневскийро мешунавад. Худи ҳамон сол асари аввалини у «Баъзе ҳодисаҳои аналогия дар таснифи забони польякӣ» чоп мешавад. Бодуэн бори аввал принципҳои тараққиёт ва таъриботи таърихии забонро ба соҳти морфологии калима татбиқ мекунад. Қисмати аввали ин мақола «доир ба таъриъёбӣ ва кӯтоҳшавии асоси калима ба фоидай бандак» ба назари Шлейхер, мухаррири журнال ҷунон революционӣ менамояд, ки ба чопи он иҷозат намедиҳад ва он танҷо баъди 34 сол, яъне соли 1902 чоп мешавад. Соли 1870 дар Петербург диссертация ҳимоя намуда, доцент мешавад.

вад ва бори аввал дар таърихи университети Петербург курси грамматикаи муқоисавӣ аз тарафи у хонда мешавад. Соли 1872 ба Австрия ва Италия меравад ва дар муддати се сол диалектҳои забони словениро меомӯзад. Натиҷаи кораш «Таҷ-рибаи фонетикӣ аз диалекти резъянский» (1875) сазовори доктори забоншиносии муқоисавӣ гардид. Минбаъд Бодуэн дар панҷ университет кор кардааст: солҳои 1875—1883 дар Қазон, 1883—1893 дар Юрьевск (холо Тарту), 1894—1900 дар Krakow, 1901—1918 дар Петербург ва 1918—1929 дар Варшава.

Дар Қазон дар атрофи профессори 30-сола муаллимон ва студентони пешкадаму қобилиятнок ҷамъ омада кружоке барпо мекунанд, ки минбаъд ба мактаби забоншиносии Қазон асос мегузорад. Аз он шогирдон олимони намоён ба мисли Крушевский А. И., Богородицкий В. А., Булич С. К., Радлов В. В., Александров А. И. ва дигарон ба камол мерасанд. Соли 1887 Бодуэн ақадемики Академияи илмҳои Krakow ва соли 1897 узви вобастаи Академияи илмҳои Россия интиҳоб мешавад. Ба аъзогии ҳақиқии ақадемия пешниҳод мешавад, вале бо сабаби фикрҳон сиёсии пешкадам доштанаш рад мекунанд.

Соли 1913 Бодуэн барои брошюраи «Аломатҳои миллӣ ва территориявӣ дар масъалаи автономия» ба ҳабси дусола маҳкум мегардад, вале бо талаби қатъии зиёёни рус бо сарварии ақадемик Шахматов А. А. озод карда мешавад. Ӯ дар асарҳояш ҳуқуқи худмуайянкуни ҳамаи ҳалқҳои Россияро ҳимоя менамуд.

Бодуэн асарҳояшро бо забонҳои поляқӣ, русӣ, немисӣ, словениӣ, чехӣ, французыӣ, итальянӣ, литовӣ ва забонҳои дигар менинавишт.

Бодуэн ба ҳориҷа сафарҳои зиёд кардааст ва дар ин сафарҳо бо забоншиносони машҳур во ҳӯрда, сӯҳбат карда лекцияҳои онҳоро ўзнидааст. Вай лекцияҳои И. И. Срезневский, Шлейхер, Лескин, Асколи ва дигаронро шунидааст, вале ба гуфтаи Шахматов ӯ ҳудро шогирди ягон қас ва ё пайрави ягон мактаб нашуморидааст. Бодуэн соҳиби фикри ҳуд ва мустақил буд. Дар шогирданаш низ предмети ҳудро дӯст доштан, мустакилияти фикр, часорат, муносабати танқидӣ ба ҷизҳои кӯҳнашуда дар илм, шавқу ҳавас ба проблемаҳои назариявии умумилингвистӣ, майлу рағбат ба омӯзиш ва мушоҳидай забонҳои зинда ва лаҳҷаву шеваҳоро мепарварид.

Бесабаб нест, ки як гурӯҳ олимони машҳур аз қабилии Л. В. Щерба, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, С. И. Бернштейн, Б. А. Ларин, Б. В. Томашевский, Б. Я. Владимирцов, А. П. Баранников, В. В. Виноградов ҳудро шогирдони бевоситай Бодуэн де Куртенэ мешуморанд.

Ӯ дар корҳои ҳуд ҷунин қоидоҳо ва хулосаҳои назариявӣ пешниҳод кардааст, ки минбаъд масъалаҳои асосии бисъёр мактабҳои забоншиносӣ гардидааст. Бодуэн забоншиносиро бо як қатор истилоҳҳо бой гардонид, аз қабили фонема, морфе-

ма, морфологизация, семасиология, синтагма, лексема, графема ва гайра.

Бодуэн доир ба масъалаҳои зерин фикр баён кардааст:

1. Бодуэн принципан фарқ кунонидани овозу ҳарфро талаб карда буд, зеро намояндагони забоншиносии мукоисавӣ-таърихӣ инро фарқ намекарданд. Аз шогирдон хуб донистани фонетикаи забонҳои зинда ва шеваҳоро талаб мекард.

2. Бартарии материали забонҳои зиндаро нисбат ба далелҳои забонҳои қадимаи ҳатти таъкид мекард. Инро ҷавонграмматорикҳои немис ҳам қайд карда буданд, vale ғарки мактаби Қазон он аст, ки онҳо бо чунин тарзи омӯзиш қонунияти тараққиёти забонҳоро нишон медоданд, vale ҷавонграмматорикҳо дар ин гуна материалҳо ҳолати пешинаи забонҳоро пайдо кардани мешуданд.

3. Бодуэн ғарк кардани синхрония ва диахронияи забонро талаб мекард. Ин масъала баъдтар асоси концепцияи Соссюр мегардад, vale онро дар забоншиносӣ аввалин бор Бодуэн ва мактаби ў пешниҳод намудааст. Соссюр синхрония ва диахронияро ду ҷизи ба ҳам зид мешуморид. Vale Бодуэн ва мактаби ў мустақилияти онҳоро рад накарда, бо ин ду роҳ омӯҳтани забонро низ нишон медоданд. Бодуэн таъкид мекард, ки дар забон ҷизи тағъирнаёбандა нест. Дар забон ҳам мисли табиат ҳама дар ҳаракату тағъиръёбист.

4. Бодуэн бар зидди ақидаи биологии Шлейхер баромада таъкид мекунад, ки забон организм нест, бинобар ин онро аз одамизод чудо омӯхтан мумкин нест. Бодуэн ҳам ба таври аналогия омӯхтани процессҳои овозию ҳодисаҳои ғрамматикиро таъкид мекард. Вай ба мустаҳкам шудани назарияи психологӣ дар забоншиносӣ қӯшиш мекард. Танҳо психологӣ ва ё физиологӣ нашудани ҳодисаҳои забонро таъкид мекард. Бодуэн мегуфт, ки забон ҳамон вақт аҳамият пайдо мекунад, агар воситаи алоқаи байни одамон бошад. Bo ҳамин ў ҳам ҷиҳати психикӣ ва ҳам иҷтимоии (ҷамъиятии) забонро ба ҳисоб мегирифт.

5. Бодуэн мегуфт, ки ба сари забон категорияи дар он на бударо бор накарда, ҷизҳои худи он забонро омӯхтану тадқиқ кардан беҳтар аст. Баъзан намояндагони забоншиносии мукоисавӣ-таърихӣ ҳусусиятҳои хоси забонҳоро ба назар ҳагифта, ҳамаи онҳоро дар як қолаб, бештар санскрит дохил мекарданд, ки нодуруст буд. Бодуэн ба ҳронологияи ҳодисаҳо ва процессҳои забонӣ диккат додани тадқиқотчиёни забоншиносии мукоисавиро талаб мекард. У ба характеристикаи типологии забонҳои хешу ғайриҳеш аҳамият додааст.

6. Бодуэн забонро чун системаи муайян медонист. Ин дар омӯзиши фонема, морфема ва калима аз тарафи мактаби забоншиносии Қазон пурра мушоҳида мешавад. Бодуэн аввалин шуда овозу фонемаро ё ки ҳусусияти физикиву функционалии овозро дар забоншиносӣ ғарқ мекунад. Овоз маҳсули ларзи-

ши органҳои нутқ ва мавчи ҳаво бошад, фонема элементи маҳсуси лингвистӣ буда, функцияи маънотағъирдиҳӣ дорад. Фонема овози якхела дар тасаввурот, vale дар амал гуногун аст.

Бисъёр фикру ақидаҳои Бодуэнро шогирдонаш Николай Вячеславович Крушевский (1851—1887) ва Василий Алексеевич Богородицкий (1857—1941) давом додаанд. Асари асосии Крушевский Н. В. «Очерки илмӣ доир ба забон» (1883) буда, ба масъалаҳои муҳимтарини забоншиносии умумӣ баҳшида шудааст. Дар ин асар чанде пеш аз Соссюр «аломати чиз будани калима», яъне системаи аломатҳо будани забон нишон дода шудааст. Олим ба мисли устодаш ба омӯзиши забонҳои зинда дикқат дода қайд мекунад, ки омӯхтани забонҳои ҳозира имконият медиҳад, ки бисъёр қонунҳои забон ошкор шавад, зоро онҳоро аз забонҳои мурда ба сабаби дастрас набудани материали зарурӣ пайдо карда наметавонем. Ғайр аз ин ў ҳарактери иҷтимоии забонро қайд карда, ба омӯзиши грамматикаи муқоисавӣ-таъриҳии забонҳои хиндуаврупой ва маҳсусан русӣ «Курси умумии грамматикаи русӣ» машғул шудааст. Крушевскийро яке аз аввалин фонетист-озмоишгарони на танҳо Россия, балки ҷаҳон номидан мумкин аст.

Богородицкий В. А. ба омӯзиши муқоисавии забонҳо бештар дикқат додааст. Доираи тадқиқоташ васеъ буд. Ӯ баробари омӯзиши грамматикаю фонетикаи забони русӣ ва диалектҳои забонҳои славянӣ, ба омӯзиши грамматикаи забонҳои хиндуаврупой, романӣ, германӣ, филологияи туркӣ, фонетикаи таҷрибавӣ, проблемаи услуб, фольклор ва методикаи омӯзиши забон низ машғул шудааст.

МАКТАБИ ЛИНГВИСТИИ МОСКВА

Асосгузори мактаби лингвистии Москва Филипп Федорович Фортунатов (1848—1914) буд. Фортунатов Ф. Ф. 2 январи соли 1848 дар Вологда таваллуд ёфтааст. Соли 1868 факультети таъриху филологияи университети Москваро хатм мекунад ва дар ҳамон чо ба кор мемонад. Дар ин чо ў аз забоншиноси маъруф Потебня таълим мегирад. Соли 1871—1873 ба сафар баромада, ба Германия, Франция ва Англия меравад. Дар ин сафар бо як қатор олимони маъруфи ҳамон замон аз қабили Рудольф Рот, Лескин, Курциус, Вебер, Вергеня шинос шуда, лекциии онҳоро доир ба Ригведу Авесто шунида, дастхати забонҳои литовӣ, санскрит ва ведро меомӯзад. Баъди баргаштан, соли 1875 диссертация ҳимоя мекунад. Аз соли 1876 то 1902 дар университети Москва лекция меҳонад. Вай дар давраҳои гуногун курсҳои забоншиносии умумӣ, фонетика, ва морфологияи забонҳои хиндуаврупой, забонҳои славянӣ қадим, литовӣ, ғотӣ ва санскритро ҳондааст.

Соли 1898 ўро академики Академияи илмҳои Россия интихоб мекунанд. Вай аз соли 1902 то вафоташ (1914) дар Петербург мудири шӯъбай забон ва адабиёти қадимаи рус шуда кор мекунад ва бештар ба корҳои таҳрир машғул мешавад.

Доираи тадқикоти Фортунатов хеле васеъ буд, vale дар масъалаи фонетика ва морфологияи забонҳои хиндуаврупой мутахассиси машҳур шуморида мешавад. Доир ба Фортунатов академик Щерба Л. В. чунин гуфтааст: «Дар Россия пеш се нафар забоншинос — назариётчии номӣ буданд: А. А. Потебня, Бодуэн ва Фортунатов. Онҳо доҳии ақидаҳои лингвисти дар ватани худ буданд, бо таъсири шароити беруна онҳо доҳии илми забони ҷаҳон нагаштанд».

Мактаби забоншиносии Москва бо сарварии Фортунатов Ф. Ф. дар сарҳади ду аср дар миқъёси забоншиносии ҷаҳон ва рус мавқеи пешоҳангиро ишғол мекард. Ин аст, ки як гурӯҳ забоншиносони шинохтаи дунъё А. А. Шахматов, В. К. Порже-зинский, Д. Н. Ушаков, А. М. Пешковский, М. М. Покровский, М. Н. Петерсон, аз забоншиносони хориҷӣ норвегиягӣ О. Брок, даниягӣ Х. Педерсен, немисҳо Ф. Сольмсен ва Э. Бернекер, швед Т. Торнбърнсон, сербӣ А. Белич, чех И. Поливка, словен М. Мирко ва дигарон худро шогирдони бевоситаи Фортунатов Ф. Ф. мешуморанд.

Фортунатов мутахассиси грамматикай муқоисавӣ-таъриҳӣ ва задашиноси забонҳои хиндуаврупой ва маҳсусан славяниу балтикий буд.

Намояндагони ин мактаб бештар ба материали таърихи забон ва ба назарияи грамматикай ҳозира диккат медоданд. Ғайр аз ин дар тартиб додани лугатҳо, инчунин дар коркарди орфография ва пунктуация ҳиссаи худро гузоштанд. Онҳо бештар ба шакли калимаю ибора диккат додаанд. Намояндагони ин мактаб ва маҳсусан Фортунатов ба ҷои психологизми ҷавонграмматикҳо формализми худро тарғиб мекарданд ва ин яке аз аломатҳои аз ҷавонграмматикҳо дур ва ҷудо шудани онҳо буд. Аксари ҷавонграмматикҳо забонҳои санскриту юнониро асос гиранд, Фортунатов бошад, забонҳои славяниу балтикиро ба асос гирифтааст. Пештар як қисми грамматикаро этиология мегуфтанд, инҳо бошанд, морфология номидани онро таклиф мекунанд.

Фортунатов далелҳоро чуқур таҳлил намуда, аз рӯи онҳо қонунҳои пайдоиши ҳамин далелҳоро мейфт. Ӯ қӯшиш мекард, ки қонунияти ҳодисаҳои забониро барқарор намояд ва хулосаҳои умумии онҳоро ба шакл дарорад. Ўро забоншинос — математик гуфтан мумкин аст, зоро бо қувваи ҳайратангез хулосаҳои абстракти мантиқӣ мебаровард. Ҳангоми ин ё он шакли забониро аз назар гузаронидан қӯшиш мекард, ки пайдоиши онро аз нахустзабони умумии хиндуаврупой, инкишофи минбаъдаи онро дар забонҳои чудогона ва қонунияти овозии қатъии онро дар тараққиёт нишон диҳад. Аксари ҷавонграм-

матикҳо ба омӯзиши муқоисавӣ эътибор медоданд, Фортунатов бошад, ба тадқики муқоисавӣ-таърихии забонҳои хеш диққат медод. Фортунатов таъқид мекард, ки муносабати забонҳои ҳиндуаврупоиро фақат бо нахустзабонашон не, балки бо давраи инкишофи мустақилонаашон тадқик кардан лозим аст.

Забони литвонӣ дар омӯзиши муқоисавии забонҳои ҳиндуаврупой ва маҳсусан славянӣ роли қалон мебозад. Ин забонро аввалин бор дар мактабҳои олии рус Фортунатов таълим додааст.

Грамматикай шаклии ин мактаб, ки ба муқобили схемаи абстракти грамматикай мантиқӣ ба амал омада буд, талаб мекард, ки ба грамматика он категорияҳое, ки шакли ифода надоранд, пешниҳод кардан мумкин нест. Ин таклифи дуруст буд, vale онро намояндагони ин мактаб яктарафа мефаҳмиданд, гӯё воситаҳои ифодаи грамматикӣ якто бошанд.

Мактаби Потебня ва Бодуэн баробари грамматикай мантиқиро таъқид намудан формализми Фортунатовро низ маҳкум кардааст. Мактаби Фортунатов мағҳуми шакли грамматикиро хеле танг мефаҳмид, дар қалима асосу бандакро мединанду ҳалос, воситаҳои зиёди грамматикии забон мавриди тадқик нагардидааст.

Фортунатов Ф. Ф омӯзиши шаклҳои қалимаҳои ҷудогонаро ба морфология нисбат медиҳад. Ҳиссаҳои нутқҷун гурӯҳи қалимаҳои аломати ягонан шакли грамматикӣ дошта фахмидана мешавад.

Ин буд, ки онҳо қалимаро ба тағъиръёбандою тағъирнаёбандо чудо мекарданд. Ба қатори қалимаҳои тағъирнаёбандо гурӯҳи гуногуни қалимаҳо аз қабили ҳиссаҳои номии нутқи тағъирнаёбандо (депо, какаду, пальто) ва инчунин пешоянду пасоянд, пайвандак ва ҳиссаҳоҳоро дохил менамуданд. Аз ин рӯ, ҳиссаҳои нутқро ҳам на аз рӯи категорияи грамматикиашон, балки аз рӯи аломатҳои шаклиашон ҷудо менамуданд. Дар корҳои Фортунатов ҷунин омехтагиҳоро мебинем:

1) Ба ҷои ҳиссаҳои нутқ қалимаҳоро аз рӯи як аломаташон ба гурӯҳҳо ҷудо менамуд. Масалан, гӯё «писал» ва «зелен» ба як категория медароянд, ҷонки ҷинсияти якхела доранд: ҳодил, ҳодила, ҳодило ва зелен, зелсна, зелено. Дар асл бошад, писал — ҳаракат, тарз, шахсу шумора, замон ва намудро ифода кунад, зелен — аломат, дараҷаро ифода мекунад, ки аз ин ҷиҳат ин қалимаҳо ба як гурӯҳ дохил намешаванд.

2) Система аз рӯи далелҳо не, балки далелҳо аз рӯи система ба гурӯҳҳо ҷудо мешуданд. Масалан, а) аз як тараф, ба гурӯҳи қалимаҳои тағъирнаёбандо исмҳои ғайритасрифӣ (депо), масдар (писать), зарф (хорошо), нидо (ах!), пайвандакҳо ва пешоянду ҳиссаҳоҳоро дохил мешуданд, б) аз тарафи дигар, аз исмҳои ғайритасрифӣ (пальто), аз феъл масдаду замони гузашта ҷудо мешуданд.

Пар масъалаи синтаксис назарияи Фортунатов ду хел буд:

1) Вай чумларо ифодай мүхокимай психологий номида, назарияи хабари психологиро химоя менамуд: ҳар як аъзои чумла содда зада гирад, хабари психологий мешавад. Вазифаи асосии синтаксисро дар омӯзиши ибора медид, на чумла 2) Азбаски аъзоҳои чумла танҳо аз руи шакли морфологиашон муайян карда мешуданд, онҳо бо хиссаҳои нутқ омехта карда шудаанд: муайянкунанда — сифат, пуркунанда — исм ва ғайра Щерба инро «тафтология» номида буд.

Фортунатов баракси Бодуэну Соссюр ба предмети забоншиносӣ танҳо таърихи забонро доҳил менамуд, ҳолати ҳозираи забонро ба назар намегирифт. Ғайр аз инҳо дар корҳои Фортунатов боз чунин камбудиҳо ба назар мерасад:

1) Баъзе забоншиносон, аз чумла Коллиц соли 1879 дар нахустзабони ҳиндуаврупой мавҷуд будани панҷ садоноки **а**, **е**, **и**, **о**, **у**-ро нишон дода бошанд, Фортунатов ба ақидаи ғалати Шлейхер такъя карда, сето (**а**, **и**, **у**) будани онҳоро таъқид мекунад. Ба фикри **ӯ**, садоноки «**а**» дар ҳолатҳои чудогона вазифаи **е**, **о** ва инчунин соғ **а**-ро адо мекунад.

2) Ба монанди ҳамаи ҷавонграмматикҳо Фортунатов танҳо омӯзиши таърихи забонро илмӣ мешуморад, гӯё «предмети забоншиносӣ танҳо таърихи забони инсон бошад». Бодуэну Соссюр ҷиҳати илмии ҳолати синхронии забонро таъқид карда бошанд, Фортунатов онро эътироф намекунад. Ҳолати ҳозираи забонро аз рӯи қонуни гузашта, кӯҳнашудаи забон тадқиқ намудан нуқтаи назари ғайритаъриҳӣ мебошад.

3) Ба ақидаи Потебня ва Бодуэн, дар системаи забон қабатҳои ҷандин давраи инкишофи забон ҳамшрафт вуҷуд дошта метавонанд, Фортунатов ба ин ақидаи дуруст шарик намешавад.

Алексей Александрович Шахматов (1864—1920) яке аз шогирдони бевоситай Фортунатов Ф. Ф. буд. Ӯ мӯҳаққики таърихи ҳалқи рус ва забони он мебошад. Мақсади асосии Шахматов омӯзиши таърихи забон, шакли адабӣ ва инчунин гуфтагӯи мардум дар алоқамандӣ бо таърихи соҳибонаш буд. Ғайр аз ин Шахматов ба омӯзиши соҳти грамматикии забони ҳозира низ дикқати маҳсус медод. Ӯ аввалин шуда дар университет ба таълими забони ҳозираи русӣ сар кардааст. Ӯ забонро бо шеваҳояш дар инкишофи таърихи ва дар алоқамандӣ бо таърихи соҳибонаш омӯхтааст.

Асарҳои асосии ӯ инҳоянд: «Тадқиқот доир ба забони наиштаоти асрҳои XIII—XIV Новгород» (1886), «Очерк доир ба забони адабии ҳозираи рус» (1913), «Очерк доир ба давраи қадимтарини таърихи забони русӣ» (1915), «Муқаддима ба курси таърихи забони русӣ» (1916) ва ниҳоят асари машҳураш «Синтаксиси забони руси» соли 1925—1927, баъди ватфоташ чоп мешавад.

Шахматов шахси зиндадил, бағайрат ва одамдӯст ва инчунин ташкилотчии машҳури чорабинихои илмиву устоди мо-

хир дар ёфтанду ба илм چалбкунандаи қувваҳои науву қобилиятнок буд.

Пешковский А. М. (1878—1933) дар тадқикотҳои худ ақидаву фикрҳои забоншиносон Потебня, Шахматов ва устодаш Фортунатовро давом ва инкишоф додааст. Вай таъкид мекард, ки грамматикаи тасвирий ва услубшиносӣ низ мисли соҳти грамматикаи пешина ҷиҳати илмӣ дорад. Ӯ тарафдори муттаҳид намудани грамматикаи илмӣ (назарияйӣ) ва амалий (мактабӣ) буд.

Асарҳои асосии Пешковский А. М. «Шарҳи илмии синтаксиси русӣ» (1914), «Грамматикаи илмӣ ва мактабӣ» (1914), «Методикаи забони модарӣ, лингвистика, услубшиносӣ ва назмшиносӣ» (1925), «Масъалаҳои методии забони модарӣ, лингвистика ва услубшиносӣ» (1930) ва ғайра мебошад.

КОНЦЕПЦИЯ И ЛИНГВИСТИИ ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР (1857—1913)

Соссюр яке аз забоншиносони машҳур буда, дар қатори Ф. Бопп, Гумбольдт, Шлейхер ва Бодуэн ҷой мегирад. Ӯ аслан француз буда, валие дар Швейцария таваллуд шудааст. Соли 1876 дар Лейбциг аз асосгузорони ҷараёни ҷавонграмматикҳо — Лескин, Остгоф ва Бругман сабак меомӯзад. Соли 1878—1879 дар университети Берлин аз Г. Ольденберг ва Г. Циммер лекция мешунавад. Охири соли 1879 ба Лейпциг бармагардад ва феврали соли 1880 диссертацияи докторӣ ҳимоя мекунад. Аз соли 1881 дар муддати даҳ сол дар мактаби олии Париж аввал доир ба забонҳои германӣ ва баъд грамматикаи мукоисавии хиндуаврупой лекция меҳонад. Аз соли 1891 иҷроқунандаи вазифаи профессор ва аз соли 1896 профессор аз санскрит ва грамматикаи мукоисавии забонҳои хиндуаврупои универсиتهти Женева буд. Аз соли 1906 мудири кафедраи забоншиносии умумии ҳамин университет буд. Дар ҳамин ҷо забоншиносон Шарлъ Балли ва Сеше аз ӯ лекция шунидаашон асари машҳури Соссюр «Курси забоншиносии умумӣ»-ро баъди вафоташ чоп мекунонанд, ки соли 1933 тарҷумаи русии он мебарояд.

Соссюр ҳам идеяи лингвистҳои психологияи социологӣ ва ҳам неограмматистҳоро ҳимоя менамуд. Идеяи ӯро бошад, мактаби структуралистҳо ва лингвистикаи семантикаи инкишоф доаанд.

Соссюр доир ба забон проблемаҳои нау пешниҳод менамояд. Ҳамчун система донистани забон яке аз ҷиҳатҳои муҳими қори ӯ буд, ки ин ҷизро дар кори ҷавонграмматикҳо намедидем. Соссюр, аз як тараф, назария ва ё фалсафаи забонро ба вучуд оварда бошад, аз тарафи дигар, объекти лингвистикаро муайян намуд. Дар яке аз асарҳои машҳури худ «Курси забоншиносии

умумй» (1916), ки аз тарафи шогирдонаш таълиф карда шуда-аст, доир ба объекти забоншиносӣ чунин мегӯяд: «Объекти ягона ва ҳақиқии лингвистика забон мебошад, ки дар худ ва барои худ омӯхта мешавад». Қисмати аввали ин тезис дуруст ва ҷолиби дикқат мебошад, вале ба қисмати дуюми он розӣ ва ҳамроҳ шудан мумкин нест, ки баъдтар шарҳ медиҳем.

Комъёбихои Соссюро доир ба масъалаҳои гуногуни забон чунин хулоса кардан мумкин аст:

1. Ҳамчун мутахассиси намоёни забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ дар нахустзабони ҳиндуаврупой чунин сонантҳоро — **и, у, р, л, м, н** нишон медиҳад, ки вобаста ба мавқеи худ дар қалима дар як ҳолат ҳиҷо месозад, дар ҳолати дигар не.

2. Дар «Курси забоншиносии умумй» якчанд фикрҳои тоза баён гардидааст. Комъёбии бузурги олим муайян намудани специфиқи забоншиносӣ буд, зоро то ў олимон забонро аз ҷиҳати мантиқӣ, психологӣ, физиологӣ ва социологӣ меомӯҳтанд. Ў мегӯяд: «Объекти ягона ва ҳақиқии лингвистика забон аст, ки дар худ ва барои худ омӯхта мешавад». Қисмати дуюми ин тезис нодуруст, зоро забон барои худ не, балки бо мақсади муайян — ҳамчун *vasila* алоқа, ҳамчун *wisita* ифодаи ҳам фикру ҳам маданияти инсонӣ вучуд дорад, дар акси ҳол забон овози хушку ҳолӣ асту ҳалос.

3. Соссюр яке аз он олимонест, ки аҳамияти системаи забонро пурра мефаҳмад. Элементҳои забон чун система ҳамдигарро ҳамеша муайян карда меистанд. Вале, мутаассифона, Соссюр системаро факат ба ҳолати ҳозираи забон нисбат мебидҳад, гӯё таърихи забон чунин ҳусисият надошта бошад.

4. «Забон шакл аст, на субстанция (ҷавҳар, асос). Барои бари ин қайд мекунад, ки ба воситаи забон ҳама гуна маъноро ифода кардан мумкин аст, зоро аломатҳои забонӣ ҳам ифода мешаванд ва ҳам ифода мекунанд.

5. Забон, ба фикри Соссюра, аз системаи аломатҳо иборат аст. Ин аломатҳо шартианд. Соссюр онро бо системаи аломатҳои шартии дигар — ҳат, ҳати кару гунгҳо, сигналҳои ҳарбӣ ва ғайра баробар мешуморад. Ў таклиф мекунад, ки барои ҳамаи аломатҳо илми нав — семиологияро ба вучуд овардан лозим, забоншиносӣ низ ҳамчун ҷузъи асосӣ ба он дохил шуданаш мумкин аст. Ин ақида роли забонро чун илми мустақил, ки вазифааш тадқики чунин ҳодисаи ҷамъиятии бисъёр муҳим ва маҳсус — забони инсон аст, паст задан мебошад. Забонро бо он аломатҳо як шуморидан ғалат, зоро он аломатҳо сунъианд, дар заминай забон ба вучуд омадаанд.

6. Соссюр ба ҷои фонетика фонологияро пешниҳод карда буд, зоро дар қалима овоз асосӣ набуда, овозҳои маънои қалимаро таъридиҳанда муҳим аст. Ў фонемаро чун маҷмӯи аломатҳои фарқунанда мефаҳмид.

7. Соссюр забоншиносиро ба ду қисмат — дохилӣ ва беруни ҷудо мекард. Ба забоншиносии беруни ҳалқ, таъриҳ ва ин-

кишофи он, воеаҳои таърихӣ, паҳншавии забон, ба диалектҳо чудо шудани забон доҳил мешавад. Гӯё донистани ҳамаи ин шароитҳое, ки забон инкишоф ва тараққӣ мекунад, шарт нест. Ин нодуруст, зеро забон бо соҳибонаш ва таърихи онҳо алоқаи зич дорад. Шароити инкишофи забонро надониста муайян намудани системаи худи забон имконнопазир аст.

Соссюр алоқаи таърихи забонро бо таърихи ҳалқ ва тараққиёт қайд мекунад. Ӯ мегӯяд, ки урғу одатҳои ҳалқ дар забони он инъикос меёбад ва инчунин забон то андозае ба шаклгирӣ миллиат ёрӣ мерасонад. Ҳамаи ҳодисаву воеаҳои дар ҳаёти ҷамъият ба амал оянда ҳатман ба забон таъсир мерасонад ва дар он инъикос меёбад. Вале ба фикри Соссюр, ҳамаи инҳо ба системаи доҳилии забон даҳле надорад. Ин ақида ба қуллӣ ғалат аст.

Баробари ин бояд қайд кард, ки ин гуна тақсимот ба ҷудо намудани проблемаи муносабати забон ба таърихи ҷамъият ёрӣ расонд. Мутаассифона, ин масъала то ҳол асоси таърихӣ-материалистии худро наёфтааст.

8. Соссюр ду аспекти забон — синхрония ва диахронияро фарқ мекард. Барои Пауль, Фортунатов ва Чикобава омӯзиши таърихи забон (диахрония) муҳим бошад, барои Соссюр ҳолати ҳозираи забон (синхрония) аҳамиятнок аст.

Ӯ ин ду ҷизро ба ҳам мӯқобил гузашта таъкид мекунад, ки байни онҳо ҳеч гуна созиш, компромис шуданаш мумкин нест. Пас, мувоғики ақидаи Соссюр, ду предмети тамоман мустақил — лингвистикаи синхронӣ ва лингвистикаи диахронӣ вуҷуд дорад. Тадқиқи ҳолати ҳозираи забон барои омӯзиши далелҳои мавҷуда, фаҳмидани системаи забон, яъне омӯзиши забон «дар худ ва барои худ» имконият дорад. Ҳолати диахронии забон системаро вайрон мекунад, онро ба ҷамъ намудани далелҳои пароканда мубаддал мегардонад.

Чунин гузориши масъала ғалат буда, вайрон намудани қонунҳои диалектика мебошад ва ин зиддитаърихии муайян намудани ҳодисаҳои забонӣ аст. Гуфтаи Соссюр дуруст аст, ки барои гӯяндагон ҳолати ҳозираи забон бо системааш муҳим аст, зеро вай реали мебошад. Вале ин ба он асос шуда наметавонад, ки забон дар ҳолати инкишофи тараққиёт (диахронӣ) система надошта бошад ва аз ин рӯ, синхронияю диахронияро бо ҳам мӯқобил гузорем.

9. Соссюр забон, нутқ ва фаъолияти нутқкуниро фарқ мекунад. **Фаъолияти** нутқкунӣ ин системаи имкониятҳои таъсирбахши ин ё он ҳалқ буда, хеле гуноғунакл мебошад ва бо бисъёр соҳаҳо — физика, физиология ва психология алоқаманд аст. Соссюр дар процесси нутқкунӣ ду қутб — забон ва нутқро ҷудо мекунад. Забон ин системаи грамматикий Ҷа луғат аст, яъне тамоми воситаҳои забонист, ки бе донистани онҳо муносабатҳои овозӣ имконнопазир аст. Забон чун системами лексикий ва грамматикий ба таври ҷудогона дар шуури шахсо-

ни чудогонаи ба ягон умумияти забонӣ тааллукдошта вучуд дорад. Забон чун маҳсули ҷамъиятӣ ва чун воситаи ҳамдигар-фаҳмии одамон ба шахсони чудогонаи бо он гапзананда во-баста нест. Баракс индивид бояд кушиши зиёд кунад, то ки системаи забонро ба таври бояду шояд аз бар кунад. Аз ич рӯ. омузиши забон ин процесси соф психологӣ мебошад. Нутқ амалиётест, ки бо ёрии он индивид забонро барои ифодаи фикри худ истифода мебарад.

Забону нутқ алоқаи зич доранд. Забон асос ва маҳсули нутқ аст. Забон дар заминai нутқ ба амал меояд ва бо нутқ ифода мегардад. Забон шарт аст, то ки нутқ мағҳум бошад, нутқ зарур аст, то ки забон инкишоф ёбад. Инкишофи забонро бо нутқ муайян мекунанд. Нутқ шакли мавҷудият ва ин-кишофи забон аст.

Бо вучуди ин Соссюр забону нутқро ба ҳам тамоман зид меузорад ва аз ин рӯ, мавҷудияти лингвистикай забон ва лингвистикай нутқро лозим медонад. Кадом ҳусусиятҳои забон ва нутқ онҳоро ба ҳам мукобил гузаштааст:

якум, забон аз нутқ чун ҳодисаи ҷамъиятӣ аз индивидуалӣ фарқ мекунад. Забон монанди як кодекс ба тамоми соҳибонаш ба сифати қоидаву меъёр ҳатмӣ мебошад. Ҳамчун маҳсули ҷамъиятӣ ҳар шаҳси чудогона забонро дар шакли тайёр меомӯзад ва ёд мегирад. Нутқ бошад, индивидуалӣ аст. Ҳар як нутки чудогона соҳиб дорад ва ў мувофиқи хости худ онро баён мекунад;

дуюм, забон ба нутқ, ки воситаи тавонои реаликунандай он аст, зид меистад;

сейом, забон бо устуориву дарозумрӣ аз нутқ, ки ноустувор ва яккарата аст, фарқ мекунад;

ҷорум, забон аз нутқ ҳамчун чизи асосӣ аз чизи дуюмдараҷа, ғайриасосӣ ва ё тасодуфӣ фарқ мекунад.

Ин фарқиятҳое, ки Соссюр дар байнӣ забону нутқ мебишад, дар ҳақиқат ҷой доранд, вале танҳо дар асоси ҳамин онҳоро ду чизи тамоман гуногун шуморидан мумкин нест, чунки ин ду аспекти фаъолияти нутқкӯйӣ дар ягонагии диалектиկӣ вучуд доранд. Забон кулл бошад, нутқ ҷузъ аст.

Забонро абстракция ё ки «системаи соф муносибатҳои лингвистӣ» шуморидани Соссюр низ ғалат аст.

10. Ба фикри Соссюр, одамон ба забон таъсири зӯр расонида наметавонистаанд, ҳол он ки Марксу Энгельс қайд карда буданд, ки вакте мешавад, ки одамон назоратро ба забон ба дasti худ мегиранд.

Ин пешӯйи онҳо ҳоло ҷомаи амал пӯшидааст, зеро дар айни ҳол забон дар зери назорати соҳибонаш мебошад. Онҳо онро аз ифлосшавӣ, аз норма баромадан нигоҳ медоранд.

Соссюр асосгузори ду мактаб — мактаби лингвистикии Женева ва Прага буд. Дар Женева кори ўро шогирданаш Сеше,

Карцевский, Годель ва маҳсусан Ш. Балли давом диханд, дар Прага А. Мейе, Ж. Вандриес, Граммон, Коэн давом додаанд.

Ба Соссюр мүқобилгузорӣ — антиномия хос буд: забоннуткӣ, диахрония — синхрония, лингвистикии дохилий — лингвистикии берунӣ, шаклу мундариҷа ва ғайра.

ЗАБОНШИНОСӢ ДАР АСРИ XX. СТРУКТУРАЛИЗМ

Аз солҳои сиом сар карда аксари илмҳо бисъёր тез тараққӣ мекунанд. Илми забоншиносӣ ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ инкишоф мебад. Мактабу ҷараёнҳои нав дар забоншиносӣ ба амал меоянд. Предмет ва методҳои нави тадқиқотӣ пайдо мешаванд. Баробари ин забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ ва типологӣ, лингвистикии социологӣ, мантиқӣ ва психикӣ ҳам бо далелу материалҳои нав бой гардида пеш меравад. Масалан, забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ ба давраи сеюми тараққиёти худ мерасад. Дар ин давра васеъ гаридани базаи факту далелҳо, аз нав дида баромадани проблемаи нахустзабон, боз ҳам саҳҳ намудани тарзу усуљҳои методи мукоисавӣ-таъриҳӣ ҳам аз методҳои структурӣ истифода бурдан мегиранд.

Забоншиносии социологӣ низ проблемаҳои худро аниқ мекунад. Ба масъалаи шаклу намудҳои ба ҳам таъсир расонидани забонҳо ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ фарқ кунонидани онҳо, таълиғот дар ҳусуси нормаи забон ва услубҳои он дар забони адабӣ ва ё ба масъалаҳои этнолингвистика ва психолингвистика дикқати маҳсус додан гирифтанд.

Дар ин давра ҷараёни менталингвистика ҷараёне, ки ба омузиши алокази байни забону тафаккур ва семантиқаи забон сару кор дорад, низ инкишоф мебад, ҳудуди забоншиносии мантиқӣ-граматикиву мантиқӣ-математикиӣ низ муайян карда мешавад.

Марказҳои нави забоншиносӣ ба вучуд меояд. Баробари инкишоф ва тадқики лингвистикии немисӣ, французыӣ ва италияӣ забоншиносии советӣ, америкӣ ва чехӣ ба арсаи ҷаҳонӣ мебарояд.

Ҳоло барои тадқики илми забоншиносӣ мактабу ҷараёнҳои гуногун бо аспекту методҳои тадқиқотии худ вучуд доранд, аз ин рӯ, ягон мактаб, ягон ҷараён ва ё ягон метод дар алоҳидагӣ доир ба илми забон маълумоти пурра ва мукаммал дода наметавонад. Забоншиносии ҳозира илми тараққикарда буда, мактабу ҷараёнҳои гуногун, проблема ва методҳои гуногунро дар бар мегирад. Масъалаву проблемаҳои гуногуне, ки ҷамъияти ҳозира дар назди илми забон мегузорад, танҳо дар якҷоягии ҳамаи ин мактабу, ҷараёнҳо ҳал кардан мумкин аст.

Яке аз ҷараёнҳои ҳозира ва баҳснок дар илми забоншиносӣ структурализм мебошад.

Структурализм чун چараёни маҳсуси забоншиносӣ аз соли 1926 вучуд дошта бошад ҳам, заманаи он пештар гузошта шудааст. Гуфтан мумкин аст, ки ба ин چараён забоншиносӣ машхури швейцариягӣ Ф. де Соссюр асос гузоштааст. Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки дар забоншиносии советӣ то соли 1956 ба ин چараён — структурализм диккат дода намешуд.

Структурализм бар зидди چараёни ҷавонграмматикҳо, ки ягон ҳодисаи таърихи забонро асоси кори худ мешумориданд, ба вучуд омадааст. Ғайр аз ин структурализм چараёни психологияи ва иҷтимоӣ-психологиро бо ҳусусиятҳои таҷрибавию (эмпирӣ) индуктивиашон эътироф намекунад.

Структурализм мисли چараёнҳои дигар таърихи худро дорад. Бодуэн де Куртенэ соли 1870 дар лекцияи ба студентони университети Петербург ҳондаи худ масъалаи назарияи фонема ва системанокии забонро мегузорад ки ин бъдтар ду талаби چараёни структурализм мегардад. Бъдтар забоншиносӣ ҷавон Соссюр бо «Курси забоншиносии умумӣ» (1916) ҷор элементи ин چараёнро нишон медиҳад: специфика, система, шакл ва муносибат. Дар ин ҳусус Соссюр ҷунин гуфта буд:

- 1) Объекти ягона ва ҳақиқии лингвистика забон мебошад.
- 2) Забон системаест, ки тартиби хоси худро дорад.
- 3) Забон шакл аст, на субстанция (маъно, ҷавҳар).
- 4) Дар ҳама гуна ҳолатҳои забон тамоми воҳидҳои он дар муносибатанд.

Соли 1926 забоншиносӣ ҷеҳ Матезиус дар Прага бо номи «Кружоки лингвистики Прага» кружоки структуралистҳоро ташкил намуд. Соли 1928 дар конгресси якуми умумиҷаҳонии лингвистикҳо дар Гаага структуралистҳо манифести худро эълон карданд. Аз соли 1939 сар карда дар Копенгаген журнали структуралистҳо ҷоп мешавад. Ҳоло дар Копенгагени Дания, ШМА, Швейцария ва Англия мактабҳои ин چараён мавҷуданд.

Ҳамин тарик, چараёни структурализм ба қоидҳои зерин риоя карданро талаб мекунад:

1. Предмети тадқиқи илми забоншиносӣ бояд забони инсон бошад, на ягон ҷизи дигар. Ҳодисаҳои ба илмҳои психология, физиология ва мантиқ дохил намудани забон вучуд дошт.

2. Забонро чун система донистан. Ҳамаи элементҳои забон бо ҳам муносибати зич доранд. Ҳодисаҳои забониро аз ҳолати ҳозираи забони конкрет ҷустуҷӯ кардан лозим, на бо ҷунин ҳодисаи забони хеш ва ё забони қадима.

3. Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ кардан. Системаи забонро дар давраи муайянӣ замони ҳозира тадқиқ кардан лозим, на бо таърихи он ва ё диахронияю синхронияро омехта кардан.

Структурализм дар мушоҳида ва ба қайд гирифтани материалҳои забон объективӣ буданро талаб мекунад.

Ҳоло бо мақсад ва мундариҷаи ин چараён шинос мешавем:

Ҳусусияти забон. Факт ва материалҳои забонро аз ҷиҳати психологӣ (Штейнтал, Вундт), физиологӣ (Дарвин,

Павлов), ичтимой (Marr) ва эстетикӣ (Кроче, Фосслер) дида мебаромаданд ва онҳо забонро ба ходисаҳои психологӣ, табии, ичтимой ва эстетикӣ дохил ӯндудаанд. Структуралистҳо мегӯянд, ки лингвистика илми мустакил аст, чунки объекти чудогона дорад, ки он забон аст. Забон ходисаи чудогона буда, чун воситаи алоқа ва таъсиррасон аз рӯи қоиди дохилии худ тараққӣ ва инкишоф меёбад. Вале структуралистҳо дар ин ақида устувор наистоданд, чунки Соссюр забоншиносиро ба илми семиология ва ё семиотика дохил мекунад. Структурализм семиологияро қисми психологияи ичтимой (ҷамъияти) мешуморад. Структуралистҳо забонро ба мантиқ ва маҳсусан математика наздик менамуданд.

Системанокии забон. Дар замони ҳозира низ масъалаи системанокии забон дар маркази диққати лингвистика мебошад. Яке аз асосҳои пайдоиши структурализм ҳамин масъала мебошад. Ииро Гумбольдт ва Бодуэн ҳам маҳсус қайд карда буданд. Соссюр онро инкишоф дод. Система гуфта чизи ягонаи аз элементҳои монанд ба вучуд омадаро мегӯянд, ки онҳо ба ҳамдигар саҳт вобаста ва дар як вакт таъсиррасонанда мебошанд. Вале структуралистҳо инро ба маънои тангтар— мукобилгузории элементҳо мефаҳманд. Ҳол он ки элементҳои забон бо маҷмӯи аломатҳои томе, ки байни ҳамдигар ҳам умумияту ҳам фарқ доранд, муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, бояд дар хусуси мукоисаи умумият ва фарқи элементҳо сухан ронд, на зиддияти онҳо. Пас, умумият ва фарқи фактҳои забонӣ муносибати байни элементҳоро муайян мекунад ва системаро ба вучуд меоварад.

Ҳар як забон системаи муайяни худро дорад, ки хусусияти хоси он забонро дар бар мегирад. Системаи ҳозираи забон ҳам ҷиҳатҳои гузашта ва ҳам ояндаи забонро ба ҳисоб мегирад. Забон чун система инкишоф меёбад.

Таърихи забонро чун таърихи далелҳои аз ҳам чудо маънидод кардан лозим нест, зеро дар ҳар як давраи таърихӣ забон чун система вучуд дорад. Таръиҳи забон факат чун таърихи системаи фактҳо ҷой дорад. Аз ин ҷоҳт, ки таҷдиди нахустзабон чун аз навбарқароркунии системай фонетикий, морфологӣ ва синтаксисӣ фаҳмида мешавад, ходисаҳои чудогона үнсури ягонаи кулл дониста мешавад.

Структураи забон. Структурализм таълим медиҳад, ки забон маҷмӯи яхелai бешакл набуда, структура аст ва аз элементҳо (қабатҳо) иборат аст. Ба ;elementҳо фонология, лексика, морфология ва синтаксис дохил мешаванд. Ҳар яке аз ин қабатҳо боз ба звеноҳо ва ё парадигмаҳо (садонок-ҳамсадо, зичу роғ, ҳиссаҳои нутқ, ибораву чумла ва хелҳои он) чудо мешавад. Тамоми қабатҳои забон бо ҳам алоқаи зич доранд.

Синхрония ва диахрония. Гумбольдт қайд карда буд, ки забон чун система ҳодисаи тараққикунанда мебошад.

Соссюр қайд мекунад, ки забонро дар ду аспект—синхроний (холати ҳозираи забон) ва диахроний (холати пештараи он) тадқиқ кардан лозим аст. Баъзе структуралистҳо дар хусуси панхрония (Ходисаи забонро умумӣ, берун аз вакт фаҳмидан, яъне гӯё умуман бе забони инсон тааллуқ дошта бошад) ва ахронии (Ходисаҳои забон вактро ба инобат намегирад, гӯё тафъир намеёбад ва ба ҳамаи давраҳои тараққиёт як хел тааллуқ дорад) забон сухан меронанд, яъне гӯё забон ба ҳамаи давраҳо як хел тааллуқ дошта бошад. Ин тамоман нодуруст аст. На танҳо диахрония, балки синхрония ҳам ба замон вобаста мебошад.

Системаи алломатҳои маънодор. Ба фикри Соссюр, забон системай алломатҳоест, ки идеяро ифода мекунад. Дар ҳакиқат забон системай алломатҳои маънодор аст, на системаи алломатҳои шартӣ (пуч) ё код. Барои системаи забон на танҳо муносабат, балки элементҳои забон бо маъною функцияшон муҳим аст.

Қисматҳои таркибии забон. Забон аз воҳидҳои мустакил (чумла, калима) ва номустакил, қисми таркиби (ибора, морфема, ҳичо ва овоз) иборат аст.

Миқдори фонема дар забонҳо аз 12 то 80 (дар лаҳҷаи бзиби забони абхазӣ 80 фонема ҳаст), vale одатан аз 30 то 50 мешавад. Миқдори морфемаҳо аз якчанд ҳазор зиёд намешавад, калимаҳо (ба истиснои истилоҳҳо) дар забонҳои тараққикарда 100 ҳазор мешавад. Vale miқдори чумлаҳо ниҳоят зиёд аст, зиёда аз миллион чумлаи содда соҳтан мумкин аст.

Бодуэн (1880) калимаро воҳиди ҳақиқӣ ва мустакили забон номида буд, vale баъзе структуралистҳо морфемаро чунин мешуморанд. Соссюр бошад, калимаро алломати шартӣ меномад, ки а) ҳам ифода мешавад (ба воситай овоз ва шунидан) ва б) ҳам ифода мекунад (реалият ва маъноро).

Дар ҳакиқат калима алломати шартист, зеро бо мағҳуми ва ё предмети ифода мекардагиаш ҳеч гуна умумият надорад. Як предмет дар забонҳо бо калимаҳои гуногун ифода мегардад. Албатта, байни калима ҳамчун алломати шартӣ ва алломатҳои шартии дигар фарқи калон дид мешавад: системаи алломатҳо содда, vale алломатҳои забон мураккаб, он алломатҳо якмаъно, vale забон бисёрмаъно, алломатҳои шартии дигар вариант надоранд, забон дорад, онҳо хусусияти ҷамъбасткунӣ надоранд, vale забон дорад, он алломатҳо тафъир намеёбанд, забон тафъир меёбад, он алломатҳо таъриҳ надоранд, забон дорад, он алломатҳо ба иродай одамон вобаста, vale на пайдоиш ва на тараққиётӣ забон ба иродай одамон вобаста нест, алломатҳои дигар тафъир ёбад, функцияшро гум мекунад, vale калима тафъир ёбад ҳам, он маъноро ифода карда метавонад.

Баъзе забоншиносон ба структурализм ва ҷараёнҳои нави

дигари забоншиносӣ дикқати маҳсус дода, роли забоншиносии мӯкоисавӣ-таъриҳӣ ва умумиро паст мекунанд, ки тамоман нодуруст аст.

Камбудии асосии структурализм аз инҳо иборат аст:

1. Структуралистҳо дар забон таҳо системаи аломатҳои пуч (бемаъни), системаи зиддиятро мебинанд, валие калима аломати пуч набуда, балки ифодаи ҷамъбасти умумии ҳойдаҳои ҳақиқӣ мебошад.

2. Онҳо структураи забонро аз соҳибони он — ҳалқ чудо меомӯзанд ва бо ин ҳусусияти ба худ ҳоси забонҳои миллиро инкор мекунанд.

3. Онҳо ба ҳолати ҳозираи забон (синхрония) дикқати асосӣ дода, роли таърихии онро (диахронияро) паст мекунанд ва омӯзиши қонунияти дохилии инкишофи забонро пурра ба ҳисоб намегиранд.

4. Структуралистҳо синхронияро ба панхрония ва ахрония иваз мекунанд. Системаи забонро ҳамчун марҳалай тағири таърихии тараққиёти забон надониста, балки ба тамоми давраҳо ягона мешуморанд.

Структурализм вобаста ба назарияи фалсафӣ ва методологии забоншиносон дар мамлакатҳои гуногун тарзи ифодаи маҳсус пайдо кардааст. Акнун бо кор ва намояндагони бâъзе аз ин мактабҳо шинос мешавем.

КРУЖОКИ ЛИНГВИСТИИ ПРАГА ВА Ё ЛИНГВИСТИКАИ ФУНКЦИОНАЛИЙ

Кружоки лингвистии Прага ё ки Мактаби лингвистикии функционалий ба назария ва амалияи забоншиносии ҳозира саҳми арзанда гузашт. Ин кружок соли 1926 аз тарафи забоншиноси чех Вилем Матезиус (1882—1945) ва славяншинос Роман Якобсон (1896) ташкил карда мешавад. Ба ин кружок ё ки саҳехтараш мактаби забоншиносӣ забоншиносони чех Богумил Транка, Богуслав Гавранек, Ян Мукаржовский, Йозеф Вехак, Владимир Скаличка ва дигарон, инчунин забоншиносони рус Николай Сергеевич Трубецкой, Сергей Осипович Карцевский, забоншиноси австриягӣ Бюлер, американӣ Блум菲尔д, француз Мартине, даниягӣ Ельмсельв, голландӣ Гроот ва забоншиносони советӣ Винокур, Поливанов, Томашевский, Аванесов ва Виноградов низ дохил мешуданд ва таҷаҷӯҳ доштанд.

Дар ташаккули назарияи лингвистии забоншиносони ин мактаб таъсири бевоситаи ақидаҳои Соссюр ва инчунин забоншиносони рус Бодуэн, Фортунатов ва Шахматов хеле қалон аст. Онҳо бисъёр концепцияҳои доир ба забон гуфтаи Соссюрро ривоҷу инкишофт ва ҳатто тағиیر додаанд. Масалан, дар масъалаи синхронияю диахрония онҳо тарафдори ақидаи

Бодуэн шуда муносибати зичи синхронияю диахронияро нишон медиҳанд, ҳол он ки Соссюр синхронияю диахронияро ба ҳам зид гузошта буд. Эътирофи алоқаи зичи синхронияю диахрония дар ҳалли баъзе масъалаҳои дигар низ ба намояндағони ин мақтаб ёрӣ расонид. Матезиус аз ҷиҳати синхронӣ муқоиса кардани системаи забонии забонҳои хешу ғайрихешро пешниҳод мекунад, то ки тамоили инкишофи забонҳо муйян қарда шавад. Ин ақида дар оянда асоси таснифоти типологии забонҳо мегардад. Омузиши ҳодисаҳои монанди фонетика, морфология ва синтаксис дар забонҳои хешу ғайрихеш ба пайдоиши мағҳуми иттифоқи забонҳо (акси оилаи забонҳо) сабаб мешавад.

Структуралистҳои Прага масъалаи забону нутқро аз Соссюр гирифта бошанд ҳам, онро инкишофт дода, ба тарзи ҳуд ҳал намуданд. Ба фикри Скаличка, забон объекти грамматикии структури бошад, нутқ ба грамматикаи тасвирий (баёни) тааллук дорад.

Ҷиҳати овозии забонро, ба ақидаи Трубецкой, бояд ду илм омӯзанд. Овозҳои нутқ ҳусусияти физикий доранд, бинобар он дар омузиши он бояд аз методҳои илмҳои табии истифода баранд, валие овозҳои забонро бояд методҳои лингвистика тадқиқ намояд. Овозҳои нутқро фонетика, овозҳои забонро бошад, фонология меомӯзанд. Забону нутқ дар ягонагии диалектикаи вучуд доранд, бе ҳамдигар шуда наметавонанд, яке чузъ бошад, дигаре кулл аст. Мутаассифона, Соссюр онҳоро ду чизи тамоман ҷудогона мешуморад.

Соссюр забонро предмети ягонай лингвистика шуморида, дар ҳуд ва барои ҳуд омӯхта шудани онро таъкид мекард. Структуралистҳои Прага на танҳо омузиши элементҳои забонро, балки муносибати гуногуни байни забону ҳақиқати объективиро низ ба назар мегиранд ва бо ин муносибати зичи «лингвистикаи доҳилӣ» ва «берунӣ»-ро нишон медиҳанд.

Структуралистҳои Прага ба масъалаҳои структура ва функцияи забон дикқати ҷиддӣ медоданд, бинобар он ҳам ин мактабро лингвистикаи функционалии Прага ҳам меноманд.

Мақсад ва вазифаи фаъолияти нутқуний функция номида мешавад. «Забон,— ба фикри Матезиус,— ин системаи воситаҳои ифодаест, ки барои ифодаи мақсади муйян хизмат мекунад», бинобар он ба таҳлили лингвистӣ аз рӯй тарзи ифодай функция баҳо додан лозим аст.

Кобилияти психикии одам — фикр кардан, ҳис намудан, ифодаи орзуву ҳоҳиш (ирода) — ин се функцияи забонро — коммуникативӣ, функцияи ифода ва функцияи муроҷатро ба вучуд меоварад. Ин функцияҳои забон бо се намуди ҷумла — ҳабарӣ, амрӣ ва хитобӣ ифода мегардад. Онҳо ба забони адабӣ ва маданияти нутқ ҳам дикқати қалон медоданд.

Хизмати ниҳоят бузурги забоншиносони чех ҳамчун илми мустақил шинохтани фонология буд. Матезиус фонологияро

аз рӯи назарияи нав предмети асоси дар лингвистикаи функционалию структурӣ мешуморад. Ақидаи забоншиносони ҷек доир ба фонология дар асари Трубецкой «Асосҳои фонология» (1939) ифода ёфтааст.

Системаи фонологиро Трубецкой чун маҷмӯи муҳолифатҳои (оппозиция) фонологӣ мефаҳмад, ки барои фарқ қунонидани маънои лексикию грамматикий хизмат мекунад. Аз ин рӯ, ба фикри ӯ, дар фонология роли асосро на фонема, балки оппозицияҳои маъночудокунанд мебозанд. Фонема бо овозҳои гуногун ифода шуданаш мумкин. Чунин овозҳои аз ҷиҳати физикий гуногуни, ки бо онҳо як фонема ифода мейбад, Трубецкой варианти фонема меномад. Дар қалимаҳои кон-конъ як фонемаи «н» ҳаст, вале бо ду шакл саҳт (н) ва мулоим (н') ифода ёфтааст.

ОНҲО варианҷҳои ҳатмӣ, факультативӣ ва индивидуалии фонемаро фарқ мекунанд, ки ҳар яке аз инҳо ҷанд варианти дигар дорад.

Принципи структурӣ ва функционалиро намояндагони мактаби лингвистии Прага ба морфологияю синтаксис низ ҷорӣ намуданд. Морфология ҳамчун қисмати назариявии номгузории лингвистӣ фаҳмида шуда, ба муқобили синтаксис гузошта мешавад. Доир ба мороғлогия ва синтаксис Скаличка, Якобсон ва Матезиус ақидаи худро доранд. Муҳимтарини онҳо таҷзияи актуалий мебошад, ки Матезиус дар асоси принциpii функционалий доир ба синтаксис ба вучуд овардааст. Таҷзияи актуалий зидди таҳлили шаклӣ, грамматикий меистад. Аз рӯи таҳлили маъноӣ ҷумларо ба ду қисмат — исходная точка ва ядро ё ки тема ва рема чудо мекунанд. Қисмати тема он маъноро ифода мекунад, ки ба шунавандаю ҳонанда маълум аст, қисмати рема чизи нав мебошад. Ҳоло ин фикри Матезиус хеле инкишоф ёфта, тарафдорони зиёде пайдо кардааст.

Мазмуни асосии структурализми Прага аз инҳо иборат аст:

1. Забоншиносӣ илми мустақил аст, ки дар асоси системаи алломатҳои забон ба амал омадааст, аз ин рӯ, вай дар асоси психология, физиология ва ё мантиқ ба амал наомадааст.

Психологизм, физиологизм ва мантиқ ҳодисаҳои забониро аз рӯи чиро ифода намудани онҳо, на аз рӯи он, ки чӣ тарз онҳо дар забон ифода шудаанд, маънидод мекунанд. Масалан, грамматикаи мантиқӣ исморо ҷун ҳиссаи нутқи предметро ифодакунанда муйян мекунад. Қалимаҳои «кабудӣ» ва ё «саёҳат» чӣ гуна предметро ифода мекунанд? Грамматикаи лингвистӣ бошад, исморо ҳамчун ҳиссаи нутқи ифодакунандай предмет, ҳусусияту амалиёт ва ҳолату вазъият муйян мекунад, ки ҳамеша дар намуд, дар падеж, ҷинсияту шумораи муйян ифода ёфтааст. Аз ин ҷиҳат ба исм ҳама ҷуна мағҳумҳои предметӣ дохил мешавад.

2 Забон система аст. Онҳо мағұхуми системаро бар акси атомизми ғавонграммматикқо, ки далелҳои забониро аз ҳам үздік, дар алохидагі діда мебаромаданд, мефаҳмиданд.

3. Онҳо забонро чун системаи функционалій хеле хуб дарк намуда, онро ҳамчун воситаи ифоданоки системаи талаботи аъзбөёни худро қонеъкунанда мефаҳмиданд.

Онҳо забони гүфтегүй ва забони шеърро фарқ мекарданд. Дар назди забони адабии гүфтегүй чунин талаботқоро дуруст гузошта буданд: а) устуворӣ, б) луғати бой ва гуногунии услубхои он, в) маъни аник, г) аслий будан ва д) бисъёр ҳам фарқ накардан аз забони умумихалқӣ. Онҳо ба мукобили аз ҳад зиёд риоя ғамудан ба пуризм (Пуризм ҳаракатест, ки соҳибони забон ва ё ягон табакаи онҳо бар зидди қалимаҳои иқтибосий мубориза мебаранд) буданд, зеро ин ба маданияти ҳақиқии забони ҳаттый зарап меоварад.

4. Онҳо фонологияи назариявиро ба вучуд оварданд. Ба мисли Щерба ҳусусияти қалимаву морфемаҳоро, фарққуноннадаги фонемаҳоро нишон дода буданд.

5. Онҳо баробари системаноки ҳолати синхронии забонро қайд кардан инкишофу тараққиети онро низ нишон додаанд. Ин тараққиёт ба тамоми системаи забон — лексика, морфология, синтаксис, фонология дахл дорад. Якобсон соли 1929 ҳарактери системаи ҳолати диахронии забонро низ нишон дода буд.

6. Трубецкой Н. С. мағұхуми «иттифоки забонҳо»-ро пешнинход мекунад. Забонҳои гуногун (масалан, забонҳои албаный, булғорый, юнонӣ, руминӣ дар нимчазираи Балкан) асрҳо дар ҳамсоягӣ умр ба сар бурдаанд ва дар ин давра ба якдигар таъсир расонда, ба ҳам наздик шуданашон мумкин аст.

7. Таҷзияи актуалии чұмла аз намояндаи ин мактаб Мағазиус сар шуда, то ҳол давом дорад.

Дар ҳалли баъзе масъалаҳо ба камбудиҳо роҳ додани намояндағони ин мактаб ба назар мерасад. Ҳангоми тадқиқи проблемаҳои забонҳо, ки функцияҳои гуногунро адо мекунанд, байни фаъолияти нутқи фикриву эмоционалӣ фарқ мегузоранд. Ҳатто фарқи услубхои гуногун чун забони ҷудогона фахмида мешавад. Масалан, забонҳои маҳсус ва ё услубхои функционалӣ: техникӣ, густохона, шоирона ва ё гүё забони адабӣ аз забони шеърият ва ҳар дуи инҳо аз умумихалқӣ фарқ мекарда бошад. Ин ақида тамоман ғалат аст.

Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки бисъёр масъалаҳои умумилингвистие, ки намояндағони ин мактаб мавриди тадқиқ қарор додаанд, аз бисъёр ҷиҳат ба забоншиносии советӣ наздик аст: таъсирни факторҳои берунӣ ба инкишофи забон, дар алокамандӣ омӯхтани ҳолати синхронӣ ва диахронии забон, ҷиҳатҳои маъногии ҳодисаҳои забонӣ, күшиши лингвистикаро ба хизмати талаботи ҷамъият гузоштан ва ғайра.

СТРУКТУРАЛИЗМИ ҚОПЕНГАГЕН Ё КИ ГЛОССЕМАТИКА

Глоссематика калимаи юнонӣ буда, аз глосса — забон гирифта шудааст. Ин яке аз шохаҳои ҷараёни структурализм мебошад, ки бар зидди назарияи фонология мактаби забоншиносии Прага дар аввалҳои солҳои сиум ба вучуд меояд. Намояндагони машҳури ин мактаб Виго Брёндаль (1887—1942), Ганс Юрген Ульдаль (1907—1957) ва назариётчии он Луи Ельмслев (1899—1965) мебошанд. Ба фикри онҳо, забоншиносии пештара паҳлуҳои субъективии зиёд дошт, бинобар ин онро пурра илмӣ шуморидан душвор аст. Ельмслев таъкид мекунад, ки байни мантиқшиносону лингвистҳо бояд алокасӣ зич бошад. Вай аввалин бор истилоҳи глоссематикаро (1936) ба кор бурд. Ба фикри Ельмслев, камбудии забоншиносии анъанавӣ он буд, ки вай асосан ба омӯзиши таърихи забонҳо ва муносибати байни онҳо машғул буд, аз ин рӯ, бештар ба ҷиҳати психологӣ, физиологӣ, социологӣ ва таърихӣ дикқат дода, ба омӯзиши табииати худи забон эътибори дуруст намедод. Забоншиносӣ бояд элементи доҳилӣ, доимӣ ва конструктивии забонро, ки хоси нутқи инсон аст, омӯзанд, на ин ё он забони конкретро.

Яке аз мақсадҳои Ельмслев ба вучуд оварданӣ назарияи лингвистикай универсалӣ буд. Ин ақидаи олим, аз як тараф, ҷиҳати материалии забонро, аз тарафи дигар, инкишофу тараққиёти онро инкор мекунад. Ин фикрҳои олим дар асарҳоиаш: «Забон ва нутқ» (1942), «Асосҳои назарияи лингвистика» (1943) ва «Методи таҳлили структурӣ дар лингвистика» (1950—1951) баёни гардидааст. Ба фикри Ельмслев, забон ганҷва ё дурданаи тамомнашавандаст. Забон аз инсон чудонашаванд мебошад. Забон олотест, ки бо ёрии он инсон фикру ҳиссият рӯхия, ҳоҳиш, иродаву фаъолияти худро ба шакл медарорад; забон олотест, ки бо ёрии он шахс ба одамони дигар ва шахсони дигар ба ў таъсир мерасонанд; забон аввалин ва асоситарин заминай ҷамъият аст,— мегӯяд Ельмслев.

Глоссематикҳо забонро чун системаи абстракцияи синхронии муносибати соғи медонанд, бинобар он ҳусусияти хоси забонҳои ҷудогонаро ба эътибор намегиранд. Асосгузори структурализм Соссюр забону нутқро фарқ карда, омӯзиши онҳоро зарур дониста буд, вале Ельмслев нутқро тамоман ба эътибор намегирад. Ельмслев лингвистикай беруниро инкор менамояд, бинобар он муносибати забону ҷамъият ва забону тафқурро низ ба эътибор намегирад. Глоссематикҳо таъкид мекунанд, ки забонҳо дар тамоми давру замонҳо шаклан пурра ба ҳам монанд буда, тағъир намеёбанд ва бо ин аз нав назарияи қӯҳнашудаи грамматикии универсалиро зинда мекунанд. Гӯё забонҳои гуногун варианти ҳамон як схемаи ягона бошанд. Ғайр аз ин онҳо ҷиҳати таърихии забон (диахрония) ва хешигарии забонҳоро тамоман инкор мекунанд, ҳол өй ки

шакли мавчудияти забони табиј инкишофи он аст. Хусусияти хоси забонхоро ба назар нагирифтан ба онҳо асос шудааст, ки забоншиносиро ба мантиқ, математика ва семиотика вобаста кунанд.

Акидаи асосии глоссематикхоро чунин хулоса кардан мумкин аст:

1. Файриматериалӣ шуморидани забон, яъне майл ба абстракцияни математикий.

2. Забон гӯё аз системаи аломатҳои берунӣ ё ки схемаи муносибати абстракт иборат бошад.

3. Забонҳо гӯё аз рӯи шакл монанданд ва дар тамоми замонҳову ҳалқҳо гӯё тағъир намеёфта бошанд ва бо ин хусусияти хоси ҳар як забонро ийкор мекунанд. Фарқи забонҳо ҷузъӣ ва тасодуфӣ буда, аз ин рӯ, забонҳои камаҳамиятро ба забонҳои мувоғиқ иваз кардан бехтар аст.

4. Глоссематикҳо ҳешигарии забонхоро инкор мекунанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки назарияи кӯҳнашудаи грамматикии универсалии аспи XVII-ро аз нав зинда кунанд ва инчунин забоншиносии мукоисавӣ-таърихиро бо грамматикаи мукоисавӣ иваз намоянд.

5. Глоссематикҳо пурра диахронияро ба назар намегиранд ва ҳатто синхорнияро бо панхрония ва ё ахрония иваз мекунанд.

6. Забон гӯё системаи пуч ва файриматериалии аломатҳо буда, бо тафаккур ва ҷамъият ҳеҷ гуна муносибат надорад.

Ба ҷиҳати манғии глоссематика инҳоро доҳил кардан мумкин аст:

1. Глоссематика илми ғайритаҷрибист, вай бо роҳи деҳдуктивӣ аз ҳакиқати забонӣ ҷудо соҳта шудааст. Моҳияти забон дар вазифаи он ҳамчун воситаи алоқа, таъсирасонӣ ва ифодаи фикр зикр мегардад, ки инро глоссематикҳо намефаҳмиданд.

2. Глоссематика илми забонро ба математика, мантиқ ва семиотика вобаста мекунад.

3. Забон ҳамчун системаи муносибатҳои пуч (холӣ) фахмида мешавад.

4. Дар глоссематика фонема сифати овозии ҳудро надорад, вай гӯё танҳо як даста аломати фарқунанда бошад. Еъмслев умуман овозхоро ба назар намегирад ва ҳатто истилоҳи «фонема»-ро бо «сенема» (воҳиди холӣ) иваз намудааст. Ҳол он ки овозҳои нутқ ҳодисаи конкретии физикий буда, ҳосияти ҷенқуниву таҳлилшавӣ доранд. Танҳо ба туфайли ҷиҳати материалӣ ва физикии овозҳо фактҳои забонӣ дар процесси муносибат дарқ карда мешаванд.

5. Глоссематикҳо қалимаро чун ҳарфҳои ба тартиб гузошташуда ва ё ҷумларо нукта ва ё аломати саволу ҳитобдошта муайян мекунанд, ки ба табииати ин воҳидҳои забон мувоғиқат намекунад.

Ба чиҳатҳои мусбати глоссематика инҳоро ҳисоб кардан мумкин аст:

1. Роли ҳалкунанда бозидани назария
2. Ҷамъбости структураи конкретии забон
3. Глоссематика аввалин бор забоншиносиро бо мантиқ ва семиотикии раизи алоқаманд намуд

Ельмслев забонро аз ҷамъият ҷудо намешуморад ва онро воситаи ташаккули фикру ҳиссиёт, ҳоҳишу ирода медонад. Забонро ҷизи асосӣ барои ҷамъияти инсон мешуморад Албатта, ин фикрҳо дуруст ва ҷолиби дикқатанд. Вале тадқики ҷиҳати физиологӣ ва физикии овозро пурра ба ғанҳои физиологияву физика ва ё ҷиҳати психикию мантиқии аломатҳои забонро ба илмҳои психология ва мантиқ доданро таклиф мекунад, ки дуруст нест.

СТРУКТУРАЛИЗМИ АМЕРИҚА ВА ҶАҲОНГИРЛИК ДЕСКРИПТИВИИ (ТАСВИРИИ) АМЕРИҚОЙ

Лингвистикаи дескриптивӣ ё қи тасвирии amerikoi солҳои 20—30 ба вуҷуд омадааст. Азбаски забоншиносон дар тадқиқотҳои худ ба принципҳои структурӣ такъя мекунанд, мактаби онҳоро низ як шоҳай ҷараёни структурализм меноманд. Бояд қайд кард, ки солҳои охир баъзе намояндагони ин мактаб аз ҷиҳати назариявӣ бо глоссематика наздиқ шуда истодаанд. Дескриптивизми amerikoi ҳангоми пайдоиши худ ба концепцияи Соссюр такъя накардааст. Вай дар асоси психологияи аҳлоқӣ (бихевиоризм), таҳлили матнҳо ва маҳсусан аз материали забонҳои хиндуҳои Америкаи шимолӣ ба амал омадааст. Заминаи асосии пайдоиши ин ҷараён зарурати тасвири забонҳои хиндуҳои Америка, ки аз ҷиҳати типологӣ ниҳоят гуногун буда, ба таври муқоисавӣ-таъриҳӣ омӯҳта нашуда буданд, мебошад. Намояндагони ин мактаб методу услугубои тадқики забони хиндуҳои Америкаро, ки онҳо вобаста ба талаби шароит омӯҳта буданд, ба забонҳои дигар низ ҷорӣ карданӣ мешуданд.

Асосгузори лингвистикаи дескриптивӣ забоншинос, этнограф ва антропологи amerikoi Франц Боас (1858—1942) мебошад. Дар муқаддимаи асари колективонаи «Дастуруламал (раҳнамо) доир ба забонҳои хиндуҳои Америка» (1911) Боас таъқид мекунад, ки он методҳои тадқиқотие, ки дар омӯзиши забонҳои Европа истифода мешуданд, дар омӯзиши забони хиндуҳои Америка ба кор намеоянд, чунки забони хиндуҳои Америка категорияҳои маҳсус дошта, ҳатто аз қалимаву ҷумла барин воҳидҳои забонҳои Европа ба кулӣ фарқ мекунад. Масалан, «аниалот»-и забони чинук ҷунин маънӣ дорад: а(вақт), н-ман, и-онро, а-ӯ, л-ба, о-сӯй, т-додан, яъне ман онро ба ў додам. Ин мисол ба гурӯҳи забонҳои инкорпоративӣ

тааллук дорад. Дар ин забонҳо калимаву чумларо фарқ кунонидан ниҳоят душвор аст.

Корхой Боасро асосгузорони мактаби лингвистии Америка Эдуард Сепир (1884—1939) ва Леонард Блумфильд (1887—1949) дар ду равия инкишиф додаанд. Забоншиносони минбаъда ба ин ё он дараҷа анъанаи онҳоро давом медиҳанд.

Сепир асосгузори этнолингвистика буда, ба масъалаҳои забоншиносии умумӣ ва маҳсусан алоқаи забону маданият ва забону тафаккур машғул шудааст. Ақидаҳои ў дар асарав «Забон» (1921) ифода ёфтааст. Уорф ва Ҳринберг пайрав ва давомдиҳандай кори Сепир буданд. Сепир яке аз тадқиқотчиёни машҳури забонҳои ҳалқҳои маҳаллии ШМА, Канада ва Мексика буд. Ба қавли Сепир, ҳар як забон модели (колаби) маҳсуси худро дорад, бинобар ин муҳити атрофро ба тарзи маҳсус чудо мекунад ва инро аз соҳибони худ ҳам талаб мекунад. Гӯё одамони бо забонҳои гуногун гапзананда ҷаҳонро як хел надида, ба таври гуногун дарк мекунанду мефаҳманд. Ин идеяро тарафдорони ҷаҳонро якхелаи гуногунзабонро ба Марс фиристем ва тасвир намудани онро талаб қунем, ду натиҷа мегирем. Ин ақида ба куллӣ ғалат аст. Сепир кӯшиш мекард, ки асоси мантиқии фикрро равшан намояд ва ҷониҳа мағҳумҳои лингвистиро ошкор қунад, ки то андозае барои ҳамаи забонҳо ҳусусияти универсалӣ дошта бошад.

Блумфильд бошад, асосгузори лингвистикай дескриптивист. Ў дар яке аз асарҳои аввалини худ «Муқаддимаи омӯзиши забон» ба «Психологияи ҳалқҳо»-и В. Вундт такъя намуда бошад, вале аз соли 1926 Блумфильд ба принципҳои бихевиоризм (омӯзиши одобу ахлоқи одамон) такъя менамояд ва ин ақида дар асари машҳури у «Забон» (1933) тасвир ёфтааст. Ин ақидало Блумфильд механизм меномад. Ў ба муқобилии психологиязм дар забоншиносӣ баромада, забонро тамоман аз шуур ҷудо мекунад ва онро ҳамчун системаи сигналҳои рафттору одоби одамонро муайянкунанда мефаҳмад. Забон, ба фикри Блумфильд, пулест байни ду системаи асабҳои ҳамсӯҳбатон. Дар нутқи одамон,— мегӯяд Блумфильд,— овозҳои гуногун маъноҳои гуногуниро ифода мекунанд. Овозҳо (фонемаҳо) ба сабаби маънофарқкуниашон диққати ўро ҷалб кардананд.

Забоншиносон Б. Блок, Е. Найд, Ч. Трейчер, З. Харрис Ч. Ҳоккет, Г. Глисон пайравон ва давомдиҳандагони ақидаҳои Блумфильд мебошанд. Ба ақидаи онҳо, ҷизи асосӣ дар тадқиқи забон матн мебошад. Баъд ин матиро ба қисматҳои фонологӣ, морфологӣ ва ё синтаксисӣ тақсим кардан мумкин аст.

Аз рӯи муносибат ба роли маъно шогирдони Блумфильд ба ду гурӯҳ,— менталистҳо ва механизстҳо чудо мешаванд.

Менталистҳо — худи Блумфильд, К. Пайк, Ч. Фриз таъкид мекарданд, ки маъни шаклҳои забониро инкор кардан дуруст нест. Механицистҳо — З. Харрис, Б. Блок ва Ҷ. Трейчер ба маъно эътибор намедоданд. Ба ақидаи гурӯҳи дуюм, ҳангоми тасниф ба мундариҷа, мантиқи абстракт ва ё фалсафа дикқат додан лозим нест.

Забоншиносон ва психологҳои американӣ фаъолияти нутқро ҳамчун одоби шифой (даҳанакӣ), ҳамчун таассуроти гӯянда ба ин ё он шароит (ситуация) мефаҳманд.

Забон системаси сигналҳоест, ки алоқан берунӣ ва дохилий дорад ва аз ин рӯ, забоншиносӣ ба металингвистика (долингвистика) ва микролингвистика (лингвистика) чудо мешавад.

Металингвистика шоҳаи забоншиносист, ки ҷиҳати маънии забонро дар алоқамандӣ бо тафаккур ва ҳаёти ҷамъии соҳибони он меомӯзад, бинобар он вай ҷунин илмҳоро — этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика, менталингвистика, фонетика (ки ҳусусиятҳои акустикӣ ва артикуляционии овозҳоро меомӯзад) ва паралингвистика (ки имову ишора, интонация ва гайраро меомӯзад) муттаҳид менамояд.

Микролингвистика шоҳаи забоншиносист, ки алоқа, муносабати тарафайн ва мукоисаи дохири системаси забонро меомӯзад. Ба тарзи дигар гӯем, илм доир ба ифода, на маъно. Матн (порчай нутқ) асоси реалии ин илм ба ҳисоб меравад.

Вазифаи асосии лингвистикии дескриптивӣ,— ба фикри Харрис,— омӯзиши муносабати тақсимот (дистрибуция) ва ё тартиби (аранжировка) ҷой гирифтани қисмҳои ҷудогонай нутқ таносубан ба якдигар ҳангоми нутқуний мебошад.

Барои дескриптивистҳо воҳиди марказии таҳлили ғрамматикий морфема мебошад. Ба воситаи он воҳидҳои нисбатан қалонтарии забон (калима, ҷумла) муайян карда мешавад. Ҳангоми таҳлили фикр ба морфема ва тарзи ҷой гирифтани он дикқат медоданд. Намояндагони ин мактаб дуруст таъкид мекунанд, ки воҳидҳои системаси забон ба ҳамдигар муносабатҳои гуногун ва мураккаб доранд.

Забоншиносони Америка мактаби худро мустақил ва ба ягон ҷараёну мактаб вобаста намешуморанд. Вале шиносой бо асари Блумфильд «Забон» ба он шаҳодат медиҳад, ки онҳо бо асарҳои забоншиносони Европа шинос буданд ва таъсирӣ онро дар забоншиносии Америка мушоҳида кардан мумкин аст.

Яке аз мақсадҳои забоншиносони Америка омӯзиши забонҳои ҳиндӯҳои Америка буд. Ин забонҳоро бо он методе, ки забонҳои европой омӯхта мешуданд, тадқиқ кардан душвор буд, зоро онҳо дорон категорияҳои ба худ ҳос буда, осори ҳаттӣ надоштанд ва инҷунин ҷумлаи ин забонҳо структураи маҳсус дошт. Аз ин рӯ, мақсади асосӣ баён ва ё тасвири забонҳо буд, на маънидоди онҳо.

Аз ҷиҳати сатҳ тадқиқ намудани забонро ба асосгузори

чараёни дескриптивӣ Блумфильд нисбат медиҳанд. Ӯ аз сатхи нисбатан оддӣ — аз омӯзиши фонология, яъне муайян намудани фонемаҳо ва роҳҳои васлшавии онҳо сар кардани тасвири забонро бамаврид ва мухим мешуморад. Ба сатхи нисбатан мураккаб омӯзиши ҷиҳати семантико, ки дар навбати худ ба грамматикаю лексика тақсим меқунад, гузаштан беҳтар аст.

Қисмати асосӣ ва марказӣ барои лингвистикай дескриптивӣ фонология ва морфология ба шумор меравад.

Ба тарафҳои мусбати лингвистикай дескриптивӣ инҳоро доҳил кардан мумкин аст:

1. Такъя кардан ба шакл ҳангоми ~~тахлили~~ лингвистӣ.
2. Мукаммал ва хеле аниқ омӯхтани тамоми навъҳои ба қисматҳо ҷудокунӣ (~~тахлил~~) ва навъҳои алоқа.
3. Муайян намудани тамоми навъҳои вобастагии грамматикии байни компонентҳои дар забон мавҷуда.

Ҷиҳатҳои манғии лингвистикии дескриптивӣ:

1. Ба эътибор нағирифтани ҷиҳати маъноии забон.
2. Баробар, як хел шуморидани забони маънодори инсон бо сигналҳои ҳайвонот ва ё аломатҳо.

Ҳамин тарик, методҳои тадқиқи забон, ки забоншиносони Америка ҳангоми тадқиқ ва омӯзиши забонҳои хиндуҳои Америка ба даст овардаанд эътироф ва паҳн гардид. Ин пеш аз ҳама тахлили дистрибутивий элементҳои забон, тахлили қисматҳои бевосита бо ҳам алоқаманди забон НС (непосредственно составляющим) ва трансформацияи синтаксисӣ мебошад.

ЗАБОНШНОСӢ ВА ИНКИШОФИ ОН ДАР ДАВРАИ СОВЕТИ

Инкишофи забоншиносӣ дар мамлакати мо баъд аз ғалабаи Революцияи Кабири Социалистии Октябрь ба чанд омили хеле мухимми ҷамъиятӣ-таъриҳӣ вобаста мебошад:

1) Дар СССР соҳти нав — социализм ба вучуд меояд ва инкишоф мейбад.

2) Давлати Советӣ давлати бисъёриллат буд. Соҳти нав шароити ҳалқҳои СССР-ро ба кулӣ тағъир дод. Тадбири сиёсати миллӣ-ленини бошад, дар инкишофи маданият ва соҳти сиёсӣ — ҷамъиятии ҳалқҳои давлати мо роли қалон бозид.

3) Роли ҷамъиятӣ-маданияи забони русӣ чун воситаи алоқаи байни миллатҳои гуногуни ҳалқи мо хеле афзуд.

Ин омилҳоро ба назар нағирифта инкишофи тараққиёти забоншиносии советиро дуруст муайян кардан мумкин нест. Баланд шудани маданияти ҳалқҳои СССР, саросар саводнокшавии ҳалқҳо, инкишофи илм, васеъ шудани ҳудуди истифодай забони русӣ ва забонҳои миллии дигар, соҳиби ҳату алифбо гардидани як қатор ҳалқҳои канораҳои Россия дар назди забоншиносони советӣ вазифаҳои амалию назариявии зиёдеро мегузорад.

Баъд аз Революцияи Октябрь дар забоншиносии советӣ якчанд ҷараёнҳо буданд, ки ба тадқики забонҳо машғул буданд. Ҳамаи ин ҷараёнҳо як мақсад доштанд, ба вучуд овардани забоншиносии марксистӣ-ленинӣ, vale роҳҳои ин ҷараёнҳо гуногун буд.

Материализми диалектикаи Ҷаҳонӣ ба таърихӣ базаи методологӣ барои забоншиносони советӣ мебошад. Классикони марксизм-ленинизм дар рафти фаъолияти худ борҳо ба масъалаи забоншиносӣ диккат дода, доир ба масъалаҳои гуногуни он фикрҳои умумӣ ва конкретӣ баён кардаанд. Маркс, Энгельс ва Ленин доир ба проблемаҳои моҳияти забон, роли забон дар ҳаёти ҷамъияти ва прогресси рӯҳии инсоният дар асаҳрои худ фикр баён намудаанд.

Маркс ва Энгельс ҳанӯз дар «Идеологияи немисӣ» (1846) ном асари худ моҳияти ҷамъияти ва коммуникативии забонро хеле хуб қайд карда буданд: «Забон мисли шуур қадимӣ аст. Забон амалан барои дигарон ва ба ин восита барои худ вучуд дорад. Забон ҳам мисли шуур аз рӯи зарурати ҳатмии муомилот бо дигарон ба вучуд меояд». Маркс ва Энгельс забонро маҳсули коллектив шуморида, онро ҳақиқати бевоситай фикр номидаанд. В. И. Ленин «забонро воситай муҳимтарини алоқаи байни одамон» шуморидааст.

Маркс ва Энгельс борҳо таъкид кардаанд, ки фикр бе материали худ — забон вучуд надорад. Инҳо қадимӣ буда, бе якдигар вучуд надоранд. Онҳо мувофиқи зарурати қатъии одамон ба гуфтугӯй ба вучуд омадаанд ва ҳарактери ҷамъияти доранд. «На фикр ва на забон ба сари худ ҷаҳони алоҳидаро ташкил надода, балки фақат зоҳиршавии ҳаёти реали мебошанд». Пас, лингвист забонро аз тафаккур чудо намекунад, зоро фикр ба воситай забон ба амал омада, бо ёрии он амалий мешавад. Алоқаи зичи забону тафаккуро эътироф кардан яке аз талаботҳои асосии забоншиносии материалистист.

Воҳидҳои забонӣ бо предметҳо ва ҳодисаҳои ҳақиқати объективӣ танҳо ба воситай тафаккур, ба воситай фаъолияти инъикосунаандай майнаи одам муносибат пайдо карда метавонанд. Дар навбати худ натиҷаи азҳудкунӣ, даркунӣ дар тафаккури мо ба воситай маҷмуи овозҳои забонӣ ҷой мегирад. Аз ин рӯ, забон чун восита, чун олоти тафаккур хизмат мекунад ва муносибати байни забону тафаккур ягонагии онҳоро нишон медиҳад.

Забоншиносии марксистӣ предметҳо ва ҳодисаҳои ҳақиқати объективиро якум шуморида таъкид мекунад, ки онҳо берун аз шуури мо вучуд доранд. Ҳақиқати объективӣ дар шуури мо бо ёрии воситаҳои забонӣ инъикос мейбад.

Материализми диалектикаи таълим медиҳад, ки дар дунъё ҳама чиз дар тараққиёту тағъирот мебошад. Предмету ҳодисаҳои ҳақиқати объективӣ омӯхташаванда буда, бо роҳу усулҳои гуногун тадқик карда мешаванд. Дар тадқику омӯзиши

забон хам ба як метод, як роху усул такъя накарда, аз метод-хой илмии гуногун истифода бурдан лозим аст.

Аломати асосий ва умумии ҳамаи забонҳо функцияи иҷти-моии он, яъне муносибати байни одамон аст. Ду ҳолат ҳусу-сияти чамъияти забонро боз хам равшантар мекунад:

1) Забон дар чамъият ба вучуд омада, дар чамъият та-ракқӣ мекунад, агар чамъият аз он (забон) истифода наба-рад, мемирад (забонҳои славянни қадим, лотинӣ, форсии қадим, хоразмӣ ва инчунин забонҳои қипчоқӣ, қурамагӣ, ад-жарӣ ва гайраҳо аз ҳамин қабиланд).

2) Функцияи асосии забон коммуникативист, ки ин харак-тери чамъиятий дорад. Забон воситаи алоқаи байни аъзоёни чамъият аст. Забон аз аввали пайдоиши худ маҳсули фаъо-лияти тамоми чамъият буд, зеро вай шуури чамъиятиро ифода мекунад, шуури чамъият бошад, аз аввал танҳо бо одамон, мардум вучуд дорад.

Натиҷаи маърифат ба воситаи забон ба ҳисоб гирифта мешавад. Забон дар тамоми давраҳо — ҳоҳ чамъиятий бесинғӣ ва ҳоҳ чамъияти синғӣ ба ҳама, ба мансабу нажоду табақаи онҳо нигоҳ накарда як хел хизмат намудааст.

Ҳамин тариқ, забон яке аз омилҳои асосӣ дар ҳаёти чамъият мебошад. Бе забон фаъолияти якҷояи меҳнатии одамон, ки асоси чамъият мебошад, мумкин нест. Пас бе забон чамъият вучуд надорад. Бе забон таҷриба, дониш ва маданиятиро аз насл ба насли дигар додан мумкин нест, пас таракқиёти чамъият ҳам намешавад. Роли забон дар ташаккули миллат хеле барчасга ҳис карда мешавад, чунки яке аз аломатҳои миллат забон аст. Вазифаи чамъияти забон хеле гуногун аст. Яке асосӣ бошад, дигарҳояш ёрирасон, дуюмдарча мебошад. Забон на танҳо воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон, олоти ифодаи тафаккур, ҳазинаи таҷрибаи функардai чамъият ва натиҷаи дарки ҳастӣ, балки воситаи муҳимтарини таъсир-расонӣ ба омма мебошад.

Фарқи забон аз дигар ҳодисаҳои чамъиятий он аст, ки вай ба чамъият дар тамоми фаъолияти гуногунсоҳааш хизмат мекунад. Аз ин сабаб вай (забон) на ба идеология ва на ба базис дохил мешавад.

Роли забон дар масъалаи муносибати байни аъзоёни чамъият, ташаккули фикр, воситаи аз худ кардани ҳақиқати объективӣ ва инчунин воситаи бадастдарории таҷрибаи чамъиятий-таърихии одамон ниҳоят қалон аст. Азбаски забон бе чамъият вучуд надорад ва чамъият бошад, дар таракқиёту тағъирот аст, забон низ ҳамеша дар таракқиёт ва тағъирот мебошад. Албатта, забон тағъироту таракқиёти ба худ ҳос дорад. Забон ҳеч гоҳ ба таври таркишу ҷаҳиш тағъир наме-ёбад. Бояд қайд кард, ки ҳамаи қисматҳои забон як хел тағъир намеёбад. Тағъироти лексикию овозӣ тезтар рӯй медиҳад,

вале иро доир ба сохти грамматикии забон гуфтан мумкин нест.

Ҳамаи забонҳо дар як дараҷаи тараққиёт нестанд, зоро худи ҳалқҳо ва маданияти онҳо дар дараҷаи якхелай тараққиёт намебошанд. Забон бо маданият алоқаи зич дошта, ифодакунандаи он мебошад. Маданияти як ҳалқ ба воситаи забонҳои гуногун ба ҳалқҳои дигар мегузарад. **Маданият** гуфта маҷмӯи муваффақият ва комъёбихои ҷамъият дар соҳаи маориф, илм, санъат ва ҳаёти маънавии дигар фахмида мешавад. Дараҷаи тараққиёти маданияти ҳалқ дар забонаш инъикос мейбад.

ТАҶРИХИ ЗАБОНШИНОСИИ СОВЕТИ

Таҷрихи забоншиносӣ ба таҷрихи илми советӣ, тараққиёти маданияти социалистӣ ва забонҳои ҳалқҳои мамлакати советҳо, азnavsosии системаи маорифи ҳалқ зич алокаманд мебошад. Революцияи Қабири Социалистии Октябръ ҳаёти ҳалқҳои Ватанамонро ба куллӣ тағъир дод. Революцияи маданий, ки қисми ҷудошаванди соҳтмони социализм мебошад, бо азnavsosии маорифи ҳалқ сар шуд. Дар барҳам додани бесаводӣ на танҳо муаллимон, балки забоншинисони номӣ ҳам иштирок намуданд, зоро мувофиқи гуфтаи В. И. Ленин «дар сарзамине, ки аҳолияш савод надорад, ҷамъияти коммунистӣ соҳтан мумкин нест». Дар ин масъала муваффақияти ҳалқи мо ба ҳама маълум аст.

Давлати Советӣ аз қадамҳои аввалини худ ба инкишофи илм дикқати ҷиддӣ дода, онро кори давлатӣ мешуморад ва ба пешрафти он дикқати маҳсус медиҳад.

Назарияи забоншиносии советӣ дар асоси анҷанай забоншиносии ватаний, маҳсусан концепцияҳои А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, Д. Н. Ушаков, А. А. Шахматов, Бодуэн де Қуртенэ, В. А. Богородицкий, Е. Д. Поливанов, А. В. Щерба ва дигарон инкишоф мейбад.

Дар корҳои забоншиносон Винокур Г. О., Жирмунский Л. П., Ларин Б. А., Пешковский А. М., Поливанов Е. Д., Якубинский Л. П. аз забоншиносии таҷриҳӣ ба тасвирий, ба омӯзиши забони гуфтугӯй, ба аспекти социологию услубӣ дикқат додан мушоҳида мешавад.

Солҳои 20—30, ки дар мамлакати мо соҳтмони социалистӣ авҷ гирифта буд, дикқати забоншиносон ба соҳиби ҳату алифбо кардани ҳалқҳои бехати Ватанамон, тартиб додани китобҳои дарсӣ, тайёр кардани кадрҳои педагогию илмӣ равона карда шуда буд. Баробари ин корҳои назариявӣ ҳам ба ҷунбиш меояд. Асарҳои назариявии (фалсафии) забоншиносии советӣ марксизм мешавад. Доир ба масъалаи забон ва ҷамъият, забон ва тафаккур китобҳо нашр мешавад. «Назарияи

нав доир ба забон» ном ақидаи академик Марр Н. Я. ба амал омада, хеле инкишоф мейбад.

Николай Яковлевич Марр (1864—1934) соли 1884 ба факультети шаркшиносии университети Петербург дохил шуда, ба омӯзиши забонҳои гурҷӣ, арманӣ, кавказӣ ва сомӣ машғул мешавад. Соли 1901 профессори ҳамин университет мешавад ва соли 1912 академик интиҳоб мегардад. Баъди Революции Октябрь Марр ба аз нав дида баромадани масъалаҳои назариявии забоншиносӣ ва омӯзиши забонҳои ғайриҳиндӯаvrupi СССР машғул мешавад. Ба фикри Марр, забоншиносии хиндӯаvrupoy dар ҷустуҷӯи нахустзабон ба кӯчаи сарбаста даромадааст, бинобар он ба сохтани назарияи лингвистии ҳуд сар мекунад.

Марр нишонаҳои забони ғолиби кавказиро дар забони арманӣ (хиндӯаvrupoy) мушоҳида карда, ба он **яфетӣ** ном медидҳад. Вай ба масъалаи омезиш дикқати ҷиддӣ дода, баъдтар элементҳои яфетиро дар тамоми забонҳои дунъё ҷустуҷӯ мекардагӣ шуд. Марр забоншиносии мукоисавӣ-таърихиро «буржуазӣ» номид, концепцияи умумилингвистии пайдоиш ва тараққиёти тамоми забонҳои дунёро (единство глоттогонического процесса) месозад. Ба фикри Марр, забонҳои яфетӣ дараҷаи маҳсуси тараққиёти забонҳои дунъёст. Гӯё хешигарии забонҳо дар натиҷаи омезиш, якҷояшавӣ ва шабоҳати забонҳои гуногун ба амал меояд. Конунияти умумии тараққиёти забонҳо аз ягонагӣ ба бисъёрий ва аз бисъёрий ба ягонагӣ гузаштан мебошад.

Марр забонро болосоҳти идеологӣ меномад. Забон гӯё на танҳо инъикоси тафаккур, балки соҳти ҷамъияти ва ҳоҷагӣ бошад. Воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон будани забон аҳамияти якумдараҷагии ҳудро гум мекунад. Як шуморидани забону болосоҳти идеологӣ Маррро ба чунин ҳатоғихо меорад:

- 1) Забон синфиӣ аст.
- 2) Забон аз рӯи дараҷаҳо инкишоф мейбад, яъне формацияҳои ҷамъиятиро инъикос мекунад.
- 3) Ин ҳодиса бо роҳи революционӣ — таркиш ва ҷаҳиш рӯй медиҳад.
- 4) Назарияи процесси ягонаи пайдоиш ва тараққиёти забонҳои дунъёро (глоттогонӣ) пешниҳод мекунад.

Ба фикри Марр, то пайдоиши забони овозӣ забони имову ишора (кинетикиӣ) ҷой дошт. Забони овозӣ дар ҷамъияти синфиӣ дар байни соҳирону ҷодугарон ба вуҷуд омад. Гӯё пайдоиши тамоми забонҳои дунё ба ҷор элементи овозӣ (сал, бер, йон, рош) вобаста бошад ва гӯё ин элементҳоро ҳоло ҳам дар ҳамаи забонҳо мушоҳида мекарда бошем. Дар ҳолати аз як дараҷа ба дараҷаи дигар гузоштани забон он тамоман дигар мешуда бошад. Бо ин Марр қонунҳои фонетикиӣ, фарқи морфологии байни забонҳоро ба эътибор намегирифт.

Марр ба забоншиносии хорицӣ назари душмани дошта бошад ҳам, аз рӯи ҳақиқат назар кунем, асоси бисъёр назарияҳои ўз Фарб гирифта шудаанд. Баъзе назарияҳои ўз доир ба процесси ягонаи инкишофу тараққиёти забонҳо аз Тромбетти, роли омесиши забонӣ аз Шухардт, роли субстрат аз Асколи ва ё маънидоди тафаккури ибтидой аз Леви Брюль гирифта шудаанд.

Методҳои пешниҳодкардаи Марр доир ба омесиши забонҳо ва «назарияи нав»-и ўзобили қабул набуданд, бинобар он забоншиносии советӣ дар ҳолати кризис монд. Як гурӯҳ забоншиносон — Виноградов В. В. Булаховский Л. А., Чикобава А. С., Кузнецов П. С., Серебренников Б. А., ва дигарон норозигӣ баён карда, ба муқобили «назарияи нав» баромаданд.

Албатта, ин гуфтаҳо чунин маъно надорад, ки дар ин давра дар забоншиносии советӣ ягон фикри дуруст гуфта нашудааст. Мувофиқи гуфтаи забоншинос Филин Ф. П., хусусияти ҷамъияти доштани забон ва ба ҷамъият вобаста будани он, баробар ҷамъият инкишоф ёғғани забон, умумияту фарқи забонҳо барин масъалаҳо ҷолиби дикқат буданд.

КОНЦЕПЦИЯИ ГРАММАТИКИИ И. И. МЕЩАНИНОВ

Иван Иванович Мещанинов (1883—1967) солҳои 30—40роҳбари забоншиносии советӣ буд. Вай яке аз шогирдони асосии академик Марр Н. Я. буд. Аз солҳои 40 сар карда Мещанинов И. И. баъзе фикрҳои устоди ҳудро масалан, анализи ҷорэлемента ё ки ба эътибор нағирифтани методи муқоисавӣ-типологии соҳти грамматикии забонҳоро қабул намекунад. Ҳамин тарик, Мещанинов И. И. баҷои процесси ягонаи глottогонии Марр муқоисаи типологии забонҳоро ҳам аз ҷиҳати таъриҳӣ ва ҳам ҳолати ҳозира пешниҳод мекунад.

Доир ба масъалаҳои ҳиссаҳои нутқ, тасрифи номҳо, сифа ва намуду замони феъл дар забонҳои ғайрихеш корҳои типологӣ ба вуҷуд меоянд.

Чун шогирди Марр Мещанинов И. И. принципҳои зерини «назарияи нав дар забон»-ро таъқид мекард: алоқаи забон бо ҷамъият, алоқаи забону тафаккур, процесси ягонаи ба амал омадани забонҳо (глottогонӣ), дараҷанокӣ дар инкишофи забонҳо, ягонагии типологӣ ва гуногунии забонҳо, ҳиссаҳои нутқ ва аъзоҳои ҷумла. Мувофиқати категорияҳои мantiқӣ (масалан, категорияи субъект) бо категорияи грамматикиӣ (мубтадо), ба ақидаи Мещанинов, характеристери универсалии забонироданд.

Асарҳои нисбатан калон ва охирини Мещанинов И. И. «Аъзоҳои ҷумла ва ҳиссаҳои нутқ» (1945), «Феъл» (1949) ва «Структураи ҷумла» (1963) чӣ андоза аз ақидаҳои устодаш дур шудани олимро нишон медиҳанд.

Мещанинов И. И. ба омӯзиши забонҳои бехат ва камомӯхташуда диккат дода, ба баёни типологии шаклҳои грамматикий ва маҳсусан категорияҳои синтаксисии забонҳои гуногун система аҳамият медод. Мещанинов И. И. назарияи даврагии (стадиальность) синтаксисро пешниҳод мекунад. Ўдар асоси материалҳои зиёд забонҳои гуногуни Иттифоки советиро дар масъалаи муносабатҳои субъектӣ-объектӣ ва тарзи ифодай онҳо ба се гурӯҳ — пассив, эргативӣ ва фаъол чудо мекунад.

Иникишофи пассив ба забонҳои чукотӣ, алеутӣ, нихвӣ, палеосиёй хос аст. Ин забонҳо субъекту объект, гузарандаву монда будани амалро фарқ намекунанд.

Дараҷаи эргативӣ ба забонҳои Қавказ — гурҷӣ, абхазӣ, адыгейӣ, лазгинӣ ва ғайра хос аст. Дар ин забонҳо субъект дар падежи эргативӣ, валие объект дар шакли падежи именительный дучор мешавад. Забонҳои эргативӣ то андозае аз забонҳои ҳиндуврупой фарқ мекунанд. Дар аксари забонҳои ҳиндуврупой мубтадо дар падежи именительный меояд, аъзоҳои дигари чумла бевоситаву бавосита ба он вобаста мебошанд, ба он аз рӯи шахсу шумора ва чинсият мувофиқат мекунанд. Пуркунандай бевосита бошад, дар падежи родительный ё кидателательный меояд.

Дар гурӯҳи забонҳои эргативӣ ҳодисаи дигар низ мушоҳида мешавад. Дар ин забонҳо ҳабар бо феъли гузаранда ифода ёфта бошад, пуркунандай бевосита дар падежи именительный омада, мубтадо дар падежҳои гуногун меояд ва ба ҳабари чумла вобаста мебошад. Дар падежҳои гуногун омадани мубтадо ба семантикаи ҳабар вобаста аст. Инро дар мисоли забони аварӣ, ки аз чумлаи забонҳои эргативист, мушоҳида кардан мумкин аст:

1. Вац роқъове вуссана — Бародар ба хона баргашт. Мубтадо **вац** дар падежи винительный омадааст.

2. Вацас ҳур бекъана — Бародар заминро шудгор кард. Мубтадо **вацас** дар падежи творительный омадааст.

3. Вацасе жиндириго лъимер бокъула — Бародар бачаи худро дӯст медорад. Мубтадо **вацасе** дар падежи дателельный омадааст.

4. Вацасда жиндириго вас валъана — Бародар писари худро дид. Мубтадо **вацасда** дар падежи местный омадааст.

5. Вацасум вас вуго — Бародар писар дорад. Мубтадо **вацасум** дар падежи родительный омадааст.

Дар забони аварӣ дар қадом падеж омадани мубтадо ба ифодай ҳабар ва маънои он вобаста мебошад. Феъл ҳусусияти гузаранда дошта бошад мубтадо дар падежи творительный ё кидателельный меояд, феъл хиссиётро ифода кунад, мубтадо дар падежи дателельный, идрокро ифода кунад, дар падежи местный, соҳибиятро ифода кунад, дар падежи родительный ва агар феъл монда бошад, мубтадо дар падежи именительный меояд. Ҳамаи падежҳо ва ҳатто именительный аз ҷониби

Феъл идора карда мешавад. Агар мубтадо дар падежи именительный омада бошад, дар чумла пуркунанда мушохида намешавад: Вас рокъове вуссанан — Писар ба хона баргашт. Дар чумла пуркунанда бошад, он дар падежи именительный меояд: Инсуда вас вихъана — Падар писарро дид.

Дар забони гурчй низ ҳамин ҳолат мушохида карда мешавад. Фарк дар он аст, ки дар ин забон мубтадо ба замони хозира далолат кунад, дар падежи именительный ва пуркунанда дар падежи дательный ва ё винительный меояд: Кат'си саҳлс ашенебс — Одам хона месозад. Мубтадо **кат'си** дар падежи именительный ва пуркунанда **саҳлс** дар падежи дательный омадааст.

Вале дар замонҳои дигар: Кат'сма саҳли аашена — Одам хона сохт. Мубтадо **кат'сма** дар падежи эргативӣ ва пуркунанда — саҳли дар падежи именительный омадааст. Ё ки: Қалса есто дзап'и — Зан ресмонро руст кард. Мубтадо **қалса** дар падежи дательный **ва** пуркунандай бевосита дзап, и дар падежи именительный омадааст.

Бояд қайд кард, ки дар тамоми забонҳои эргативӣ ҳангоми бо феъли монда ифода ёфтани хабар мубтадо дар падежи именительный меояд.

Дар дараҷаи фаъол бошад, субъект танҳо бо падежи именительный ифода мешавад ва он ба гузаранда ва монда будани феъл алоқаманд нест.

Инкишофи минбаъдаи забоншиносии советӣ бе асос будани ин назарияро нишон дода бошад ҳам, гузориши масъала, яъне ба тарзи типологии синтаксисӣ омӯхтани забонҳои гунонгисистема чизи нав буд.

Хиссаҳои нутқ гуфта Мещанинов И. И. гурӯҳи лексикии қалимаҳоро / меномад, ки пеш аз ҳама аломати синтаксисӣ ва морфологӣ доранд. Маънои қалима пеш аз ҳама роли синтаксисии онро дар чумла нишон медиҳад. Хиссаҳои нутқ чун аъзоҳои чумлаи морфологӣ кунонидашуда фахмида мешавад. Забоншиносон Меновщиков Г. А., Панфилов В. З., Гухман М. М., Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д. ба Мещанинов шогирд буданд ва ба ӯ пайравӣ кардаанд.

Дар инкишофи забоншиносии советӣ мубоҳисаи лингвистии соли 1950 роли қалон бозид. Вай ҳукмронии «назарияи нав»ро дар забоншиносӣ барҳам дода, ба инкишофи минбаъдаи забоншиносии советӣ роҳ кушод. Ақидаи синфи будани забон ва ба болосоҳт доҳил шудани онро ҳам қатъӣ маҳкум кард. Ба инкишофи назарияи хешигарии забонҳо, оилаи забонҳо, методи муқоисавӣ-таъриҳӣ дар забоншиносӣ, ки дар давраи ҳукмронии «назарияи нав» ба хисоб гирифта намешуд, роҳ кушод.

Мубоҳисаи лингвистии соли 1950 бо баромади мубоҳисавии профессори университети Тбилисӣ Чикобава А. С. ба муқобили ақидаҳои вуљгари Марр доир ба забон ва методҳои

омӯзиши он сар мешавад. Профессор Чикобава чунин таҳриф-куниҳои марксизро дар «таълимоти нав» оид ба забон ба монанди ҳарактери синғӣ доштани забон, назарияи дараҷанокӣ, таҳлили ҷорунсуре ва болосоҳти идеологӣ будани забон ба таври ҳаққонӣ ошкор мекунад. Баъди маколаи И. В. Сталин «Дар бораи забоншиносия марксистӣ» дискуссия катъ мегардад ва бо ҳамин то андозае программаи тадқиқотҳои илмии мусбат низ қатъ мегардад. Ба фикри забоншиносон, ба таври қатъӣ инкор кардани нисбати забон ба синғҳо гӯё ба гуфтаҳои классикони марксизм дар бораи мавҷудияти фарки иҷтимоӣ дар забон, ки ба социологияи забон алоқаманд аст, зид бошад. Гӯё гуфтаи Сталин дар ҳусуси фонди луғавӣ ва таркиби луғавӣ доштани шеваҳо низ ғалат бошад.

ФАҶОЛИЯТИ ЛИНГВИСТИИ Л. В. ЩЕРБА

Академик Лев Владимирович Щерба (1880—1944) яке аз забоншиносони маъруф ва шогирду давомдиҳандай кори Бодуэн де Куртенэ мебошад. Ӯ аз соли 1909 сар карда дар университети Петербург (баъдтар Ленинград) дарс гуфтааст. Забоншиносони номӣ Бернштейн С. И., Бубриҳ Д. В., Виноградов В. В., Ларин Б. А., Обнорский С. П., Томашевский Б. В., Чернышев В. И., Якубинский Л. П., индолог Бараникков А. П., арабист Крачковский И. Ю., эроншинос Фрейман А. А., полиглот Юшманов Н. В. ҳамкор ва шогирдони академик Щерба Л. В. буданд.

Доираи тадқиқоти Щерба хеле вассеъ буд. Вай доир ба проблеммаҳои умумии забоншиносӣ, фонетикаю орфоэпия, грамматика, лексикография, ҳату орфография, транскрипцияву транслитерация, методикаи таълими забонҳои ҳориҷӣ, забони нависанда, забони французӣ фикру ақидаҳои ҳудро баён карда, дар ҳалли масъалаҳои номбурда ҳиссаи ҳудро гузоштагӣ аст.

Щерба тарафдори омӯзиши ҳолати ҳозираи забон ва лаҳҷаҳои он буд. Танҳо дар ҳолати забони зиндаро омӯхтан доир ба грамматика ва луғати он маълумоти аниқ додан мумкин аст. Система бояд аз асоси материали конкретии забон ба амал ояд. Ин аз фахмиши Соссюр ба куллӣ фарқ мекунад. Вазифаи асосии забоншинос ҳангоми омӯзиши забон ин ҷамъъости далелҳои нутқ ва аз онҳо ба вучуд овардани системаи забон, соҳтани луғату грамматикае, ки ба ҳақиқат рост ояд, мебошад. Алоқамандии лексикаву грамматика дар системаи забон предмети асосии омӯзиши лингвист бояд бошад. Бисъёр масъалаҳо бояд дар таҷриба (эксперимент) сахех карда шавад. Аз ин рӯ, дар забоншиносӣ ҷорӣ кардани методи таҷрибавӣ аҳамияти қалон дорад. Ӯ ба ҷои грамматикаи мукоисавӣ-таъриҳӣ ба таври мукоиса омӯхтани структураи забонҳои туногуноро таклиф мекунад. Омӯзиши фонема дар забонши-

носии советӣ ба номи Щерба саҳт вобаста мебошад. Фонема воҳиди хурдтарини забон аст, ки шакл ва маъни калимаҳоро тағъир медиҳад, инчунин аз фонемаи дигари ҳамин забон фарқ мекунад.

Дар масъалаи синтаксис Щерба назарияи синтагмаро чун воҳиди асосии синтаксис ба вучуд меоварад. Синтагма ин ягона гии фонетикиест, ки маъни яклюхтро дар процесси нутқ — фикр ифода мекунад ва аз калима, ибора ва ҳатто гуруҳи ибораҳо таркиб меёбад.

Щерба ақидаи худро доир ба системаи ҳиссаҳои нутқи забони русӣ дар мақолаи машҳури худ «Доир ба ҳиссаҳои нутқ дар забони русӣ» (1928) ифода намудааст. Вай дар соҳаи фонетикаи таҷрибай хеле пурмаҳсул кор карда, назарияи фонемаи худро ба вучуд оварда, онро дар «Фонетикаи забони французӣ» (1937) ифода намудааст. Вай ҳамеша муносабати зичи фонологияву фонетикаро қайд менамуд. Щерба муҳим ва аҳамиятнок будани таҷрибай лингвистиро нафакат дар соҳаи фонетика, балки грамматикаву услубшиносӣ ҳам қайд намудааст. Щерба ҳангоми омӯзиши забони ҳориҷӣ онро ба ҷизҳои ба талабагон маълуми забони модарӣ муқоиса карда омӯхтанро маслиҳат медод. Дар давраи советӣ Щерба бештар ба масъалаи лугат ва тартиб додани он дикқат додааст.

АҚИДАҲОИ ЗАБОНШИНОСИИ А. М. ПЕШКОВСКИЙ

Александр Матвеевич Пешковский (1878—1933) яке аз шогирдони Фортунатов Ф. Ф. мебошад. Баробари ин дар корҳои ў таъсири ақидаҳои забоншиносии Потебня низ мушоҳида мешавад. У бештар ба масъалаи грамматикай нормативию тасвирӣ дикқат додааст. Дар маркази тадқиқоти ў масъалаҳои функцияҳои интонация, орфографияю методика меистанд. Ақидаҳои асөени Пешковский доир ба забон дар асари машҳури олим «Шарҳи илмии синтаксиси русӣ» (1914) инъикос ёфтаанд. Ҳусусияти ин асар он аст, ки дар он ҳусусиятҳои синтаксиси забони адабии рус бештар фаро гирифта шудааст. Фикру ақидаҳои худро Пешковский дар асоси материали хеле фаровони забонӣ баён намудааст.

Доир ба фаҳмиши системаи забон Пешковский ақидаи маҳсуси худро дорад. Ба фикри ў, забон аз элементҳои чудогона таркиб наёфта, балки ба элементҳо ҷудо мешавад. Асоси шуур ҷизҳои содда ва ё овозҳо набуда, балки ҷизҳои хеле мураккаб ва ифодаҳо мебошад. Аз ин рӯ, ба фикри Пешковский, калимаро мачмӯи морфемаҳо, ибораро мачмуи калимаҳо ва ифодаро мачмӯи ибораҳо муайян накарда, ҳамаи иро баракс маънидод кардан лозим Пешковский дуруст қайд меқунад, ки ба забон кӯҳнапарастиву (консерватизм) нигоҳ доштани меъёр ҳос аст, ҷаҳишу таркиш барои забон бегона

аст, зеро ин ё он конуну қоидай забон (грамматика) асрхой аср вучуд дорад. Олим ба услуби забон диккати махсус дода, китобхой дарсй навиштааст ва инчунин доир ба методикаи таълими забони русй низ корхой бисъёре кардааст.

ФИКРХОИ ЛИНГВИСТИИ Е. Д. ПОЛИВАНОВ

Евгений Дмитриевич Поливанов (1890—1937) забоншинос ва шарқшиносি рус, мутахассиси забоншиносии умумй буд. Дар Институти шарқшиносии Туркистан курси забоншиносии мукоисавӣ хондааст. Профессори университети Петроград, Институти шарқшиносии Москва буд. Дар як вакт дар шӯбайи забоншиносии Институти забон ва тафаккур низ кор кардааст. Солҳои охир, азбаски ба тамоми ақидаҳои Марр доир ба забон шарик набуд, ба Қирғизистон меравад ва дар Институти соҳтмони маданий он чо кор мекунад Поливанов Е. Д. аз мактаби забоншиносии Бодуэн де Куртенэ ва Щерба баҳра бурдааст. У на танҳо забоншиноси назарияйӣ, балки амалий ҳам буд. Ба омӯзиши забонҳои японӣ, хитой, дунган, көрәягӣ, ӯзбекӣ, қаракалпоқӣ, тоҷикӣ, аҳазайӣ, гурҷӣ ва гайра диккаги махсус дода, доир ба ин забонҳо фикрҳо баён намудааст. Ин забондонӣ ба ў имконият дод, ки барои мактабҳои олии шарқшиносӣ китоби дарсй нависад. Ин китоб бо номи «Муқаддимаи забоншиносӣ барои мактабҳои олии шарқшиносӣ» соли 1931 нашр мешавад. Гайр аз ин у фикрҳои лингвистии худро доир ба забон дар асарҳояш аз қабилии «Грамматикаи русӣ дар мукоиса бо забони ӯзбекӣ» (1933), «Лекцияҳо доир ба муқаддимаи забоншиносӣ ва фонетикаи умумий» (1923), «Барои забоншиносии марксистӣ» (1931) баён намудааст. Олим ақидаҳои лингвистии забоншиносони ватаниву ҳориҷиро омӯхта, принципҳои назариявии забоншиносии соvetiro ба вучуд меорад ва онро дар ҳалли вазифаҳои ба миён гузаштаи ҳаёт истифода мебарад ва бо ин равияни худ аз муносибати нигилистонаи академик Марр Н. Я ба мероси гузашта фарқ мекунад. Ба фикри ў, забоншиносӣ бояд илми ҷамъияти-иҷтимоӣ гардад. Вазифаи забоншиносӣ на танҳо таъсвири забон ва таърихи он, балки ошкор намудани таъириотҳои забонӣ, ки вобаста ба тараққиёти ҷамъият ба амал меояд, мебошад. Поливанов Е. Д. таъқид мекунад, ки таъириот дар забон бе зарар ба муносибати байнҳамдигарии аъзоёнӣ ҷамъияти наслҳои гуногун ба амал меояд. Аз ҳодисаҳои ҷамъиятий нисбат ба революцияҳои ҷамъиятий забон бештар муносибати консервативӣ (кӯҳнапарастӣ) зохир мекунад, яъне бо тезӣ ба таъириот дучор намешавад. Дигаргуниҳои ҷамъиятий,— мегӯяд олим,— бештар ба лексикаву фразеология таъсир мерасонад, зеро ин қисматҳои забон нисбатан хассостаранд. Поливанов Е. Д. ба фикри олимоне, ки ҳодисаҳои фор-

нстикиву грамматикиро ба омилхой ичтимой-иктисодӣ нисбат медоданд, мукобил мебарояд. Ў ба масъалаи фонология эътибори маҳсус додааст. Бехуда нест, ки яке аз фонетистони машхур Трубецкой номи Поливановро дар қатори Бодуэн де Куртенэ гузоштааст.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки Поливанов Е. Д. дар соҳиби хату алифбо гардида нишони ҳалқу миллатҳои беҳат ва ба норма даровардани забони адабии баъзе ҳалқҳо низ хисса гузоштааст.

ТАЪЛИМОТИ ВИНОГРАДОВ ДОИР БА ҚАЛИМА, УСЛУБ ВА СИНТАКСИС

Виктор Владимирович Виноградов (1895—1969) яке аз заоншиносони маъруф ва машҳури ватанамон мебошад. Ў шоғирд ва давомдихандай кори Шахматов А. А. ва Щерба Л. В. буд. Ў тамоми қисматҳои забоншиносиро мавриди тадқиқ қарор дода, асарҳои баландмазмуни илмӣ эҷод кардааст. Аз асарҳои нисбатан маълуми Виноградов В. В. инҳоро номбар кардан мумкин аст: «Доир ба вазифаҳои услубшиносӣ» (1923), «Забони Пушкин» (1935), «Услуби Пушкин» (1941), «Забони русӣ. Таълимоти грамматикий оид ба қалима» (1947), «Доир ба забони адабиёти бадей» (1959) ва файраҳо.

Дар концепцияи лингвистии Виноградов қалима ва **услуби забон** ҷои асосӣ ва марказиро ишғол мекунад.

Қалима ба яке аз чор намуди структурӣ-семантикий тааллук дорад: қалима — ном (хиссаҳои мустаъкилмаъно), қалимаҳои ёридиханда (частицы речи), қалимаҳои модалӣ ва ҳиссаҳаҳо, нидо.

Намудҳои структурӣ-семантикийи қалимаҳо аз рӯи панҷ аломат тавсиф карда мешаванд: семантикий, морфологӣ, қалимасозӣ, синтаксисӣ ва фонетикий.

Виноградов В. В. «категорияи ҳолат» ва «қалимаҳои модалӣ»-ро аз дохили хиссаҳои нутқ ҷудо мекунад. Ғайр аз ин ўягонагии маънии лексикиву грамматикиро низ қайд мекунад. Қалимасозиро фанни чудогонаи лингвистика шуморида, чор навъи он: морфологӣ, морфологӣ-синтаксисӣ, лексикий-синтаксисӣ, лексикий-семантикийро нишон медиҳад. Фразеологияро низ илми мустакил мешуморад.

Виноградов В. В. ба назарияи синтаксис омузиши ибора ва намудҳои он, ҷумла ва хелҳои он ва инчунин банди синтаксисиву синтагмаро доҳил мекунад. Ибора ҳамчун воҳиди номинативӣ баракси ҷумла ҳамчун воҳиди коммуникативӣ гузашта шудааст. Предикация ва модалият аломатҳои асосии ҷумла ва категорияи марказии синтаксис дониста мешавад.

Виноградов В. В. ба ҷиҳати услубии забон аҳамияти маҳсус медиҳад. Ба фикри ў, забон функцияҳои муносибат, ха-

бардиҳӣ ва таъсиррасониро адо мекунад. Мувофики ҳамин вазифаҳо услугҳои маъмулӣ-маишӣ (функцияи муносабат), маъмурӣ — коргузорӣ, расмӣ — ҳуччатӣ ва илмӣ (функцияи хабардиҳӣ), инчунин услуги публицистиву бадӣ (функцияи таъсиррасонӣ) мавҷуд мебошад.

Винogradov B. B. асосгузори курси таърихи забони адабӣ шуморида мешавад. Қитоби ў «Очеркҳо оид ба таърихи забони адабии рус дар асрҳои XVII—XIX» дар славяншиносӣ курси аввалини системаноки таърихи забони адабии рус буда, аз грамматикай таъриҳӣ фарқ мекунад. Дар ин курс ташаккули забони ҳалқияту миллат, азнавсозии забони адабӣ, дигаргунии катъӣ дар инкишофи системаи услуби забони адабии русӣ вобаста ба фаъолияти Ломоносову Пушкин омӯхта мешуданд. Алокамандии ду намуди забони адабии қадимаи рус, мубориза ва ба ҳам таъсиррасонии нутқи ҳалқӣ — гуфтугӯй, забони славянни динӣ (церковӣ) ва элеменҳои забонҳои Европаи Фарӯй дар вақтҳои охир дар асоси материали асарҳои муаллифони зиёде нишон дода шудааст.

ЗАБОНШИНОСИИ СОВЕТИИ ТОЧИК

Баъди барқарор гардидан ҳокимияти советӣ дар Тоҷикистон олимон ва забоншиносон кӯшиш мекунанд, ки ҳалқро ҳарҷӣ тезтар саводнок кунанд. Бо ин мақсад соли 1928 ба ҷои алифбои арабӣ алифбои лотинӣ ва соли 1940 алфавити ҳозира, кирилица қабул карда мешавад. Нимаи дуюми солҳои бист ва аввали солҳои сиёум дар атрофи забони тоҷикӣ баҳсу мунозираҳои зиёде ба амал меояд. *Фикрҳои гуногун баён* карда мешавад. Доир ба ин масъала устод С. Айнӣ, Фитрат, Зеҳнӣ, Саидризо Ализода, Б. Азизӣ, Бертельс Е. А., Андреев М. С., Валихӯчасев ва дигарон фикрҳои ҷолиби дикқат баён мекунанд.

Дар ин солҳо ба навиштани китобҳои дарсӣ аз забони тоҷикӣ сар мекунанд. Он китобҳо хеле одӣ ва содда буданд, ҳамаи масъалаҳои сарфу нахврӯ дар бар намегирифтанд. Китобҳои аввалин ба қалами Саидризо Ализода, Ҳочизода, Бакозода, Зеҳнӣ, Белиницкий, Лутфулло Бузургзода тааллук дошта бошад, баъдтар дар навиштани он Ниёзмуҳаммадов Б., Ниёзӣ Ш., Маъсумӣ Н., Каримов А., Рустамов Ш. саҳм гузоштанд.

Қитоби дарсии забони тоҷикӣ барои донишҷӯён бори аввал бо номи «Грамматикаи забони тоҷикӣ» соли 1956 (фонетикаву морфология) ва соли 1963 (синтаксис) дар таҳрири Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзӣ, Д. Тоҷиев, М. Исматуллоев чоп мешавад. Дар нашрҳои минбаъдаи он Рустамов Ш. низ фаъолона иштирок мекунад.

Омӯзиши ҳаматарафаи масъалаҳои гуногуни забони тоҷикӣ

аз солҳои панҷоҳум сар мешавад. Дар ин давра баробари тадқиқоти масъалаҳои гуногуни лексика, фонетика, морфология, синтаксис ва маданияти нутк ба омӯзиши забони асарҳои адабони чудогона, масъалаҳои гуногуни таърихи забон ва инҷунийн шеваҳои забони тоҷикӣ машғул мешаванд. Ҳоло доир ба масъалаҳои муҳталифи забоншиносӣ тоҷик асару монографияҳои зиёде нашр шудаанд. Ҳамаи ин имконият дод, ки грамматикаи академӣ навишта шавад.

Дар такомул ва ташаккули илми забоншиносии советии тоҷик саҳми олимони шинохтаи ҳалқамон Л. Бузургзода, Ш. Ниёзӣ, Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ ва Д. Тоҷиев хеле бузург аст.

Лутфулло Бузургзода (1909—1943). Забоншинос, шевашинос, фольклор ва адабиётшиноси номии тоҷик Бузургзода соили 1909 дар қишлоқи Навғилеми Исфара, дар оилаи деҳқон таваллуд ёфтааст. Маълумоти миёнро дар зодгоҳи худ ва Қазон, маълумоти олиро дар Самарқанд (1936) гирифтааст. Баъди ҳатми мактаби олий аввал мухаррири нашриёт ва баъд коркуни илмии базаи Тоҷикистонии АИ СССР шуда кор меқунад. Дар ҳамин вакт дар Институти педагогии шаҳри Душанбе аз диалектологияи тоҷик, таърихи забон ва фольклор лекция меҳонад. Оҳирҳои соли 1941 ихтиёри Ҷа фронт меравад ва дар мудофиаи шаҳрҳои Москваю Ленинград иштирок менамояд. Барои озод карданӣ Белоруссия низ ҷонбозиҳо кардааст. 12 ноябри соли 1943 дар наздикии шаҳри Витебск қаҳрамонона ҳалок мегардад.

Л. Бузургзода умри кӯтоҳ дидо бошад ҳам, дар ташаккул ва инкишофи ҳам забоншиносӣ ва ҳам адабиётшиносии тоҷик хизмати босазо кардааст. Корҳои илмии ўз рӯи мундариҷаву услуг ва тарзу ҳалли худ намунаи барҷастаи корҳои илмийтадқиқотӣ буданд. Як қатор маколаву корҳои тадқиқотии ўз доир ба Рӯдакӣ, Носири Ҳисрав, Саъдӣ, Ҷомӣ, Бобоюнус Ҳудойдодзода, доир ба гӯруғливу шўриши Восеъ ба адабиётшинос будани ўз далолат кунанд, асарҳои чудогона доир ба масъалаҳои гуногуни забон аз қабили «Зада дар забони адабии тоҷик» (1937), «Фонетикаи забони адабии тоҷик» (1940), «Морфологияи забони тоҷикӣ» (1941), «Синтаксиси забони тоҷикӣ» (1942), «Шеваи тоҷикони Чилғазӣ» (1936), «Шеваи Ленинобод» (1937), «Баъзе ҳусусиятҳои забони аҳолии Самарқанд» (1938), «Очерки муҳтасари диалектологии тоҷик» (1939), «Ҳаритаи диалектологии шеваҳои тоҷикии водии Фарғона» (1939) ва ғайраҳо ба забондониву забонфаҳмии Лутфулло Бузургзода шаҳодат медиҳанд. Л. Бузургзода дар таълифи китобҳои дарсӣ низ фаъолона иштирок кардааст.

Шавкат Ниёзӣ (1905—1962). Забоншиноси боистеъоди тоҷик, номзади илми филология Шавкат Ниёзи соли 1905 дар шаҳри Бухоро, дар оилаи деҳқон таваллуд ёфтааст. Аз падару модар ҳурд ятим мемонад ва дар хонаи бачагон тарбия

мейбад. Фаъолияти меҳнатии худро солҳои 1927—1930 аз муаллимӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Самарқанд сар мекунад. Солҳои 1930—1939 дар омӯзишгоҳи педагогӣ ва баъд дар Институти муаллимтайёркунии Тошканд кор мекунад. Солҳои 1940—1947 дар Институти тадқикотии илмии мактабҳои вазорати маорифи ҳалқи Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 1947 то охири умр дар Институти забони ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ АИ РСС Тоҷикистон аввал ба сифати' ходими илмӣ ва баъд дар вазифаи мудири сектори забони тоҷикӣ кор кардааст.

Фаъолияти илмию педагогии Шавкат Ниёзӣ аз таълифи тартиб додани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои амаливу программаҳои таълимӣ сар мешавад. У барои омӯзишгоҳҳои педагогӣ «Грамматикаи забони тоҷикӣ» (1940) ва ҳамроҳи Лутфулло Бузургзодаву Б. Ниёзмуҳаммадов барои мактабҳои миённа китоби дарсии забони тоҷикӣ менависад. Ғайр аз ин дар таълифи аввалин китоби дарсии мактабҳои олий «Грамматикаи забони тоҷикӣ» (1956) аз фонетикаву морфология иштирок кардааст. Доир ба қалимасозии исму сифат маколаҳо навиштааст. Монографияи Ш. Ниёзӣ «Ислам ва сифат дар забони адабии тоҷик» (1954) ҳоло ҳам аҳамияти худро гум накардааст. Ш. Ниёзӣ дар тарбияи як қатор забоншиносон саҳми босазо дорад.

Носирҷон Маъсумӣ (1915—1974). Н. Маъсумӣ соли 1915 дар қишлоғи Қараторӯ, дар оилаи дехқони камбағал таваллуд шудааст. Соли 1930 курси дуссолаи таълиму тарбияи шаҳри Самарқандро хатм намуда, дар омӯзишгоҳи педагогии Панҷакент аз забону адабиёт дарс мегӯяд. Соли 1940 институти педагогии шаҳри Душанберо хатм намуда, дар ҳамон ҷо дар вазифаҳои муаллим, мудири кафедраи забони тоҷикӣ (1948—1951), мудири кафедраи адабиёт (1953—1965) ва муовини ректори институти педагогӣ (1956—1959) доир ба илм кор мекунад. Мехру муҳаббатро нисбат ба забону адабиёт дар қалби Маъсумӣ устодонаш, олимони номдор Лутфулло Бузургзода ва Шарифҷон Ҳусейнзода бедор намудаанд.

Носирҷон Маъсумӣ соли 1959 директори Институти забон ва адабиёти АИ РСС Тоҷикистон таъин мешавад. Соли 1969 Маъсумӣ аъзои шоистаи АИ РСС Тоҷикистон интихоб мешавад ва чанде вазифаи академик — котиби шӯбайи ҷамъиятиносии АИ Тоҷикистонро адо мекунад.

Фаъолияти эҷодии Маъсумӣ хеле васеъ мебошад. У забоншинос, адабиётшинос, мунаққид, шоир, муаллим ва ходими ҷамъияти буд.

Маъсумӣ Н. доир ба масъалаҳои гуногуни забон ва адабиёт зиёда аз 25 асари илмиву 200 макола навиштааст. Муҳимтаринашон аз инҳо иборат аст: «Нишондодҳои методӣ ва супоришҳо аз забони модарӣ» (1949), «Фольклори тоҷик» (1952), «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик»

(1959), «Мұхаммадчон Раҳимӣ» (монография, 1961), «Адабиёти тоҷик дар асрҳои XVIII ва нимаи аввали асри XIX» (1962), «Ҷаҳонбииш ва маҳорат» (1967), «Забон ва услуби Аҳмади Доғиши» (1976).

Носирҷон Маъсумӣ дар навиштан ва тартиб додани китобҳои дарсӣ ва программаҳо аз забону адабиёт низ фаъолона иштирок намудааст.

Бобоҷон Ниёзмуҳаммадов (1906—1979). Забоншиноси маъруфи тоҷик, доктори илми филология (1948), профессор (1952), Ҳодими Ҳизматнишондодаи Илми РСС Тоҷикистон (1964), академики АИ РСС Тоҷикистон (1951) соли 1906 дар оилаи косиб, дар шаҳри Конибодом таваллуд ёфтааст.

Ниёзмуҳаммадов Б. соли 1929 институти муаллимии Тошкандро хатм намуда, то соли 1932 дар зодгоҳаш муаллими мекунад. Соли 1938, пас аз хатми аспирантура мудири сектори таъриху забоншиносӣ ва солҳои 1941—1944 директори Институти таърих, забон ва адабиёти филиали тоҷикистонии АИ СССР шуда кор мекунад. Ниёзмуҳаммадов Б. дар вазифаҳои ноиби президент (1951—1953), академик-котиби шӯъбаи фанҳои ҷамъиятшиносии АИ РСС Тоҷикистон (1953—1962) ва то соли 1976 мудири сектори забони Институти забон ва адабиёти АИ РСС Тоҷикистон шуда кор кардааст.

Ниёзмуҳаммадов Б. аз соли 1938 то охири умр яке аз муаллифон ва мураттибони китобҳои дарсии забони тоҷикӣ ҳам барои мактабҳои миёна ва ҳам олӣ буд. Доир ба масъалаҳои гуногуни забоншиносӣ мақолаву монографияҳои зиёде навиштааст. Доир ба шеваҳои Конибодому (1961) Шаҳритус (1960) мақолаҳо дорад. Доир ба забони асарҳои Носирӣ Ҳисрав, Аҳмади Доғиши, С. Айнӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ, Ч. Икромӣ як силсила мақолаҳо навиштааст.

Ба асарҳои асосии олим инҳоро доҳил кардан мумкин аст: «Синтаксиси ҷумлаҳои содда дар забони адабии тоҷик» (1960), «Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик» (1961), «Забоншиносии тоҷик» (Асарҳои мунтажаб, 1970) ва ғайра. Барои асари охирин олим сазовори мукофоти давлатии ба номи Абӯалий ибни Сино гардидааст.

Ҳизмати академик Б. Ниёзмуҳаммадов дар тарбияи забоншиносони тоҷик хеле қалон аст. Як қатор забоншиносон бевосита дар зери роҳбарии ў рисолаҳои номзадии ҳудро ҳимоя намуда бошанд, аксари забоншиносон — олимони тоҷик дар ҳимояи рисолаҳои номзадиву доктории ҳуд аз ҳизмати ў баҳра бурдаанд.

Додоҷон Тоҷиев (1915—1987). Муллими Ҳизматнишондодаи Тоҷикистон (1965), доктори илми филология (1971), профессор (1967) Додоҷон Тоҷиев 22 марта соли 1915 дар шаҳри Конибодом, дар оилаи косиб таваллуд мешавад. Соли 1934 омӯзишгоҳи педагогии Ҳучандро хатм намуда, то соли 1938 дар омӯзишгоҳҳои педагогии Ҳучанд, Конибодом ва Сталиногор

бод муаллимӣ мекунад. Соли 1941 факультети филологияи университети Ленинградро хатм менамояд ва солҳои 1942—1946 дар қӯшунҳои сарҳадӣ хизмат мекунад. Соли 1951 таҳти роҳбарии А. А. Фрейман дар мавзӯи «Воситаҳои алоқаи муайянкунандаю муайяншаванда дар забони ҳозираи тоҷик» дисертацияи номзадӣ ва соли 1971 дар мавзӯи «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забони адабии ҳозираи тоҷик» диссертацияи докторӣ ҳимоя мекунад. Тоҷиев Д. аз соли 1953 то соли 1987 мудири кафедраи забони тоҷикии университет буд.

Професор Тоҷиев Д. яке аз забоншиносони соҳибиствъедод ва маъруфи ҳалқи тоҷик, яке аз буњёдгузорони илми забоншиносӣ дар Тоҷикистон ба шумор меравад. У аввалин сабакҳои кори илмиву тадқиқотиро таҳти роҳбарии олимони шарқшиносӣ барҷастаи советӣ аъзоёни шоистаи АИ СССР А. А. Фрейман, Е. Э. Бертельс ва профессор Зарубин И. И. ҳанӯз дар солҳои донишҷӯияш гирифтааст.

Фаъолияти илмии Тоҷиев Д. гуногунсоҳа буда, доир ба ҳамаи қисматҳои забоншиносӣ — лексикологияву лексикография, фонетикаву орфография, морфологияву синтаксис, услуб ва таърихи забон тадқиқот бурдааст. Вале хизмати ў дар соҳаи синтаксис барҷаста буда, мақоми маҳсус дорад. Дар ин соҳа ў мактаби худро дошт. Ҳоло як гурӯҳ шогирдон — забоншиносон кори иӯ мактабро давом дода истодаанд.

Професор Тоҷиев Д. зиёда аз 9 асарҳои илмӣ навишта, чоп кунонидааст. Асарҳои мухимтарини ў инҳоанд: «Тарзҳои алоқаи муайянкунанда бо муайяншаванда дар забони адабии ҳозираи тоҷик» (1955), «Сифати феълий дар забони адабии ҳозираи тоҷик» (1954), «Ҷумлаи мураккаби тобеи сертаркиба» (1966), «Воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» (1971), «Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик» (1981).

Професор Тоҷиев Д. дар навиштан ва тартиб додани китобҳои дарсӣ барои мактабҳои миёна ва олий аз забони тоҷикии хизмати арзандае кардааст.

Професор Тоҷиев Д. дар тарбия ва ба камол расонидани забоншиносон саҳми босазое гузоштааст. Зиёда аз 15 нафар олимон-забоншиносони тоҷик бо роҳбарии бевоситаи ў рисолаҳои номзадиву доктории худро дифо кардаанд.

СТРУКТУРАЛИЗМИ СОВЕТӢ ВА ЛИНГВИСТИКАИ АМАЛӢ (ПРИКЛАДНОЙ)

Соли 1950 Институти забоншиносии АИ СССР ва соли 1957 Институти забони русӣ кушода мешавад. Дар натиҷа тайёр кардани мутахассисони илмӣ доир ба забоншиносӣ боз ҳам беҳтар мешавад. Корҳои забоншиносӣ боз ҳам натиҷачоҳои гуногунсоҳа мегардад. Баробари инкишофи назарияи

предмети забоншиносӣ диккати забоншиносонро структурализм ва методҳои математикӣ дар забоншиносӣ ба худ ҷалб мекунад. Структурализм чун давраи нав дар таърихи забоншиносӣ ва алоқаи зичи он бо забоншиносии мантиқӣ-математикӣ ва семиотика таъкид карда мешавад. Аз соли 1960 мачмӯаи «Новое в лингвистике» нашр мешавад. Доир ба тарфиби структурализм ва методҳои он мақолаву китобҳо чоп карда мешаванд. Кӯшиши омӯзиши структурӣ-математикии забон авҷ мегирад. Шавқу ҳавас ба соҳтани қолабҳои шаклии забон, статистикай нутқ, омӯзиши ба программа даровардани забон зиёд мешавад.

Масъалаи чун илми мустақил донистани лингвистикай математикӣ гузошта мешавад.

Назарияи забоншиносии советӣ пеш аз ҳама бо методологияи ягонаи марксистӣ-ленинӣ ва алоқаи зичи он бо инкишофи ҷамъияти социалистӣ, маданияти он ва илм муайян карда мешавад. Пас бо вучуди концепцияи чудогона доштани баъзе олимон ва ё мактабҳои лингвистӣ умумият ҷои асосири ишғол мекунад.

Забоншиносони советӣ дар соҳтмони маданияи ҷамъият фаъолона иштирок мекарданд ва иштирок карда истодаанд. Ҳизмати ниҳоят бузурги онҳо дар навиштани китобҳои дарсии мактабию мактабҳои олӣ, тартиб додани луғатҳои гуногун доир ба забонҳои ҳалқҳои СССР, алфавитҳо барои ҳалқҳои пештар ҳат надошта ва инчунин якхела кардани алфавит ва орфографияҳои кӯхна ва ё реформаи баъзе алфавитҳо дидар мешавад. Таҷрибаи амалии забонҳо ба инкишофи назарияи забон ва методикай таҳлили лингвистӣ таъсири ниҳоят қалон расонид, чунки забоншиносии назарияи бо амалан омӯхтани забонҳои гуногун алоқаи зичи бевосита дорад, зоро назария аз ҷамъbasti материали бои гуногуни мавҷуда ба амал меояд. Тадқикотҳо дар асоси материали бои гуногун забоншиносии назариявии советиро бисъёр-аспекта гардониданд. Аз як тараф, назарияи фаъолияти нутқ, забоншиносии типологӣ, муқоисавӣ, таъриҳӣ, назарияи тараққӣ-ёти забонҳои миллӣ ва адабӣ-ҳаттӣ, забони асарҳои бадӣ, масъалаи маданияти нутқ ҳаматарафа тадқиқ шуда истода бошад, аз тарафи дигар, омӯзиши амалии қабатҳои чудогонаи системаи забон бо ҷамъbasti назарияи доир ба лексикология, фонетика ва грамматика якҷоя гузаронида мешавад.

Лексикография ва назарияи лексикология. Тартиб додани луғат дар Давлати Советҳо бевосита бо роҳбарии В. И. Ленин сар шудааст. Вай борҳо ба зарурати соҳтани луғати забони ҳозираи русӣ, луғати қалимаҳое, ки ҳам дар айни замон ва ҳам дар замони классикӣ истифода мешуданд, яъне луғате, ки аз Пушкин сар карда то Горькийро дар бар гирад, таъкид намудааст. Солҳои 1935—1940 луғати чорҷилдаи Ушаков «Луғати тафсирӣ забони русӣ» чоп мешавад. Ин луғат 85 289 қалимаро дар бар гирифта, онҳоро аз ҷиҳати семантиқӣ ва шаклии шарҳ медиҳад. Гайр аз ин дар ин луғат ҷиҳатҳои услубии қалимаҳо (ки-

тобй, тантанавй, халқй ва дуруштмаъно), ифоданокии калимаҳо (ҳакоратомез, киноянок, нописандона, шұхиомез, тахқиромез ва гайра), таърихй (қадимй, құхнашуда, тореволюционй, нав вағайра), истифодай маҳсус (илмй, техники, коргузорй, ширина вағайра) низ дода шудааст. Соли 1949 профессор Ожегов С. И. дар асоси ин лугати лугати якчилдаи «Лугати забони русий»-ро тартиб медиҳад. Дар соли 1948—1965 лугати 17-чилдаи «Лугати забони адабий ҳозираи рус» чоп мешавад, ки 120 480 калимаро дар бар мегирад. Ин лугат пурра калимаҳои дар истеъмол будан 100 соли охирро дар бар мегирад. Лугати мазкур на танҳо дар омӯзиши забони ҳозираи русий, балки адабиётни бадени аср-ҳои XIX ва XX ба хонанда ёрии калон мерасонад. Муаллифони лугат сазовори лауреати мукофоти ленинй гардидаанд. Гайр аз ин лугатҳои диалектологӣ, этимологӣ, синонимӣ, фразеологӣ, орфографӣ, орфоэпӣ, калимасозӣ, дузабона ва ғайра чоп шуданд. Дар солҳои Ҳокимияти советӣ доир ба забонҳои миллии халқҳои дигар низ ин гуна лугатҳо чоп мешаванд.

Дар ин давра калима ҳамчун воҳиди мухимтарини номинативии забон ва алоқаи он бо воҳидҳо ва категорияҳои ҷамъияти-ву тафаккур ва инчунин алоқаи он бо қисматҳои дигари забон ҳаматарафа омӯхта мешавад. Агар солҳои 20—40 аз ҷиҳати социологӣ ва семантикий-идеологӣ (корҳои Абаев В. И., Будагов Р. А., Марр Н. Я., Филин Ф. П., Шор Р. О.) омӯхтани калима расм бошад, дар солҳои 50—60 тадқики синонимҳо, полисемия, омонимия, тағъири лексикӣ-семантикии калимаҳо, нишон дода ни калима дар матн ва ғайра (корҳои Андреев Н. Ю., Головин Б. Н., Холодович А. А.) ҷои асосиро ишғол мекард.

Ба омӯзиши ҳаматарафаи масъалаи марказии семасиология—таълимот доир ба маъни лексикии калима диккати маҳсус до-да мешавад. Забоншиносон, мантиқшиносон ва психологҳои советӣ ҳусусияти ҷамъбастқунанда доштани маъни лексикиро қайд намуда, фарқи онро аз мағҳум чун шакли фикр нишон медиҳанд. Маъни лексикӣ ҳамчун маъни мантиқӣ-предметӣ ва ё чун мундариҷаи шаклии калима фаҳмида мешавад. Маъни лексикӣ аз маъни конкретии он, ки дар шароити муайянни нутқ ва фаъолияти фикрӣ истифода мешавад, фарқ кунонида мешавад. Баробари ин қайд карда мешавад, ки маъни лексикӣ аз системаи забон — аз ҳусусияти хоси ҳиссаҳои нутқе, ки калима ба он тааллук дорад, аз муносибатҳои синонимӣ ва алоқаҳои дигари маънии системаи лексикӣ-семантикии забон вобаста мебошад. Дар корҳои Виноградов В. В., Уфимцева А. А., Филин Ф. П., Шмелев Д. Н. мағҳуми лексикӣ-семантикии қабатҳои забон муайян карда мешавад.

Фразеология чун фанни маҳсуси лингвистика инкишоф меёбад. Фразеологияи забон ва ё забони адаби чудогона тадқиқ карда мешавад. Солҳои 50—60 ба туфайли тадқиқотҳои Виноградов В. В., Ларин Б. А., Поливанов Е. Д., инчунин Амосова Н. Н., Архангельский В. А., Жуков В. П., Копиленко М. М.,

Кунин А. В., Чернышев И. И., Шанский Н. М назарияи фразеология ҳаматарафа инкишоф меёбад.

Дар корхой Истирина Е. С., Смирницкий А. И ва Щерба Л. В. омӯзиши муқоисавии лексика чои мухимро мегирад.

Таҷрибаи фонетикӣ-орфографӣ ва фонетикаи умумӣ. Яке аз аввалин декретҳои Комиссариати Ҳалқии Маорифи РСФСР ҷо-рӣ намудани имлон нав барои забони русӣ буд. Ислоҳоти соли 1918 яке аз ҳамин гуна ҷорабинихо буд, ки дар инкишофи маданияти нав роли мухим бозид.

Дар соҳиби ҳату алифбо гардидан ҳалқҳои бехат ва ба тартиб овардани ҳатҳои мавҷуда назарияи фонема, ки намоян-дагони мактаби забоншиносии Қазон кор карда буданд, роли қалон бозид.

Назарияи фонема дар корхой фонетистҳо ва фонологҳои со-ветӣ Аванесов Р. И., Бернштейн С. И., Богородицкий В. А., Гвоздев А. Н., Зиндер Л. Р., Реформатский А. А., Щерба Л. В., Яковлев Н. Ф. таҳлили чукур ва ҳаматарафа карда мешавад.

Фонема чун овози маҳсуси маънодори иҷтимоии нутқ омӯхта мешавад, ҳарактеристикаи артикуляционии садоноку ҳамсадо-ҳои забоиҳо ва шеваҳои аз ҷиҳати типологӣ гуногуни ҳалқҳои Иттифоқи Советӣ саҳҳ карда мешавад. Дар масъалаи фонети-каи таъриҳӣ ва муқоисавӣ-таъриҳӣ низ корхои зиёде иҷро кар-да мешавад. Дар муайян намудани бисъёр ҷиҳатҳои фонема ва овоҷҳо тадқиқотҳои таҷрибавӣ (эксперименталӣ) роли қалон мебозад. Тадқиқотҳои артикуляционӣ ва акустикии овозҳои нутқ, назарияи фонема фонетикаю фонологияро ба яке аз қисматҳои мухими забоншиносӣ табдил медиҳанд. Аз ҷиҳати назариявӣ ва амалий омӯхтани ҳичро ва ҳиҷоҷудокунӣ, зада ва интонация ба роҳ монда мешавад.

Дар омӯзиши масъалаҳои муҳталифи овозу фонема тамоми қувваҳои асосӣ дар ду марказ — мактаби фонологии Ленинград бо роҳбарии Щерба—Зиндер ва мактаби фонологии Москва бо роҳбарии Аванесов—Реформатский ҷамъ мешавад.

Грамматикаи нормативӣ ва назарияи грамматика. Тартиб до-дани грамматикаҳои нормативӣ ва таъриҳӣ аз тарафи забонши-носони советӣ ба инкишофи назарияи грамматика таъсири қа-лон расонид.

Соҳти грамматикии забон мувоғики забоншиносии назария-вӣ чун системаи мураккаби воҳид, ходиса ва категорияи грам-матики ғаҳмида мешавад. Ду қисмати грамматика (морфоло-гия ва синтаксис) дар алокамандии ҳамдигар омӯхта меша-вад. Доир ба соҳти морфемагии қалима ва ҳамчун илми мус-тақил донистани қалимасозӣ корҳои зиёде карда шудааст. Яго-нагии шаклу мундариҷа, соҳт ва вазифа, категория ва воҳиди забон мураккабии соҳти грамматикии забонҳои ҷудогони ти-полигия гуногуиро нишон медиҳад.

Масъалаи марказӣ ва асосии морфология таълимот дар бо-раи ҳиссаҳои нутқ, категорияҳои грамматикии (морфологии)

хар як ҳиссан нутқ ва сохту шакли калимаҳо мебошад. Дар омӯзиши ва ҳалли ин масъалаҳо корҳои Виноградов В. В., Дмитриев Н. К., Мещанинов И. И., Пешковский А. М., Смирницкий А. И., Шахматов А. А. роли қалон бозидаанд.

Ҳиссаҳои нутқ чун гурӯҳи лексикий-грамматикии калимаҳо ва ё чун калимаҳои аз ҷиҳати морфологӣ ба ҳиссаҳо ҷудошаванд ва маҷмӯи якхелан калимаҳо ва ё гурӯҳи синтагматикии калимаҳо фаҳмида мешавад.

Ҳангоми ҳиссаҳои нутқро чун гурӯҳи лексикий-грамматикии калимаҳо муайян кардан ба ҷиҳати семантикии калимаҳо, категорияни грамматикии онҳо, соҳти морфологӣ ва структураи морфологии калима ва инчунин қолабҳои калимасозӣ ва шаклсозӣ дикқат медиҳанд. Ба омӯзиши воҳиди хурдтарини маънодори забон — морфема низ дикқат медиҳанд.

Назарияи синтаксис низ дар забоншиносии советӣ ба тарзи гуногун инкишоф ёфта истодааст. Дар омӯзиши масъалаҳои гуногуни синтаксис ҳиссан олимон Адмони В. Г., Виноградов В. В., Мещанинов И. И., Пешковский А. М., Шахматов А. А., Шведова Н. Ю. қалон аст.

Масъалаи асосӣ ва марказии назарияи синтаксис муносибати коммуникативӣ, соҳти ҷумла ва инчунин ибора мебошад. Ҷумла чун воҳиди соҳтмони забон аз рӯи муносибати шаклҳои калима, аъзоҳои ҷумла, ҳелҳои ҷумла ва қолабҳои он, вариантҳояш ва тафсилъёбиаш омӯхта мешавад. Дар ҳолати аз ҷиҳати семантикий омӯхтани ҷумла ба ифодай предикативӣ ва модалият, инчунин муносибати мантикий-грамматикий ва маъногӣ (таҷзияи актуали) дикқат дода мешавад.

Ҷумлаҳои соддай тафсилӣ ва мураккаб мавриди тадқикоти ҳаматарафа гардидаанд. Дар омӯзиши ҷумлаҳои мураккаб ҳиссан олимон Белошапкова В. А., Богородицкий В. А., Дмитриев Н. К., Поспелов Н. С., Чередниченко И. Г., Шапиро А. Б. хеле қалон аст.

Забоншиносони советӣ воҳиди нисбат ба ҷумлаи мураккаб қалонтари синтаксис — банди яклухти синтаксисиро нишон дода, ҳусусиятҳои семантикий, структурӣ ва коммуникативии онҳоро таъин намудаанд. Фарки банди яклухти (сложное синтаксическое целое) синтаксисии монологию диалогиро нишон додаанд.

Аз солҳои шастум сар карда аз нав ба омӯзиши социолингвистика, ба омӯзиши муносибат ва алокамандии байни забонҳои гуногуни ҳалқҳои Иттифоки советӣ ва забони русӣ шурӯъ карда мешавад. Ба масъалаи дузабонӣ дикқати маҳсус дода мешавад. Дар тадқикоти барҷастаи забоншиносони советӣ «Забонҳои ҳалқҳои СССР» (1966—1968) доир ба 127 забони ҳалқҳои СССР маълумот дода мешавад. Дар ин асар комъёбихои асосӣ дар инкишофи забонҳои гуногун дар солҳои Ҳокимияти советӣ нишон дода шудааст. Дар корҳои забоншиносони советӣ Белодод И. К.— Назарияи ленини соҳтмони миллӣ-забонӣ дар ҷамъияти

социалистий» (1972), «Забони русй — забони алоқаи байни миллатхову халқҳои СССР» (1962), Дешериев Ю. Д. «Қонунияти инкишоф ва баҳамтаъсиррасонии забонҳо дар ҷамъияти советӣ» (1966), Дешериев Ю. Д. ва Протченко И. Ф. «Инкишофи забонҳои халқҳои СССР дар давраи советӣ» (1968) ва Тоҷиев Д. «Забони русй — забони мубодилаи байни миллатҳо ва ҳамкории тамоми халқҳои СССР» (1964) роли забони русй дар инкишофи забонҳои миллӣ, таъсири забони русй ба забонҳои халқҳои СССР ва он забонҳо ба забони русй таҳлил шудааст.

Чиҳати муҳими забоншиносии советӣ омӯхтани ақидаҳои В. И. Ленин ба забон, роли ў дар инкишофи назарияи соҳтмони миллӣ-забонӣ дар ҷамъияти социалистӣ ва инчунин тадқики таъсири ленини дар ташаккули забоншиносии советӣ мебошад. Китоби «Ленинизм ва проблемаҳои назариявии забоншиносии советӣ» (1970) ба омӯзиш ва тадқики ҳамин масъалаҳо баҳшида шудааст. Дар ин китоб проблеммаҳои асосии методологии забоншиносии советӣ аз рӯи нуқтаи назари марксистӣ-ленини баён гардидааст. Ба ин масъалаҳои системаи забон, структураи забон, категория ва функцияҳои он, муносибати байни мундариҷаву шакл медарояд.

Масъалаи таъсири ҳамдигарии забони русй бо забонҳои халқҳои СССР ва забонҳои ҳориҷӣ дар назди забоншиносии советӣ вазифаи муҳими дигар — аз чиҳати назариявӣ муайян кардани таъсири ҳамдигарии забонҳо ва иҷрои амалии он ҳангоми тартиб додани грамматикаҳои муқонсавӣ ва маҳсусан луғатҳои дӯзабона, ки забоншиносии советӣ аз он хеле бой аст, мегузорад.

Забоншиносии советӣ дар солҳои мавҷудият ва тараққиёти ҳуд ба муваффақиятҳои қалон соҳиб шуд. Такмили назарияи нормаи забон, ба вучуд овардани ҳат (барои гагаузҳо, ҳакасҳо, кирғизҳо, ёқутҳо, чувашҳо...) ва забони адабӣ (барои осетинҳо, курдҳо, толишҳо, абхазиҳо, адигейҳо, ингушҳо, чеченҳо ва гайра) барои халқҳои бехат, омӯзиши забони халқҳои СССР, тадқики масъалаҳои грамматика, дар лингвистика ҷорӣ кардани идеяҳои нави методҳои тасвирӣ, муқонсавӣ-таъриҳӣ ва методҳои дигар, омӯзиши масъалаҳои социолингвистика ва ғайра гуногунҷабҳагии забоншиносии назариявии советиро таъқид менамояд ва яке аз ҷараёнҳои маҳсуси илми ҷаҳонӣ доир ба забон будани онро нишон медиҳад.

Ҳамин тарик, забоншиносии советӣ ҳамеша ба гуфтаҳои В. И. Ленин дар бораи забон такъя карда илми забоншиносиро пеш бурда истодааст.

Назарияи забон

Масъалаи асосӣ ва муҳимтарини назариявии забон муайян намудани моҳият ва табииати забон ва инчунин саҳеҳ кардани предмети забоншиносӣ мебошад. Ҳалли ин проблемаи асосӣ ба

як қатор масъалаҳои дигар алоқаманд аст, зеро забон чун во-ситай алоқаи ҷамъият бо ҷамъият, тафаккур, фаъолияти нутқуний одамон алоқаи зич дорад.

Предмети забоншиносиро вобаста ба фаҳмиш ва маъниоди табиат ва моҳияти худи забон ва инчунин алоқаи он ба ҳодисаҳои дигари воқеияти объективӣ муайян кардан мумкин аст. Олимон забонро ба тарзи гуногун муайян кардаанд: як турӯҳ забонро бо тафаккур, турӯҳи дигар бо фаъолияти рӯҳӣ, бо соҳаҳои иҷтимоӣ, бо ҳодисаҳои табиат, бо системаи аломатҳо вобаста ва алоқаманд кардаанд, ки дар натиҷа чунин илмҳои муштарак, аз қабили забоншиносии мантиқӣ, психологӣ, социологӣ, натуралистиӣ ва семиотикиву математикиӣ ба амал омадаанд ва вучуд доранд. Пас маълум мешавад, ки вобаста ба фаъолияти гуногунҷабҳои одамон ва худи ҷамъият забон ҳодисаи хеле мураккаб мебошад. Вале функцияҳои асосии забон — «забон воситай муҳимтарини алоқаи байни одамон» (В. И. Ленин) ва «...забон амалан барои шаҳсони дигар ва танҳо ба туфайли ҳамин барои худи ман, чун ҳақиқати шурӯр вучуд дорад» (Маркс ва Энгельс) ба он далолат мекунад, ки вай ҳодисаи ҷамъияти буда, вобаста ба ҷамъият вучуд дорад ва муайян карда мешавад. Ҳангоми муайян кардани табиат ва моҳияти забон муносибати гӯяндагони он, табақаҳои иҷтимоӣ ва умуман ҷамъият нисбат ба забон дар давраҳои гуногуни тараққиёти он бояд ба назар гирифта шавад.

Азбаски забон гуногунсоҳа, гуногунтип, гуногуналоқа бо системаҳои дигар ва гуногунметод мебошад, онро ба таври гуногун таҳлил мекунанд. Аз рӯи структура ва ё соҳт онро ба қисматҳои фонетикаву фонология, лексикология, семасиология, калимасозӣ ва морфологияиу синтаксис ҷудо мекунанд. Ин гуна таксимотро дар аксари забонҳо миллий мушоҳида кардан мумкин аст. Ҷуюм, аз рӯи ҳусусиятҳои этники забонҳо ба забонҳои гуногун ҷудо мешаванд, бинобар он илм дар бораи забони ҳиндӣ, тоҷикӣ, русӣ ва ё арабӣ шуда метавонад. Сеюм, илми забон аз рӯи ҳусусияти иҷтимоиаш ба забони адабӣ, шева, таълимот доир ба услубҳои забон, забони асари бадей ва илмӣ ҷудо мешавад. Чорум, вобаста ба ҷараёну мактабу метоҳдо лингвистика ба забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ, тасвирий, структурӣ, дескриптивӣ, этнолингвистика, психолингвистика, фонетикаи таҷрибавӣ тақсим мешавад.

Бояд қайд кард, ки ин гуна тақсимот ба ҳамаи забонҳо мувофиқат кунад ҳам, дар мамлакатҳои гуногун мувофиқи равияни забоншиносии худ ба таври ба худ хос тақсиму таҳлил намудани лингвистика мушоҳида шуданаш мумкин аст. Дар забоншиносии советӣ лингвистикаро ба қисматҳои фонетика, фонология, лексикология, семасиология, фразеология, калимасозӣ, морфология, синтаксис ва услубшиносӣ ҷудо мекунанд.

МУНОСИБАТИ ЗАБОНШИНОСИ БО ИЛМХОИ ДИГАР

Бо забоншиносӣ чӣ андоза муносибат доштани илмҳои дигар баъди ҳаматарафа омӯхтан ва тадқик гардидани он илмҳо мурдӣ гардид. Илми забон бо бисъёр илмҳо алоқаи зич дорад ва аз қадом ҷиҳат ва чӣ андоза муносибат доштани онҳо дар ин фасл нишон дода мешавад.

а) **Лингвистика.** Барои лингвистика забон объекти асосии тадқиқот мебошад. Лингвистика соҳти забон, функция, тараққиёти он ва инчунин муносибат ва алоқаи онро бо ҷамъият, шуур, тафаккур ва маданият меомӯзад.

б) **Адабиётшиносӣ.** Барои адабиётшиносӣ забон объекти дурумдарча ва ёрирасон аст, зоро забон воситан ифода, ташаккул ва шакли мавҷудияти мундариҷаи бадеи асарҳои адабӣ мебошад. Ба як илми ягона — филология муттаҳид гардидани онҳо чӣ андоза бо ҳам алоқа доштанашонро нишон медиҳад.

в) **Таърих.** Барои таърих ҳам забон объекти асосӣ шуда наметавонад, ҷонки фактҳои забонӣ танҳо яке аз манбаъҳои ахбори таърихӣ мебошаду ҳалос. Ҳамаи далелҳои забонӣ барои мурдӣ кардани ҷиҳатҳои иқтисодӣ, ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва маданият таърихи ҳалқҳои мамлакатҳо манбаи асосӣ шуда наметавонад.

г) **Мантиқ.** Барои мантиқ забон объекти асосӣ аст, бо вучуди он ки баъзе муаллифон (Березин Ф. М., Головин Б. Н.) онро ёрирасон мешуморанд, ҷонки ҳама гуна воҳидҳои фикр — мағҳум, мухокима ва хуносабарорӣ асосан бо ёрии забон ифода мегардад.

д) **Психология.** Психология дар вакти тадқиқи процессҳои психикий ки ҳангоми нутқ мушоҳида мешаванд, ба забон ҷонки объекти ёрирасон муносибат пайдо мекунад.

е) **Философия.** Бо вучуди он ки яке аз манбаъҳои философия-позитивизм вазифаи асосии философияро дар таҳлили забонӣ мебинад, философияи марксистӣ-ленинӣ ҳамчун илм дар бораи конунҳои нисбатан умумии мавҷудият ва инкишофи ҳастӣ ва қисмати асосии он — табиат, ҷамъият, шуур ва забон забонро ҳамчун яке аз аспектҳои ин қонун медонад ва аз ин рӯ, барои он забон манбаи асосӣ нест.

ё) **Семиотика.** Семиотика забонро дар қатори системаи аломатҳои дигар меомӯзад ва аз ин рӯ, ба назар ҷонни мерасад, ки забон барои он объекти асосӣ аст, вале забон он функцияе, ки дар лингвистика дорад, ин ҷо адо намекунад, бинобар он объекти асосӣ шуморида намешавад.

ж) **Кибернетика.** Кибернетика илми идоракунӣ ва ҷои ахбор мебошад, забон низ ҳамин гуна ҳусусият дорад, аз ин ҷиҳат байнӣ онҳо умумият мушоҳида карда мешавад. Ғайр аз ин муносибат ва алоқаи он бо математика, информатика, семиотика, мантиқи шаклӣ-математикӣ солҳои охир муқаррар шуд.

з) **Информатика.** Информатика мисли забон ҳамчун воситан нигоҳдоранд, аз наъ коркунандагӣ ва ахбордиҳандагӣ мебошад.

Фарқ дар он аст, ки информатика ҳам ахбори илмӣ, ҳам икти-
зодӣ ва ҳам гуногун медиҳад.

и) **Мантиқи математикий.** Ин фан забонро чун системаи та-
биии алломате, ки аз он барои истифода, санҷиш, инкишофи на-
зарияи шаклӣ-мантиқӣ ва ҳалли вазифаҳои шаклӣ-мантиқӣ ис-
тифода мебарад, медонад.

Ба ғайр аз инҳо забон боз бо қисмати акустикай физика,
анатомия ва физиологияи одам, география муносибат дорад.

Албатта, муносибати забон бо ҳамаи инҳо як хел нест. Вай
бо таъриҳ, адабиётшиносӣ, мантиқ, психология ва философия
хеле аз қадим муносибат дошта бошад, бо математика, кибир-
нетика, информатика, семиотика, мантиқи шаклӣ-математикий
муносибатро ба наздикӣ сар кардааст ва ё алоқа карда исто-
дааст. Алоқаи конкретии забоншиносӣ бо ҳар яке аз ин илмҳо
дар курси мадҳали забоншиносӣ муфассал гуфташудааст.

Забон ва нутқ. Муносибати забону нутқ яке аз масъалаҳои
муҳим ва асосии на танҳо забони ҷудогона, балки умуман за-
бон мебошад. Дар айни замон аксари забоншиносон фарки онҳо
эътироф қунанд ҳам, фикри ягона доир ба фарқи онҳо дид-
да намешавад.

Соссюр забону нутқро ду тарафи фаъолияти нутқкуниӣ шу-
морида буд. Забон, ба фикри ў, ҷиҳати иҷтимоӣ ва психикии
фаъолияти нутқкуниӣ бошад, нутқ ҷиҳати индивидуалий ва пси-
хофизикии он мебошад. Аз ин рӯ, омӯзиши онҳоро ба ду илми
мустақил ҷудо карда буд.

Гумбольдт забонро фаъолият медонист, вале, мутаассифона,
ӯ ҳанӯз олоти фаъолият шудани забонро намефаҳмид. Соссюр
бошад, забонро чун олоти фаъолият медонист ва аз ин ҷиҳат
аз Гумбольдт як қадам пеш меистод. Ақидаи Щерба низ ба
гуфтаҳои Соссюр наздик аст. Агар Соссюр фаъолияти нутқкуниӣ,
забон ва нутқро фарқ қунад, Щерба онро ба фаъолияти нутқ-
куниӣ, системаи забон (нутқ), материали забон (забон) ҷудо ме-
кунад, яъне фарқ асосан дар истилоҳ мебошад. Профессор Смир-
ницкий А. И. забону нутқро нишон медиҳад ва баробари ин ба
онҳо «сверхязыковой остаток»-ро (як ҷизи аз забон зиёдаги)
илова мекунад.

Аксари забоншиносони ҳозира забону нутқ ва норма (меъ-
ӯр)-ро фарқ мекунанд. Умумияти онҳо — Соссюр, Щерба ва
Смирницкий дар фаҳмиши забон он аст, ки забон абстракция-
ест, ки аз нутқ гирифта шудааст. Онҳо забонро натиҷаи маҳсу-
ли фаъолияти лингвистии мутахассисон медонанд. Гурӯҳи дигар
баракс забонро мустақилу нутқро маҳсули он мешуморанд.
Профессор Ломтев Т. П. таъкид мекунад, ки моҳияти забон бо
ёрии нутқ маълум мегардад.

Маълум мешавад, ки забону нутқ бо ҳам алоқаи зич доранд,
бе ҳамдигар вуҷуд надоранд. Баробари ин бояд қайд кард, ки
байнин онҳо ҳам умумият ва ҳам фарқ мушоҳида мешавад.

Забон ҳодисай чудогонаест, ки дар шуури одамон вучуд до-
рад ва ба воситай он (забон) аз хурдсолй гүфтүгүй кардан ва ё
нүткү фикр ва хиссиёти дигаронро фаҳмидан мумкин аст.

Нутк воситай амалй гардонидани забон аст. Нутк ҳодисай индивидуалй аст ва он яке аз он воситаҳоест, ки шахеро чун индивид (фард), чун шахси чудогона нишон медиҳад. Нутк воситай алоқа буда, ба воситай он фикр, хиссиёт, хошиш ва иродай худро ифода намудан мумкин аст. Ҳаминро ҳам бояд қайд кард, ки бо вучуди ҳодисай индивидуалй будани нутк одамон ҳамдигарро мефаҳманд, чунки бисъёр чизҳо (фонемаҳо, морфемаҳо, калимаҳо ва чумлаҳо) ва қонунҳои онҳо хусусияти умумӣ, универсалӣ доранд. Ҳамаи ин умумиятҳо ва қондаҳо ба забон тааллук дорад ва ҳамин умумият нутки индивидуалиро ба ҳам муттахид мекунад ва асоси нуткро ба вучуд меорад. Ҳамаи ин процесси сухан кардану фикри дигаронро фаҳмидан асоси иҷтимоӣ дорад. Ҳамин асоси иҷтимоии нутк забонро ташкил медиҳад. Пас нутк ба забон чун ҳодисай хусусиву индивидуалӣ, чун ҳодисай ҷамъиятиву иҷтимоӣ тааллук дорад. Нутк ба шароит вобаста буда, бо он саҳт алоқаманд мебошад, ҳол он ки воҳидҳои забон ва қондаҳои он ба шароит вобастагӣ надоранд.

Ҳамин тарик, нутк ҳамеша мақсаднок буда, ба шароит вобаста мебошад, vale забон ба ин чизҳо бетараф аст. Үнсурҳои нутк бо тартиб, пайдарпай (линейна) ҷой мегиранд. Ҳамин хусусиятро ҳангоми фаҳмидани нутк ҳам мушоҳида карда метавонем. Забон хусусияти иҷтимоӣ дошта бошад, нутк хусусияти индивидуалӣ дорад, забон устувор, vale нутк тағъиръёбанда мебошад. Нутк бояд талаботро пурра ичро кунад, барои ин вай аз забон, аз материали бои вай ҳамон воҳид, ҳамон элементро интихоб мекунад, ки мақсад пурра ифода гардад. Нутк барои ифодаи фикр, ифоданокиву образнокии он варианти муносибтаринро интихоб мекунад. Бо ин мақсад дар нутк аз метонимия, метафора, такрор, ҷойивазкунӣ, муқоисакунӣ ва ташбеҳ фаровон истифода мебаранд. Вақте ки ин чизҳо хусусияти умумӣ пайдо мекунанд, ба забон мегузаранд. Ба нутк эҷодкорӣ хос аст. Ҳамаи он чизҳое, ки дар забон мушоҳида мешавад, аввал дар нутк санҷида, аз имтиҳон гузаронида шудааст.

Хусусияти ҷамъиятии забон ва истифодаи индивидуалии он инкишофи забонро нишон медиҳад ва ин ба ҳамзиддии онҳоро не, балки ягонагиашонро нишон медиҳад. Ба тарзи дигар онҳо куллу ҷузъ мебошанд, ки бе ҳам вучуд надоранд.

Хулоса, забону нутк як себи дутаксим ё ки медали дурӯяро ба хотир меоранд, ки асосашон як буда, ҳар як рӯй хусусияту аломатҳои ба худ хос дорад.

Маєъалаҳои хусусияти аломатнокии забон, забон чун система, забону тафаккур, забону ҷамъият ва забону таъриҳ низ ба проблеммаи назарияи забон медароянд.

ХУСУСИЯТИ АЛОМАТНОКИИ ЗАҮОН

Аксари забоншиносон чиҳати аломатнокии забонро эътироф мекунанд. Маълум аст, ки истилоҳи аломат маъниҳои гуногунро ифода мекунад. Аломат гуфта пеш аз ҳама воҳиди материалилеро меноманд, ки ифодакунандаи ахбор бошад. Воҳидҳои забон ҳам чун аломат ахбори гуногунро ифода мекунанд. Қисмати забоншиносие, ки ба омӯзиши чиҳатҳои аломатнокии забон машғул аст, лингвосемиотика меноманд. Лингвосемиотика дар натиҷаи алоқамандии забоншиносиву семиотика ба амал омадааст.

Забоншиносӣ ва семиотика. Бисъёр забоншиносон забон ва ё саҳехтараш калимаро аломат, рамз номидаанд. Аристотель, философҳо Гоббс, Локк, Лейбниц ва Гумбольдту Фортунатов бо тарзҳои гуногун ҳамин ақидаро таъкид кардаанд. Ба гуфтаи Богородицкий В. А., калимаҳои нутқи мо рамз ва ё аломат ба рои ифодаи мағҳум ва ҳам фикр мебошанд. Пештар ин масъала вобаста ба алоқаи забону тафаккур қайд карда мешуд. Ҳоло ҳам философҳо ва ҳам забоншиносон таъкид мекунанд, ки калима мағҳумро, ҷумла муҳокимаро ифода мекунанд, калима бошад, рамз ва ё аломати мағҳум мебошад.

Соссир «забонро системаи аломатҳои ифодакунандаи идеяҳо» номида буд. Ҷаробари ин таъкид карда буд, ки системаи аломатҳои забонӣ аз системаи аломатҳои дигар фарқ мекунад. Он аломатҳоро агар як ҷузъи психология — семиология омӯзанд, аломатҳои забонро лингвосемиотика меомӯзанд. Структуралистон ба ин масъала диккати маҳсус додаанд.

Семиотика назарияи умумии аломат мебошад. Вай табиат ва системаи аломат, намудҳои аломат ва тағъиротҳои онро меомӯзанд. Одатан се ҷиҳати аломат (знак) қайд карда мешавад: муносибати аломатҳо бо якдигар, муносибати аломат бо предмети ифодашаванда ва муносибати истифодабарандагони аломат нисбати аломат.

АЗбаски аломатҳо гуногунанд, онро ба ду гурӯҳи калон ҷудо мекунанд: а) аломатҳои табий ва б) аломатҳои сунъӣ.

Аломатҳои табий аслан аломат нестанд, зеро онҳо ҷузъи ҳамон предмет ва ё ҳодисаанд, ки мардум онро меомӯзанд ва дарқ мекунанд: Офтоби сӯзон нишонаи аломати тобистон, барф ҳосиҷи зимиистон аст. Ҳамин аломатҳо — офтобу барф, нишонаи тобистону зимиистон мебошад.

Вале аломатҳои сунъӣ барои ба шакл даровардан, нигоҳ доштан ва хабар расонидан маҳсус оғарида мешаванд. Онҳо предметҳо, ҳодисаҳо, мағҳумҳо ва муҳокимаҳоро иваз мекунанд, яъне ба ҷои онҳо меоянд. Ин аломатҳо ҷузъи предмету ҳодисаҳо нестанд. Онҳо сунъӣ буда, ҳамчун воситаи муносибат ҳизмат мекунанд ва аз ин рӯ, онҳоро аломати коммуникативӣ ва информативӣ меноманд.

Аломатҳои информативӣ гуногун буда, ҳам аз рӯи таъинот, ҳам аз рӯи соҳт ва ҳам аз рӯи ташкиливу системаашон аз ҳам

фарқ мекунанд. Аломати информативӣ чунин намудҳо дорад: сигнал, рамз, аломат (забонӣ) ва аломати субститут

сигнал		
рамз	аломат (забонӣ)	
	субститут	

Аломати забонӣ ба қуллӣ аз аломатҳои дигар фарқ мекунад, зеро вай аломати асосии коммуникативӣ мебошад, vale аломатҳои дигар нисбат ба аломати коммуникативиашон ёридиҳанда мебошанд.

Сигнал — ин аломати овозӣ, биниш ва ё ягон аломати шартист, ки ахборот медиҳад. Фарқи ин аломат аз аломатҳои дигар дар он аст, ки вай ба сари худ, бе ситуаия (шароит) ахборотро ифода намекунад: гудоки заводу занги мактаб. Занги мактаб аз занҳои дигар (масалан, занги дар, телефон) аз чихати сифат, давомнокӣ ва ё миқдор фарқ намекунад, vale вобаста ба шароит онҳо маъноҳои гуногуно ифода мекунанд.

Символ (рамз) аз сигнал бо он фарқ мекунад, ки вай мақсаднок аст, ба сари худ маъноро ифода карда метавонад, ба шароит мӯҳтоҷ нест. Масалан, герби давлат, шаҳр ва ё гербу байрак. Ё ки рамзи пионеру комсомол, ҳарбӣ, ордену медальҳо, досу болға ва ғайра.

Аломати забонӣ ба қуллӣ аз сигналу рамз фарқ мекунад, вай намуди асосии коммуникация ва информация мебошад. Аломати забонӣ аз қабили калимаю ҷумла ҳам дарк карда мешавад ва ҳам ахбори вобаста шударо ифода мекунад. Ҳамин калимаю ҷумла функцияи номгузорию предикативиро адо намуда, забонро бо тафаккуру ҷамъият алоқаманд мекунонанд. Калима чун аломат ба ҳамаи забонҳо хос аст, vale мағҳум ва тарзи ифодааш дар забонҳо гуногун аст. Масалан, мағҳуми ҷои истиқомат дар забонҳои тоҷикӣ **хона**, дар русӣ **дом**, дар ӯзбекӣ **уй**, дар украинӣ **дим** ва ғайра. Ин аломатҳо (фонема, морфема, калима, ҷумла) якумдарачаанд, vale аломатҳои забонҳои сунъӣ дуюмдарачаанд ва субститут номида мешаванд. Субститутҳо предмету мағҳумҳоро иваз накарда, балки аломатҳои якумдарачаро иваз мекунанд. Субститутҳо предмету мағҳумҳоро иваз накарда, балки аломатҳои якумдарачаро иваз мекунанд. Масалан, агар фонема аломати якумдарача бошад, ҳарф субститути он мебошад. Субститутҳо дар асоси аломатҳои забонӣ ба амал меоянд, vale баъзан мустақил шуда, системаи худро ба вучуд меоранд: Забонҳои сунъӣ (аз ҷумла эсперанто) ва ё рамзҳои илмии математикӣ, химиявӣ ва ё лингвистӣ чунин ба вучуд омадаанд.

Забон чун системаи аломати муҳим бо якчанд хусусиятҳои худ аз системаи аломатҳои ёрирасон фарқ мекунад.

1. Системаи аломатҳои дигар информации махдуд ва илова бар ин ахбори маълумро ифода мекунанд. Забон умумӣ буда,

на танҳо воситай хабаррасон ва хабарнигоҳдоранд, балки воситай бавучудоранд ва ба шакл дарорандай фикр ва муносибатҳои эмоционалий-психологӣ ҳам мебошад.

2. Забон умумистеъмолист, vale аломатҳои дигар маҳдуанд.

3. Он аломатҳо сунъӣ, сохта буда, дар натиҷаи гуфтушунид ба вучуд омадаанд, забон чунин ҳусусият надорад.

Албатта, байни системаи аломатҳои забонӣ ва системаи аломатҳои дигар умумият ҳам ҳаст: 1) Онҳо иҷтимоианд, 2) материалианд ва 3) воситай алоқаанд.

Лингвосемиотика ва масъалаҳои асосии он. Лингвосемиотика гуфта он қисмати забоншиносиро меноманд, ки ҳусусиятҳои аломатнокии забонро меомӯзанд ва ҳамин чиз забоншиносиро бо семиотика алоқаманд мекунад. Азбаски тарафдоронӣ назарияи аломат онро гуногун мефаҳманд, бинобар он предмет ва вазифаҳои лингвосемиотика низ як ҳел фаҳмида намешавад.

Як гурӯҳ олимон аломат гуфта ҳама гуна предметро меноманд, ки онҳо бо органҳои ҳис дарк карда мешаванд ва онҳо ҳамчун сигналӣ ягон воқеаву ҳодисаи дигар хизмат мекунанд. Масалан, Бопп ва Блум菲尔д аломати забон гуфта овозу ҳарфро мефаҳманд. Чунин фаҳмиши аломати забон аз тарафи мактаби феноменологӣ яктарафа буда, моҳияти аломати забонро пурра ифода намекунад. Як гурӯҳ танҳо ба ҷиҳати материалии аломат диққат медиҳанду бас.

Гурӯҳи мактаби мантиқӣ-психикий ба ҷиҳати функционалий ва идеалии аломат диққат медиҳад, vale ҷиҳати материалии онро ба назар намегирад. Аломат предмети реалий ва ё ҳодисаи ҳақиқӣ нест,— мегуяд А. А. Леонтьев. Вай модель (қолаб) аст, ки ҷиҳати функционалии ҳамон предметро ҷамъбаст мекунад. Мувоғики ақидаи тарафдорони ин ду мактаб аломат ба сари ҳуд вучуд надорад, вай ҷузъи шароит (ситуация) и аломат мебошад.

Гурӯҳи сеюм (билатериалий) ягонагии материалию идеалиро аломат (знак) меноманд. Гумбольдт, Соссюр, Потебня, Бодуэн де Куртенэ қалима, морфема ва ҷумларо аломати забон номиданд.

Забон воҳидҳои гуногун дорад, аз ин рӯ, вай аз аломатҳои оддии дигар фарқ мекунад. Он аломатҳо содда бошанд, аломатҳои забон мураккабанд.

Фонемаро аломати сигналӣ ва ё ба гуфтаи Потебня, аломати аломат меноманд, ки ба аломати забон ишора мекунад.

Марфемаро низ аломати асосии забон гуфтани мумкин нест, вай ҳам аломат мебошад.

Аломати асосии забон қалима мебошад. Қалима ифодадундандаи маъно, мағҳум ва аломати он аст. Қалима ба қатори системаи дуюми сигналӣ медарояд. Фарқи қалима аз аломатҳои дигар он аст, ки вай а) чун аломати забон маънои ҳос дорад б) қалима чун аломат ҳам аз ҷиҳати соҳт ва ҳам аз ҷиҳати иҷтиҳодӣ мебошад.

моӣ асоснок (мотивировано) аст. Қалима функцияи номинативӣ ва коммуникативиро адо мекунад, албатт, вазифаи коммуникативиро дар таркиби чумла. Аз ин рӯ, аломати коммуникативии пурра ҷумла мебошад. Дар ҷумла ҳамчун воҳиди олии аломат тамоми аломату сигналҳои забон ифода ва зоҳир мегардад. Ҷумла ҳама гуна фикр ва ахборро ифода карда мегарданад. Аз ин рӯ, ҷумла аломати пурра, қалима аломати нопурра ва морфема нималомат мебошад, ки дар ташаккули аломати забон хизмат мекунад. Қалимаю ҷумла ҳамчун аломатҳои асосии забон нишон медиҳанд, ки дар забон **семантика** роли муҳим мебозад. Қалима аломати шартии муқаррарӣ — сигнал набуда, балки воситаи ниҳоят муҳим дар ифодай фикр мебошад. Ба воситаи қалима ҳақиқати объективӣ дар майнаи мо инъикос ёфта, ахбори гуногуни муҳим ифода мегардад, ки он аз маъни қалима хеле васеъ мебошад.

ЗАБОН ЧУН СИСТЕМА

Забон системаси мурakkab буда, воҳидҳои гуногуни ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад. Воҳидҳои забон — қалима, морфема, фонема ва ҷумла дар якҷояйи системаси забонро ташкил медиҳанд. Системаси забонро ҳамчун инкишоф ва тараққиёти онро муайян мекунад.

Забоншиносон кайҳо боз системаси овозҳо, таркиби луғавӣ ва соҳти грамматикии забонро фарқ мекунанд. Албатт, аввалҳо ин фарқ ва он воҳидҳо танҳо ҷиҳати амали дошт, вале баъдтар, аз асири XX сар карда, фонологияю лексикология ва инчунин грамматика ва қисматҳои он морфема, шакли қалима (словоформа), ибора ва ҷумлаҳоро назариявӣ фарқ мекардагӣ шуданд. Дар давраҳои гуногуни ҷамъият қисматҳои ҷудогонаи забоншиносӣ диккати олимонро ба ҳуд ҷалб намудааст. Дар як давра фонология ва ё морфология, вале дар давраи дигар синтаксис ва ё лексикология дар маркази баҳсу мунозираи забоншиносон буд. Ин имконият дод, ки тасниф ва тадқиқи қисматҳои ҷудогона ҳаматарафа гардад ва ба пайдоиши қабатҳои (ярусхои) забоншиносӣ асос гардад.

Ҳар яке аз ин қабатҳо воҳидҳои ҳуд, категорияҳо ва структураи дохилии ҳудро доранд, ки бо ҳам алоқаи зич доранд. Албатт, системаси фонологияи забон аз лексика ва он бошад, аз грамматика ба куллӣ фарқ мекунад, вале ҳам аз рӯи структураи забон ва ҳам аз рӯи функцияи ҳуд онҳо бо ҳам саҳт алоқаманд мебошанд.

Қабати фонетикӣ-фонологӣ. Соҳти овозии забон аз овозҳои нутқӣ инсон, бо ҳам алоқамандшавии овозҳо дар процесси нутқ ва категорияҳои фонетикӣ иборат аст. Овозҳои нутқ хусусиятҳои артикуляционӣ, акустикӣ ва фонологӣ доранд.

Характеристикаси артикуляционии овозҳои нутқ соҳти овозии

забонро бо имкониятхой физиологӣ ва бо ҳамин восита бо чамъият алоқаманд мекунонад, чунки базаи артикуляционии забон ин ҳодисай иҷтимоӣ-психологӣ мебошад. Системаи овозии забон аз ду категория — садонокҳову ҳамсадоҳо таркиб мейбад. Инҳо аз бисъёර ҷиҳатҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Фонемаҳо ҷун сигнали забон морфемаю қалимаҳоро аз ҳам фарқ мекунонад.

Қабати морфема-морфология. Қабати морфологӣ ду воҳидро дар бар мегирад. Морфема ва шакли қалима (словоформа). Баъзан морфемаро тобеи қалима мефаҳманд ва маънидод мекунанд. Морфема ҷузъи хурдтарини маънодори забон фаҳмида мешавад, аз ин рӯ, ба он ғайр аз қалимаҳои решагӣ аффиксҳо, артикль ва инчунин қалимаҳои ёрирасон ҳам доҳил мешаванд. Аз ин рӯ, морфемаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: морфемаҳои маънодор ва ёрирасон.

Қалимаро аз рӯи шакл (словоформа) муайян кардан ҳоси забонҳои флексивӣ ва агглютинативӣ мебошад, зеро дар ин гурӯҳ забонҳо қалимаҳоро ба асос ва бандак (флексия) ҷудо кардан мумкин аст. Асос маънои лексикий ва маънои умумии грамматикиро ифода кунад, бандак маънои ҷудогонаи грамматикий дорад. Масалан, қалимаҳои **вижу**, **стену** ба асос — **виж** ва **стен**, инчунин флексияи —¹ ва —² ҷудо мешаванд, **виж** маънои асоси замони ҳозира, vale —¹ шахси якум ва шумораи танҳоро, **стен** маънои предметро, vale —² маънои винительный падеж, шумораи танҳоро ифода мекунад.

Ин гуна мисолҳоро дар забони тоҷикӣ ҳам дучор кардан мумкин аст. Масалан, қалимаҳои **хондам**, **китобам** ба ососи **хонд**, **китоб** ва флексияҳои —¹ ва —² ҷудо мешаванд. «Хонд» асоси замони гузашта буда, -ам¹ шахси якум ва шумораи танҳо, «китоб» маънои предметро, vale -ам² маънои соҳибият ва шахси якуму шумораи танҳоро мефаҳмонад.

Ба ҳам монандии мисолҳо дар забонҳои русӣ ва тоҷикӣ ба он далолат мекунанд, ки ин забонҳо ба гурӯҳи забонҳои флексивӣ доҳил мешаванд. Албатта, ҷиҳати флексивии забони русӣ барчаста аст. Ин аломатро на танҳо дар ҳиссаи нутқи феъл, балки дар дигар ҳиссаҳои нутқи маънодор низ ба таври васеъ мушоҳида мекунем.

Асос боз ба ҷузъи хурдтар таксим мешавад ба решава аффиксҳо. Масалан, учительница ва переписать ба **учитель** ва **пи-са(пиш)**, инчунин суффикси -ниц ва префикси пере- ҷудо мешаванд. Е ки дар қалимаҳои гулистон, коргар, суханвар; ҳамкор, боакл, нодон, баромад ҷузъҳои гул, кор, сухан, кор, ақл, дон ва омад решава буда, ҷузъҳои **-истон**, **-гар**, **-вар**, **ҳам-**, **бо-но-**, **бар-** суффиксу префикс мебошанд.

Ба қабати морфологӣ ду навъи парадигма — морфологӣ ва қалимасозӣ ҳос аст. Парадигма ин ҷамъи шаклҳои қалима, ки ба ин ё он ҳиссаи нутқ ҳос аст. Масалан, сифат дар забони русӣ аз ҷиҳати ҷинсият, шумора ва падеж тафъир мейбад, бинобар он ҳар як сифат дар забони русӣ 36 шакл гирифта метавонад.

(Шаш падеж дар се чинс 18 шакл ва дар ду шумора 36 шакл мегирад).

Парадигма ин тарзу роҳҳои ифодай ҳодисаҳои грамматикии забон, категория ё класси он мебошад. Масалан, парадигмаи феъл ба категорияҳои замон, сиға, намуд ва шахсу шумора алоқаи зич дорад.

Мисол: **замон**: хондам, меҳондам, хонда будам, хонда истода будам, меҳонам, ҳоҳам хонд.

сиға: хондам, хон, хонам, хонда бошам, хондагистам.

намуд: меҳонд, хонда истодааст, бихонд.

шахсу шумора: хондам, хондӣ, хонд; хондем, хондед, хонданд; ё ки: хондаам, хондай, хондааст; хондаем, хондаед, хондаанд. Ё ки ҷумлаҳои «Онҳо давиданд», «Хона қалон мебошад», «У студент аст» низ як қолабро ташкил медиҳанд, ҷонки ҳамаашон ҷумлаи ҳуллас мебошанд. Мисолҳои «Ёдгор омад», «Ёдгор меомад», «Ёдгор омада буд», «Ёдгор омада истодааст», «Ёдгор меояд», «Ёдгор ҳоҳад омад ва ғайра» ҳам ба ҳамин гурӯҳ мисол шуда метавонад.

Парадигма ва категорияни забон бо ҳам алоқаи зич дошта бошанд ҳам, як ҳел нестанд.

Категорияро аввалин бор дар илм Аристотель нишон дода буд. Вай мағхумҳои умумӣ ва дараҷаи олии мантиқиро категория номид. Дар забоншиносӣ бошад, категорияро забоншиносии ҷаравӣ психологӣ ба вучуд овард. Онҳо ба категорияҳои мантиқӣ категорияҳои забониро мӯқобил мегузоштанд.

Ҳар як ҳиссаи нутқи категорияи худро дорад ва бо он ҳам аз ҳиссаҳои нутқи дигар фарқ мекунад. Масалан, феъл категорияҳои замон, сиға, намуд, тарз ва шахсу шумора дорад, ки онро ягон ҳиссаи нутқи дигар надорад.

Категорияи грамматикий на танҳо мағхумҳои грамматикий аст, балки ифодай худро дар воситаҳои грамматикии забон ва соҳти парадигм дорад. Структураи парадигм низ ғуногун мешавад. Масалан, агар категорияни намуд ҳарактеристикаи семантикий дошта бошад, категорияни чинсият ифодай семантикий надорад. Дар забони русӣ сухан дар бораи шаҳс ва ё предметҳои ҷондор равад, чинсият ифодай семантикий пайдо мекунад, дар ҳолатҳои дигар не. Категорияи грамматикий бояд ифодай худро дошта бошад.

Қабати синтаксисӣ. Базе забоншиносон синтаксисро қабати забонӣ намешуморанд, ба он асос ки гӯё вай семантикаро мемӯҳта бошад, гӯё вай ба синтагмаю мантиқ як бошад. Ҳаминро ҳам қайд кардан лозим аст, ки синтаксис таъриҳан аз морфологияю мантиқ ҳамчун таълимот дар бораи соҳта ҷумла ба амал омадааст.

Ба воҳидҳои қабати синтаксис модельҳои (қолабҳои) синтаксисӣ, ибораю ҷумла медароянд. Масалан, ҷумлаҳои «Ман китоб меҳонам. Ӯ алаф медаравад. Онҳо суруд меҳонанд. Мо пахта мечинем» дар асоси як модель соҳта шудаанд, ҳол он ки

фикрхой гуногуно ифода мекунанд. Байни ибораю чумла муносибати зич дига мешавад, зеро онҳо ба ҳамдигар вобастаанд. Ибора материали соҳтмони чумла мебошад.

Ибора чун воҳиди синтаксисӣ аз ду ва ё зиёда калимаҳои аз ҷиҳати грамматикию семантиқӣ бо ҳам алоқаманд иборат аст. Албатта, он калимаҳо бояд яке ба дигаре тобеъ бошанд ва дар якҷояй як мағҳуми мураккабро ифода кунанд. Ибораҳо низ аз рӯи қолаб ва ё модели муайян соҳта мешаванд.

Чумла низ яке аз воҳидҳои синтаксис аст. Вай аз калима ва ё калимаю ибораҳои алоқаманд таркиб меёбад. Чумла хусусияти предикативӣ дошта, фикрро ифода мекунад. Чумла низ қолаби муайян дорад ва аз рӯи он соҳта мешавад. Соҳти чумла ба аъзоҳои якумдараҷаву дуюмдараҷаи он вобаста мебошад. Коммуникация хусусияти дуюми чумла аст, ки ду ҷиҳати муҳим дорад:

а) Ҷиҳати семантиқии чумла ба шакли мантиқии тафаккур вобаста аст, бинобар он муҳокимаро ифода мекунад.

б) Соҳти чумла чун воҳиди коммуникативии забон ба тамоми шаклҳои муносибат хос буда, як ҳел хизмат мекунад.

Ибораву чумла чун воҳиди муҳимтарини синтаксис боз ба ҳелҳои гуногун ҷудо мешаванд: ибораҳои номиву феълий ва зарфӣ, соддаву мураккаб, чумлаҳои соддаву мураккаб, яктаркиҷаву дутаркиба, ҳулласу тафсилӣ ва ғайра.

Қабати лексикиву семантиқӣ. Ин ҷиҳати забон аз он қабатҳое, ки ном бурдем, ба куллӣ фарқ мекунад, вале бо онҳо алоқаи зич дорад. Қабатҳои лексикӣ хеле гуногун мешавад. Ҷиҳати якуми он ин аст, ки одамон ба он «даҳл» карда метавонанд, калимаҳои дилҳоҳро интиҳоб карда метавонанд, онҳоро ба дигараш иваз мекунанд. Таркиби луғавӣ хеле тағъиръёбанд буда, тағъироти ҷамъиятро пурра инъикос мекунад. Калимаҳо ҳудӣ ва иқтибосӣ мешаванд. Калимаҳо аз рӯи вазифаю пайдоиш ҳам гуногун мешаванд. Ҷиҳати дуюми ин қабати забонӣ он аст, ки вай ба структураи берунии забон — услубҳо ва жанрҳои гуногуни фаъолияти нутқ алоқаманд аст.

Дар маркази ҳамаи ин қабатҳои забон калима меистад, вай ҳамаи ин қабатҳоро бо ҳам алоқаманд мекунад. Қалима, аз як тараф, ба фонемаю морфема алоқаманд бошад, аз тарафи дигар, бо морфологияву синтаксис ва ҳатто услуб ҳам алоқаи зич дорад.

Сатҳҳои забон ва воҳидҳои он аз ҳамдигар тамоман ҷудо намебошанд, онҳо бо ҳам алоқаи зич дошта, дар алоқамандии ҳамдигар вуҷуд доранд. Системаи забон танҳо қабатҳои структурни забонро не, балки услубҳои забонро низ дар бар мегирад. Ғайр аз ин фарқи системаи забон аз системаҳои сунъии дигар дар он аст, ки структураи сатҳи забонӣ бо меъёри (нормаи) забон ва ҳуди забон бо тафаккур муносибат дорад. Бояд қайд кард, ки структураи забон бо аҳбори ифода мекашидагиаш бетараф нест.

Маълум аст, ки овозҳои нутқ бевосита маъниро ифода намекунанд, онҳо ба туфайли морфемаву калима ба чунин хусусият соҳиб мегарданд. Забонро системаи калимаҳои алоқаманд ва аз ҷиҳати структурӣ муттаҳидгардида ба вучуд меорад. Калимаҳо аз ҷиҳати лексикиву семантикий ва лексикиву грамматикий ба ҳам алоқаманд гардида, ибораву чумларо ба амал меоранд. Калима чун воҳиди марказии забон ҳамаи сатҳҳои забонро бо ҳам муттаҳид намуда, системаи забонро ба вучуд меорад, аз ин рӯ, дар таърихи забоншиносӣ ҳиссаҳои нутқ ҳамеша дар маркази дикқат ва муҳокима менистад. Намояндағони ҷараёнҳои гуногуни забон — ба морфологиву синтаксисӣ ва ё фонетикаву морфема нисбат додаанд.

Ҳиссаҳои нутқ ба гурӯҳи лексикий-грамматикий калимаҳо доҳил мешаванд. Онҳо пеш аз ҳама калимаҳои мустақилмаъноро дар бар мегиранд. Ҳиссаҳои нутқ қабатҳои забонро аз қабили лексикаву морфология ва синтаксис ба ҳам муттаҳид намуда, структураи забонро, ки системаи забонро ташкил медиҳад, ба вучуд меоварад. Ҳама гуна калима ба ягон ҳиссаи нутқ мансуб аст. Пас калима дар маркази системаи забон чой мегирад. Маъноҳои лексикий, морфологӣ, калимасозӣ ва синтаксисӣ ба калима ҳос аст. Калима ҳамаи ин маъноҳоро бо ҳам алоқаманд карда, сатҳҳои морфологӣ, синтаксисӣ ва лексикиро бо ҳам муттаҳид мекунад.

МУНОСИБАТҲОИ СИНТАГМАТИКӢ ВА ПАРАДИГМАТИКӢ

Синтагматика ва парадигматика пеш аз ҳама бо номи Фердинанд де Соссюр зич алоқаманд аст, зоро ӯ дар байни унсурҳои (воҳидҳои) забон ду муносибатро нишон дода буд. Муносибати пайдарҳамии элементҳои забонро Соссюр синтагматика ва муносибати байни унсурҳоро ҳамчун аъзои гурӯҳҳои (классҳои) гуногун асоциативӣ номида буд, ки баъдтар бо истилоҳи парадигматика иваз карда мешавад.

Одатан мафҳуми муносибати парадигматикиро ба забон ва синтагматикиро ба нутқ нисбат медиҳанд. Ҳар ду муносибат ҳам ба элементҳои забон тааллук дорад.

Муносибати парадигматикиро дар байни унсурҳои ин ё он воҳиди (класси) забон мебинем, бинобар он бештар дар байни онҳо алоқаи пайваст мушоҳида мешавад, муносибати синтагматикиро ҳам дар байни элементҳои як воҳиди (класси) забон ва ё байни худи воҳидҳои ҷудогона мушоҳида кардан мумкин аст, аз ин рӯ, дар ин ҷо алоқаи тобенят асосӣ мебошад.

Мафҳуми этимологии синтагматика ба худи калимаи синтагма — паси ҳам омадани ду элементи забон, алоқаманд мебошад. Муносибати синтагматикий гуфта ҳама гуна муносибатеро меноманд, ки дар байни элементҳои забонии қатор чой гириф-

та мушоҳида мешавад, ба тарзи дигар гӯем, муносибати байни элементҳои забон дар нутқ мебошад.

Характеристикаи умумии муносибати синтагматикӣ аз инҳо иборат:

1. Муносибатҳои синтагматикӣ функцияи асосии забон — функцияи коммуникативро амалӣ мегардонад. Дар натиҷаи ҳамин гуна муносибат чумла ба амал меояд, ки вай ифодакунандай ахбор аст. Муносибати синтагматикӣ ҳамон муносибатест, ки ба туфайли он забон функцияи алоқаи байни одамонро адо мекунад.

2. Муносибати синтагматикӣ, чи хеле ки ҳоло лингвистика муайян кардааст, аз муносибати парадигматикӣ пештар ба амал омадааст. Соссюр низ қайд қарда буд, ки фактҳои нутқ аз фактҳои забонӣ қадимтаранд. Муносибатҳои синтагматикӣ парадигматикаро ба амал меоварад. Пайдоиш ва инкишофи парадигма дар навбати худ муносибатҳои синтагматикиро «бой» мегардонад, яъне бо як қолаби синтагматика мағҳумҳои гуногуниро ифода кардан мумкин мегардад: Ман китоб меҳонам. Ман газета меҳарам. Ман журнал мегирам... Дар ин мисолҳо маънӣ семантикаи чумлаҳо гуногун бошад ҳам, маънӣи грамматикии онҳо умумӣ аст. Парадигма чӣ андоза бой бошад, муносибати синтагматикӣ ҳамон дараҷа функцияи худро хуб адо мекунад, зеро бо як қолаб ҷандин маъноро ифода кардан мумкин мегардад.

3. Муносибат дар синтагматика ҳамчун муносибати элементи конкретӣ (масалан, қалимаи конкрет) фаҳмида нашуда, балки ҳамчун муносибати гурӯҳ (класси қалимаҳо) фаҳмида мешавад. Аз ин ҷиҳат ин ҳодиса ба тадқиқоти синтаксисӣ монанд мебошад. Масалан, дар ҷумлаи «Ман китоб меҳонам» доир ба муносибати байни қалимаҳои конкрети **ман**, **китоб** ва **меҳонам** ҷизе нагуфта, балки дар бораи муносибати мубтадо, пуркунанда ва ҳабар ва ё ҷонишин, исм ва феъл гап мезанд. Ё ки вакте ки аъзои ҷумла мегуем, қалимаи конкрет не, балки функцияи гурӯҳи қалимаҳо фаҳмида мешавад.

4. Ҳар як элемент дар ҷараёни нутқ (дар синтагматика) ҷой ва мавқеи муайян дорад. Мавқеъ ҳам барои элемент ҳамчун аъзои ин ё он парадигма ниҳоят мухим аст. Мавқеи элемент **ба** функцияи он ва ба элементҳои дигари забон вобаста мебошад.

Пасиҳам ва ё дар паҳлуи якдигар омадани воҳидҳои ҷудо-гонаи забон низ конуну қоиди муайян дорад. Нависанда ва ё гӯянда ҷой ҳоҳад ва ҷой тавр ҳоҳад, ҳамон хел фонема, морфема, қалима ва ҷумларо ҷой дода наметавонад. Масалан, дар забони тоҷикий, дар қалимаҳои аслан тоҷикӣ пас аз ҳамсадоҳои г, д, к, п, ч, ҷ ягон ҳамсадо омада наметавонад. Мисол: Сангин, қодок, дароз, қаду, гардан, бодом, лашкар, пагоҳ, падар, парчам, парчин, чома, чилав...

Ё ки ҳамсадои «л» танҳо пеш аз ҳамсадоҳои м, ф, х, т, ҷ, ва пас аз «ҳ» омада метавонаду ҳалос. Мисол: пилта, қалтак,

калта, калхот, илмак, дўлма, дўлча ва ғайра. Ин конун аст ва онро касе тағири дода наметавонад. Айнан ҳамин ҳодисаро бо калимаҳо низ мушоҳида кардан мумкин аст, яъне ин ё он калимаро бо ҳамаи калимаҳо дилҳоҳ алокаманд кардан мумкин нест. Пас маълум мешавад, ки дар алоқамандӣ ва пасиҳам омадани воҳидҳои забон қонунияти синтагматикии забон мавҷуд аст.

Парадигма ва муносабати парадигматикӣ. Мафҳуми парадигма ба мафҳуми мавқеъ саҳт алокаманд аст. Ҳар як воҳиди забон парадигмаи худро дорад. Ҷамъи вариантҳои ин ё он элементи забонӣ парадигма номида мешавад. Масалан, садоноки «и» дар забони тоҷикӣ вобаста ба мавқеи худ гуногун талафуз карда мешавад, valee он маъноро тағири дода наметавонад. Ҳамаи вариантҳои «и» парадигмаи ҳамин садонок номида мешавад. Мисол: тир, кишлоқ, хирс, биринҷ, ирода, шодӣ ва ғайра. Ё ки тамоми садонокҳо бо ҳусусиятҳои худ аз ҳамсадоҳо фарқ мекунанд ва парадигмаи худро ташкил медиҳанд. Морфемаҳо низ варианти худро доранд. Масалан, суффикси -чи, -гар, -тор, -ор, -вар, -вор исми шаҳс месозанд. Мисол: колхозчӣ, коргар, оҳангар, омузгор, парастор, шиновар, диловар ва ғайра. Онҳо як парадигмаро ташкил медиҳанд. Дар он ҷое, ки вариант ҳаст, парадигма шуда метавонд. Ба парадигмаи лексикӣ калимаҳои антоними, гуруҳҳои тематикӣ, синонимири мисол гирифтани мумкин аст, зеро онҳо ҳам нисбат ба яқдигар вариант шуморида мешаванд: рӯй, рух, ситора, руҳсора, лиқо, ораз, шакл, намуд, шамоил... Парадигма ва синтагма дар алокамандӣ вуҷуд доранд. Масалан, дар ташаккули нутқ гӯянда ва ё нависандо ваҳидҳои чудогонаи лозимири интиҳоб мекунанд, яъне яке аз вариантҳои парадигмаро маъқул мешуморад. Вале кор бо ин тамоми намешавад, ў бояд ҷизи интиҳоб кардаашро аз рӯй қонуну қоидai забон ба тартиби муайян ҷо ба ҷо кунад. Ана ҳамин бо тартиби муайян ҷой гирифтани элементҳои забон ҳусусияти синтагматикии забон аст. Маълум мешавад, ки байни парадигмаву синтагма алоқаи зич мушоҳида мешавад. Факат дар ҳамин ҳолат нутқ шакли муайян мегирад ва ба шунавандаю хонандо фаҳмо мегардад.

Баъзан морфологияро ба парадигматика ва синтаксисро ба синтагматика нисбат медиҳанд ва таъкид мекунанд, ки гӯё дар морфология муносабати синтагматикӣ ва дар синтаксис муносабати парадигматикӣ дидо намешавад. Ин дуруст нест, зеро калимаҳои ин ё он ҷумларо мувофиқи ҳоҳиши худ бо қадом тарзу усул ва бо ҳар гуна тартиб гузошта наметавонем. Масалан, на ҳамаи вариантҳои ҷумлаҳои зер ба нормаи забони адабии ҳозираи тоҷик мувофиқат мекунанд:

1. Барраҷаяки сиёҳак бозиқунон аз кӯча гузашт.
2. Барраҷаяки сиёҳак аз кӯча бозиқунон гузашт.
3. Аз кӯча барраҷаяки сиёҳак бозиқунон гузашт.
4. Бозиқунон аз кӯча барраҷаяки сиёҳак гузашт.

5. Сиёҳак баррачаяк аз күча бозикуон гузашт.
6. Баррачаяк аз күча бозикуон сиёҳак гузашт.
7. Сиёҳак аз күча баррачаяк бозикуон гузашт...

Аз мисолхо вариатҳои 5, 6, 7 ба забони адабӣ мувофиқат намекунанд, бинобар ин ғалатанд.

Дар ташаккули чумла ҳамаи қабатҳои забон иштирок мекунад. Чумла аз калимаҳои мустақили маънодор (хусусияти лексикӣ), шакли муйяндошта (хусусияти морфологӣ), бо ҳам алоқадошта (хусусияти синтаксисӣ) таркиб меёбад. Чумла бояд интонацияи махсус дошта бошад, тағъири интонация чумларо дигар мекунад. Аз ин рӯ, дар синтаксис муносибати парадигматикӣ нест гуфтан ғалат аст. Агар ба мағҳуми парадигма маҷмӯи вариантҳои аз рӯи система алоқаманди ин ё он воҳид ва ё категорияи забониро доҳил кунем, пас аъзоҳои чумла ва худи чумлаҳо ҳам парадигмаи худро доранд. Масалан, мубтадо. Мубтадо дар забони адабии ҳозираи тоҷик бо исм, ҷонишинҳои предметӣ, масдар ва ҳамаи ҳиссаҳои нутқи мустақили дигаре, ки хусусияти предметӣ пайдо кардаанд, ифода мешавад. Пас он калима ва ё ҳиссаҳои нутқе, ки ба вазифаи мубтадо меоянд, бо ҳамдигар парадигмаро ташкил медиҳанд. Ё ки як фикрро бо ҷандин вариантҳои як чумла ифода кардан мумкин аст: Талаба меҳонад, меҳонд, ҳоҳад ҳонд, меҳондагист, ҳонда бошад, ҳонда истодагист ва ғайра. Ин чумлаҳо низ ба яқдигар парадигмаро ташкил медиҳанд. Ҷои калимаҳои ин ё си чумларо тағъир дода, вариантҳои гуногуни он чумларо месозем, ки як фикрро ифода мекунанд. Дар ин ҳол ҳам парадигмаи синтаксисӣ ба амал меояд. Ва ниҳоят чумлаи содаю мураккаб ҳам ба яқдигар ҳаммаъно шуда парадигмаро ташкил медиҳанд: Булбуле, ки дар шоҳи дараҳт нишаста буд, парида рафт. Булбули дар шоҳи дараҳт нишаста парида рафт.

Аз ин маълум мешавад, ки парадигмаи синтаксисӣ низ хеле мураккаб буда, тадқиқ ва омӯзиши ояндаро талаб мекунад.

ЗАБОН ВА ТАФАККУР

Муносибати забону тафаккур на танҳо масъалаи муҳимми забоншиносӣ, балки психология, мантиқ ва философия ҳам ме-бошад. Ба ин масъалаи ҳатто олимони намоёни математика, физика ва тиб низ диққат кардаанд.

Алоқаи байнӣ забон, фикр ва ҳақиқати объективиро аз қадим меомӯзанд. Ақидаи як шуморидани забону тафаккур ва бо ҳам алоқа надоштани онҳо ҷой дорад. Вале аксар алоқаи онҳоро эътироф мекунанд. Гумбольдт забону тафаккурро як ме-шуморад. Ӯ гуфта буд: «Забони ҳалқ рӯҳи ҳалқ аст, рӯҳи ҳалқ забони уст, бинобар он ягон ҷизиҷи чунин айният доштаи дигарро тасаввур кардан душвор аст». Ин ақидаро забоншиносӣ англisis Макс Мюллер низ дастигирӣ намуда, забону тафаккурро

«... фақат ду ном барои як чиз» номида буд. Забоншиноси Америка Блумфильд низ ин фикрро тарафдорӣ намуда чунин гуфта буд: «Тафаккур айни ҳамон чизест мисли гуфтугӯй бо худ».

Соссюр ягонагии онҳоро таъкид намуда, баробари ин онҳоро фарқ мекард. У забонро ба фикре монанд кардааст, ки дар шакли материяи садодор ифода гардидааст. Ё ки ў «Фикрро ба рӯи коғаз, овозро ба пушти он монанд намуда, таъкид кардааст, ки рӯи коғазро то пушти онро набурред, буридан мумкин нест. Мисли ҳамин дар забон ҳам фикрро аз овоз ва овозро аз фикр чудо кардан мумкин нест. Ииро танҳо бо роҳи абстракция ба ҷо овардан мумкин аст». Соссюр забону фикрро назарияй аз ҳам ҷудо намудааст, вали амалан фикрро як қисми забон (рӯи коғаз) номидааст. Август Шлейхер бошад, онҳоро шаклу муандариҷа номидааст. Забоншиноси француз Эмиль Бенвенист Шлейхерро пайравӣ кардааст. Ба фикри ў, забон на танҳо шакли шартии баёни фикр, балки шартӣ амалии он аст.

Математики француз Жак Адмар байни забону фикр ҳеч гуна муносибатро намебинад. Физики машҳур А. Эйнштейн низ дар ҳамин ақида аст. Дар фикркунии ман қалима ҳеч гуна роль намебозад,— мегӯяд ў. Забоншинос Томсон А. И., физиолог Сеченов И. М., психолог Рубинштейн С. Л. ҳам ҳамин гуна ақида доранд.

Ба фикри Маркс ва Энгельс, «агар шаклу моҳияти чизҳо пурра ва бевосита ба ҳам мувофиқ меафтоданд, он гоҳ ҳама гуна илм зиёдатӣ мебуд». Маркс ва Энгельс «забонро чун Ҷелени-ти асосии тафаккур, элементе, ки дар он ҳакиқати (ҳаёти) фикр ифода ёфтааст» муйайн кардаанд.

Забоншиносии советӣ ииро ба роҳбарӣ гирифта ин масъаларо ҳал намудааст. Забоншиносии советӣ Мещанинов И. И. дар ҳусуси муносибати забону тафаккур чунин гуфтааст: «Айният не, балки ягонагии диалектикаи забону тафаккуро бо ҳам муттаҳид менамояд». Ин ягонагӣ ҳам умумият ва ҳам фарқу муборизаи байни онҳоро мефаҳмонад.

Дар илмҳои фалсафа, мантиқ, психология ва забоншиносӣ ба истилоҳи **шуур ва тафаккур** дучор мешавем ва аксар муносибати забонро бо онҳо нишон медиҳанд.

Тамоми процесси инъикоси ҳастӣ ба воситаи системи асад ва майнаи сари одам шуур номида мешавад. Процесси инъикоси ҳастӣ дар шакли мағҳум, муҳокима ва хулосабарорӣ тафаккур номида мешавад. Пас, тафаккур ҷузъ ва ё қисми асосии шуур будааст. Ба шуур ба ғайр аз тафаккур боз инъикоси ҳастӣ дар шакли эмоция, эстетика, идрок ва ҳиссият низ дохил мешудааст.

Маркс таърифи фалсафии забонро чунин дода буд: «Забон ҳам мисли шуур қадимишт... Забон ба мисли шуур мувофиқи зарурати бевоситаи одамон ба гуфтугӯй ба амал омадааст». Ин ба алоқаи зичи забону шуур далолат мекунад. Вобаста ба ин мавзӯъ чор масъаларо равшан кардан лозим аст:

- 1) Функцияи забон дар шуур,
- 2) Функцияи шуур дар забон,
- 3) Функцияи забон дар тафаккур,
- 4) Функцияи тафаккур дар забон.

Забон ҳамчун олоти ташаккули шуур хизмат мекунад. Шуур бе забон, бе калимаои он номаълум мемонад. Хизмати дувумини забон нисбат ба шуур он аст, ки шуур танҳо ба воситай забон ифода мегардад. Мундариҷаи шуури ҷамъият ба воситай калима ва соҳти грамматикии забон ба қайд гирифта мешавад ва инчунин ифода мегардад. Истифодани забон дар нутқ мундариҷа ва фаъолияти шуурро ҳам ба шунавандагону хонандагон ва ҳам ба худи муаллиф ошкор менамояд. Аз ин рӯ, забон шарти фаҳмиши фаъолияти шуури худ мегардад. Пас забон воситай назорат аз болои шуури худ ҳам шуда метавонад.

Шуур ҳам дар инкишофи забон роли бафоят калон мебозад. Шуур, фаъолият ва тараққиёти он яке аз шартҳои асосӣ дар тағьир ва инкишофи системаи лексикӣ-семантикийи забон мебошад. Он тағьироте, ки дар шуур ба вучуд меояд, ҳатман ба забон таъсир мерасонад. Шуур шарт ва сабаби асосии инкишофи нутқ ё ин ки ҷиҳати амалии забон мебошад. Худи механизми забон ҳусусияти инерция (пешравӣ) надорад, ҳамаи он вобаста ба шуур мебошад. Дар шаклгирии услубҳои забону нутқ ҳам роли шуур ниҳоят калон аст. Файр аз ин худи фаъолияти нутқкунӣ ба шуур вобаста мебошад. Интихоби элементҳои (воҳидҳои) забон, алоқаи байни онҳо, мантиқиyo ғайримантиқӣ будани нутқ, мувофиқати шаклу мундариҷа ва ғайра низ ба кори шуур вобаста аст. Аз ҳамаи ин маълум мешавад, ки забону шуур бо ҳам алоқаи зич дошта, ба яқдигар ёрӣ мерасонидаанд.

Сабаби бештар ба масъалаи забону тафаккур диккат додани олимон, аз як тараф, таъсири ҷараёни мантиқӣ-грамматикий бошад, аз тарафи дигар як шуморидани маънои калима бо мағҳум мебошад. Чунин фаҳмиш яктарафа аст, зоро фаъолияти шуур танҳо бо мағҳум ифода намеёбад. Албатта, роли забон дар пайдоиш ва ташаккули фикр хеле калон аст.

Вазифаи аввалин ва асосии забон иштироки он дар ташаккули фикр мебошад. Тафаккур ҳамчун инъикоси ҷамъбасткунандай ҳастӣ дар шуур ба калимаю ҷумла ҳамеша муҳтоҷ аст, зоро бе калимаю ҷумла ва муҳокима, на ҳулосабарорӣ ва на мағҳум ба амал меояд. Инро аз ҷиҳати назариявию фалсафӣ Марксу Энгельс нишон дода бошанд, аз ҷиҳати физиологии фаъолияти дараҷаи олии асаб Павлов И. П. нишон додааст.

Забой фикрро ба шакл дароварда, дар бораи он инфомрация медиҳад, яъне муносабати ҳамдигариро мумкин мегардонад. Шунавандаю хонанда дар ҳусуси фаъолияти фикрии муаллиф танҳо бо ёрии воситаҳои забонӣ маълумот мегирад ва он фикрро барқарор мекунад, вале қисме аз онро гум ва омехта мекунад.

Вазифаи сеюмини забон азнавбарқароркуни фикри хонан-

даю шунаванда аз рўи чизи хонда ва шунидааш мебошад. Ҳамин тариқ, забон дар ташаккул, ифода ва азнавбарқароркунни фикр роли муҳим бозида, ба инсон имкон медиҳад, ки ҳастиро (чаҳонро) пурра ва чукур донад, дар бораи он информациии пурра ва дуруст гирад. Дар ин ҳолат забон чун воситай даркунӣ хизмат мекунад.

Роли тафаккур ҳам дар забон ва инкишофи он кам нест. Вале ин масъала то ҳол ба таври бояду шоид омухта нашудааст. Ҳоло диққати лингвистҳо, психологҳо, физиологҳо ва мантиқшиносон ба ин масъалаи муҳим нигаронида шудааст.

Яке аз функцияҳои тафаккур чун аломат истифода шудани воҳидҳои забон мебошад. Аломатҳои забонӣ ягонагии талафузу маъно ва ягонагии материалию идеалий доранд. Ҷихати идеалиёт аломат (знак) барои он вучуд дорад, амал мекунад, амалиёт дорад ва инкишоф меёбад, ки фикри инсон вучуд дорад, амалиёт дорад ва тараққӣ мекунад, дар маънои аломатҳо ба қайд гирифта мешавад. Фикр шарт ва заминай асосии вазифадории аломатҳои забонӣ дар моҳияти аломатнокии онҳо мебошад.

Тафаккур воситай асосии инкишофи системаи маъноҳои лексикӣ ва грамматикист. Ҳама гуна калимаҳои сермаъно низ натиҷаи инкишофи фикр аст. Терминҳо бошанд, бевосита ба мағҳум алоқаманд мебошанд. Тафаккур чун воситай инкишофи семантика кушод ва саҳех хизмат мекунад. Вале роли тафаккур дар инкишофи тараққиёти маънои грамматикий, гуфтани мумкин аст, ноаён, пӯшида аст. Масалан, олимону шоирон калимаро тағир дода мефаҳманд, ки чӣ ҳодиса рӯй медиҳад, ба калима чӣ тағъироти маънои рӯй дод. Вале инро дар хусуси маънои грамматикий гуфтани мумкин нест. Ба маънои грамматикий шахси алоҳида назорат карда наметавонад. Маънои грамматикий натиҷаи абстракцияи фикр (аслан фикри ҷамъият) мебошад. Маънои грамматикий натиҷаи хуласабарории амалий-стихиявии маънои лексикӣ мебошад.

Файр аз ин тафаккур дар интиҳоби воҳидҳои забон барои нутқ ёрии қалон расонида, чун восита хизмат мекунад. Гӯянда ҳама гуна калима ва ё модели чумларо истифода набурда, факат ҳамонашро интиҳоб мекунад, ки фикр онро талаб кардааст. Пас тафаккур ба ташаккул ва бандубости нутқ назорат мекардааст. Ин гуна назорат чӣ андоза қатъӣ бошад, нутқ ҳамон дараҷа аниқ ва ифоданок мешавад.

Аз гуфтаҳои боло маълум шуд, ки маънои забонӣ ҳамчун мундариҷаи воҳиди забон ба ду гурӯҳ — маънои лексикӣ ва грамматикий ҷудо мешавад. Инҳо ба куллӣ аз ҳам фарқ мекунанд. Фарқи онҳо ин аст, ки маънои лексикӣ бо калимаи чудогона (баъзан гурӯҳи калимаҳо — синонимҳо) вобаста бошад, маънои грамматикий на ба калимаи чудогона ва ё гурӯҳи калимаҳо, балки умуман ба забон вобаста мебошад. Ҳама гуна маънои лексикӣ ба воситай маънои умумии грамматикий зоҳир мешавад.

шавад. Пас, маънои грамматикий воситаи пешниҳодкунандай маънои лексикӣ мебошад.

Маънои грамматикий чун мафхуми умумигардида ва асосӣ барои тамоми аъзоёни ҷамъият ҳатми мебошад, вале дараҷаи истифодаи маънои лексикӣ гуногун буда, ба дониши маҳсус, ба луғатдонӣ ва инчунин ба шиносой бо услубҳои гуногуни забон вобаста мебошад. Вариантнокӣ ва ҷиҳати синонимии маънои лексикӣ нисбат ба маънои грамматикий хеле васеъ ва гуногун аст. Ба лексикӣ ва грамматикий чудо кардани маънои забонӣ нишонаи алоқаи зич доштани онҳо мебошад.

Қалимаҳо маънои аслӣ ва маҷозӣ доранд. Маъно ва пайдоиши баъзе қалимаҳоро муайян карда шавад, гурӯҳи дигарро муайян намудан аз имкон берун аст. Қалимаҳо ҳусусияти сермаънӣ дошта бошанд, категорияҳои грамматикий, ки ифодакунандай маънои грамматикий мебошанд, ҳусусияти универсалӣ доранд, ки онро дар аксари забонҳои дунъё мебинем.

Дар забон на танҳо истилоҳҳо якмаъно мешаванд, балки қалимаҳои муқаррарӣ ҳам ин гуна ҳусусият доранд. Албатта, ин гуна қалимаҳо нисбат ба қалимаҳои сермаъно камтаранд.

ЗАБОН ВА ҶАМЪИЯТ

Забон бо ҷамъият, бо соҳибони худ алоқаи зич дорад, зеро вай ба туфайли ҷамъият вучуд дорад. Ҷамъият ҳам бе забон вучуд надорад, яъне ҷамъияти безабон намешавад. Забону ҷамъият дар як вакт ба амал омадаанд ва яке аз омилҳои пайдоиши инсон ба шумор мераванд.

Муносибати забону ҷамъият яке аз масъалаҳои мураккаб ва гуногунпаҳлуи илми забоншиносӣ мебошад. Ин мавзӯъ масъалаҳои гуногунро дар бар мегирад. Ба он масъалаҳои табиат ва моҳияти иҷтимоии забони инсоният, сабабҳои ҷамъиятии пайдоиш ва инкишофи забон, забон ва шаклҳои умумияти таърихии одамон, сабабҳои иҷтимоии ташаккули забони адабӣ ва меъёри он, сабаби иҷтимоии фарқи структурни забонҳо, функцияҳои услубҳои забон, таъсири шууронаю мақсадноки ҷамъият ба забон, вобастагии ҷамъият аз забон ва ғайраҳо дохил мешавад.

Аз рӯи табиати худ забон ҷамъият мебошад. Ба ин ҳам вазифа, ҳам роль ва ҳам талабот ба он шаҳодат медиҳад, аксари забоншиносон ба ҷамъият чун воситаи алоқа хизмат намудани забонро нишон медиҳанд. Ҳатто забоншиносони идеалист ва философҳо аз қабили Гумбольдт, Гегель, Сепир ва Үорф ба ҷамъият чун воситаи муносибат хизмат кардани забонро қайд кардаанд. Аксари забоншиносони советӣ дар ҳамин ақидаанд. Ба фикри онҳо, функцияи муносибат вазифаи марказӣ ва аввалиндарачаи забон мебошад ва ин вазифа дар адои функцияҳон дигари забон аз қабили таъсиррасонӣ, ахбор додан, ба шакл

даровардану ифода намудани фикр ёрӣ мерасонад, зеро муносабати байни одамон намебуд, ифодан фикр ҳам зарурат на-медиошт. Фалсафаи марксистӣ роли ҳалкунанда бозидани муносабати меҳнатии одамонро дар ташаккул ва тараққиёти забон кайд мекунад.

Муносабати забону ҷамъият яке аз маъсалаҳои асосии назарияи забоншиносӣ буда, онро социолингвистика меомӯзад.

Забон ва фаъолияти нутқкунӣ. Забонро бе фаъолияти нутқкунӣ тасаввур кардан мумкин нест, зеро он дар натиҷаи нутқ такмил мёёбад, тараққӣ мекунад. Забон натиҷаи фаъолияти одамон мебошад.Faъолияти нутқкунӣ ду ҷиҳат дорад: а) индивидуалий-психикӣ ва б) объективий-иҷтимоӣ. Faъолияти нутқкунӣ пеш аз ҳама муносабати одамон ба ҳамдигар ба воситаи забон мебошад ё ки амали (акти) коммуникативист. Ин амалиёт бештар дар шакли диалог ба амал меояд.

Амалиёти нутқ ва қобилияти забондонии гӯянда хусусияти психофизикӣ дорад, вале ин нишони индивидуалий будани фаъолияти нутқкуниро намефаҳмонад, зеро вай моҳиятан ҷамъияти аст. Забон компоненти асосии нутқкунист. Нутқ структураи муайян дорад, ки вай хоси ҷамъият мебошад. Одамон барои сухандонии ҳудро нишон додан ва ё забонро аз нав барқарор кардан не, балки барои ифодан ахбори ғайризабонӣ гап мезанданд. Онҳо воситаҳои забониро барои ифодан фикр, ҳиссииёт истифода мебаранд ва баробари ин ба шаклу тарзҳои ифода низ дикқат мебиданд.

Дузабонӣ. Дузабонӣ низ психофизикӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Аллаҳои забонӣ, омезиши забонҳо ва муносабати забонҳо яке аз шартҳои инкишофи забонҳо мебошад. Дузабонӣ (билингвизм) яке аз шаклҳои инкишофи забонҳо дар забоншиносии назариявӣ ҷои муҳимро ишғол мекунад. Дараҷаи азҳудукунии забонҳо гуногун мешавад, дараҷаи олии он забони дуюмро забони модарӣ донистани (шуморидани) гӯянда мебошад. Билингвизм қалимаи лотинӣ буда, аз ду ҷузъ — би (ду) ва лингуа (забон) таркиб ёфтааст ва маънояш дузабонӣ мебошад. Агар шахси ҷудогона ду забонро донад, билингвизми индивидуалий ва агар ғурӯҳи одамон бо ду забон гап зананд, билингвизми умумӣ меноманд.

Дузабонӣ ва шаклҳои он ба шароити конкретӣ-таъриҳии тараққиёти ҳалқҳо ва соҳти иҷтимоӣ-иқтиносӣ ва маданий-сиёсии онҳо вобаста мебошад. Ҳаминро ҳам бояд кайд кард, ки на танҳо шахсони ҷудогона, балки табақаҳои гуногуни ҷамъияти ҷо ҳатто ҳалқҳои ҷудогона хусусияти дузабонӣ пайдо карда метавонанд. Дар ин ҳолат билингвизми пурра ва ё миллӣ мегӯянд. Дузабонӣ ба ҳамаи давраҳо хос бошад ҳам, дар давраи Таҷаддуд инкишоф мёёбад, зеро дар ин давра забонҳои нав ба нав маълум мешавад ва инчунин бâъзе забонҳои адабӣ-китобӣ функцияҳои маҳсусро (ба ҷо овардани ибодат, корҳои давлатӣ, фаъолияти илмӣ ва ғайра) адо менамуданд. Ин забонҳо вазифаи

байналмиллалиро адо менамуданд. Дар Шарқ забонҳои арабӣ, форсӣ ва хитой, дар Европа лотинӣ, дар як катор ҳалкҳои славянӣ славянни динӣ (церковнославянский) ҳамин гуна вазифа доштанд. Дар аввалҳо дузабонӣ маҳдудияти иҷтимоӣ дошт, зеро баъзе намояндагони синфҳои доро, инчунин намояндагони дин, дипломатҳо, олимон ду забонро медонистанду ҳалос.

Дузабонӣ дар замони мо шакли умумӣ гирифтааст. Ин ҳодисаро дар байни ҳалкҳои Америкаи лотинӣ, дар Бельгия, Швейцария, Англия, Франция, Америка, Хиндустон, мамлакатҳои араб мушоҳида кардан мумкин аст. Дузабонӣ ба мамлакати мо низ ҳос аст. Аксарияти миллату ҳалқияти мамлакати мо баробари забони модарии худ забони русиро низ медонанд, яъне дар мо билингвизми умумӣ мушоҳида мешавад.

Омӯзиши ҳодисай дузабонӣ ва намудҳои он шаҳодат медиҳад, ки дузабонӣ ду навъ мешавад: иртиботӣ (контакти) ва ғайрииритиботӣ. Иртиботӣ дар ҳолати якҷоя, алокамандона зиндагӣ кардани ду ҳалқ ба вучуд меояд. Ин намуд устувор ва доимӣ буда, аз насл ба насл мегузарад ва яке аз асосҳои омезиши забонҳо мегардад. Ин навъи билингвизм ба республикан мо ҳам ҳос аст, зоро дар территорияи он ҳалқиятҳои зиёде аз қабили бадаҳшониҳо — шуғниҳо, рӯшониҳо, ишкошимиҳо, язғуломиҳо, сариқӯлиҳо ва инчунин яғнобиҳо ва қисман ўзбекҳову кирғизҳо баробари забони модарии худ аз забони тоҷикӣ истифода мебаранд. Дар ин ҳолат забони тоҷикӣ функцияи байналмиллалий забонҳои русӣ ва англисӣ мебошад, чунки бо ин забонҳо ҳалку миллатҳои зиёде гуфтугӯ мекунанд.

Ғайрииритиботӣ гуфта ҳамон ҳодисаро меноманд, ки забони ҳалқи дигарро маҳсусан меомӯзанд. Масалан, забонҳои англisisӣ, испанӣ, немисӣ, русӣ, французиро ҳамчун забонҳои хусусияти умумиҷаҳонӣ дошта дар мактабҳои мамлакатҳои гуногун меомӯзанд.

Вақте ки масъалаи дузабонӣ (билингвизм) ба амал меояд, забони модариро фарқ ва аниқ кардан (дар ҳолате ки ҳар ду забонро баробар медонанд) шарт аст, яъне қадоме аз забонҳо забони модарӣ шуморида мешаванд. Забони модарӣ гуфта ҳамон забонро мегӯянд, ки шахси конкрет ва ё колективи одамон онро ба дараҷаи бояду шояд медонанд, бо он озод ва фаъолона гап мезананд, дар тамоми шароитҳо (на танҳо гап мезананду мефаҳманд, балки фикр мекунанд) бо он сухан мекунанд. Забони модарӣ забонест, ки бо он ҳамеша дар ҳама гуна шароит фикрро ифода кардан мумкин аст. Агар ин ё он шахс ду ва ё зиёда забонро як хел донад, он гоҳ забони модарӣ гуфта, забони миллатро меноманд.

Доир ба дузабонӣ ягонагии фикр нест. Баъзеҳо ҳамон вақт дузабонӣ мешуморанд, ки ҳар ду забонро озод ва пурра донед, вале ба фикри гурӯҳи дигар, забони дуюмро донистан ва каму беш гап задан ҳам кифоя. Профессор Ҳаназаров К. Ҳ. ду тарз

фаҳмидани билингвизмро нишон медиҳад. Аз ҷиҳати лингвистӣ гирем, ҳамон вақт дузабонӣ гуфтан мумкин аст, ки ҳар ду забонро озод ва пурра донед, аз нуқтаи назари социологӣ бошад, як ҳел донистани ҳар ду забон шарт нест.

ЗАБОН ҲАМЧУН НОРМАИ ИҶТИМОЙ – ТАЪРИХӢ

Ҳар як забон дар давраҳои гуногуни тараккиёти ҷамъият як меъёри муайян дорад. Албатта, фаҳмиши меъёр дар давраҳои гуногун як ҳел нест. Нормаи забон танҳо дар ҳалқҳо ба вучуд меояд, ки ҳат доранд. Нормаи забон ҳамчун ҳодисаи конкретӣ-таърихӣ доро се хусусият мебошад: интихобӣ, устуворӣ ва ҳатмӣ будан.

Нормаи забон аз забон он ҷизҳоеро интихоб мекунад, ки хусусияти умумишавӣ дорад. Хусусияти интихобӣ нормаи забонро мураккаб, зиддиятнок ва инкишофъёбанд мегардонад. Баробари ин нормаи забон устувор аст, зоро вай дар майнаи ҳар як соҳиби забон ҷой гирифтааст, аз ин рӯ умумист. Ҳамин хусусияти устуворист, ки нормаи забон аз насл ба насл мегузарад, ба замону макон ва мансабу дониши одамон нигоҳ накарда, фаъолияти нутқунии онҳоро муттаҳид мегардонад. Ҳамин устуворист, ки анъанаҳои забон нигоҳ дошта мешаванд ва охиста маданияти нутқ инкишоф мейёбад.

Он қонуну қоидан забоние, ки ҷамъият қабул кардааст, дуруст буда, барои аъзоёнаш ҳатмӣ мебошад.

Ҳамин тарик, нормаи забонӣ гуфта маҷмӯӣ хеле устувори элементҳои анъанавии системаи забонро меноманд, ки таҷрибаи забонии ҷамъият таърихан онҳоро ҷудо карда, дар ҳуд мустаҳкам ҷой додааст.

Азбаски забон бисъёrvазифа аст, таҷрибаи забонии ҷамъият, ки нормаи забон бо он мустаҳкам карда мешавад, якхела нест, нормаи забон ягона намешавад. Вай чунин намудҳо дорад: узус, забони адабӣ ва услуби забон.

Узус шакли мукаррарии мавҷудият ва вазифадории забон мебошад. Ба ин тамоми навъҳои гуфтугӯй ва ҳатто диалекту жаргон доҳил мешавад.

Тағъири нормаи забон на танҳо ба давру замон, балки ба шароити иҷтимоӣ одамон низ вобаста мебошад. Ииро дар ҳолати мавҷуд будани нормаи ягона ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Узус ва ё шакли мукаррарии забон дар диалектҳои маҳаллӣ ва иҷтимоӣ ҳам аз ҳамдигар фарқ мекунад, چунки шароити зисту зиндагонӣ ҳатман таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, ду намуди диалектро — маҳаллӣ ва иҷтимоӣ, фарқ кардан шарт аст. Диалектҳои маҳаллӣ тамоми аҳолии ин ё он территорияро муттаҳид мекунад, ҷиҳатҳои овозӣ, лексикӣ ва грамматикии маҳсус дорад, вале диалектҳои иҷтимоӣ бошад, системаи лексикии маҳсус дошта, гурӯҳи муайяни одамонро дар бар мегирад.

Истифодаи чамъияти забон пеш аз хама ба инкишофи нормай адабии он, ки бевосита ба инкишофи ичтимой-иктисодӣ ва маданий-сийёси чамъият, инчунин ба амал омадани забонҳои байналхалқии истифодаи маҳсус — илмӣ (аз қабили лотинӣ, санскрит, арабӣ), динӣ (лотинӣ, забони қадимаи юнонӣ, славянӣ ва арабӣ) алокаманд мебошад, вобастааст.

Дифференциацияи (фарқи) ичтимони забонҳо ба мавҷудияти вариантоҳои забон, ҳусусан таркиби луғавии он, ки ба табака, гурӯҳ ва синфҳои чамъиятӣ вобаста мебошад, алокаманд аст. Аз вариантоҳои забонӣ арго, жаргон ва забонҳои профессионалий хуб омӯхта шудаанд.

«Забонҳои» профессионалий, албатта, забони маҳсус набуда, ба истифодаи системаи лексикии қалимаҳо, ки ин ё он табака ва ё гурӯҳҳои ичтимоӣ (аз қабили моҳигирон, шикорчиён, қосибон...) истифода мебаранд, вобаста мебошад. Дар ҳақиқат, намояндагони ҳар як қасбу кор аз қалимаҳои худӣ истифода мебаранд, vale истифодаи он қалимаҳо ба мавҷудияти забони маҳсуси онҳо далолат намекунад.

Жаргон ҳам ба гурӯҳи ичтимони одамони аз ҷиҳати истеҳсолот муттаҳид, ҳам якҷоя вақт гузаронанд (аскарон, донишҷӯён, варзишгарон) хос мебошад. Аз жаргон синфҳои ҷудогона низ истифода мебаранд. Масалан, дворянинҳои рус дар охири асри XVIII забони русиву французиро бо ҳам омехта карда гап мезаданд.

Бояд қайд кард, ки жаргон яке аз намудҳои диалекти ичтимоӣ мебошад. Одатан диалектро ба ду гурӯҳ — маҳаллӣ ва иҷтимоӣ, ҷудо мекунанд. Ақидаи олимон доир ба диалекти ичтимоӣ гуногун аст. Баъзан ҳуди шакли мавҷудияти забонро диалекти ичтимоӣ номанд (Жирмунский В. М.), аксар ба он жаргон, арго ва «забони шартӣ»-ро доҳил мекунанд.

Вазифаи диалектҳои ичтимоӣ ба шаҳсоне, ки гурӯҳи ичтимони одамон ва ё гурӯҳи қасбиро ташкил медиҳанду манфиати қасбӣ, ичтимоӣ-табақаӣ, синну сол, маданий-эстетикий онҳоро муттаҳид намудааст, ҷун воситай муносибат хизмат мекунад. Диалектҳои ичтимоӣ дар заминай забони умумӣ (забони адабӣ, диалектҳои маҳаллӣ, забони умуниҳалқӣ) вуҷуд доранд ва ба он ёрӣ мерасонанд.

Ба диалектҳои ичтимоӣ инҳо доҳил мешаванд:

1) «Забонҳои» қасбӣ, аниктараш системаи лексикии моҳигирон, шикорчиён, кулолон, дурдгарон, мӯзадӯзон, ҷаронӣ ва қасбҳои дигар.

2) Забонҳои гурӯҳӣ ё ки жаргон. Ба ин гуфтугӯи хоси талабагон, донишҷӯён, варзишгарон, аскарон доҳил мешавад, ки ба колективи ҷавонон хос аст.

3) Забонҳои шартии (арго) қосибон — мардикорон, савдогарон ва табақаҳои ба онҳо наздик.

4) Жаргони (арго) қаллобон, муртадҳо.

«Забонҳои» қасбӣ воситай ёргирасони забони умумӣ (забо-

ни адабй ва диалекти маҳаллй) мебошад. Дар ҳаёт касбу кор зиёд аст, ҳамаи онҳо системай лексикии ба худ ҳос доранд, ки ба намояндагони касбҳои дигар аксар номафхум мебошад ва аз ин рӯ, онҳо истифода намебаранд. Масалан, баҳрнавардон ошпазро **кок**, занбӯриасалпарварон занбӯрҳои корӣ, асалдехро **матка**, дуредгарон калимаҳои **искан**, **парма**, **пайтеша**, **шокулро** истифода мебаранд. Ҷеҳқонон зиёда аз 30—40 навъи ҳарбуза, зиёда аз 100 намуди ангуурро фарқ мекунанд ва ҳар яки онҳо ном дорад.

Албатта, инҳо ба ном забон шуморида мешаванд, зеро як микдор калимаҳои ҳоси ин ё он касбу кор дар алоҳидагӣ бе ёрии калимаҳои умумиистезмойӣ ва грамматика забонро ташкил дода наметавонанд.

Жаргони гурӯҳи муайянни ҷавонон аз «забони» касбӣ фарқи калон дорад, чунки соҳибони жаргон ба мисли косибон барои ифодай мағҳумҳои ҳоси худ калимаи чудогона надоранд. Соҳибони жаргон — ҷавонон, барои ифодай мағҳумҳои чудогона аз калимаҳои умумиистезмойӣ истифода мебаранд. Он калимаҳоро ба маъни аслиашон не, балки ба маъни маҷозӣ кор мефармоянд. Дар ин ҳол калимаҳо ҳусусиятҳои экспрессивӣ мегиранд. Масалан, **малаҳ** ва **лоӣ** калимаи умумиистезмойист ва маъни аслии онҳоро ҳар як соҳиби забон медонад. Ин калимаҳо дар забони дуздон ба маъни **пул** кор фармуда мешавад. Дар забони русӣ «ширман» дузди киса, «банщик» дузди вокзал, «майданщик» дузди поезд аст. Жаргон чизи соҳта аст, онҳоро соҳибонашон меофараванд.

Арго ё ки забони шартӣ гуфта системаи лексикии калимаҳоро меноманд, ки асосан ба мақсади пинҳон, маҳфӣ нигоҳ доштани сирри худ истифода мебаранд. Ин ба гурӯҳи ё ки табакаи муайянни одамон ҳос аст, ки онҳо бошуурона ҳудро аз ҷамъият, аз дигарон ҷудо карда меистанд. Онро гурӯҳи ноҷизи одамон ҳангоми ба даст даровардани ягон ҷиз берун аз ҳона, оила ба кор мебаранд. Аргоро бо мақсадҳои гуногун — маҳфӣ нигоҳ доштани машғулият ва ё касби худ (роҳҳои истеҳсол), пинҳон доштани мақсад ҳангоми оворагардӣ ё дар назди соҳиби ҳона ва ё нишон додани забондонии худ истифода мебаранд. Аз арго косибон — ҳаммолон, дӯзандагон, оҳангарон, боғандагон, сарроҷон, танӯрсозон, шишагарон, духтурони ҳайвонот, аробакашон, андовачиён, рангуборчиён истифода мебаранд. Забони занону духтарон, мардону ҷавононро, ки дар байни ҳалқҳои гуногун кор фармуда мешавад, ба ҳамин гурӯҳ доҳил кардан мумкин аст.

Забони адабӣ дар давраи забони ҳалқият ҳам ба вучуд омада метавонад, вале асосан баъди пайдоиши миллат ба амал меояд. То пайдоиши миллат забони адабӣ дар он ҳалқҳое ба амал омадааст, ки таърихи дуру дароз дошта, соҳиби ҳату алифбо буданд ва инчунин ҳалқи тараққикарда шуморида мешуданд. Ба ин ҳалқҳои қадимаи хинҷӯ, юнон, араб, форсу тоҷик, рус, гурҷиву арманий ва ғайра мисол шуда метавонанд.

Забони адабӣ шакли таърихан кор кардашуда ва намунавии забони халқият ва ё миллат мебошад. Забони адабӣ ҳамчун шакли олии забон бо боигарии таркиби луғавӣ, бо соҳти грамматикии ба тартиб овардашудаву такмилъёфта (албатта, бо қонуну қондаҳои аниқи орфографию китобатӣ) ва инчунин бо системаи инкишоффёфтаи услубҳо аз навъҳои дигари забон фарӯ карда менистад. Вай аломатҳо ва хусусиятҳои беҳтарини забони умумиро дар ҳуд таҷассум мекунад, бинобар он вазифа-аш муттаҳид намудани тамоми аъзоёни халқият ва ё миллат мебошад. Забони адабӣ ҳам инкишофф мейбад, тараққӣ мекунад, вале хусусияти умумиаш он аст, ки дар ҳамаи шароит ба тамоми аҳолӣ як ҳел, баробар хизмат мекунад. Забони адабӣ дорои аломатҳои зерин аст:

1) Шакли ҳатмии ҳаттӣ. Ин дар забонҳо як ҳел намешавад, вале ҳоҳу ноҳоҳ забони адабиро ба вучуд меоварад.

2) Барои тамоми соҳибони забон ҳатмӣ будани он. Нормаи забони адабӣ хусусияти умумидорад, ки инро шаклҳои дигари забон — варианҷҳои маҳаллӣ, иҷтимоӣ ва функционалӣ надоранд.

3) Забони адабӣ дар тамоми жанрҳо як ҳел истифода мешавад.

Маълум аст, ки забони адабӣ ҳаттӣ мешавад, вале ин маънои онро надорад, ки онҳо як чизанд. Ҳама гуна чизи навишташуда забони адабӣ шуда наметавонад. Забони адабӣ дар дӯшакл вучуд дорад: ҳаттӣ ва шифоҳӣ.

Забони адабӣ на танҳо забони китобат (адабиёти бадеӣ, тадқиқотҳои илмӣ, газетаву журналҳо), балки забони гуфтугӯии намояндагони муассисаҳои давлативу ҷамъиятий, мактабу театр, радиову телевизион мебошад. Аз забони адабии гуфтугӯй дар зиндагиву машшат низ истифода мебаранд. Албатта, байнин ин дӯнавъи забони адабӣ — ҳаттигу гуфтугӯй, фарки услубиву структурӣ лида мешавад. Шакли ҳаттии он ба интиҳоби маҳсуси қалимаҳо, грамматикаи сайдӯлъёфта ва тартиби қалимаҳо қатъӣ риоя карданро талаб мекунад. Дар баъзе забонҳо байнин ин дӯнавъи забони адабӣ фарки ҷиддӣ мушоҳида нашавад, дар баъзе дигараш (масалан, забонҳои чехӣ, хитойӣ, японӣ, ҳиндӣ, арабӣ) фарқ қалон аст.

Одатан забони адабиро бо диалект ва ё забони умумиҳалқӣ мүқобил мегузоранд, зоро забони адабӣ нормаи ҳатмӣ ва қатъӣ дорад. Ин норма устувор ва қӯҳнапараст мебошад. Ба гуфтаи академик Щерба Л. В., «Моҳияти забони адабӣ дар устуворӣ ва анъанавӣ будани он аст». Нормаи забони адабӣ ба узус, яъне истифодани умумиҳалқии қалимаҳо такъя мекунад, ки онро қисими маълумотноки ҷамъияти маъқул мешуморад. Вариантнокӣ ба гуфтугӯй бештар хос аст. Масалан, китобро //китоба ё ки рафта истодаем //рафсадем ва ғайра.

Нормаи забони адабӣ бо тавассути осори адібон, ходимони

давлатӣ, олимон, муаллимон ба забони умумихалӣ таъсир месрасонад.

Азбаски нормаи забони адабӣ бештар ба туфайли адибон ва асарҳои онҳо ба ҷамъият ва забони умумихалӣ мегузараид, баъзеҳо забони адабӣ ва забони асарҳои бадеиро як ҷиз мешуморанд, ки дуруст нест, зоро дар забони асарҳои бадеӣ на танҳо нутқи адабии ба норма даромада, балки услуби фардии худи адиб, нутқи қаҳрамонони асар, ки гоҳо ба қонуну қондаҳои нормаи забони адабӣ риоя намекунанд, мушоҳида мешавад. Ғайр аз ин забони адабӣ на танҳо воситаи бадеии инъикоси ҳақиқати объективӣ ва таъсири эмоционалӣ расонанда, балки ҳамчун воситаи муносибат дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва илмӣ мебошад. Баробари ин забони адабӣ дар ташаккули услубҳои гуногуни забон роли қалон мебозад, ки онро дар соҳаҳои хеле гуногуни муомилот истифода мебаранд.

Услубҳои забон ин навъҳои коммуникативӣ ва функционалии нормаи забон мебошад. Услубҳои забон аз нормаи забони адабӣ бо он фарқ мекунад, ки вай ҳусусияти умумистеъмолӣ надорад, баъзан аз қонуну қондаҳои мӯкарраии забон мебарояд. Услуб низ баъди пайдоиши ҳат ба амал меояд, вай забони ҳаттиро бо гуфтугӯй, нутқи ҳаттию шифоҳиро бо ҳам мӯқобил мегузорад. Пайдоиши забони назм, гуфтугӯй ва шевагӯй ҳам ба услуг вобаста мебошад.

Доир ба услубҳои забон фикри ягона вуҷуд надорад, ҷунки олимон онро аз тарафҳои гуногун тадқик намудаанд. Дар масъалаи услубҳои забон Ломоносов, Винокур, Щерба, Шарл Балли, Виноградов ақидаҳои худро доранд. Ломоносов услубро ба жанрҳои адабӣт вобаста карда бошад. Балли ва Винокур онро ба воситаҳои экспрессивии забон дар нутқ алоқаманд мекунанд. Академик Щерба услубҳои забонро ба истифодай синонимии калимаҳо вобаста намудааст. Виноградов дар зери мағҳуми услуг ҷиҳатҳои функционалии системай воситаҳои забониро мефаҳмад. Бояд қайд кард, ки ҳар яке аз онҳо вобаста ба роҳи пешгирифтани худ ҳак буданд, зоро воситаҳои мавриди тадқик интихоб намудаин онҳо дар забон мавҷуданд. Бо вуҷуди гуногунфирӣ дар ақидаи ин олимон ягонагӣ ҳам ҳаст. Ҳамаи онҳо, аз як тараф, услуби забону нутқро фарқ мекунанд, ҷунки наਮудҳо, типҳо ва вариантҳои материалии забонӣ ва роҳҳои истифодай онро қайд намудаанд. Аз тарафи дигар, алоқаи байни услубҳои забон ва истифодай воситаҳои забониро нишон додаанд.

Холо ҷунин услубҳои забонро қайд мекунанд: саноатӣ-техникиӣ, илмӣ, бадеӣ, коргузорӣ, ҷамъиятӣ-публицистӣ ва гуфтугӯй-майшӣ. Виноградов В. В. ин услубҳоро бо функцияҳои муносибат, ахбордӣӣ ва таъсирирасонии забон алоқаманд карда буд. Албатта, функцияи муносибат дар ҳамааш то андозае иштирок дорад. Ҳар яке аз ин услубҳои номбурда ҳусусияти хоси худро дорад ва бо он аз дигарҳояш фарқ мекунад. Масалан, барон

Услуби илмӣ калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои семантиқӣ ва инҷунин истилоҳӣ ва қолабҳои ҷумлаҳо, ки алоқаи мантиқии байни муҳокимаҳоро қатъӣ ифода карда тавонад, лозиманд.

Услубҳои забон варианти структурӣ-функционалии забон мебошанд, ки ба намудҳои фаъолияти иҷтимоӣ вобаста буда, бо یнтиҳоби маҳсуси системаи устувор ва истифодаи материалҳои забонӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Услуб ҳодисаи структурӣ набуда, балки функционали мебошад, зеро бе ин услуби забон буҷуд надорад.

Холо дар забоншиносӣ асосан ба услубҳои ҳаттию гуфтугӯӣ ва бадею илмӣ диққат медиҳанд.

Услуби ҳаттӣ ва гуфтугӯӣ. Маълум аст, ки забон воситаи умумӣ ва ягонаи алоқаи байни одамон мебошад. Забон чун воситаи алоқа дар фаъолияти гуногунсаҳи одамон хизмат мекунад ва баробари ин вобаста ба замону шароит то андозае ба тағъирот дучор мешавад. Он забонҳое, ки шакли ҳаттӣ доранд, бо осонӣ фарқи байни забони ҳаттиву гуфтугӯро ҳис мекунанд. Доир ба фарқи байни ин ду намуди забон олимону нависандагон фикрҳои аҷоиб гуфтаанд. Масалан, Бернард Шоу гуфтааст, ки «Калимаи да(ҳа) 50 ва калимаи не(нет) 500 тарзи ифода дорад, vale мӯ онро як ҳел менависем». Ё ин ки нависандай итальянӣ Эдмондо фарқи забони гуфтугӯӣ ва ҳаттиро ба роҳ ғаштану давидан нисбат додааст. Пас маълум мешавад, ки ин ду услуби бâёни фикр аз ҳам фарқи қалон доштааст. Дар гуфтугӯӣ роли интонация ніҳоят қалон аст. Барои услуби гуфтугӯӣ аломатҳои зерин ҳарактерноканд:

1. Вобаста ба шароит ҳеле фаровон истифода бурдан аз интонация,
2. Нисбат ба тобеяят аз конструкцияи пайваст васеъ истифода бурдан.
3. Зиёд истифода шудани ҷумлаҳои нопурра.
4. Ба маънои маҳсус кор фармудани бâъзе калимаҳо.
5. Баъзан аз имову ишора, аз шеваю лаҳҷа ва ҳатто жаргон истифода бурдан ва ғайра.

Барои услуби ҳаттӣ аломатҳои зерин ҳосанд:

1. Бо тартиби қатъӣ ва мантиқан дуруст нақл ва ё баён кардан.
2. Аз алоқаи пайвасту тобеъ бисъёр истифода бурдан.
3. Ҳеле аниқ фарқ кунонидани воситаҳои лексикӣ (масалан, синонимҳо).
4. Ба анъанаи пешинаи забон (қадима) вобаста будан ва ғайра.

Ин аломатҳое, ки ба ин ё он услуб нисбат дода шуд, факат хоси яке аз онҳо набуда, дар ҳар ду услуг ҳам мушоҳида мешавад, танҳо дар яке зиёдтару дар дуюмӣ камтар, бинобар ин онҳо нисбианд. Вобаста ба шароит ва давру замон ин услубҳо ба ҳам таъсир мерасонанд, зеро онҳо услубҳои гуногуни як забон мебошанд.

Услуби бадей ва илмӣ. Забони асарҳои илмӣ ва ҳам забони адабиёти бадей то андозае аз ҳам фарқ мекунанд. Мақсади ҳам илм ва ҳам санъат, аз ҷумла асари бадей, донистан ва аз худ кардани ҳастӣ, табиат ва одамизод бошад ҳам, онро бо роҳ ва воситаҳои гуногун ба даст меоранд. Забон барои адабиёт на танҳо воситаи ифода (мисли илм), балки материалест, ки бо тарзи маҳсус баён ва ифода мегардад. Дар асарҳои бадей образҳо ва маъни мачозии қалимаҳо васеъ истифода мешавад ва дар ин ҳолат пеш аз ҳама чӣ гуна функцияро адо намудани образ ба ҳисоб гирифта мешавад. Саҳҳа ва возех ифода карданро Пушкин ба ҳар ду услуг ҳам ба забони илмӣ ва ҳам бадей хос медонад, vale ифоданокӣ ва образнокӣ бештар хоси забони бадей мебошад. Барои услуг қадом ва чӣ гуна функцияро адо намудани образнокӣ муҳим мебошад, зоро онро дар услугҳои гуногун мушоҳида кардан мумкин аст.

Терминҳо (истилоҳҳо) дар услуги асарҳои илмӣ як маъноро ифода мекунанд, vale онҳо дар асарҳои бадей ҷанд маъно ва ҳатто ба маъни мачозӣ омада метавонанд. Баъзан вобаста ба услуг ин ё он қалима ҳам ба мағҳуми термин ва ҳам ба маъни умумихалқӣ омада метавонад. Дар ҷой гирифтани қалимаҳо дар ҷумла, истифодай қалимаҳои ба маъни мачозӣ омада, истифодай санъатҳои бадей ва маънавӣ низ байни ин услугҳо фарки қалон мушоҳида мешавад. Дар услуги адабиёти бадей истифодай нутқи айнан ва мазмунан наклшуда хеле фаровон бошад, дар услуги илмӣ ба ҷои он иқтибос бештар истифода бурда мешавад.

Ҳамин тарик, услуги забонӣ ин навъҳои забони умумихалкиест, ки таъриҳан ба амал омада, мачмуи муайянӣ алломатҳои забониро дар бар мегирад. Баъзе аз ин алломатҳо хоси ин ё он услуг бошад, баъзе дигараш ба ҳамаи услугҳо хос мебошад.

Аз гуфтаҳои боло ҷунин ҳулоса баровардан мумкин аст:

1. Услубҳои забонро инкор кардан мумкин нест, зоро мавҷудияти онҳоро функцияи коммуникативӣ забон ва таърихи он нишон медиҳад.

2. Ин ё он категорияи услугӣ вобаста ба услугҳои забон маъноҳои гуногунро ифода карда метавонад.

3. Услубҳои забонро бо жанрҳои адабиёти бадей (хикоя, роман, очерк, назму наср) ва ё бо услугҳои нависандагони чудогона омехта кардан нашояд. Ҷор услуги забон — ҳаттӣ ва гуфтугӯй, илмӣ ва бадеиро фарқ кардан лозим аст.

4. Услубҳои забон вобаста ба вакту замон ва шароит инҷунин забони конкрет тағъир меёбанд.

5. Мавҷудияти услугҳои забон забони умумихалқиро инкор накарда, балки дар заминай забони умумихалқӣ вуҷуд доштани онҳоро нишон медиҳад. Ҳар яке аз услугҳои забон ҳамчун навъи чудогонаи забони умумихалқӣ намоён мегардад.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки услугҳои забон мувоғики қонуни доҳилии забон инкишоф ва тағъир меёбад. Таърихи услуг-

ҳои забонро аз таърихи забони умумихалқӣ чудо омӯхтан мумкин нест, зоро забони умумихалқӣ манбаъ ва асоси услубҳои забон мебошад.

УМУМИЯТИ ИЧТИМОИ ВА ШАКЛҲОИ ЧАМҶИЯТИИ ЗАБОНҲО

Забон ба ҷамъият ҳос аст. Мавҷудият ва инкишоғу таракқиёти забон бо таърихи ҷамъият, бо умумияти иҷтимоии одамон вобаста аст. Намудҳои умумияти одамон ин қавм (авлод), қабила, ҳалқият ва миллат мебошад. Ҳар яке аз ин намудҳо забонҳои ба ҳуд ҳос доранд ва он забонҳо бо хусусиятҳои ҳуд аз ҳам фарқ мекунанд.

Қавму қабила асосан ба ҷамъияти ибтидой тааллук дорад. Маълум аст, ки дар ҷамъияти ибтидой синфҳо мавҷуд набуданд, аз ин рӯ, диалект ва ё жаргоне, ки ба синфҳо ҳосанд, дар ин давра мушоҳид намешаванд. Вале дар ин давра забони қалонсолону ҷавонон ва ё занону мардон бо бâъзе аломатҳои ҳуд аз ҳам фарқ мекард. Чунин ҳодисаро олимон дар забони ҳалқҳои қафомондаи Африка низ мушоҳид кардаанд. Масалан, дар Маса ном маҳалли Африқаи Шарқӣ мардон ба талафғузи бâъзе ҷизҳо ҳуқуқ доранд, вале ҷавонон ҳақ надоранд ва ё баракс. Маросими гузариш, яъне ҳуқуқдор шудан бо тантана қайд карда мешавад. Чунин ҳодисаро дар гуфтугӯи мардону занон ҳам мушоҳид кардан мумкин аст. Масалан, дар забони **чикиғай** Боливия мардон ба аввали бисъёр исмҳо садонок ва ё ҳамсадо илова мекунанд: и-пис -ҷӯбдаст, у-тамокас -сағ, н-онеис -одам, вале занон бе ин гуна илова пис, тамоқас, онеис талафғуз мекунанд. Албатта, ин гуна фарқҳо мавҷудияти забони ҷудоғона доштани онҳоро нишон намедиҳад.

Дар аввалҳои ҷамъияти ибтидой қавмҳо аз рӯи зарурати зиндагӣ аз ҳам чудо мешуданд ва дар натиҷа қавмҳои хеле зиёде ба амал меоянд ва ин ба забон то андозае таъсир мерасонад, яъне забони аввалини қавм дар натиҷаи чудо шуда мустақил зиндагӣ кардан таъир мебад. Агар қавмҳои ҷудоғона дар алоқамандӣ зиндагӣ кунанд, забони қабиларо ба вучуд меоранд ва агар аз ҳам қанда шуда, мустақilonona умр ба сар баранд. Забонҳои ҷудоғона ба амал меояд. Умумияти одамоне, ки дар як территория зиндагӣ мекунанд, бо як забон гап мезананд ва дар байни онҳо муносабати ҳочагӣ вучуд дорад, қабила меноманд. Аломати асосии онҳо ҳамхунни тамоми аъзоён буд. Дар ҳам мин вакт забонҳои хеш пайдо мешавад. Ҳангоми бо ҳам муттаҳид гардидан қавмҳои ҳамхун ва ба амал омадани забони умумиро ба ҳостири меорад. Бояд қайд кард, ки қабилаҳо ҳам аз рӯи зарурат аз ҳам чудо шуда, забонҳои ҷудоғонаро ба вучуд меоваранд.

Дар охирҳои ҷамъияти ибтидой бо ҳам муттаҳид шудани қабилаҳои хеш ба назар мерасад ва дар натиҷа иттифоқи қазби-

лаҳо ба амал меояд ва ин ба гуфтаи Энгельс асоси ба вучуд омадани ҳалқият мегардад. Фарқи забони қавму қабиларо чүнин шарх додан мумкин аст:

1. Дар давраи қавм забон чун воситаи муносибат танҳо ба як қавм хизмат кунад, дар давраи қабила вай ба қабила ва ё иттифоки қабилаҳо хизмат кардааст.

2. Дар давраи қавм забон таркиби лугавии ючириз ва грамматикии оддиву содда дошта бошад, дар давраи дуюм хеле ин-кишиоф ёфтани онҳо ба чашм мерасад.

3. Дар давраи якум забонҳо зиёд (аксари забонҳои ҳозира) пайдо шуда бошад, дар охирҳои давраи дуюм кам шудани миқдори забонҳо мушоҳида мешавад.

4. Дар давраи якум диалектҳои маҳаллӣ мушоҳида намешавад, дар охирҳои давраи дуюм, яъне дар давраи забони қабила чунин диалектҳо ба амал меоянд.

5. Ба давраи забони қавм аз як забон ба амал омадани забони зиёде хос бошад, ба давраи забони қабила муттаҳид гардидани забонҳо ва кам шудани шумориа онҳо хос аст.

Забони ҳалқият. Пароканда шудани ҷамъияти ибтидой, ба амал омадани моликияти ҳусусӣ ва давлат ҳалқиятро ба вучуд меоварад. Яке аз роҳҳои пайдоиши ҳалқият ба ҳам муттаҳид гардидани қабилаҳои хеш ва ҳатто бегона мебошад. Баъзе қабилаҳои ҷудогона ҳам ба дараҷаи ҳалқият расиданашон мумкин аст.

Агар ҳалқият бо роҳи якум — иттифоки қабилаҳо ба амал омада бошад асоси забони умумиро забони қабилаҳои хеш ва, албатта, яке аз қабилаҳои ташкил медиҳад. Ин забон ба тамоми аҳолӣ фаҳмо ва умумӣ мебошад. Ҳалқият ва забони юнонӣ бо ҳамин роҳ ба амал омадааст.

Агар ҳалқият бо роҳи дуюм — зӯран якҷоя кардани қабилаҳо ба амал ояд, забони қабилаи зӯр асоси забони ҳалқият мегардад ва қабилаҳои дигари бегона ба он оmezish мейбанд. Забони лотинӣ ба ин мисол шуда метавонад. Қабилаи лотинҳо қабилаҳои дигарро зӯран ба худ муттаҳид намуда, забони худро асоси забони ҳалқият гардонидаанд.

Ба намуди сеюм — ба дараҷаи забони ҳалқият расидани забони қабила, баъзе ҳалқиятҳои Қавказ ва забонҳои помирӣ мисол шуда метавонад.

Ба давраи забони ҳалқият диалектҳои маҳаллӣ ва инчунин «диалектҳои синфию» жаргон хос аст. «Диалектҳои синфиӣ» ба куллӣ аз диалектҳои маҳаллӣ фарқ мекунад, зоро он на соҳти грамматикий дораду на таркиби лугавӣ. Дар он як гурӯҳ қалимаҳои ба қасбу кори он синф хос мушоҳида мешавад, ки вай забонро ташкил дода наметавонад.

Аломатҳои асосии ҳалқият — умумияти забон, территория, ягонагии маданият ва хислати маънавии одамон мебошад. Забони ҳалқият, чи хел ки қайд шуд, дар натиҷаи иттифоки қабилаҳо ба амал меояд, бинобар он дар ин давра диалектҳо зиёд

мушохид мешаванд. Яке аз онхо асоси забони халқият мегардад. Сабаби зиёд шудани диалектҳо дар ҷамъияти феодали соҳти худи ҷамъият мебошад, зоро вай зиёдтар ба территориияҳо ҷудо мешавад. Забони халқият шакли адабӣ-ҳаттӣ дошта метавонад, воле ҷунин ҳам мешавад, ки забони бегона (лотинӣ, арабӣ) забони ҳаттии ин ё он ҳалқ мегардад.

Ба вуҷуд омадани давлат сабаби инкишоф, такмил, тараққӣ ва мукаммал гардиҳани забон ва маҳсусан ба тартиб даромадани ҳат гардиҳ. Ҳат пеш аз ҷамъияти синғӣ ҳам мушохид мешуд, воле инкишофу такмили он ба давлату давлатдорӣ алоқаманд мебошад.

Такмили мунтазами истехсолот ва инкишофи савдо ба тараққиётни забон таъсири қалон расонид. Ғайр аз ин инкишофи адабиёт ва ба ин восита такмил ёфтани забони адабӣ ва инҷунин ба амал омадани нашри қитобҳо низ ба инкишофу тараққиётни забон сабаб мегардад. Ҳулоса, забони халқият бо ҷунин аломатҳо аз давраҳои дигари забон фарқ мекунад:

1. Баробари ташаккули халқият забони умумӣ ва ягонаи халқият низ ба амал меояд. Вай ҳангоми омезиш ғалаба мекунад ва аз ҳисоби забони мағлуб таркиби луғавии ҳудро бой мегарданад.

2. Забони халқият дар натиҷаи иттиҳои забонҳои қабилаҳои зиёди хеш ва инҷунин ассимиляции забони қабилаҳои бегона ба амал меояд.

3. Забони ягонаи халқият агар ба дараҷаи забони миллӣ нарасад, ҳангоми шикасти давлат диалектҳои маҳаллии он асоси забонҳои нави мустакил шуданаш мумкин аст.

4. Диалектҳои маҳаллӣ дар натиҷаи чудо шудани территорияи забони халқият ва инҷунин омезиши забони қабилаҳои бегона ба амал меояд. Дар давраи забони халқият диалектҳои маҳаллӣ аз рӯи қабила не, балки территория ба амал меоянд.

5. «Диалектҳои синғӣ» ва жаргон ба амал меояд.

6. Инкишофи истехсолот, давлат ва савдо қувваи пешбаранд, инкишофъёбандиа ва такмилдиҳандай забон мегардад.

7. Ҳат ва адабиёт асоси инкишоф ва такмили забон ва инҷунин воситаи ба амал омадани забони адабӣ гардидааст.

Забони миллӣ. Забони миллӣ ба пайдоиши худи миллат во-баста аст. Миллат ҳангоми алоқаи иқтисодии одамони бисъёри аз рӯи умумияти территория, забон, шуурноқии миллӣ, ки дар ягонагии маданият ва хислату ҳаракати одамон зоҳир мегардад, ба амал меояд, вуҷуд дорад ва инкишоф мёёбад. Ба гуфтаи В. И. Ленин, «Миллат маҳсули ногузир ва шакли ҳатмини тараққиётни ҷамъияти асри буржуазия мебошад». В. И. Ленин ғалабаи капитализмо бар феодализм ба ҳаракати миллӣ алоқаманд намуда, ин гуна ҳаракатро ба ғалабаи пурраи истехсоли молӣ дар бозори дохилии буржуазия, муттаҳидии территорияи аҳолии ҳамзабон ва инкишофи бемайлони он забон ва мавқеи он дар адабиёт вобаста мекунад. Албатта, инкишофи пур-

рай миллат дар чамъияти социалистӣ ба амал меояд, зеро дар ин вакт дӯстии миллатҳову халқҳо, алоқаи интернационалии меҳнаткашон боз ҳам қавитар мегардад.

Ягонағии забон ва инкишофи бемайлони он яке аз аломатҳои асосни миллат мебошад. Ҳусусияти забони миллӣ ва фарқи он аз забони халқият ҳатмӣ будани шакли адабии ҳаттӣ, мавҷудияти норман муайян мебошад. Забони миллӣ дорои адабиётест, ки ҳисси миллӣ ва шуурнокии миллиро ифода мекунад. Забони миллӣ ин шакли маданияти миллӣ мебошад.

Алоқаи забону миллат конкретӣ-таърихист, чунки роҳҳои пайдоиши забонҳои миллӣ, структураи функционалий-услубӣ ва қабатҳои он дар забонҳо гуногун аст. Ҳар як миллат забони худро дорад, vale ин маънои онро надорад, ки он забон аз азал забони он халқ бошад.

Одатан се намуди муносибати забону миллатро нишон медиханд:

1. Забони миллӣ дар заминай забони халқият ташаккул мебад, аз ин рӯ, забони худӣ, ягона ва тақрорнашаванд мебошад.

2. Баъзан ҳангоми ташаккули миллат ва забонҳои миллӣ ин ё он забон асоси забони миллии ҷандин миллат мегардад. Масалан, дар Америкаи Лотинӣ зиёда аз бист миллат забони испаниро ба сифати забони миллии худ истифода мебаранд. Забони англisiй бошад, забони миллии халқҳои Британияи Қабир, Америка, қисман Қанада, Австралия ва Зеландияи Нав мебошад. Забони арабӣ дар ҷанд давлат, забони немисӣ барои немисҳову австриягиҳо, забони португалӣ барои халқҳои Португалияву Бразилия забони миллӣ шуморида мешаванд. Албатта, ин забонҳо дар он мамлакатҳо услугҳои хоси худро доранд. Ҳатто америкониҳо забони худро забони маҳсуси американӣ мешуморанд. Ба ҷанд миллат хизмат кардани як забон ба функцияи чамъиятии он доҳил мешавад.

3. Баъзан дар як давлат ҷанд забон истифода мешавад ва ҳар яке аз онҳо функцияҳои ҷудогонаро адо мекунанд. Масалан, швейцариягиҳо бо ҷор забон — французӣ, немисӣ, италяниӣ ва ретороманиӣ гап мезананд. Ин гуна ҳолат муносибати забону миллатро инкор намекунад, факат фарқ кунонидани мағҳуми забони миллӣ ва давлати гуногун забона ва дузабонаро талаб мекунад.

Ба забони миллӣ аломатҳои зеринро нисбат додан мумкин аст:

1. Ташаккули забони ягонаи миллӣ ба шаронтиҳои хоси таърихии пайдоиши ҳар як миллат вобаста мебошад.

2. Инкишофи забони миллӣ то дараҷаи забони адабӣ баъзан дар мубориза ба муқобили забони бегона ва ё забони мурдаи худ, ки дар адабиёт ҳукмрон аст, сурат мегирад. Масалан, дар ҷандин мамлакатҳои Осиё забони арабӣ ва дар Европа забони лотинӣ ва дар Арманистон забони мурдаи арманиӣ ҳукмрон буд.

3. Жаргон ва арго дар байни гурӯҳҳои хурд ҷой дорад.

4. Диалектҳо суст мешаванд ва бо забони миллӣ оmezинӣ мейбанд.

5. Ихтилофи байни забонҳои миллӣ, шикастҳӯрии баъзе забонҳо, зӯран паҳн намудани забони миллии ҳалқи торочгар дар мамлакатҳои мустамлика мушоҳид мешавад.

ИНКИШОФИ ЗАБОНҲО ДАР ҶАМЪИЯТИ СОЦИАЛИСТИ

Революцияи Қабири Социалистии Октябрь дар мамлакате ғалаба кард, ки аз ҳалқияту миллиатҳои гуногун иборат мебошад. Ҳалқияту миллиатҳое, ки Иттифоқи Республикаҳои Советии Социалистиро ташкил намуданд, аз ҷиҳати маданияти хеле гуногун буданд. Баъзе аз онҳо маданияти хеле қадима (тоҷикон, русҳо, украинҳо, арманиҳо, гурҷиҳо...) дошта, соҳиби ҳату адабиёти бой бошанд, баъзе дигарашон ҳатто ҳату алифбо надоштанд.

Давлати Советӣ аз рӯзҳои аввалини мавҷудияти худ барои саросар саводнок намудани ҳамаи ҳалқияту миллиатҳо ва ба ҳамин восита инкишоф додани илму маданияти ҳалқҳои гуногуни Ватанамон қӯшиш менамуд. Ҳоло ба ҳайати СССР 15 республикаи иттифоқӣ, 20 республикаи автономӣ, 8 вилояти автономӣ ва 10 округҳои миллӣ дохил мешаванд. Дар Иттифоқи Советӣ 130 забон мавҷуд аст. Аз ин 70-тоаш соҳиби ҳат буда, забони адабӣ дорад. Зиёда аз 50 ҳалқияту миллиатҳо ба туфайли Революции Октябрь соҳиби ҳату алифбо гардиданд. Дар байни онҳо миллиатҳои республикаҳои иттифоқӣ ба монанди қазоқҳо, қирғизҳо ва туркманҳо, миллиатҳои республикаҳои автономӣ (аварҳо, бошқирдҳо, бурята, қалмықҳо, кумықҳо, марийҳо, мордвагиҳо, удмуртҳо, чуваши, ёкутҳо), инчунин вилоятҳои автономиву округҳои миллӣ ба мисли мансҳо, ненециҳо, ойротҳо, ҳакасҳо, чукчҳо, эвенкиҳо дида мешаванд. Ин ҳалқҳо танҳо ба шарофати Революции Октябрь соҳиби ҳату алифбо гардиданд. Ҳоло бо 56 забон гуфткорҳои радио бурда мешавад.

Дар Иттифоқи Советӣ забони ягонаи давлатӣ нест. Дар ҳар як республика забони миллиати асосӣ бояд забони давлатин он шуморида шавад.

Дар моддаҳои 45 ва 159 конституцияи СССР маҳсус таъқид карда шудааст, ки ҳар як гражданини мамлакати гуногун миллиати мо ҳукуқ дорад, дар мактаб бо забони модарии худ таълим гирад, ҷобаҷузории ҳуҷҷатҳо низ бо забони республикаҳои иттифоқию автономӣ ва ё вилоятҳои автономию округҳои миллӣ гузаронида шавад.

Намунаи инкишоф ва тараққии бемайлони забонҳо дар ҷамъияти социалистӣ яке аз забонҳои Доғистон — забони аварӣ мебошад. Ин ҳалқ баъди ғалабаи РКСО соҳиби ҳату алифбо гардид. Ҳоло забони адабии бое дорад, ки дар мактабҳо бо он

таълим дода мешавад, бо ин забон китобу мачаллаҳо чоп мешавад ва театри ба номи шоири ҳалқӣ Ғамзат Цадасы намоишномаҳои худро бо забони аварӣ мебарад. Асарҳои Лауреати мукофоти ленини, шоири номии Дорғистон Расул Ғамзатов низ бо ин забон навишта шудаанд. Ҳоло 12 ҳалқияти гуногуни ин республикаи автономӣ аз ҳати аварҳо истифода мебарад.

Қирғизҳо ҳам мисол шуда метавонанд. Онҳо фақат ба түфайли Революцияи Октябрь соҳиби хату алифбо гардидаанд, соҳиби давлат шуданд ва миллати социалистии қирғизҳо ба вучуд омад. Соли 1924 қирғизҳо вилояти автономӣ мешаванд ва ҳамон сол дар асоси графикан арабӣ алифбои қирғизҳо тартиб дода мешавад. Онҳо соли 1926 соҳиби республикаи автономӣ ва соли 1936 соҳиби республикаи иттифоқӣ мегарданд.

Ҳоло дар мактабҳо бо забони қирғизӣ таълим дода мешавад. Бо ин забон рӯзномаву мачалла ва китобҳо чоп мешаванд, намоишҳои телевизион ва барномаҳои радиои Қирғизистон бо ҳамин забон бурда мешавад. Чингиз Айтматов низ аввалин ҳикояву повестьҳои худро бо ҳамин забон навишта, адабиёти қирғизро ба арсаи ҷаҳон баровардааст.

Дар давраи советӣ тамоми ҳалқияту миллатҳо озодии пурраи худро ба даст дароварданд. Маданият, санъат, илм ва ҳочагии ҳалқи онҳо бемайлон тараққӣ карда истодааст. Дӯстии ҳалқҳо боз ҳам мустаҳкам шуд. Ин бошад, ба инкишофи забонҳо ва ба амал омадани лексикаи умумӣ барои тамоми ҳалқҳои советӣ сабаб шуд. Дар ҳамаи ин масъалаҳо роли забони русӣ қалон аст.

Забонҳои байнамиллалӣ. Вазифаи аввалиндарачаи ҳар як забон воситаи алоқа, воситаи муносибати байни одамон мебошад. Баъзе забонҳо (масалан, ҷекӣ, словакӣ, пашту, шуғнӣ, рӯшонӣ, яғнобӣ...) воситаи муносибати танҳо як ҳалқ ва ё миллат мебошанд, valee баъзе забонҳое ҳам ҳастанд, ки барои чанд ҳалқияту миллат чун воситаи алоқа хизмат мекунанд. Ин гуна забонҳо хусусияти байнамиллалӣ доранд. Масалан, дар Америкаи Лотинӣ зиёда аз бист ҳалқияту миллат забони испаниро забони миллии худ мешуморанд, забони англисӣ забони миллии миллатҳои англис, америкӣ, канадагӣ, ҳалқҳои Австралияю Зеландияи Нав ба шумор меравад, забони арабиро як катор давлатҳои Африка забони миллии худ мешуморанд, забони немисиро австриягиҳо, забони португалиро бразилиҳо низ забони миллии худ медонаанд.

Забони миллии тоҷикӣ низ ҳамин гуна хусусият дорад. Бо забони тоҷикӣ ғайр аз тоҷикон мардумони Бадаҳшони советӣ: шуғниву рӯшониҳо, язғуломиҳо, ваҳониву ишқошимиҳо, сарикӯлиҳо ва инчунин яғнобиҳо низ гап мезананд ва забони миллии тоҷикӣ барои ҳамаи ин ҳалқҳо забони умумии муносибат шуморида мешавад. Ин ҳалқҳо дар оила, дар кору зиндагӣ аз забонҳои худ истифода мебаранд, забони миллии тоҷикӣ барои онҳо забони мактаб, забони матбуот, забони радиову телевизионӣ мешавад.

Эион ва ниҳоят забони муносибат бо халқҳои дигар мебошад, зеро ҳамаи ин халқҳо ҳамроҳи тоҷикон миллати тоҷикро ташкил медиҳанд.

Тараққиёти иқтисодии ҳозира халқ ва миллатҳои гуногуно алоқаманд меқунад, давлатҳои гуногунмиллатеро ба вучуд меоварад, ки умумияти нави таърихии нисбат ба миллат қалону васеъ доранд. Халқи советӣ ҳамин гуна умумияти нави таърих мебошад. Заминаи пайдоиши ин умумият ватани социалистии ягона, ҳочагии социалистии ягона, мақсади умумии ягона доштани тамоми халқияту миллатҳои мамлакати мо мебошад. Албатта, халқи советӣ ифодакунандаи ягон миллати нав нест. Ин умумияти нави таърихии халқҳо дар натиҷаи тағъироти ҷиддии иқтисодӣ ва маданияи халқу миллатҳои советӣ ба амал омадааст ва он ифодакунандаи ягонагии миллӣ ва интернационали мебошад. Революцияи Кабири Социалистии Октябрь ба тамоми халқҳои миллатҳои мамлакати мо имконият дод, то ки иқтисодиёт, илму маданият ва забони ҳудро бемайлон инкишоф дидҳанд ва барои гулгулшукуфии он ҳаракат қунанд. Дар ин давра дӯстии халқҳо боз ҳам мустаҳкамтар шуд, додугирифт ва қӯмаки байнҳамдигарии халқҳои гуногуни Ватанамон боз ҳам васеъ шуд. Ҳамаи ин ба ҳам наздишавии миллатҳо ва ба амал омадани лексикаи умумӣ барои ҳамаи халқҳои ватани мо сабаб гардид. Ҳамаи ин ба туфайли халқи рус ва забони русӣ мумкин гардид. Забони русӣ халқҳоро бо ҳам наздик кард ва воситаи муносибати тамоми халқияту миллатҳои ватанамон гардид. Тамоми халқҳои советӣ онро забони дуюми ҳуд мешуморанд. Бағайр аз 130 миллион русҳо ҳатто 55 миллион халқияту миллатҳои дигар забони русиро забони модарии ҳуд шуморидаанд ва ё озоду тоза медонанд. Ҳаминиро ҳам бояд қайд кард, ки забони байни миллатҳо — забони русӣ забони давлатии халқу миллатҳои дигар шуданаш шарт нест.

Истифодаи забони русӣ чун забони умумии алоқаи халқияту миллатҳои гуногуни Ватанамон барои таҷрибаи вазқунии байни халқҳо ва шинос шудан ба комъёбиҳои маданияту санъати халқҳои Ватанамон ва халқҳои тамоми дунъё ва инчунин ба процесси ба ҳам наздишавии миллатҳо ёрӣ мерасонад.

Воситаи муносибати байни халқияту миллатҳои гуногуни Ватанамон будани забони русӣ маъни онро надорад, ки вай нисбат ба забонҳои дигар бартарии маҳсус дорад. Баръакс забони русӣ барои боз ҳам инкишоф ва тараққӣ ёфтани забонҳои дигар ёрӣ мерасонад. Дар программаи Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ, ки съезди XXVII КПСС қабул кардааст, дар ҳусуси забонҳои Иттифоқи Советӣ чунин гуфта шудааст: «Минбаъд ҳам инкишофи озодона ва истифодаи баробарҳукуқона аз забонҳои модарӣ барои ҳамаи гражданинҳои СССР таъмин карда мешавад. Зимнаи дар баробари омӯҳтани забони миллии ҳуд омӯҳтани забони русӣ, ки мардуми советӣ онро ҳамчун воситаи алоқаи байни миллатҳо ихтиёран қабул кардаанд, барои баҳравар

шудан аз комъёбихо илму техника, маданияти ватанӣ ва ҷаҳони роҳи васеътар мекушояд».

Партия ҳаминро ба асос мегирад, ки сабитқадамона ба амал баровардани сиёсати миллӣ-ленинӣ, ҳамаҷониба мустаҳкам нағудани дӯстии ҳалқҳо — қисми таркибии такмили социализм, роҳи дар амалияи ҷамъиятӣ санҷидашудаи нашъунамои минбаъдаи Ватани сермиллати социалистии мо мебошад.

Дар шароити социализм забонҳои миллӣ боз ҳам инкишоф меёбанд, функцияи ҷамъиятии забони адабӣ васеъ мешавад, таносути байни забони адабиву услубҳои гуногуни он тағиیر меёбад. Таъсири забони адабӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда, диалектҳо суст ва нест шудан мегиранд. Ҳам ба нутқи адабӣ ва ҳам забони гуфтугӯй лексикаи ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва илмӣ-техникӣ, инчунин элементҳои китобатӣ зиёдтар доҳил мешаванд.

Таркиби луғавии забони адабӣ боз ҳам бойгар мегардад. Ҳамаи тағииротҳои дар ҷамъият рӯйдода инъикоси худро дар забон меёбад.

Сабаби воситаи асосии муносибати байни миллатҳову ҳалқиятҳои Ватани мо гардиданӣ забони русӣ таърихи мамлакатамон ва таърихи инкишофи забонҳои он мебошад.

1. Забони русӣ забони қисми зиёди аҳолии Ватани мо мебошад, онро украинҳову белорусҳо белорусҳо хуб медонанд, ҳалқҳои дигари Ватанамон забони русиро забони дуввумини худ мешуморанд.

2. Ҳалқи рус дар ғалабаи социализм роли авангардӣ бозид, ба тамоми ҳалқҳои СССР дар масъалаи иқтисодиёти маданият ёрии бевосита расонид. Ҳамин чиз ба забони ин ҳалқ ҳам эҳтиром ба вучуд овард.

3. Воситаи асосии муносибати байни ҳалқҳои Ватанамон гардиданӣ забони русӣ роли маданият ва илми ҳалқи рус низ ҳаст, зоро ин ҳалқ дар инкишофи тамоми ҳалқҳои СССР кӯмаки қалон расонидааст.

В. И. Ленин орзу мекард, ки тамоми ҳалқҳои Ватанамон ихтиёран забони русиро омӯзанд ва ба ҳамин восита бо маданият ва идеяҳои пешқадами ин ҳалқ ва ҳалқҳои ҷаҳон шинос шаванд. Ҳоло ин орзуи В. И. Ленин чомай амал пӯшидааст, зоро тамоми ҳалқҳову миллатҳои Иттифоқи Советӣ забони русиро медонанд ва ба воситаи он бо ҳам муносибат мекунанд.

Аз забони русӣ на танҳо дар СССР, балки дар ҳориҷа ва маҳсусан мамлакатҳои системай лагери социалистӣ истифода мебаранд. Раиси ассоциации умумиҷаҳонии муаллимони забон ва адабиёти руси солҳои шаст ақадемик Виноградов В. В. 25 сол пештар қайд карда буд, ки забони русиро ба ин ё он андоза қарib 500 миллион одамон медонанд, бо вучуди он ки соҳибони ин забон 150 миллион нафараванд. Пас маълум мешавад, ки омӯзандагону донандагони забони русӣ аз соҳибонаш чӣ қадар зиёд аст. Аз забони русӣ пеш аз ҳама ҳалқҳои славян чун воситаи муносибат истифода кардаанд. Аз охири асри гузашта

сар карда дар мактабхой миёнаву олии як қатор мамлакатхो ба омӯхтани забони русӣ сар карданд. Онро дар тамоми университетҳои халқҳои славян, инчунин университетҳои Париж, Вена, Берлин, Гарвард, Калифорния, Чикаго ва гайра меомӯзанд.

Забони русӣ на танҳо яке аз забонҳои паҳншуда, балки яке аз забонҳои бойтарин **ва инкишофёфтатарин ҳам мебошад**. Ломоносов М. В. бузургии забони русиро барои халқҳои Европа нишон дода бошад, В. И. Ленин онро забони нависандагон ва мутафаккирони пешқадами рус шуморида, бузургӣ ва пуркуватии онро қайд мекунад. Ф. Энгельс бошад, забони русиро «яке аз пуркуваттарин ва бойтарин забонҳои зиндаи дунъё» мешуморад.

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

Холо ҳама медонанд, ки забон чун воситаи муносибат ба ҷамъият алоқаманд буда, бе он вуҷуд надорад. Забон дар ҷамъият пайдо шудааст ва баробари ҷамъият инкишоф мейбад, тараққӣ мекунад. Забоншиносӣ аз аввали пайдоиши худ ба ин масъалаи дикқати ҷиддӣ медод. Забон дар ҳар формацияи ҷамъияти ҳамчун воситаи ҷамъқунандай донишу таҷрибаи одамон хизмат мекунад ва онро ба наслҳои минбаъда мегузаронад. Аз ин ҷиҳат ҳама гуна дигаргуниҳои ҷамъият ҳоҳӣ вай иқтисодӣ бошад, ҳоҳӣ маданиӣ ва ҳоҳӣ иҷтимоӣ ба забон ҳатман таъсир мерасонад. Албатта, забон ҳам дар навбати худ ба ҷамъият ва инкишofi он ҳамин гуна таъсир расонида метавонад. Шакли адабӣ ва ба норма даромадаи ҳама гуна забон ба муносибат ва машшати одамон таъсири зӯр мерасонад, ба баланд шудани маданияти соҳибонаш ёрӣ расонида, ба барҳам ҳӯрдани фарқҳои диалектикаи қӯмак мерасонад. Қалимаю ибораҳои нав, маъноҳои нав, ки мағҳумҳои навро ифода мекунанд, барои донистани ҳақиқати объективӣ, барои фикри худро пурра ва аниқ ифода намудан ёрӣ мерасонанд. Ин аст, ки ба масъалаи муносибати забону ҷамъият олимони гуногун, ҷараёнҳои лингвистӣ дикқати маҳсус дода меоянд. Вале дараҷаи тадқиқ ва маънидоди он дар давраҳои гуногун як хел набуд. Дар давраҳои қадим философҳо ин масъаларо вобаста ба пайдоиши забон омӯзта бошанд, дар асрҳои миёнა ба он дикқат надодаанд, вале дар замони мо ин яке аз масъалаҳои актуалий ба шумор меравад.

Дар нимаи дуюми асри XIX асосгузорони марксизм вобаста ба назарияи коммунизми илмӣ ба масъалаи пайдоиш ва таърихи иҷтимоии забон, роли он дар ҷамъияти тосинӣ, дар ҷамъияти синӣ дикқати маҳсус дода, ҳамаи инро бо ҷамъият алоқаманд аз назар мегузаронанд.

Забоншиносони советӣ ба ин масъалаи муҳим дикқати ҷиддӣ медиҳанд. Аз рӯзҳои Ҷавонӣ Ҷаҳонӣ Революцияи Октябрь за-

боншиносони советӣ ба масъалаҳои баъзе функцияҳои иҷтимоии шаҳру қишлоқ, инкишофи забони русӣ ва забонҳои миллии Ватанамон вобаста ба шароити нав, тартиб додани хату алифбо барои ҳалқҳои бехат, ба амал омадани забонҳои адабӣ барои як қатор ҳалқҳо ва нормаи забони адабӣ дикқати маҳсус ва чиддӣ медоданд. Дар масъалаи социолингвистикии советӣ дар даҳсолаҳои аввал пешравиу камбузидҳо чой дошт. Ба ин масъалаи муҳим баъди солҳои панҷоҳ дикқати маҳсус додан гирифтанд. Ҳамаи тағъироти забонӣ ба ин ё он андоза ба ҷамъият вобаста мебошад, зоро забон ҷамъиятро инъикос менамояд. Аз ин рӯ, муносибати ҷамъият ба забон стихиявӣ ва бошуруна шуданаш мумкин аст. Албатта, ин таъсир бевосита ё ки ҳуд ба ҳуд не, балки дар структураи он ба амал меояд. Моҳияти ҷамъиятии забон ҳамаи функцияҳои забонро муайян мекунад. Инро як қатор забоншиносоне, ки дар масъалаи социолингвистика кор мекунанд, ба мисли Аврорин В. А., Будагов Р. А., Дешериев Ю. Д., Филин Ф. П., Протченко И. Ф. ва дигарон низ маҳсус қайд кардаанд.

Инкишофи забонҳо ба таври стихиявӣ низ мешавад, ба ин дифференциацияи территориявии забонҳоро, ки ба дифференциацияи ҳуди ҷамъият вобаста мебошад, овардан мумкин аст. Ба ин масъала К. Маркс ҳам дикқат дода қайд карда буд, ки қабилаҳои обшинаи ибтидой ба территорияҳои васеъ паҳну парешон мешуданд ва дар натиҷа дар забони онҳо фарқҳо ба амал меомад. Дар забон на танҳо фарқи диалектӣ, балки фарқҳои профессионали ҳам дида мешавад.

Таъсири бошурунаи ҷамъият ба забон дар шакли сиёсати забонӣ (языковая политика), ки аз тарафи ҷамъият ва ё синфи муайян гузаронида мешавад, мушоҳида мешавад. Сиёсати забонӣ қисми таркибии сиёсати миллии давлат, партия ва ё синф мебошад.

Дар шароити ҷамъияти социалистӣ сиёсати забонӣ дар асоси принципи ленини баробархуқуқии ҳалқҳову забонҳо бурда мешавад. Дар ин ҳусус В. И. Ленин навишта буд: «... давлати демократӣ бояд озодии пурраи забонҳоро бечуну чаро эътироф намояд ва ҳар гуна бартарӣ доштани яке аз забонҳоро инкор намояд». Муносибати ленини ба масъалаи миллӣ дар ҳуҷҷатҳои қарорҳои съезди X партия қайд шудааст. Дар ин қарор гуфта мешавад, ки вазифаи партия ёрӣ расонидан ба оммаи меҳнатӣ дар масъалаи давлатдории советӣ бо забони миллии ҳуд ва бо забони модарӣ адо намудани вазифаи ҳуд аз тарафи органҳои судӣ, маъмурӣ ва ҳоҷагӣ мебошад, инкишоф додани муассисаҳои маданий-равшанинамоӣ бо забони модарӣ, ташкили курсҳо ва мактабҳо ба забони модарӣ барои тезонидану бисъ-ёр намудани кадрҳои миллӣ мебошад.

Ҳамин муносибати ленини ба миллату забон буд, ки дар солҳои мавҷудияти ҳокимиюти советӣ забони ҳамаи ҳалқҳову миллатҳои Ватанамон бемайлон ва озодона инкишофу тараққӣ

кард Дар ин давра забонҳои адабии миллӣ боз ҳам инкишоф меёбад, таъсири забонҳо ба ҳамдигар хусусан таъсири тарафайн, зиёд мешавад. Проблемаи аз ҳисоби ҳамдигар бой гардидани забонҳо масъалаи нав буда, ба забоншиносии советӣ ҳос мебошад ва яке аз масъалаҳои социолингвистика мебошад. Дар ин масъала роли забони русӣ ҳамчун забони байналмиллалий ва умумиҷаҳонӣ ниҳояг бузург аст. Аввалин бор дар забоншиносии советӣ проблемаи инкишофи функцияи ҷамъиятии забон гузошта мешавад. Дар ин кор омӯзиши таҷрибаи инкишофи забонҳои миллии СССР ёрии қалон расонид. Функцияи ҷамъиятии забонҳо масалан, ба падеж ва ё системаи фонетикиу грамматикий во-баста набошад ҳам, ба системаи лексикий алоқаманд аст. Дар мамлакати ғуногунмиллати мо забонҳо функцияҳои ғуногуни ҷамъиятиро адо мекунанд, масалан, баъзе забонҳо ба як аул (забони хиналиги Ҷоғистон) хизмат қунанд, забонҳои дигар (русӣ) ба чандин ҳалқу миллат хизмат мекунад.

Мақсади асосии социолингвистика дар СССР тадқики та-биати забон чун ҳодисаи иҷтимоӣ, мавқеъ ва роли он дар ин-кишофи ҷамъият; тадқиқ ва муайян намудани методҳои тадқиқоти социолингвистӣ; саҳҳо кардани факторҳои иҷтимоӣ дар ин-кишофи забон; омӯзиши дифференциацияи иҷтимоии забонҳо ва проблемаи тараққиёти функцияи ҷамъиятии забонҳо мебошад.

Дар шароити давлати сермиллати советӣ дар назди социолингвистика вазифаҳои бафоят муҳим ва актуалии амалию на-зариявӣ меистад. Ин вазифаҳо пеш аз ҳама ба масъалаи ҳолат ва перспективаи инкишофи тараққиёти ҷамъияти мо вобаста мебошад: омӯзиши конунияти инкишофи забонҳои ҳалқҳои СССР дар давраи соҳтмони ҷамъияти коммунистӣ, муносибати функцияи ҷамъиятии забони русӣ ва забонҳои дигар дар республикаҳо ва вилоятҳои миллӣ, кор карда баромадани проблемаи забони байналмиллии ҳалқҳои СССР, тадқики намудҳои дузабонӣ ва бисъёрзабонӣ дар СССР, масъалаи забон дар СССР ва аҳамияти ҷаҳонии он, кор карда баромадани проблемаи лингвистикай амалий (прикладной) доир ба масъалаҳои терминҳо, ал-фавит, орфография дар аспекти социалистӣ ва гайра аст.

Забоншиносии советӣ ин масъалаҳоро факат дар асоси назарияи марксистӣ-ленинӣ доир ба инкишофи ҷамъият ҳал карда метавонад.

ЗАБОН ВА ТАЪРИХ

Доир ба алоқаи наздики забону таърихи ҳалқ олимон фикрҳои ғуногун баён кардаанд. Ба ақидаи яке аз асосгузорони забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ Расмус Раск, ягон восита ба мисли забон ба мо дар бораи пайдоиши ҳалқ ва муносибати ҳешигарии он бо ҳалқҳои дигар **маълумот** дода наметавонад. Ба гуфтаи Якоб Гримм, аз тамоми қашфиётҳое, ки инсоният ба даст

овардаасту нигаҳдорӣ мекунаду аз насл ба насл меғузаронад, забон бузургтарин, бошарафтарин ва доротарин ба шумор меравад, зоро он ба тамоми сохибонаш як хел дастрас буда, мисли боду хаво бе забон зиндагӣ кардани онҳо — ҷамъият имкон-назарӣ мебошад. Аз ин рӯ, забони мо таърихи мо ҳам мебошад,— меғӯяд Гримм.

Бояд қайд кард, ки ҳамаи олимон ин масъаларо як хел ҳал накардаанд. Онҳо вобаста ба ҷараёни лингвистии худ ба ин масъала наздиқ шудаанд. Масалан, Август Шлейхер ду давраи забонро — инкишоф ва таназзул, қайд намояд, ҷавонграмматик-ҳо диккати асосиро ба тадқики таърихи забон ҷалб менамоянд, вале онро чун ҳодисаи индивидуалий-психологӣ шуморида, аз ҷамъият чудо мекарданд. Вале ҷараёни социологӣ дар забоншиносӣ ҷиҳати иҷтимоии онро қайд мекунад.

Забоншиносии советӣ алоқаи зичи забону таърихи ҳалқро қайд менамояд. Онҳо ба таърихи забон чун ҳодисаи ҷамъиятий диккат додаанд.

Таъриъёбандагӣ ва динамиزم системи забон яке аз сифатҳои доимӣ ва асосии забон аст. Гуногуни забонҳо, категория ва ҳодисаҳои забонӣ натиҷаи ҳамин динамизми забон мебошад. Дар натиҷаи дарк намудани табииати забон чӣ аидоза ба забон таъсир расонидани вакт, шакл ва намудҳои таъриоти забонӣ, сабаб ва натиҷаҳои ин таърипот маълум мегардад. Универсални таъриоти таъриҳӣ ва динамизми забон он маъно надорад, ки дар забон чизи доимӣ вуҷуд надорад. Дар ҳар як забон устуворию таъриъёбандагӣ, оромио инкишофъёбӣ дар ягонагӣ мушоҳида мешавад.

Забон вобаста ба ҷамъият инкишоф мейбад ва тараққӣ мекунад, таърирог ва инкишофи ҷамъиятро дар худ инъикос менамояд. Аз ин рӯ, ҳар як забон ду ҳолат дорад: яке ҳолати ҳозираи он ва дигаре ҳолати пешниҳа, қадимаи он. Ҳолати ҳозираи забонро синхрония меноманд, ҳолати қадимаи онро диахрония меғӯянд. Синхрония қалимаи юнонӣ буда, аз ду ҷузъ сун (ҳамроҳ, яъҷоя) ва хронос (вакт, замон) таркиб ёфтааст. Диахрония низ қалимаи юнонӣ буда, аз диа (ба воситаи) ва хронос (вакт, замон) таркиб ёфтааст.

Дар ду ҳолат омӯхтани забонро Ф. де Соссюр пешниҳод карда, забоншиносиро ба лингвистикай синхронӣ ва лингвистикай диахронӣ чудо намуда буд. Баъзе забоншиносон бо ҳам ҳеч гуна муносибат надоштани синхрония ва диахронияро қайд мекунанд.

Забоншиносии советӣ алоқаи зичи синхрония ва диахронияро нишон дода, ба ҳам вобаста будани онҳоро нишон медиҳад. Бо вуҷӯди ин забоншиносии советӣ ду аспекти тадқиқотӣ будани синхронияю диахронияро таъқид мекунад.

Материализми диалектикаи таълим-медиҳад, ки ҳамаи вожеаву ҳодисаҳо, аз ҷумла ҳодисаҳои забонӣ, бояд дар алоқамандӣ ва инкишофу тараққиёт омухта шаванд. Дар тақсимоти Соссюр

хамин чиз риоя карда намешавад, яъне вай ҳолати ҳозираи забон (синхронияро) дар алокамандии воҳидҳои системаи забон омӯхта, тараккиётро ба эътибор намегирад, vale ҳолати пешинай (диахронии) забонро дар тараққиёт мебинаду алокамандиро ба эътибор намегирад.

Забоншиносии советӣ таъкид мекунад, ки дар вакти омӯхтани ҳам ҳолати синхрони ва ҳам ҳолати диахронии забон алокамандиву инкишофро бояд ба эътибор гирифт.

Агар забонро дар ҳолати тасвирӣ (синхронӣ) гирем, хоҳ ҳолати ҳозираи он ва ҳоҳ ягон давраи таърихи онро, устувории динамикии онро мушоҳида мекунем, ки дар он омехтагии ҳозираву гузашта ба назар мерасад ва ин табииати иҷтимоии забонро нишон медиҳад. Забон ба ҷамъият чун воситаи алоқа, чун воситаи мубодилан афкор, чун воситаи ифодаи фикр хизмат мекунад, аз ин рӯ, вай ҳамеша дар инкишофу тағиরот мебошад. Дар забон варианҷҳои гуногуни вучуд дорад, як намуди он синонимҳо мебошад ва худи ҳамин синонимҳо ишондихандай инкишофӣ забон аст.

Процесси тағиরот ва вариант ба нутқ вобаста мебошад, зеро инро пеш аз ҳама дар нутқ мушоҳида мекунем.

Тартиб додани алфавит, тағириот ва дигаргунӣ дар орфография, қоидаҳои транскрипцияву транслитерация, тарҷимаи мосинӣ, тартиб додани грамматикаҳои нормативии тасвирӣ бештар ба ҳолати синхронии забон тааллук дорад.

Дар ин ё он ҳолати забон тағириот дар шакли вариантҳои воситаҳои забонӣ ба амал меояд, vale дар давраҳои гуногуни ин ё он забон воситаҳои забонӣ дигар мешавад, структура ва нормаи забон ба тағириот дучор мешавад. Масалаҳ, агар дар давраи қадим ва миёнаи забони тоҷикӣ ҷинсияту падеж барин категорияҳои грамматикий мавҷуд бошанд, дар давраи нау онҳо барҳам меҳӯранд ва баробари он воситаҳои ифодакунандаҳои он ҳам тағирир мебад.

Ҳамин тарик, аломати системанокни забон па танҳо ба ҳолати ҳозираи забон тааллук дорад, балки ба ҳолати пешина низ хос мебошад. Ба мисли ҳамин тараққиёт на танҳо ба ҳолати диахронии забон, балки ба ҳолати ҳозираи он ҳам тааллук дорад.

ТАЪРИХИ ЗАБОН ҲАМЧУН ТАЪРИХИ ҲАЛҚ

Масъалаи муносибати таърихи забону таърихи ҳалқ, таърихи забону фаъолияти одамон на танҳо масъалаи лингвистӣ, балки фалсафӣ ҳам мебошад. Философи немис Гегель таъриху инсонро ба ҳам мукобил гузашта таъкид карда буд, ки кувваи пешбарандай процесси таърихӣ худи **Таърих** мебошад, на инсон. Инсон олоти ё ки яроки таърих аст. Ба фикри ӯ, ақл (хирад) хукмрони ҳастӣ мебошад.

Маркс ва Энгельс ба мүкобили ин ақидаи идеалистии Гегель баромада таъкид мекунанд, ки субъекти таърих инсон аст, на таърих. Одамон таърихро ба вучуд меоранд, барои он мубориза мебаранд.

Дар забоншиносӣ ин проблема вобаста ба мавзӯи шаклҳои мавҷудияти забонҳо ва сабабҳои инкишофи таърихии онҳо тадқик карда мешавад. Доир ба ин масъала фикри ягона нест. Баъзеҳо алоқаи байни таърихи забон ва таърихи соҳибони онро яктарафа мефаҳманд. Ба ақидаи як гурӯҳ, аз ҷумла академик Марр Н. Я., таърихи ҷамъият ва инкишофи иҷтимоии он, яъне тараққиёти иқтисодӣ, маданий ва сиёсӣ сабаби асосии инкишофи забон мебошад.

Баъзеҳо забонро «ҷаҳони сеюм», ҷаҳоне, ки забонро идора мекунад, мефаҳманд. Гурӯҳи сеюм таъкид мекунанд, ки забон худаш мустақилона тараққӣ мекунад, алоқаи таърихи забону ҷамъият, калимаю ҷизро ба алоқаи лингвистӣ вобаста намекунанд, балки онро ба мисли Соссюр ба лингвистикай берунӣ доҳил мекунанд. Дар асл бошад, алоқаи забону ҷамъият, забону инсон хеле мураккаб буда, ба масъалаҳои асосии лингвистика доҳил мешавад. Алоқаи забону ҷамъият ҳамчун проблемаи таърихӣ таъсири забонро ба одамон ва ҷамъиятро ба забон нишон медиҳад. Сабабҳои асосии тағьироти забонӣ вобаста ба таърихи ҷамъият аз инҳо иборат аст:

- а) Тағъири ҳайати соҳибони забон ва алоқаи ҳалқҳо,
- б) Паҳншавии маорифу маданият,
- в) Прогресси материалий ва иҷтимоии ҷамъият.

Алоқамандии забонҳо. Нишон додан ва муайян кардани муносибати забонҳо ба якдигар ва намудҳои ин гуна муносибати ҳамон мухим мебошад. Маълум аст, ки ҳалқҳо аз аввали пайдоиши худ сар карда ба ҳамдигар муносибат доранд. Чунин алоқаро дар тамоми давраҳои тараққиёти ҷамъияти инсон мушиҳидаро кардан мумкин аст. Алоқаи байни ҳалқҳо ба забонашон низ таъсири мерасонад. Албатта, ин таъсири як хел намешавад. Масалан, таъсирие, ки ду ҳалқ дар давоми ҳазорсолаҳо дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунад, аз таъсири ба ҳалқи мағлуб мерасонидагии ҳалқи ғолиб фарқ мекунад. Ё ки ягон ҳалқ дар ин ё он давраи тараққиёти худ хеле пеш меравад. Ин пешравиро дар адабиёт, санъат, маданият ва илму дониш мушоҳидаро намудан мумкин аст. Дар натиҷа дар забони ин ҳалқ як гурӯҳ мағҳумҳо — калимаҳо ба амал меоянд, ки ҳалқҳои дигар надоранд. Ҳалқҳои дигар маҷбур мешаванд, ки аксар ин мағҳумҳоро бо калимаҳои ифода мекардагиаш иқтибос кунанд. Дар ин ҳол ҳам аз як забон ба забони дигар калима мегузараӣ, ваде он аз навъҳои дигари таъсири забонҳо ба ҳамдигар фарқ мекунад.

Ба ҳамдигар таъсири расонидани забонҳо яке аз омиљои мухимтарини инкишофи таърихии забонҳо мебошад. Ба ин масъала забоншиносон Гумбольдт, Шлейхер, Шухардт, Бодуэн де Куртенэ ва Марр диққати қалон дода, фикру ақидаҳои ҳудро баён

намудаанд. Забоншиносони ҳозира низ ба ин мастьалаи мухим аҳамияти махсус медиҳанд. Баҳамтаъсирирасонии забонҳо процесси мураккаб буда, якчанд навъ мешавад.

Иқтибос. Иқтибос яке аз роҳҳои асосии бой гардидани таркиби луғавӣ буда, бештар ба лексика таъсир мерасонад. Қалимаҳои қабулшуда пурра ба қонуну қоидаҳои забони нав итоат мекунанд, бо аффиксҳо ва ё решашои дигар калима месозанд, ки инро дар забони иқтибосшуда дучор намекунем. Ҳангоми иқтибос маъни лексикии калима, ҷиҳати овозӣ ва ё хусусияти морфологии калима тағъир ёфтанаш мумкин аст.

Қалимаҳои иқтибосӣ бо роҳи иртиботӣ (контактӣ) ва ғайри-иртиботӣ доҳил мешаванд. Бо роҳи иртиботӣ доҳил шудани қалимаҳо зиёдтар дучор мешавад. Қалимаҳои арабӣ ва қисман туркӣ-ӯзбекиро дар забони тоҷикӣ мисол гирифтан мумкин аст. Ё ки дар забони румыни 22% қалимаҳои славянӣ дода мешавад. Дар англисӣ бошад, қалимаҳои зиёди французию лотинӣ мушоҳида мешавад. Инро дар забоншиносӣ суперстрат мегӯянд. Бо роҳи ғайрииртиботӣ одатан истилоҳҳо-терминҳо қабул мешаванд ва аксар бевосита не, балки ба воситай забони дигар.

Қалимаҳо аз забонҳои дигар бо ду роҳ — зӯран ва ихтиёри, иқтибос карда мешаванд. Қалимаҳо ҳамон вақт аз як забон ба забони дигар зӯран иқтибос мешаванд, ки як ҳалқ ба ҳалқи дигар ҳуҷум карда, онро ба итоати ҳуд медарорад ва солҳои сол ҳукмронӣ мекунанд. Дар ин ҳолат ҳалқи мағлуб камнуғуз ва ё таърихи дуру дароз надошта бошад ва ё соҳиби ҳату алифбо ва маданияти баланд набошад, ба он зӯрӣ тоб наоварда ба ҳалқи ғолиб ассимиляция мегардад ва забони ҳалқи мағлуб аз байн меравад. Дар ҳолати дуюм, яъне ҳалқи қадима ва тараққикарда будани ҳалқи мағлуб ҳалқи ғолиб зӯран қалимаҳои ҳудро ба забони вай мегузаронад ва дар натиҷа таркиби луғавии забони ҳалқи мағлуб бой мегардад. Ин гуна қалимаҳо пурра ба қонуну қоидаҳои забони ҳалқи мағлуб итоат мекунанд. Қалимаҳои иқтибосӣ зарурати ҳаётӣ дошта бошанд, ба фонди луғавии забони ҳалқи мағлуб медароянд, аз они ҳудӣ мешаванд, дар акси ҳол баробари барҳам ҳӯрдани ҳукмронии ҳалқи ғолиб қалимаҳои иқтибосӣ ҳам аз истеъмол мебароянд. Профессор Ачарян Р. инро дар мисоли забони армани ҳеле ҳуб нишон додааст. Ҳангоми ҳукмронии арабҳо ба забони армани аз арабӣ 702 қалима иқтибос шуда бошад, ҳоло дар забони армани ҳамагӣ 32 қалимаи арабӣ дучор мешаваду ҳалос. Ба забони тоҷикӣ аз арабӣ қалимаҳои зиёде иқтибос шуда буд, ҳоло миқдори он қалимаҳо ҳеле кам шудааст. Қалимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои динӣ, тарзу усули ҳукмронӣ ва ё инъикоскунандай ҳаёти ҳалқи зӯровар аз истеъмол баромадаанд.

Ба иқтибоси ихтиёри қалимаҳои юнонӣ ва лотиниро дар забони тоҷикӣ аз қабили грамматика, лексикология, лексикография, фразеология, динор, иқлим, номус, пиёла, мумиё, теорема, аксиома, геодезия, формула, республика, революция, курс, рек-

тор, доктор, доцент ва ғайра мисол гирифтан мумкин аст. Үмри ин гуна калимаҳо дароз аст, зеро онҳо мағұхұмхөро ифода мекунанд, ки зарурати ҳәёті доранд. Калимаҳои мазкур бевосита ва ё ба воситай забони дигар иқтибос шудаңашон мумкин аст.

Омезиш. Омезиш як навъи таъсири забонҳо ба ҳамдигар мебошад. Ин ҳодиса аз қадим вүчуд дорад. Омезиш ҳам дар давраи ташаккули забонҳои қабила, ҳам ҳалқият ва ҳам миллат дучор мешавад. Ҳамиро ҳам бояд қайд кард, ки ҳам забонҳон хеш ва ҳам бегона ба яқдигар омезиш ёфта метавонанд. Доир ба ин намуди таъсири забонҳо ба яқдигар фикрҳои гуногун мавчуд аст. Ба ақидаи Марр, ҳангоми омезиши ду забон як забони наве ба амал меояд, ки аз он ду забон ба куллай фарқ мекунад. Гайр аз ин гүё ин ҳодиса яку якбора, ба таври таркиш рўй медода бошад. Ин фикр то Марр ҳам буд. Онро дар концепцияи лингвистии Август Шлейхер ҳам мушоҳида кардан мумкин аст. Ин фикр дар Шлейхер вобаста ба ақидаи натурбиологии ў ба амал омадааст. Вай ба қонунҳои табиат такъя намуда ба ын хулоса омадааст, чунки дар табиат ду намуд растаний ва ё хайвон бо ҳам омезиш ёбад, навъи тамоман нав ба амал меояд. Ба фикри Гумбольдт, ҳангоми омезиши ду забон яке аз забонҳо, ки нисбатан фаъол аст, ғалаба мекунад. Ин ақида низ ғалат аст, чунки ҳангоми омезиш ҳамон забон ғалаба мекунад, ки соҳибонаш ғалаба кардаанд. Фикри он, ки омезиш яку якбора ба амал меояд, низ ғалат аст. Омезиши забонҳо низ бо ду роҳ-роҳи осоишта ва зўрий ба амал меояд. Тарзи осоиштаи он дар натиҷаи садсолаҳо дар ҳамсоягӣ зиндагӣ кардани ду ҳалқ ба амал меояд. Масалан, забони очорӣ бо гурҷӣ, қипчоқӣ бо ўзбекӣ омезиш ёфтааст. Бо роҳи зўрий ба амал омадани омезиш низ мушоҳида мешавад. Баъзан як ҳалқ ҳалқи дигарро ба худ тобеъ намуда, забонашро ҳам ба он бор мекунад ва дар натиҷаи хеле дуру дароз дар ихотаи он будан забони мағлуб аз байн меравад, vale бе забони голиб калимаҳои зиёди худро медиҳад. Ба ин юнониҳое, ки дар Туркия зиндагӣ мекунанд, ё хоразмиҳое, ки дар ихотаи ҳалқҳои туркзабон буданд, мисол шуда метавонанд. Дар натиҷаи ин омезиш забони юнонӣ ва хоразмӣ аз байн рафтааст., Иро субстрат меноманд.

Таъсири тарафайн. Навъи сеюми таъсири забонҳоро ба ҳамдигар таъсири дутарафа меноманд. Ин намуд низ дар тамоми давраҳои тараққиети забонҳо мушоҳида мешавад. Ин навъи таъсири забонҳо ба ҳамдигар дар натиҷаи дар ҳамсоягӣ зиндагӣ кардани ҳалқҳо ба амал меояд. Ин намуд ба хешу бегона будани забонҳо вобастагӣ надорад. Масалан, ҳалқҳои тоҷику ўзбек, арману гурҷӣ ва ё русу украин, ки ҷуфтни аввали дуюм забонҳои бегона аст, дар натиҷаи чандин асрҳо боз дар ҳамсоягӣ умр ба сар бурдан бо ҳам муносибатҳои иқтисодӣ, маданий ва сиёсӣ доштаанд. Байни онҳо ҳатто муносибати хешутаборӣ низ ба амал омадааст. Ҳамаи ин ба забони онҳо таъсир нарасонида наметавонист. Албатта, меъёри таъсир як хел нест, зе-

ро дараачаи тараққиёти ин халкҳо дар як поя намебошад. Одатан халки бештар тараққикарда ва инкишофъёфта ба ҳамсояи худ зиёдтар таъсир мерасонад ва дар натиҷа зиёдтар калима ҳам мегузарад.

Дар замони мо таъсири забонҳо ба ҳамдигар боз ҳам пуркувваттар мешавад, ҳусусан инро дар ҷамъияти социалистӣ бештар мушоҳида мекунем, чунки ҳалқҳои советиро як мақсад, як маром ва як ҷамъият бо ҳам муттаҳид намудааст. Дар ҳалли ин масъалаҳо онҳо ба ҳамдигар ҳамеши кӯмак мекунанд, дасти ёрӣ дароз менамоянд. Ҳусусияти ин намуд он аст. ки ҳар ду забон ба ҳам таъсир мерасонанд. Инро дар забоншиносӣ адстрат меноманд.

ЗАБОН ВА МАДАНИЯТ

Масъалаи забону маданият ҳеле мураккаб буда, олимон онро гуногун шарҳу эзоҳ додаанд, чунки худи маданиятро ҳар хел мефаҳманд. Олими американӣ Боас Ф. маҷмӯи тамоми ҳаёти ғайрибиологии инсонро маданият мешуморад. Психологи советӣ Леонтьев А. П. фаъолияти иҷтимоии одамонро маданият меподнад.

Илми марксистӣ доир ба ҷамъият маданиятре ба маданияти моддӣ ва маънавӣ чудо мекунад. Маданияти моддӣ гуфта та момии маҳсули моддӣ ва ба назар намоёни меҳнати инсонро гӯянд, ба маданияти маънавӣ истеҳсол, тақсим ва истеъмоли боигарии рӯҳӣ (маънавӣ) медарояд.

Ҳамин тарик, маданият чун ҳодисаи ҷамъиятий ин маҷмӯи боигарии моддиву маънавиест, ки ҷамъияти муайянни одамон андӯхтааст ва инчунин андӯхта истодааст.

Забоншиносони Америка забонро ҷузъи маданият мешуморанд. Дар забоншиносии советӣ доир ба ин масъала се ақида мушоҳида мешавад. Дар конференцияи соли 1973, ки ба муносабати забону маданияти ҳалқҳои СССР бахшида шуда буд, низ ин фикр баён гардида.

1) Забон шаклу ҷузъи маданият нест.

2) Забон ҷузъи маданият аст.

3) Забон шакли ифодай маданият мебошад.

АЗбаски маданият чун ҳодисаи ҷамъиятий тамоми боигарии моддиву маънавиро дар бар мегирад, забон чун ҳодисаи ҷамъиятий яке аз компонентҳои асосии маданият мебошад. Таъсири забон ба тафаккур ин таъсири забон ба маданият мебошад, валие ин таъсири ҳалқунандаву муайянкунанде нест. Бояд қайд кард, ки забон ба тамоми ҷабҳаҳои маданият як хел муносабат надорад. Масалан, муносабати забон бо адабиёти бадеиву санъати тасвирий ва раксу наққошӣ як хел нест. Асари бадеиро бе забон тасаввур кардан мумкин набошад, дар санъати тасвирий, ракс ва ё наққошӣ забон роле намебозад. Албаттa, ин гуна му-

носибатхо дутарафа мешаванд, роли адибонро дар инкишофи забони адабӣ ба хотир овардан кифоя аст.

Инкишофи маорифу маданият (максусан чоп намудани китоб) ба мукаммал ва пурра гардидани нормай забони адабӣ сабаб мешавад. Таърихи забонҳои адабӣ бо таърихи маданият, забони коргузорӣ ва илм саҳт алоқаманд мебошад. Дар такомул ва ташаккули забони адабӣ роли адабиёти бадей ниҳоят қалон аст. Дар ташаккули миллати рус насри бадей чун воситаи инкишофи тараққиёти забони адабӣ хеле қалон аст. Роли таърихи забони адабӣ чунон бузург аст, ки ҳатто таърихи забони жаңр ва ҷараёнҳои адабӣ, забони адибони ҷудогона, шоирон ва драмматургҳоро ба он вобаста мекунанд.

Алоқаи забон бо маданият хеле гуногун ва васеъ мебошад. Олимон, нависандагон, ходимони ҷамъияти низ дар инкишофи забони адабӣ хизмати босазо доранд. Тараққиёти забонҳои адабии нав, тартиб додани грамматикаҳои нормативӣ, луғатҳо ва маҷмӯаҳои орфографӣ, фаъолияти маданий-равшанинамой боз ҳам паҳн шудан ва инкишофт ёфтани нормай забони адабӣ ва маданияти нутқро талаб менамояд. Максусан дар вакти ташаккули миллат ба ин масъала дикқати ҷиддӣ дода мешавад.

Роли нависандагон дар ташаккул ва мустаҳкам гардидани нормай адабӣ хеле бузург аст. Масалац, Данте ва Боккачо дар ба норма даровардани забони италяни, Мартин Лютер дар забони немисӣ, Алишер Навоӣ дар ўзбекии қадим, Шота Руставелий дар грузинии нав, Габдулло Туқай дар тоторӣ, Пушкин дар забони русӣ, Айнӣ дар забони тоҷикии хизмати ниҳоят бузург кардаанд. Ба туфайли ин шаҳсони бузург забонҳои номбурда ба як нормай муайян даромадаанд. Онҳо материали забони бои ҳудро аз ҳуд намуда, аз он ҷойхоеро интихоб кардаанд, ки ба тамоми соҳибони забон ба мансабу маҳалли истиқоматашон нигоҳ накарда умумиyo ягона буданд ва тамоми соҳибони забон навиштаҳои онҳоро ба ҳубӣ мефаҳмиданд. Файр аз ин адибони ҳамзамону баъдинаи онҳо ба ин шаҳсон пайравӣ карда асарҳо эҷод намудаанд. Бо вучуди ин ба норма даромадани забон ба фаъолияти маданий тамоми табақаҳои ҷамъияти вобаста мебошад.

Дар инкишофи тараққиёт ва такмили нормай забони адабӣ тараққиёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданий ҷамъият низ роли қалон мебозад. Таъсири ин факторҳои ҷамъияти ба забон хеле намоёй мебошад, чунки тараққиёти забон ба инкишофи ҷамъият вобаста аст. Максусан таърихи забони адабии ҳаттӣ ба тараққии умумияти ҷамъияти одамон, ба ҷиҳати ҷамъияти-сиёсӣ ва ҳоҷагӣ-иқтисодии ҷамъият саҳт алоқаманд ва вобаста мебошад.

Ба вучуд омадани нормай муайяни забон дар ҳалқҳо гуногун мешавад. Ин ба ҷаид ҷиҳати вобаста мебошад. Пеш аз ҳама ҳалқҳо роҳи ягонаи тараққиёт надоранд, ҳат, ки воситаи ба норма даровардани забон мебошад, дар ҳамаи ҳалқҳо дар як вакт ба вучуд наомадааст. Бинобар он нормай забон дар ҳалқҳо бо

роххой гуногун ва дар давраҳои гуногун ба амал омада метавонад. Масалаи, пайдоиши забони адабии украинӣ ба ҳаракати миллӣ-озодиҳоҳии ии ҳалқ бо роҳбарии Богдан Хмельницкий во-баста мебошад, зеро то ин вакт украинҳо дар зери тасарруфи литовҳо ва польяқҳо буданд. Умуман шакли нисбатан мукаммали забони адабии украинӣ ба эҷодиёти Т. Г. Шевченко вобаста мебошад. Забони адабии белорусӣ бошад, дар асарҳои Янка Купала ва Якуб Колас (давраи советӣ) намудор гардид.

Забону маданият бо ҳам алоқаи зич доранд, vale онҳоро як шуморидан мумкин нест, зеро онҳо аз рӯи вазифаю функция низ аз ҳам фарқ мекунанд. Маданият ҳарактери синфӣ дорад, ба синфҳо хизмат мекунад, vale забон бошад, ҳодисаи ҷамъияти аст, бинобар ин вай ҷузъи маданият бошад ҳам, бо он як нест. Дар забоншиносии советӣ олимоне (ба мисли Марр) ҳам буданд, ки забонро ба маданият дохил мекарданд. Мубоҳисаи лингвистии соли 1950 дар саҳифаҳои газетаи «Правда» шуда гуашта нодуруст будани ин ақидаро нишон дод.

ҚОНУНҲОИ ДОХИЛӢ ВА БЕРУНИИ ТАРАҚҚИЁТИ ЗАБОН

Мавҷудияти қонунияти муайянни тараққиёти забон ва сабабҳои берунии ба таърихи забон таъсиррасонандаги дар назарияи забоншиносӣ проблемаи қонунҳои инкишофи дохилӣ ва берунии забон ва инчунин проблемаи зиддиятро ҷун манбаъ ва асоси тағъироти таърихии забон ба вучуд овард.

Дар забоншиносӣ доир ба қонунҳои тараққиёти дохилӣ ва берунии забон фикрҳои гуногун мавҷуд аст. Намояндагони ҷа-раёни ҷавонграмматикҳо ба қонуни дохилии тараққиёти забон қонунҳои фонетика ва анологияро (шабоҳат) дохил намуда буданд. Баъдтар қонуни дохилии тараққиёти забон гуфта тараққиёти таърихии забони ҷудогона ва ё ғурӯҳи забонҳо дар давраи муайян ва дар қабатҳои гуногуни забон фаҳмида мешуд.

Қонуни берунии тараққиёти забонро Ф. Бопп ва Август Шлейхер бо қонунҳои биологиву физики омехта карда буданд, ҷунки забонро организм меномиданд. Тарафдорони ҷа-раёни психологияи, ки забонро фаъолияти психикий медонистанд, қонунҳои забонро бо қонунҳои психология як мешумориданд. Ҳодисаи бо қонунҳои мантик як шуморидани қонунҳои забон низ ба назар мерасад. Марр Н. Я. вобаста ба болосоҳт шуморидани забон дар қонуниятҳои забон зоҳир гардидани қонуниятҳои идеологию иқтисодиро медиҳад.

Ҳам қонунҳои дохилӣ ва ҳам берунии тараққиёти забон уму-мӣ ва ҳусусӣ мешаванд.

Ба қонунҳои умумӣ он қонунҳое дохил мешаванд, ки дар аксари забонҳо ва тамоми қабатҳои забон мушоҳида мешаванд. Ба қонунҳои ҳусусӣ бошад, он қонунҳое, ки ба забони ҷудогона ва ё ғурӯҳи забонҳову ин ё он қабати забонӣ тааллук дорад, дохил мешавад.

Забон аз рӯи қонуни дохилии худ инкишоф меёбад, ки ба он инҳо медарояд:

1. Ба ҳамаи забонҳои дунъё тамоили абстракциякунонии элементҳои структураи забон хос аст. Баробари тараққиёти забон як гурӯҳ қалимаҳо, ки маъни конкрайт доштанд, маъни абстракти пайдо мекунанд, ё ки қалимаҳои маънодор ба қалимаҳои ёрирасон аз қабили пешояндҳо, пасояндҳо, пайвандакҳо ва инчунин феълҳои ёридиҳанда мегузаранд. Ҷинсияти грамматикий дар забонҳои славянӣ дар аввалҳои пайдоиши худ асоси мантиқии худро дошт, холо бошад, соф категорияи грамматикий гардидааст.

2. Майли фарқ кунонидан ва ё чудо кардани структураи забонӣ ва функцияҳои он низ ба бисъёр забонҳо хос аст. Масалан, қалимаро аз морфемаю ҷумла фарқ кардан, ҷумлаҳоро ба содаю мураккаб ва ҷумлаҳои мураккабро ба тобею пайваст ва пайвандакдору беспайвандак, ё ки ҳиссаҳои номии нутқро ба исм, сифат, шумора ва ҷонишин чудо намудан низ ба инкишофи забон таъсир мерасонад.

3. Майли муттаҳид намудани элементҳои забонӣ низ чой дорад. Масалан, морфемаҳо якҷоя шуда қалима созанд, қалимаҳо бо ҳам алоқаманд гардида ибораю ҷумлаҳоро ташкил медиҳанд. Ё ки қалимаҳои гуногунмаъною гуногунсоҳт ба як гурӯҳ, ба як ҳиссаи нутқ муттаҳид мешаванд. Ҳамин ҳолатро дар муттаҳид шудани забони қабилаҳо ва ба вуҷуд омадани забони ҳалқият ва аз охирион ба амал омадани забони миллат ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.

4. Бой гардидан ва мураккабшавӣ ба аксари забонҳо хос аст. Дар ин ҷо танҳо овозҳо истисно шуданаш мумкин аст. Таркиби луғавӣ ҳамеша бой мегардад, колабҳои нав ба нави қалимасоз пайдо мешаванд, структураҳои синтаксисӣ ҳам мукаммал ва мураккаб мешаванд. Баъзан акси ин ҳодиса ҳам мушоҳида мешавад, вале ин ниҳоят кам. Масалан, барҳам ҳӯрдани падежу ҷинсияти грамматикий дар забони тоҷикӣ ба ин мисол шуда мешавонад.

5. Дар ҳамаи замонҳо ва давраҳо аз рӯи аналогия тағъир ёфтани қалимаҳо ва дигар воҳидҳои забонӣ мушоҳида мешавад. Масалан, қалимаҳои прилуннитъя ва приоксанитъя аз рӯи аналогияи қалимаи приземлитетъя соҳта шудаанд.

6. Ҳаминро ҳам гуфтан лозим аст, ки ҳамаи қонунҳои дохилии тараққиёти забон ба қонуни берунии он алоқаманданд, вале дар асоси материали ҳабонӣ ба амал меоянд.

Пас маълум мешавад, ки қонунҳои дохилий ва берунии тараққиёти забон бо ҳам алоқаи наздик доранд, ба якдигар таъсир мерасонанд.

Ба қонуни беруний ва ё сабабҳои берунии тараққиёти забон инҳо дохил мешаванд:

1. Структураи иҷтимоии ҷамъият. Тағъир

структурал ичтимоии чамъият ба забон таъсири калон мерасонад. Ииро дар вақти тағъиротҳои революционӣ ба хубӣ мушоҳидан кардан мумкин аст. Синфҳои голиб таъсири худро, хусусан дар соҳаи лексика, зиёд мекунанд. Революцияни буржуазии охирин асри XVIII Франция ва ё Революцияни Кабири Социалистии Октябрь дар мамлакати мо ба ин мисол шуда метавонад.

2. Таркиби этникии аҳолии мамлакат. Агар таркиби аҳолии мамлакат гуногун набошад, таъсири калимаҳо ва системаҳои дигар камтар мушоҳидан мешавад.

3. Шакли умумияти таърихии одамон — қабила, ҳалқият ва ё миллат. Дар ҳолати аз як шакл ба дигар шакл гузаштан забон ба тағъироти калон дучор мешавад.

4. Истехсолоту техника, олот ва истифодай он дар табиат. Ҳамаи инҳо ба таркиби луғавӣ семантикаи ибора, терминҳо ва калимасозӣ ва нисбатан номаълумтар ба синтаксис таъсир мерасонад.

5. Йилм. Тараққиёт ва инкишофи илм, аз худ намудани ҳаёт ба забон, истилоҳҳои он ва ҳатто ба синтаксису семантика таъсир мерасонад.

6. Адабиёти бадеӣ. Таъсири адабиёти бадеӣ ба забон ниҳоят бузург аст ва инро ҳама эътироф мекунанд. Бесабаб нест, ки нависандагони бузург асосгузорони забони адабӣ ҳам шуморида мешаванд. Ба ин А. С. Пушкин ва С. Айниро мисол гирифтан мумкин аст.

7. Давлат ва маҳсусан идораҳои он аз қабили мактаб, суд ва ғайра дар инкишофи забон низ ҳисса меѓузоранд.

8. Идеология ва маҳсусан дин. Таъсири дин дар бисъёр калимаҳои забонҳои хитойӣ, японӣ,ベンгалӣ ва ҳиндӣ калон аст. Дар семантикаи бисъёр калимаҳо таъсири дин дида мешавад.

9. Иртибот, яъне робитаи ҳалқҳо. Ин таъсир низ дар инкишофи забон роли муҳим мебозад.

10. Фаъолияти шуур ва тафаккури одамон, чамъият. Ҷӣ андоза таъсир доштани инҳо ба ҳама маълум аст. К. Маркс забонро ҳақиқат ва ё амалияни шуур номида буд. Ғайр аз ин тамоми сабабҳои беруни номбурда низ ба воситаи шуур ва тафаккури одамон ба забон таъсир мерасонад.

Сабаби инкишофи забон дар динамизми худи он ҳамчун воситаи муҳимтарини муносибат, дар ҷустуҷӯи роҳу шаклҳои нав ба нав барои ифодаи фикр ниҳон аст.

Азбаски забон ҳамчун структураи забонӣ, нормаи забонӣ ва фаъолияти нутқ вучуд дорад, сабаби тағъири забониро дар зиддият ва ба ҳам таъсиррасонии забону норма ва нормаву фаъолияти нутқ ҷустуҷӯй кардан лозим аст. Азбаски нормаи забон ходисан ичтимоиву фаъолияти нутқ бо фаъолияти дарккунии гӯяндагон алокай зич дорад, сабаби тағъири забонро инчунин дар алокай байни забону чамъият ва забону фаъолияти дарккунии одамон чустан лозим меояд.

Методҳои забоншиносӣ

Методология ҳамчун таълимот дар бораи методи илмӣ умуман ва методҳои илмҳои чудогона дар назария ва амалияи ҳар як илм ва аз ҷумла забоншиносӣ, аҳамияти бафоят қалон дорад.

Инкишофи илмҳои гуногун, пайдоиши илмҳои нав ба нав, тараққии номуназами илму техника, пайдоиши илмҳои муштарак талаб намуданд, ки метод ва ёроҳ, инчунин тарзу усулҳои тадқиқи илмҳо ҳаматарафа омӯхта муайян карда шавад. Зиёд гардидан шавқу рағбат ба метод ва тарзу усулҳои тадқиқи илми аз он сабаб ҳам сар зад, ки доираи мутахассисон зиёд шуда истодааст, колективҳои қалони илмӣ ба амал омада истодаанд, ҳамаи ин зарурати автоматӣ қуонидани меҳнати фикриро талаб мекунад. Ҳоло баробари муҳим будани натиҷаи корҳои илми роҳу усулҳои ба даст даровардани он низ аҳамияти қалон пайдо карда истодааст.

Ҳар як илм дорои методҳои худ мебошад ва кӯшиш мекунад, ки бо роҳу усулҳои осон ва оддӣ натиҷаҳои хуб ба даст дарорад. Пас дар аз худ кардан ва натиҷаҳои дилҳоҳ ба даст даровардани ҳар як илм метод роли бафоят қалон мебозидааст.

Метод мақсади ягонаи илм набуда, вай танҳо воситаи даркунни объект, тарафҳои чудогонаи он ва инчунин вазифаи он мебошад. Даркунӣ ин наздишавии тафаккур ба объект, табиатро донистани инсон ва инчунин донистани қонунияти тараққиёти ҷамъият ва худи тафаккур мебошад. Доир ба ин масъала гуфтаи В. И. Ленинро хотиррасон кардан ба маврид аст. Ӯ гуфта буд, ки ба назарияи идроқ мисли тамоми илмҳои дигар диалектикаӣ назар кардан лозим аст. Ин чунин маъно дорад, ки дониши **худро тайёр ва тағъирнаёбанд** нашуморида, балки ҷи гуна аз нафаҳмидан фаҳмидан, аз дониши нопурраву ноаник дониши нисбатан пурра ва саҳҳ ба амал омаданашро андешидан лозим аст.

Дар натиҷаи тараққиёти ҷамъият даркунни ҳақиқати объективӣ боз ҳам ҳаматарафа ва ҷукур мегардад.

Роҳҳои даркунӣ ва методҳои лингвистӣ. Аз рӯй назарияи идроқ метод ин тарзу усул ва роҳҳои донистан ва ё омӯхтани ҳақиқати объективӣ, дарк намудани табиат, ҷамъият ва тафаккур аст. Роҳҳои омӯзиш ва дарк намудани марксизм-ленинизм методи диалектикаӣ — материализми диалектикаӣ ва таърихӣ мебошад.

Методи диалектикаии даркунӣ инъикоси диалектикаии худи табиат мебошад.

Методҳои чудогонаи тадқиқот дар процесси инкишофи илм ба амал меоянд ва аниқ мегарданд ва он ба маҷмӯи донишҳои ҷамъшуда вобаста мебошад. Донишҳои ҳосилшуда барои ба даст даровардани донишҳои нав ба нав ёрӣ мерасонанд ва ҷун метод хизмат мекунанд. Масалан, ҷор амали арифметикии оддӣ барои Ҳалли масъалаҳои мураккаби математикий восита гардианд. Ё

ки ҳамроҳи сунъии замин қашфиёти нодир илм буд, ҳоло бошад, ҳамчун воситай тадқикот истифода шуда истодааст.

Тарзу усулҳои дарккунӣ умумӣ ва хусусӣ мешавад. Методи фалсафӣ хусусияти умумӣ дорад ва методологияи он ба принципҳои методи дарккунӣ, ки ба ин ё он системаи фалсафи хос аст, вобаста мебошад.

Методологияи илм конкретонидани методи фалсафии дарккунӣ мебошад, ки дар ин ё он соҳаи илми чудогона ба амал омада, усулу методҳои ҷамъбасткунни худро пайдо кардааст.

Методи фалсафӣ ё ки методи дарккуни таълимотест дар хусуси қонунҳои умумии табиат, ҷамъият ва тафаккур.

Методи диалектикаи марксистӣ эътироф мекунад, ки табиат материалий мебошад, материя якум ва шуур дуюм аст. Ҳастӣ, табиат омӯхташаванда мебошад. Ҳодисаҳои ҳакиқати объективӣ бо ҳамдигар алоқаманд буда, ба ҳам таъсир мерасонанд. Онҳо дар ҳаракат ва тараққӣёт мебошанд ва ин тараққӣёт ба сабаби зиддияти байнҳамдигарӣ ба амал меояд.

Принципҳои методологиии умумӣ дар натиҷаи хуносабарории илмҳои гуногун ба вучуд омадааст. Аз ин рӯ, методи диалектикаи-материалистии дарккунӣ ягонагии ҳамаи илмҳо, ҳамаи тадқикотҳоро, ки ба методи диалектикаи марксистӣ таъя мекунад, ифода менамояд. Марксизм таълим медиҳад, ки барои дуруст ва пурра дарк кардан, фахмидан танҳо доностани методологияи умумӣ кифоя нест. Марксизм эҷодкорона муносибат карданро талаб мекунад, баробари ин марксизм ба мукобили онҳое мебарояд, ки методи илмҳои чудогонаро чун методи умумиметодологӣ маънидод намуда, онро ба назария ва методи дарккунни умумӣ табдил медиҳанд.

Ҳар як илм методҳои тадқиқотии худро дорад ва ин методҳо ба воситай методи умумиилмӣ бо методҳои фалсафӣ ва мантиқӣ муносибат пайдо мекунанд. Ба методҳои умумиилмӣ методҳои математикий, физикий, биологӣ, филологӣ дохил мешаванд. Методҳои лингвистӣ бо ҳамаи ин методҳо муносибат дорад. Методҳои филологӣ аз он методҳо бо он фарқ мекунад, ки дар он таҷрибай дастгоҳӣ (инструменталий) қариб гузаронида намешавад. Филолог дар асоси матн таҷриба мегузаронад, дар асоси қолабҳо-модельҳо назария мебарорад.

Ба тарики мукоисавӣ-таъриҳӣ маънидод кардани фактҳои конкретӣ барои тадқиқотҳои таърихиву филологӣ ниҳоят муҳим мебошад.

Умумияти методҳои ҳамаи илмҳо эътироф намудани он аст, ки дарккунни илмӣ ин процесс аст, аз ин ҷиҳат қонуну коидагоҳи тадқиқот мавҷудияти дараҷаҳои гуногунро дар дарккунни ба эътибор мегирад.

Ҷаражони дарккунни илмӣ. Дарккунӣ ҳамчун процесс се марҳаларо дар бар мегирад:

- а) тадқиқот (қашфи фактҳо ва ё алоқамандии онҳо),
- б) ба система даровардан (шарҳу эзоҳ ва исбот).

в) баён кардан (тасвир).

Дар процесси эчоди илмӣ масъалагузорӣ ва пешниҳҳои фарзияҳо ниҳоят мӯҳим буда, бояд асосҳои назариявию амали дошта бошад. Воситаи умумиилми тадқикот мушоҳида, таҷриба (эксперимент) ва намунасозӣ (моделирование) мебошад.

Мушоҳида. Мушоҳида яке аз воситаҳои маъмул ва табиии тадқикоти илмӣ мебошад. Ҳар як тадқикотчӣ ин ё он ҳодисаи забонро муоина мекунад ва чизҳои лозимаро ба қайд мегирад.

Қонун ва техникаи аз матн ва ё нутқ ин ё он факти забони ро ҷудо намуда, ба мавзӯи омӯзиш дохил намуданро мушоҳидай лингвистӣ мегӯянд. Қонуни муоина талаб мекунад, ки предмети мушоҳида аниқ карда шавад, аломатҳои он нишон дода шавад. Натиҷаи мушоҳида бо формулаҳо, схемаҳо, таблицаҳо ва ё хаттӣ ба қайд гирифта мешавад. Мушоҳидакунанда бояд дониши хуб дошта бошад, ба вай ҳисси забонӣ ҳос бошад. Нависанда ва ё гӯянда забонро барои он истифода мебарад, ки ба воситаи он фикр баён мекунад, тадқикотчӣ бошад, аз матн ва ё нутқ он ҷойхоеро мегирад, ки барои мушоҳида зарур аст. Мушоҳида ҳамон вақт натиҷаи хуб медиҳад, ки мушоҳидаҷӣ дар хусуси ҳодисаи мушоҳида мекардагиаш маълумоти пурра дошта бошад.

Мушоҳида қисми таркибии ҳама гуна фаъолияти илмӣ буда, вай ҷузъи зарурӣ ҳар як методи лингвистӣ мебошад. Ҷиҳати хуби мушоҳида он аст, ки вай ин ё он ҳодисаи забониро дар шакли табииаш бо ёрии органҳои ҳисснёти ва ё мағзи сар ба қайд мегирад ва бо ин аз таҷриба фарқ мекунад.

Таҷриба (эксперимент). Таҷриба ин озмоиши илмиест, ки ба воситаи он ҳодисаи омӯхташаванди забонӣ ҳар дафъа дар шароити муайян ба ҳисоб гирифта мешавад. Эксперимент яке аз воситаҳои даркунӣ дар илми ҳозира мебошад ва намудҳои зерин дорад: лабораторӣ, иҷтимоӣ ва фикрӣ.

Таҷрибаи лабораторӣ, бештар ва асосан ба илмҳои табии ҳос буда, ба қисмати фонетика ва тарҷумаи мошинии лингвистика низ тааллук дорад. Мутаассифона, таъмини техникии ва корҳои лингвистии автоматикунодашуда ҳоло ба дараҷаи бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. Бинобар он ҳоло ҳам таҷрибаи маъмули лингвистӣ бо картатекаҳо гузаронида мешавад. Инро ҳам дар муайян намудани баъзе ҳодисаҳои фонетикий ва ҳам дар тарҷумаи мошинӣ мушоҳида мекунем.

Карточкаҳои зиёди аз рӯи мақсад ба система даровардашуда картатекаи лингвистиро ташкил медиҳанд ва онҳоро дастгоҳи маълумтарини лингвистӣ гуфтан мумкин аст. Материалӣ забоние, ки аз лугатҳо ва ё маълумотномаҳои грамматикий навишта шудаанду ба хотири мошина дохил карда шудаанд, базаи таҷрибаи лингвистӣ номида мешавад.

Таҷрибаи иҷтимоӣ озмоиши илмӣ дар фаъолияти ҷамъияти буда, барои саҳҳ ва муайян намудани ин ё он гипот-

теза дар шароити муайян гузаронида мешавад. Намудхон ассоции ин таҷриба иқтисодӣ (асосан истехсолӣ), педагогӣ, иҷтимоӣ-психологӣ, хуқуқӣ ва социологӣ мешавад. Лингвистика дар таҷрибай педагогӣ ва социологӣ иштирок карда метавонад Баробари тараққиёти чамъият роли таҷриба лингвистикай иҷтимоӣ васеъ мешавад. Маркс ва Энгельс табииати иҷтимоии забонро кайд карда, таъкид карда буданд, ки вакташ мерасаду одамон ба забон пурра назорат мекунанд.

Таҷриба и фикрӣ озмонши илмиест, ки объектро ба воситаи қолабҳои идеалий тадқик мекунад. Ин бештар бо роҳи абстракцияи мантакӣ ва тафаккури дедуктивӣ гузаронида мешавад.

Намунасозии лингвистӣ (лингвистическое моделирование). Ин метод ба мисли методи тадқиқотии таҷрибай ва назарияйӣ дар забоншиносӣ хеле барвақт маълум буд, вале вазифа ва тарзу усули он саҳеҳ ва конкрет набуд.

Дар забоншиносӣ модель-назария ва модель-идея мушоҳида мешавад ва ин ба назарияи забон тааллуқ дорад ва шакли ифодай он мебошад. Модель-метод ва тарзу тарики тадқиқот бо роҳи индуктивию дедуктивӣ ҳосил карда мешавад, яъне дар ҳар ду ҳолат ҳам тадқиқот бо хулосабарорӣ саруқор дорад. Ба тарзи абстракциякунӣ ҳам хулоса баровардан мумкин аст.

Ҳамипро бояд қайд кард, ки агар натиҷаҳои бо роҳи мушоҳида, таҷриба ва намунасозӣ ба даст даромада шарҳу эзоҳи (интерпретация) худро наёбанд, дарки илмӣ пурра шуморида намешавад ва инчунин аҳамият ва фоиданокии ин ё он метод ва ё тарзу усул ҳам номаълум мемонад. Шарҳу эзоҳ гуфта бо конуну коидаҳои назарияи мавҷуда мӯкоиса кардани натиҷаҳои ба даст даровардашударо мегӯянд. Натиҷаҳо назарияи мавҷударо пурра карданаш мумкин аст, агар натиҷаҳо ва мундариҷаи онҳо ба қолаби назарияи мавҷуда нағунҷад, назарияи нав ба амал оварда мешавад. Албатта, ин гуна қашфиётҳо дар асоси материали фаровони нав ба вуҷуд омада метавонанд. Пас, интерпретация баҳодихӣ ба дониш мебошад.

МЕТОДҲОИ ЛИНГВИСТИ

Чи тавре ки қайд шуд, ғайр аз методи даркунӣ ва методҳои умумиилмӣ боз методҳои ҳусусӣ — илмӣ-тадқиқотӣ ва методҳои илмҳои ҷудогона вуҷуд дорад.

Методи илмӣ-тадқиқотӣ гуфта маҷмӯи роҳу усулҳо ва қонунҳои омӯзиши ин ё он ҳодиса ва ё ҳодисаҳоро меноманд. Ба методи илмӣ-тадқиқотӣ аспекти тадқиқот бо тарзу усулҳои тадқиқотиаш, методикаи истифодаи онҳо ва инчунин роҳҳои тасвири натиҷаи ба даст дароварда дохил мешавад. Пас соҳт ва ё структураи методи тадқиқотиро ба ҳам алоказамандии аспект, тарзу усул (приём), методикаи тадқиқот ва роҳҳои тасвири он

муайян мекунад. Вале дар забоншиносӣ бисъёр вакт танҳо яке аз ин компонентҳои методи тадқикотӣ ба назар гирифта мешавад, ҳол он ки истилоҳи метод барои ифода намудани чор мағҳум — аспект, тарзу усул (приём), методика ва роҳҳои тасвир ба кор бурда мешавад.

Метод ва аспекти тадқикот. Аспекти тадқикот воситаи даркунни воеяят мебошад ва аз он баъзе ходисаҳо, объектҳо ва ё тарафҳояшро барои тадқиқ ва омӯзиши маҳсус чудо мекунад. Аспекти тадқикот аз рӯи таъиноти худ ва моҳияти лингвистиаш фарқ мекунад. Дар байнин аспектҳо ё ки методҳои лингвистӣ пеш аз ҳама аз они худӣ ва иқтибосиро чудо кардан лозим. Методи хоси лингвистӣ гуфта методи муқоисавӣ-таърихиро меноманд. Ин метод дар натиҷаи маълум гардидани хешигарии забонҳо ба амал омад, зоро омӯзиши он системаи муайянни тарзу усулҳои тадқикотро талаб мекунад. Илова бар ин ҳангоми аз ҷиҳати муқоисавӣ-таъриҳӣ шарҳу эзоҳ додани овозҳову морфемаҳо таҳлили маҳсуси лингвистиро талаб мекард.

Метод ва ё аспекти иқтибосии лингвистӣ ин методи статистикий ва мантиқӣ-математикий мебошад. Ин методҳоро барои аник намудани методикаи таҳлили лингвистӣ қабул намудаанд.

Аспекти тадқикотро чун методи (роҳҳои) даркунӣ баъзан, аз як тараф, бо методи даркунӣ ва аз тарафи дигар, бо усулҳои тадқикот ва инчунин бо вазифаҳои тадқикот ва ё нуқтаи назари тадқикот омехта мекунанд: методи структурӣ-семантикий, методи мантиқӣ-грамматики, методи шаклӣ ва ғайра. Дар ин ҳолат истилоҳи «метод» маънни аспекти тадқикотро дорад.

Метод чун тарзу усули тадқикот. Усул ва тарзи тадқикотро ҳам, яъне маҷмӯи қоидаҳои тадқикотро, ки чун методикаи таҳлил ба шакл даромадааст, метод меноманд. Ин гуна тарзу усулҳо методи асосии лингвистиро ба вучуд на меоварад, зоро онҳо ҷузъи ин ё он методи асосӣ мебошанду ҳалос. Масалан, усули ё ки тарзи табдил (трансформация) дар вакти омӯзиши синхронию диахронии забон, дар тадқики норма ва системаи забон, забон ва фаъолияти нутқ ва ё тасвири муқаррарӣ ва мантиқӣ-математикий ба кор бурда мешавад. Пас методи трансформаторӣ вучуд надорад, вай тарзу усули методҳои дигар мебошад.

Дар забоншиносӣ истилоҳи «метод» ба ду маънӣ — ҳам метод ва ҳам усул ва ё тарзи гадқикот фахмида мешавад. Маҷмӯи тарзу усулҳои илмӣ-тадқикотии бо аспекти тадқикоти муттаҳид гардидаро метод меноманд. Ба ин маънӣ дар ҳусуси методҳои тадқикотии муқоисавӣ-таърихи, муқоисавӣ, структурӣ-математикий сухан рондан мумкин аст. Вале баъзан маҷмӯи қоидаҳо ва ё татбиқи ин ё он тарзу усулро низ метод меноманд, ки вай метод набуда, тарзу усули истифодаи ин ё он метод мебошад. Масалан, тарзу усули истифодаи методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ва ғайра.

Методикаи тадқикот. Методика ба мағҳуми дуюми истилоҳи «метод» (чун тарзу усул) синоним шуда метавонад.

Вале ин калима «методика» бештар ҳамчун тартиби истифодаи ин ё он метод ба кор бурда мешавад, чунки худи як метод бо тартибҳои гуногун истифода шуданаш мумкин аст. Фарки методикаи тадқиқот ба бисъёр сабабҳо вобаста иебошад: аз аспекти тадқиқот, аз ҷиҳатҳои гуногуни мантиқиву умумиилмӣ (масалан, индуктиву дедуктивӣ), аз худи тартиб ва техникаи тадқиқот, аз воситаҳои тасвир ва ғайра.

Методикаи илмӣ ҳамаи зинаҳои тадқиқот — мушоҳида, ҷамъоварии материал, воситаҳои тасвир, муайян кардани тарзу усулҳои таҳлил, характеристики интерпретация ва аспекти тадқиқотро дар бар мегирад. Доностани методикаи тадқиқоти илмӣ барои ҳар як мутахассис шарт ва зарур аст. Материал дошта бошеду методро ҳам донеду методикаи коркарди онро надонед, чизи дилҳоҳ ба даст оварда намешавад.

Методикаи тадқиқот ва роҳҳои тасвир. Роҳҳои тасвири натиҷаҳои ба даст даромада ва исботи он бо методикаи тадқиқот бевосита алоқаманд аст. Роҳҳои тасвир методи тадқиқот набуда, танҳо шакли беруни ин ё он тарзу усул ва методикаи таҳлил аст.

Роҳҳои тасвир аз рӯи характеристики тасвир ба шаклию ғайришаклӣ ва аз рӯи воситаҳои тасвир даҳанакию (шифоҳию) ғайридаҳанакӣ мешавад.

Дар омӯзиши ин ё он ҳодисаи забонӣ шакли аслӣ ва ягонаи он муайян карда шавад, онро роҳи баёни шаклӣ мегӯянд. Аз шакли аслӣ боз шаклҳои дигару мазмунҳои дигар ба вучуд овардан мумкин аст. Масалан, аз ҷашм, кор, хона, ақл, хон шаклҳои ҷашма, ҷашмӣ, ҷашмак, ҷашмнок, бечашм; коргар, корӣ, корзор, корам, бекор; хонагӣ, хонадор, хонача, бехона, ҳамхона; ақлнок, ақлак, беақл, боақл, камақл; хонам, ҳонӣ, хонад, хонем, хонед, хонанд, хониш ва ғайра.

Дар забоншиносӣ аз роҳҳои тасвири ғайришаклӣ низ истифода мебаранд. Тадқиқотчи материали заруриро гирд оварда дар асоси он ҳуласаҳои худро баён мекунад. Масалан, гиребон, дехкон, шурбо, зимистон... Ин калимаҳо дар асл соҳтаю мураккаб бошанд ҳам, дар айни замон содда шуморида мешаванд, чунки ба морфемаҳо чудо намешаванд. Барои исботи ин ба этиология муроҷиат кардан лозим меояд.

Дар омӯзиши роҳҳои тасвири даҳанакӣ аз калимаю терминҳои мӯкаррарӣ истифода бурда, ифодай анику он дода мешавад.

Дар омӯзиши роҳҳои тасвири ғайридаҳанакӣ ба ҷои калимаву терминҳо формулаҳои ҳарфӣ, рамзҳо, таблицаву схемаҳоро истифода мебаранд. Масалан, калимаҳои забоншиносӣ, мубтадо, ҷумла, ҳабар, ҷумлаи мураккаб алломатҳои ихтизори ин калимаҳо ба таври з, м, ҷ, ҳ, ҷм дода мешавад. Ҳамин тарик, роҳҳои тасвир низ методи маҳсуси тадқиқот набуда, метод ва тарзу усулҳои мавҷударо маънидод мекунад ва ба онҳо ин ё он шакли беруни медиҳад.

Таснифи методҳои асосии лингвистика. Яке аз проблемаҳои методологияи лингвистӣ таснифи метод ва тарзу усулҳои (приём) лингвистӣ, кор карда баромадани методикаи таҳлилҳои лингвистӣ ва инчунин масъалаҳои татбики тарзу усулҳои лингвистӣ ва методҳои муштараквазифа мебошад.

Азбаски вазифаи асосии забоншиносӣ омӯзиши забонҳои конкретист, таснифи методҳои лингвистӣ ҳам вобаста ба объекти омӯзиш муайян карда мешавад.

Забоншиносӣ низ ба мисли илмҳои дигар маҷмӯи илмҳои лингвистиро дар бар мегирад, ки чихатҳои гуногуни система ва нормаи забон ва инчунин инкишифу вазифадории онҳоро тадқик мекунад.

Кӯшиши олимоне, ки барои тадқикоти лингвистӣ методи ягона (универсалӣ) соҳтанӣ буданд, ба мисли олимоне, ки методи философия, аниктараш методи диалектикаи материалистиро методи маҳсуси лингвистӣ медонистанд, натиҷа надод. Методологияи лингвистӣ гуфта маҷмӯи аспектҳо ва методҳои илмӣ-тадқиктиро меноманд, ки мумкин аст қонуну қоидаҳои умумӣ дошта бошад ва ё бо методикаи тадқикот ва роҳҳои тасвир фарқ кунад.

Тарзу усул ва методҳои лингвистиро вобаста ба мактабҳо ва ё ҷиҳатҳои гуногуни забон тасниф кардан мумкин аст. Ҳамаи воҳидҳои забон бо як тарзу усул ва ё роҳ тадқик карда намешаванд. Дар тадқики овозҳои забон аз аппаратҳои маҳсус ва ё аз приёмҳои оппозициониву мавқеъӣ истифода баранд, дар омӯзиши синтаксис аз приёмҳои гуногуни синтаксисӣ ба мисли мантиқӣ-грамматикӣ, таҷzияи актуалиӣ, трансформаторӣ ва ғайра истифода мебаранд.

Ба методҳои асосии лингвистӣ методҳои тасвирий, муқоисавӣ ва нормативӣ-услубӣ дохил мешаванд. Ин методҳо вобаста ба ҷараёнҳои забоншиносӣ, вобаста ба қисматҳои забоншиносӣ бо тарзу роҳҳои гуногун, инчунин бо методикаю приёмҳои гуногун истифода мешаванд.

Ҳар яке аз ин методҳо функцияву вазифаҳои худро доранд ва тарзу тариқи истифода ва кор фармудани онҳо ҳам як хел нест.

МЕТОДИ ТАСВИРИ

Ин метод яке аз қӯҳнатарин ва баробари он ҳозиразамони лингвистӣ мебошад. Грамматикаҳои қадимаи хитой, хиндӣ ва юнонӣ дар асоси ҳамин метод навишта шуда буданд. Забонҳои ҳозира ҳам аз ин метод васеъ истифода мебаранд. Системаи усул ва ё тарзҳои тадқикоте, ки ин ва ё он ҳодисаи ҳозираи забонро муайян мекунад, методи тасвирий меноманд. Ин метод дар омӯзиши забон роли бағоят қалон мебозад.

Одатан объекти омӯзиш гуногун ва васеъ мешавад. Вобаста ба мавзӯи тадқик қалима ва ё ҷумлаҳои ҷудогона аз матн ҷудо

карда мешаванд. Ин қадами якуми тадқиқот аст. Он калима ва ё чумлаҳо мувоғики мавзӯй тасниф карда мешаванд, зеро ҳам калима ва ҳам чумларо аз ҷандин ҷиҳат омӯхтанд мумкин аст, ки ин қадами дуюми тадқиқот мебошад. Дараҷаи сеюми тадқиқ талаб мекунад, ки материали чудо карда шуда таҳлил карда шавад. Ду навъ таҳлил шуданаш мумкин аст: категориявӣ ва дисcretӣ. Дар таҳлили категориявӣ воҳидҳои ҷудошуда ба гурӯҳҳо муттаҳид карда мешаванд. Онҳо бояд дорои як категория бошанд. Масалан, суффиксҳои **-чӣ**, **-гар**, **-бон**, **-вар**, **-ор** калимаҳои гуногун месозанд, вале ба як гурӯҳ доҳил мешаванд, зеро ҳамаи онҳо исми шаҳс месозанд ва бо ҳамин ҳусусияти худ ба як гурӯҳ медароянд. Дар таҳлили дисcretӣ бошад, баракс воҳиди структурӣ ба гурӯҳ ва гурӯҳҳои майдатарин чудо карда мешавад. Масалан, чумлаҳои соддай яктаркиба ба ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс, умушишахс, номуайяншахс, бешахс ва узвонӣ ҷудо карда мешаванд ва ҳар як намуд чӣ гуна ҳусусиятҳои ҷудошуда дорад ва чӣ гуна аломатҳои фарқнок дорад, нишон медиҳанд.

Намудҳои асосии роҳҳои методи тасвирий. Методика ва роҳҳои методи тасвирий ниҳоят гуногун ва зиддиятнок буда, ифодашавии онҳо низ гуногун аст. Аз ин сабаб на факат нишон додани роҳҳои гуногуни методи тасвирий, балки муқаррар карданӣ намудҳои он низ муҳим аст. Методҳои таҳлили лингвистӣ дар асосҳои гуногун тасниф карда мешавад: аз рӯи воситаҳои баёнӣ методи тасвирий ба шаклии ғайришаклӣ, математиқи ғайриматематикӣ ва аз рӯи таносуби байни воҳиди забону воҳиди таҳлили структурию математикӣ мешавад. Дар вакти маънидоди натиҷаҳои ба даст даромада ин ду намуди тасниф ҳамдигарро мебуранд.

Умуман, ҳамаи роҳҳо ва методикаи методи тасвириро ба ду намуди асосӣ — шарҳи маънидоди доҳилӣ ва берунӣ ҷудо кардан мумкин аст.

Шарҳи маънидоди берунӣ. Факти забон ҳамчун ҳосияти системai забон ва ё ҳосияти ҳодиса ё предмете, ки бо ин факти забонӣ ифода шудааст, зоҳир шуда метавонад. Тадқиқи вазифаҳои воҳидҳои забон шарҳи маънидоди онҳоро ба вуҷуд меорад. Шарҳи маънидоди берунӣ низ воҳидҳои забонро меомузад. Шарҳи маънидоди берунӣ ба ду намуд ҷудо мешавад:

1. Маънидоди воҳидҳои забон аз рӯи муносабати онҳо ба ҳодисаҳои ғайризабонӣ, аз қабили роҳҳои социологӣ, мантиқӣ-психологӣ ва артикуляционӣ-акустикӣ.

2. Маънидоди воҳидҳои забон аз рӯи муносабаташон бо воҳидҳои дигари забон. Ин роҳҳо барои қабати тадқиқшаванда берунӣ шуморида мешавад, вале онҳо аз ҳудуди структураи забон намебароянд. Ба ин пеш аз ҳама шарҳи маънидоди байнисатҳӣ (межуровный) ва методикан дистрибутивӣ доҳил мешаванд, ки ҳусусиятҳои воҳиди омухташавандаро бо ёрии воситаҳои дигар кушода медиҳанд.

Роҳҳои социологӣ. Роҳҳои социологӣ дар ҳолати аз ҷиҳати нормативӣ-услубӣ ва таърихӣ омӯҳтани забон хеле кулаг бошад ҳам, дар тадқиқи тасвири забон ва маҳсусан омӯзиши таркиби луғавӣ истифода мебаранд. Роҳи маъмултарин дар омӯзиши социологии калима ин усули «калима ва ашъё», усули гурӯҳи тематикӣ, географияи лингвистӣ ва роҳи нормативӣ-услубӣ мебошад.

Роҳи омӯзиши «калима ва ашъё» дар омӯзиши тасвири лексикаи забон, тадқиқотҳои энциклопедӣ ва ё луғатҳои тафсирӣ ба кор бурда мешавад. Ҳоло луғатҳои энциклопедӣ бо ҳамин услуб дода мешаванд. Ҳусусияти ин навъи тадқиқ он аст, ки маънои калима вобаста ба ашъё ва мағҳум, ки калима онро ифода кардааст, омӯҳта мешавад.

Ҳусусияти омӯзиши тарзи гурӯҳи тематикӣ он аст, ки дар асоси ин ё он нисбияти предметӣ-тематикӣ гурӯҳи калимаҳо интиҳоб карда шуда, маҳсус омӯҳта мешаванд. Бо ин роҳ аксар лексикаи истиқоматӣ ва соҳтмони маҳалҳои аҳолинишин, ҳавзу дарьёҳо омӯҳта мешаванд. Вактҳои охир лексикаи терминологӣ низ ба ҳамин роҳ омӯҳта мешавад. Омӯзиши тарзи географияи лингвистӣ дар соҳаи таркиби луғавӣ аз он иборат аст, ки калимаҳо аз рӯи ҳудуди паҳншавиашон ва ё равшан намудани ҳудудҳои диалективу забонӣ тадқиқ карда мешаванд. Аз рӯи натиҷаҳои он ҳаритаҳои лексикий тартиб дода мешаванд. Натиҷаҳои ба даст даровардашуда аз ҷиҳати таърихӣ ва иқтисодӣ-сиёсӣ шарҳу эзоҳ дода мешаванд.

Роҳи нормативӣ-услубӣ дар тартиб додани луғатҳои тасвири ва ҳарактеристикаи услубии калимаҳои ин ё он асар ва ё нависанда ба кор бурда мешавад. Услубҳои нисбатан маъмули мушоҳидашаванда, ки ба ҳарактеристикаи иҷтимоӣ ишора мекунад, инҳо аст: китобатӣ, гуфтугӯӣ, ҳалқӣ, маҳаллӣ, жаргон, соҳагӣ, таърихӣ ё ки кӯҳнашуда ва бегона (хориҷии умуминашуда).

Роҳи мантиқӣ-психологӣ. Қонун ва коидаҳои мантиқ қисмати муҳимтарини роҳҳои ҳама гуна тадқиқот мебошад. Ҷиҳати мантиқиро дар тамоми роҳҳои омӯзиши забон мушоҳида кардан мумкин аст. Ба роҳи мантиқии таҳлили лингвистӣ асоси мантиқии тарзҳои лингвистӣ доҳил нашуда, балки чунин роҳҳои таҳлили лингвистӣ медароянд, ки алоқаи байни маънои воҳидҳои забону категорияҳои онро бо воҳид ва категорияҳои тафаккур тадқиқ мекунанд.

Дар байни усулҳои мантиқии таҳлили лингвистӣ роҳҳои инвариантӣ-метаязыки (забоне, ки дар бораи мундариҷа ва ифодаи забони дигар маълумот медиҳад) ва вариантӣ-забониро фарқ мекунанд, ки дар таърихи забоншиносӣ онҳоро чун роҳҳои мантиқӣ ва психологии таҳлили забонӣ ба ҳисоб ғирифтаанд.

Роҳҳои мантиқии инвариантӣ-метаязыкии таҳлили забон бо роҳи дедуктивии даркӯянӣ асос карда шудааст, аз ин рӯ, воҳидҳои конкретии забон чун амалий гардидан қолабҳои абстрактии

забон дониста мешавад. Дар ин навъи омӯзиш маъниҳои забонӣ чун ҳодисаи мантиқӣ-мағҳумӣ фаҳмида мешавад, бинобар он предмети тадқик на воҳиди худи забон, балки аломатҳои он дониста мешавад. Дар вакти бо ин роҳ омӯхтанд аксар воҳидҳои конкретии забонро бо структураи мантиқӣ-тематикии матн як мешуморанд. Ин тарзи омӯзиши таҳлили лингвистӣ аз тарафи мантиқшиносони француз, аз ҷумла Пор-Роял ба шакл дароварда шуда буд.

Дар усули мантиқии вариантий-забонии таҳлил гуногунии воҳидҳои забонӣ ва худи забонҳо ба эътибор гирифта мешавад, бинобар он ҳосияти умумимантиқии онҳо хеле гуногун ва зиддиятнок намоён мегардад. Аз ин ҷиҳати предмети омӯзиш воҳиди конкретии забон ва вазифаҳои онҳо ва инчунин алоқаи онҳо на танҳо бо шаклҳои мантиқ, балки бо маънӣ ва категорияҳои дигар мебошад. Ин тарзи таҳлил бештар ба типҳои гуногуни маънои забонӣ, категорияи он ва алоқаи он бо матн истифода карда мешавад. Масалан, дар омӯзиши маънои структураи ҷумла тарзи мантиқӣ-морфологӣ ва актуалий-сintагматикии таҳлили ҷумла васеъ истифода мешавад.

Усули мантиқӣ-морфологии таҳлили ҷумла онро ба асос мегирад, ки ҳелҳои ҷумла бо шаклҳои мантиқии фикр мувофиқат мекунанд. Шакли мантиқии фикр асоси субъективию предикативии ҷумларо нишон медиҳад, ки он бо саравзоҳои ҷумла — мубтадову ҳабар аксар мувофиқат мекунад ва бо ёрии аъзоҳои пайрав — ҳол, пуркунанда ва муайянкунанда пурра мегардад. Бехуда нест, ки онҳоро — аъзоҳои ҷумларо категорияҳои мантиқӣ-грамматикий меноманд ва дар аксари забонҳои дунъё мушоҳида мешаванд. Ҳамиро ҳам бояд қайд кард, ки байни тарафҳои мантиқӣ-грамматикий ва морфологӣ-сintаксисин ҷумла, байни мундариҷа ва шакли онҳо мутобиқати пурра мушоҳида намешавад. Аз ин ҷиҳат ҳам субъекту мубтадо ва предикату ҳабар на ҳамеша бо ҳам мувофиқат мекунанд. Масалан, дар ҷумлаи «Қарор аз тарафи котиб навишта шуд» мубтадову субъект тамоман аз ҳамдигар фарқ мекунанд, зоро «қарор» мубтадо бошад, «аз тарафи котиб», ки ба вазифаи пуркунандай бавосита омадааст, субъекти мантиқӣ мебошад. Вале дар ҷумлаи «Талабагон меҳонанд» ин гуна мувофиқат байни мубтадову субъект дид мешавад.

Холо дар забоншиносии дунъё ва аз ҷумла мамлакати моҷумларо на танҳо аз ҷиҳати грамматикий, балки аз ҷиҳати мақсаднокӣ низ таҳлил мекунанд. Аз рӯи ин таҳлил аксари ҷумлаҳоро ба ду қисмат — тема ва рема ҷудо мекунанд. Дар қисмати тема он калимаҳо ҷой мегиранд, ки аз ҷиҳати ифодаи маъно ба хонандаву шунаванду маълуманд ва танҳо барои ифодаи маънои нав, ки дар қисмати рема ифода мегардад, ёрӣ мерасонанд. Мақсади гӯянда дар қисмати рема ифода мегардад ва он аксар дар охири ҷумла ҷой мегирад. Ин таҳлилро дар забоншиносӣ таҷзияи актуалий мегӯянд, ки ба номи забоншиносӣ

чех Матезиус саҳт вобаста мебошад. Ин намуди таҳлили чумла ба усули мантиқӣ-психологӣ мувофиқат мекунад.

Роҳҳои артикуляционӣ-ақустикӣ. Овозҳо, ҳиҷоҳо ва интонация воҳиди материалии забон буда, ба ҷиҳати табиии забон, ба ҳодисаи артикуляционӣ-физиологӣ ва акустиқӣ-физиологӣ алокаманд мебошад. Аз ин ҷиҳат овозҳои нутқ хусусияти физикиву биологӣ доранд, баробари ин онҳо ҳамчун маҳсули фаъолияти дараҷаи олии асаби инсон ҳодисаи психикӣ низ мебошанд.

Хусусияти физикӣ ва физиологии овозҳои нутқ бо ёрии муҷдоҳидаи бевосита ва роҳҳои методи таҷрибӣ-фонетикӣ омӯхта мешавад. Хусусиятҳои артикуляционӣ-психологӣ ва акустиқӣ-психологии овозҳои нутқ ба воситай методи классификационӣ ва таҳлили компонентии артикуляцияи овозҳо ва кори артикуляционӣ омӯхта мешавад.

Компонентҳои артикуляция ба воситай таблицаҳои классификационӣ, ки барои садонокҳову ҳамсадоҳо ҷудогона соҳта мешавад, тасвир карда мешавад. Масалан, ҳамсадоҳои забони тоҷикӣ аз рӯи ҷои талафғуз, тарзи талафғуз ва иштироқи садо тасниф карда шаванд, садонокҳо аз рӯи қатор, бардошт, ки ба ҳаракати забон вобаста мебошад, иштироқи лаб ва устуворию ноустуворӣ тасниф карда мешаванд. Дар забонҳои поляқӣ ва французӣ дар таснифи садонокҳо боз хусусиятҳои диморгии онҳо, дар немисию ёқутӣ дарозиву кутоҳии садонокҳо низ ба эътибор гирифта мешавад.

Роҳҳои маъниидоди байнисатҳӣ. Ин роҳи маъниидод дар тадқиқотҳои лингвистӣ васеъ истифода бурда мешавад. Мақсади ин гуна тарзҳои омӯзиш он аст, ки воҳидҳои байнин қабатҳои забонӣ ва ё воҳидҳои хурдтарини ин ё он қабати забонӣ чун воҳиди таҳлили лингвистӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар ин ҳолат ба объекти омузиш аз нуқтаи назари як ҷанд қабат назорат карда мешавад ва бо ин роҳ алоқаи байнин қабатҳои забонӣ муайян мегардад. Усули маъмултарин синтаксисӣ-морфологӣ ва морфологӣ-морфемагӣ мебошад.

Воҳидҳои синтаксис ибораву чумла буда, ба таркиби онҳо қалимаҳову ҳиссаҳои нутқ доҳил мешаванд. Усули синтаксисӣ-морфологӣ аз он иборат аст, ки структураи синтаксисиро аз ҷиҳати ифодай морфологии онҳо меомӯзанд. Бо ёрии роҳи мантиқӣ-психологӣ сараъзоҳои чумла ҷудо карда шуда, тарзи ифодай мубтадову хабар нишон дода мешавад. Масалан, дар забони тоҷикӣ бо исм, ҷонишини предметӣ ва масдар ифода ёфтани мубтадо гуфта мешаваду баъд бо ҳиссаҳои дигари субстантивация гардидаи нутқ ифода шудани он низ кайд карда мешавад.

Роҳи морфологӣ-морфемагӣ аз он иборат аст, ки морфема ҳамчун воҳиди асосии морфология ва таҳлили морфологӣ фахмида мешавад.

Методикаи дистрибутивӣ. Воҳидҳои забон дар

матн ба ҳамдигар наздик ва пахлӯ ба паҳлӯ чой мегиранд. Синтагматика ба ин масъала муносибати наздик дорад, зеро вай назарияи синтагма ва алокамандии воҳидҳои забонро меомӯзанд. Дар байни усулҳои омӯзиши алоқамандкуй роҳҳои мавкъеъгӣ ва дистрибутивиро қайд мекунанд. Роҳи мавкъеъгӣ ба мавкеи воҳидҳои забон асос карда шудааст. Бо ёрии методикаи дистрибутивӣ доираи воҳидҳои забонӣ, контексти онҳо омӯхта мешавад. Яке аз роҳҳои методикаи дистрибутивӣ валентият (валентность — бо ҳам алоқамандона омада тавонистани калимаҳо) мебошад. Дар вақти бо роҳи валентият омӯҳтан муносибати калимаи асосию тобеъ ба назар гирифта мешавад. Калимаро ба қадом калима ҳоҳед, алоқаманд карда наметавонед. Масалан, калимаи **омадан** бо калимаҳои имрӯз, тез, аспакӣ, бо рафиқ ба хона ... алоқаманд шуда метавонад, vale bo **китобро** муносибат пайдо карда наметавонад чунки феъли монда аст. Ё ки чумлаи «Мо омадем» баъди худ чумлаҳои пайрави мақсад, замон, сабаб гирифта метавонад, vale чумлаҳои пайрави мубтадо, пуркунанда, хабар ва муайянкунанда гирифта наметавонад. Сабаби ин гуна чумлаҳои пайравро қабул карда натавонистани сарҷумлаи «Мо омадем» он аст, ки чумлаи пайрави мубтадо ва муайянкунанда бар эзоҳи предмет меоянд, дар ин сарҷумла бошад, ин гуна предмети эзоҳталаб нест. Сабаби чумлаи пайрави хабар ҳагирифтанаш он аст, ки чумлаи пайрави хабар танҳо ба хабаре тобеъ мешавад, ки бо ҷонишини ишоратӣ ифода гардидааст. Сабаби чумлаи пайрави пуркунанда ҳагирифтанаш он аст, ки хабар **омадем**, бо феъли монда ифода шудааст, ин гуна хабар чумлаи пайрави пуркунанда қабул карда наметавонад.

Намудҳои контекст низ ба воҳидҳои забон таъсир мерасонад. Масалан, ибораи «дандон ба дандон мондан»-ро дар ҳама гуна матн овардан мумкин нест. Пас яке аз роҳҳои методикаи дистрибутивӣ ихотаи воҳидҳои забон нисбат ба якдигар будааст. Ҷи андоза маънии калима ва ё чумла васеъ бошад, ҳамон дараҷа алоқамандии он бо калимаҳои дигар ва ихотаи он мураккабтар мешавад.

Роҳҳои маъниидоди доҳилий. Воҳидҳои забон соҳти доҳилии ҳудро доранд. Омӯзиши структураи воҳидҳои забон ва категорияҳои онҳо ба мавҷудияти маъниидоди хоси онҳо далолат мекунад. Роҳҳои маъниидоди доҳилиро ба ду намуд ҷудо кардан мумкин аст:

1) Роҳҳои тасниф ва мураттаб намудан. Ин ба ҷудо намудани гурӯҳҳои гуногун, навъҳо ва классҳои воҳидҳои забон нигаронид шудааст.

2) Роҳҳои азнавсозӣ, аз чумла методикаи трансформационӣ.

Роҳҳои тасниф ва мураттаб намудан. Предметҳо ва ҳодисаҳои гуногунро, аз чумла ҳодисаҳои забониро, аз рӯи умумият ва фарқашон ба гурӯҳҳо ва ё классҳои ҷудогона тақсим мекунанд, ки ҳамиро тасниф мегӯянд. Дар забоншиносӣ дар асо-

си чинсу намуд ва дихотомия (Ба ду) чудо намудани мафхумҳо таснифот гузаронидан васеъ истифода бурда мешавад.

Дихотомия, ки хоси манттик аст, мафхумҳоро ба ду намуди ба ҳам зид чудо менамояд: намуди мутлаку давомдор, падежи бевоситаву бавосита, танхову ҷамъ, қамию зиёдии аломат ва ғайра. Ба таснифоти лингвистӣ қалимаҳоро ба хиссаҳои нутқ, ҷумлаҳоро ба соддаву мураккаб, овозҳоро ба садоноку ҳамсадо чудо намудан хос аст.

Аз нутқай назари манттик, таснифот бояд ба қонунҳо чудо намудани мафхумро риоя кунад. Дар лингвистика аксар ба ин қонун риоя накарда, танҳо аз рӯи система, яъне бе асосҳои манттикӣ тасниф кардан мушоҳида карда мешавад. Вале баъзе ҷаёнҳо ва мактабҳои манттикӣ ва манттикӣ-математикӣ ба қонунҳои манттикӣ риоя карданро талаб мекунад.

Роҳҳои аз навсозӣ ва методикаи трансформацонӣ. Роҳҳои аз навсозӣ ба фаҳмиши забон ҷун процесс, ҷун структураи динамики бо воҳидҳои ҷудогона, ки ба ҳамдигар алоқаманданд, такя мекунанд. Пайдоиши роҳҳои аз навсозӣ, аз як тараф, ба забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ, аз тарафи дигар, бо лингвистикаи манттикӣ ва таҳлили услубии матни бадей во-баста мебошад.

Дар забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ роҳи аз навсозӣ барои муайян намудани пайдарҳамии ҳронологияи воҳидҳои забонӣ, барои аз навсозии шаклҳои қадима истифода мешавад.

Дар лингвистикаи манттикӣ ин роҳ барои таҳлили ҳусусиятҳои семантикийи соҳти синтаксисӣ истифода бурда мешавад. Масалан, забоншиноси рус Ф. И. Буслаев методикаи трансформаториро барои ихтизор ва ё қӯтоҳ кардани ҷумлаҳои пайрав истифода кардааст. Ў ба ҷои ҷумлаи «Тот, кто виноват» танҳо «Виноват» ё ки ба ҷои «Думаю о том, чтобы идти» ҷумлаи «Думаю идти» гуфтааст. Ин тарзи истифодаро ва ё бараксаншо, яъне ба ҷои ибора истифода бурдани ҷумлаҳои мураккабро дар эҷодиёти адібони тоҷик ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.

Паҳншавии методикаи трансформационӣ дар забоншиносии ҳозира эътироф намудани динамизми забон ва зиёд шудани роли методикаи таҷрибавӣ мебошад. Методикаи трансформационӣ алоқамандӣ ва ҳешигарии воҳидҳои забонро эътироф мекунад. Вай дар омӯзиши қолабҳои синтаксисию қалимасозӣ васеъ ба кор бурда мешавад.

Нутқи мазмунан наклшуда шакли аз нав соҳтаи нутки айнан наклшуда, ҷумлаи пайрав шакли дигари аъзои ҷумла доноста мешавад. Нутқи айнан наклшуда: «Мо ин забони шарифро дар Бухоро омӯхтаем», — гуфта буд як дафъа муаллим (Саттор Турсун. Се рӯзи як баҳор, сах. 209) ва ё «Дина модарам ўро ҳабар гирифта буданд», — гуфт Самад (Ҳамон до, сах. 271). Нутқи мазмунан наклшуда: Муаллим як дафъа гуфта буд, ки ин забони шарифро онҳо дар Бухоро омӯхтаанд. Дина модараш ўро ҳабар гирифтаанд. Ҷумлаи мураккаб: «Маълум буд, ки рӯи

осмон тадричан аз абрхо күшода мешавад (Саттор Турсун. Се рүзи як баҳор, саҳ. 16). Бо вучуди он ки офтоб тобон буд, аз пеш бўи борон меомад» (Ҳамон чо, саҳ. 57). Ҷумлаҳои содда, ки чумлаҳои пайрави мисолҳои боло дар шакли аъзои тафсилии ҷумла омадаанд: Тадричан аз абрхо күшода шудани рӯи осмон маълум буд. Бо вучуди тобон будани офтоб аз пеш буи борон меомад. Ҷумлаҳои пайрави мубтадо ва ҳоли хилоф дар чумлаҳои содда ба вазифаи мубтадо ва ҳоли хилофи ҷумлаи содда омадаанд.

Дар вакти азнавсозӣ ва ё трансформация кардан баъзе ҷизҳо иҳтисол ва ё илова карда шуданаш мумкин аст. Талаба китоб хонд. Китоб аз тарафи талаба хонда шуд.

Хусусияти хоси методикаи трансформационӣ он аст, ки вай системаи қонунҳои саҳт надорад ва ҳамчун назарияи забон истифода нашудааст. Вай ба реалияти забони конкрет такъя менамояд ва барои омӯзиши категорияҳои мураккаб ва бисъёрмаъно ва ё ҳодисаҳои пурра ифода нагардида истифода бурда мешавад.

МЕТОДИ МУҚОИСАВӢ

Муқоиса яке аз тарзу усулҳои илмӣ буда, дар тамоми соҳаҳо ба кор бурда мешавад. Ин усулро дар забоншиносӣ низ ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар муқоиса бо забони дигар омуҳтани забони модарӣ ё ки бо роҳи муқоиса муайян намудани ҳусусияти хоси худи ҳар як забон ниҳоят мувоғиқ ва аҳамиятнок аст. Факту далелҳои як забон ва ё чанд забон муқоиса шуданаш мумкин аст. Ҳангоми муқоиса ҳодисаҳои умумӣ ва хоси як забон ва ё забонҳои гуногун муқаррар ва муайян карда мешавад. Ин аст, ки муқоиса ҳамчун амалиёти умумиилмии тафаккур дар тамоми методҳои таҳлили лингвистӣ иштирок мекунад. Одатан дар методикаи тадқиқотҳои лингвистӣ муқоисаи дохилизабонӣ ва байнизабониро ба куллӣ фарқ мекунанд, зоро дар муқоисаи дохилизабонӣ категория ва ҳодисаҳои забонии ин ё он забони чудогона, vale дар муқоисаи байнизабонӣ забонҳои гуногун тадқиқ карда мешаванд. Аз ин рӯ, методи муқоисавӣ зидди методи тасвирий меистад, зоро дар он чо (тасвирий) муқоиса вучуд надорад. Ба таври муқоиса омуҳтани ду ва ё зиёда забон хеле машҳур аст. Муқоисаи байнизабонӣ, аз як тараф, дар натиҷаи омуҳтани забони бегона ва аз тарафи дигар, ҳангоми омуҳтани забонҳои хёш ба амал омад. Ин метод дар забоншиносӣ пештар ҳам дучор мешуд, vale он аз аввали асри XIX машҳур гардид, зоро дар ин вакт забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ ба амал омад.

Методи муқоисавӣ дар ду намуд — муқоисавӣ-таъриҳӣ ва муқоисавӣ-такқоскунӣ зоҳир мегардад. Ин методҳо ҳам аз рӯи мақсаду вазифа, ҳам материали тадқиқоту ҳудуди истифодай он ва ҳам роҳи методикаи тадқики илмӣ аз ҳам фарқ мекунанд.

Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ на танҳо муқоисаи ду забон ва ҳодисаҳои онҳоро нишон медиҳад, балки инкишофи забонҳои хешро ошкор менамояд. Максади методи муқоисавӣ-такқоскунӣ тасвир кардани ҳодисаи муқоисашавандай ду ва ё зиёда забонҳо, муқаррар намудани умумият ва фарқи ин ҳодисаҳо бе муқоиса бо гузаштаи онҳост. Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ба умумияти генетикии забонҳо такъя кунад, методи муқоисавӣ-такқоскунӣ ба мағҳуми ҳодисаи муқоисашавандай ду забон такъя мекунад, ки онҳо мумкин аст, умумияти таъриҳӣ надошта бошанд. Бо методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ҳам забонҳои хеш ва ҳам варианҷҳои таърихии худи як забонро омӯҳтан мумкин аст.

Муқоисаи забонҳо асоси тамоми методҳои лингвистӣ бошад ҳам, методҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, таъриҳӣ-муқоисавӣ ва муқоисавӣ-такқоскунӣ бо максади муқоиса, бо он ки қадом забонҳо муқоиса мешаванд ва бо чӣ максад муқоиса карда мешаванд, фарқ мекунанд. Ин ба фарқи тарзу методикаи тадқиқ ҳам сабаб мешавад.

Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ. Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ба мағҳуми умумияти генетикӣ ва мавҷудияти оила ва гурӯҳи забонҳои хеш асос карда шудааст. Аз ин рӯ, пеш аз шинос шудан бо методи муқоисавӣ-таъриҳӣ бо забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ ва муносибати ин методро бо он аз назар гузаронидан лозим меояд.

Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ забонҳои хеш, таснифи онҳо, таъриху паҳншавии онҳоро меомӯزاد. Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ бо методи ҳамномаш як чиз нест, ваде мағҳуми ягонагӣ ва фарқи генетикӣ барои онҳо умумӣ аст.

Ягонагии генетикии забонҳо аз иқтибос ва ё тасодуфанд ба ҳам мувофиқ омадани овозу калимаҳо дар забонҳо фарқ мекунад. Масалан, калимаҳои атом ва фабрика дар ҷандин забонҳои Европа ва Осиё мушоҳида мешавад. Ё ки калимаҳои мактабу муаллимро дар ҷандин забонҳои Осиё дучор кардан мумкин аст. Ин калимаҳо нишонаи хешигарии ҳамаи ин забонҳо шуда наметавонад, зеро онҳо калимаҳои иқтибосианд. Мисоли дигар, дар забони тоҷикӣ калимаҳои **сад** ва **бад** дида мешавад ва айнан ҳамин ғуна калима дар забонҳои русӣ ва англisiй низ мушоҳида мешаванд. Ин калимаҳо нишонаи умумияти онҳо шуда наметавонанд, чунки дар ин ҷо тасодуфанд бо ҳам мувофиқ омадани овзҳо ба назар мерасад.

Қалимаи **духтар** ва ҷонишини шахсии **ту-ро** дар ҷандин забон мушоҳида кардан мумкин аст: дар русӣ дочь — ты, литовӣ дукте — ту, санскрит духхите (р) — тувам, юнонӣ тхугатер — ту, ғотӣ даухтар — су, англisiй даугхтер — тхоу, немисӣ Гачтер — ду.

Қалимаҳои духтар ва ту калимаҳои решагӣ ва қадимӣ мебошанд ва дар забонҳои гуногун бо ҳам мувофиқ омадани онҳо аломати хешигарии ин забонҳо мебошад.

Маълум мешавад, ки дар ҳолати аз ҷиҳати реша, аффиксҳои

калимасозу шаклсоз ва ё овоз ба ҳам мувофик омадан ба хешигарии забонҳо шубҳа наименонад. Албатта, ҳар як забон бо қонуну қоидаҳои тараққиёти дохилии худ инкишоф мейёбад, бинобар он калимаҳо ба тағъиротҳои овозӣ дучор шуданашон мумкин аст. Дар натиҷаи муқоиса ҳатто роҳи тараққиёти забонҳои хеш муайян карда мешавад.

Методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ин системаи тарзҳои тадқикот ва методикаи таҳлил мебошад, ки дар вакти омӯзиши забонҳои хеш аз онҳо истифода бурда, тараққиёти қонуни соҳти он забонҳо нишон дода мешавад ва инчунин барои аз нав барқарор намудани овозҳову шаклҳои қадимаи онҳо ёрӣ мерасонад.

Методикаи муқоисавӣ-таъриҳӣ аз муқоисаи муқаррарӣ бо он фарқ меқунад, ки:

1) Дар ин усули омӯзиш фактҳои мушоҳида аз тамоми забонҳои хеш гирифта мешавад — ҳам аз забонҳои мурдаву зинда ва ҳам аз забонҳои адабӣ-ҳаттӣ ва гуфтугӯй-шевагӣ. Чӣ андоза забонҳои зиёд муқоиса шавад, ҳамон дараҷаи фикр асоснок мебарояд.

2) Дар вакти омӯзиши муқоисавӣ-таъриҳӣ дараҷаи хешигарии забонҳо ба ҳисоб гирифта мешавад, зеро муқоиса бояд аз забонҳои нисбатан наздик сар шавад. Масалан, забони тоҷикий пеш аз ҳама бо забонҳои форсии дарӣ, баъд бо забонҳои помирӣ осетинӣ ва баъд бо забонҳои паҳлавию сӯғӣ ва қадимаи дигар муқоиса шуда, дар зинаи дуюм бо забонҳои ҳиндӣ ва баъд славяному ягон гурӯҳи дигар муқоиса карда мешавад.

Роҳҳои асосии методи муқоисавӣ-таъриҳӣ инҳо мебошад:

а) Муқаррар намудани айнияти генетикий,

б) Азнавсозии шакли қадима,

в) Муқаррар кардани ҳронологияи пурра ва нисбӣ.

а) **Муқаррар намудани айнияти генетикий.** Роҳҳои муқаррар намудани айнияти генетикии овозҳо ва шаклҳои грамматикии забонҳои хеш фактҳои забониро предмети тадқикии методи муқоисавӣ-таъриҳӣ гардониданд. Дар забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ ҳамон гуна мувофиқоии овозҳо, морфемаҳо, калимаҳо ва ибораҳоро айният меноманд, ки пайдоиши умумӣ доранд, яъне ба ҳам монандии генетикий доранд. Ин аст, ки баъзан айнияти генетикий аз ҷиҳати материалию семантикаи дар айни замон бо ҳам мувофик наомаданаш мумкин аст. Ба ҳам монандии овозҳо аз ҷиҳати генетикий маънои онро надорад, ки онҳо ҳоло ҳам аз рӯи ҳусусиятҳои акустикиву артикульяционӣ мувофиқ оянд, яъне монанд башанд. Масалан, овозҳои «г» ва «ж» аз ҳар ҷиҳати фарқ меқунанд: г — овози пасизабонии зич башад, ж — пешизабонии роф мебошад, ҳол он ки онҳо аз ҷиҳати генетикий монанд мебошанд. Морфема, калима ва ибора низ дар айни замон пурра ба ҳам мувофиқат накарданашон мумкин аст.

б) **Азнавсозии шакли қадима.** Ҳаминро ҳам қайд кардан лозим аст, ки ҳамаи овозҳо, морфемаҳо ва калимаҳои ҳозира шакли қадима, шакли нахустзабони худро надоранд. Ба ин

калимахой решагии ифодакунандай он мафхумхое дохил мешаванд, ки дар қадим низ дучор мешуданд. Мұқоисай калимахой бародар, падар, хоҳар ва гайра дар забонхой гуногун ба ин шаходат медиҳанд. Масалан, калимаи *бародар* дар забони русй брат, славянни қадим — братъ, немисй — брудер, лотинй — братер, санскрит — брата ба он далолат мекунад, ки овози аввали ин калима дар қадим ҳамсадои (бх) будааст.

в) *Мұқаррар намудани хронологияи пуррава нисбй*. Забонхой хеш на танҳо шакли қадимро нигоҳ медоранд, балки ба ҳамон монанд калимаҳо ҳам месозанд. Дар давраи нахустзабон ҳам диалектҳо буд. Диалектҳои хеш дар давраи тараққиёти забон муттаҳид шуда, забони яғонаро инкишоф додаанд ва баробари ин забони чудогонаи мустақил ҳам гардидаанд. Барои муайян намудани шакли қадима мұқаррар кардани он, ки аввалин бор он дар кучо ва кай зикр шудааст, аҳамияти **калон** дорад. Осори бөкімондаи хаттии забонҳо як хел нест. Осори хаттии забони хетй ба асри XIV—XIII пеш аз милод тааллук дошта бошад, забони қадимаи юнонӣ аз асри X—IV, форсии қадим аз асри VI—III, санскрит III, vale забони ғотӣ аз асри V—VI, армани қадим V—IX, славянни қадим IX—XI, литовӣ аз асри XVI ба мо омада расидаанд.

Усули хронологияи нисбй аз он иборат аст, ки бо роҳи омӯзиши паҳншавӣ ва аҳамиятнокӣ аз ду ҳодисаи системай забон қадими будани яке аз онҳо нисбат ба дигараш муайян карда мешавад.

Методи таърихӣ-муқоисавӣ. Методи муқоисавӣ-таърихӣ ба он асос карда шудааст, ки забонҳои хеш бо ҳам муқоиса карда мешаванд. Бо ин метод таърихи забонҳо омӯхта мешавад. Бо методи муқоисавӣ-таърихӣ ҳам забонҳои хеш ва ҳам давраҳои гуногуни худи як забон, яъне пайдарҳамии онҳо омӯхта мешавад. Масалан, давраи қадим ва ё миёнаи забонҳои форсийтоҷикий.

Методи таърихӣ-муқоисавӣ системаи усулҳо ва методикаи таҳлил аст, ки ҳангоми омӯзиши тараққиёти таърихии забони чудогона бо мақсади ошкор намудани қонунияти дохилӣ ва беруни тараққиёти он истифода карда мешавад. Ба воситаи ин метод айният ва фарқи таърихии шаклҳову овозҳои забон барқарор карда мешавад. Бо ин метод одатан як забон омӯхта мешавад, дар ин ҷо муқоисаи забонҳо нест. Фактҳои забонӣ дар давраҳои гуногуни тараққиёти он муқоиса карда мешавад.

Ҳангоми омӯзиши таърихӣ-муқоисавӣ барқарор намудани айнияти овозҳо, шаклҳо, қолабҳо, калимаҳо шарт ва зарур аст, зеро танҳо дар ҳамин ҳолат тадқиқи минбаъдаи онҳо имкон-пазир мебошад. Азбаски бо ин метод фактҳои забонии ин ё он забони чудогона тадқиқ карда мешавад, баробари нишон додани айнияти воҳидҳои забонӣ фарқи онҳоро нишон додан ҳам аҳамияти **калон** дорад.

Забонҳои ҳозира танҳо як қисм калимаҳо, шаклҳо, овозҳо

ва ё сохту таркиби забони қадимаи худро нигоҳ доштаанду ҳалос. Ҳамин қисми бокимонда ҳам метавонад ҳолати пешина, таърихи забонро то андозае барқарор намояд. Чунин омӯзиш ба воситай тарзи азnavsозии дохилӣ ба вучуд оварда мешавад. Усули азnavsозии дохилӣ аз он иборат аст, ки шакли қадима бо роҳи таъсири гуногуни он дар доираи худи як забон барқарор карда мешавад. Баъзан бо мақсади назорат факти забони хеш истифода бурда мешавад. Ҷиҳати хронологияи ин ё он давраи таърихи забон бо ёрии архаизмҳо ва қолабҳои бемаҳсул ва, инчунин неологизму қолабҳои сермаҳсул муайян карда мешавад.

Усулҳои аз ҷиҳати хронологӣ нишон додани ҳодисаҳои забонӣ он аст, ки фактҳои забонӣ характеристикаи мутлақ ва нисбии замонӣ мегиранд. Дар омӯзиши таърихӣ-муқоисавӣ хронологияни мутлакро танҳо дар ҳолати дучор шудани ин ё он факти забонӣ дар асари аввалини ҳаттӣ нишон додан мумкин аст.

Инкишифи забоншиносии муқоисавӣ-таърихии асри XIX—XX на танҳо забонҳои ҳаттии қадимаро ошкор намуду онҳоро омӯҳт, балки лаҳчаву шеваҳои ҳозиразамонро низ ба омӯҳтан сар кард.

Материалҳои диалекти ҳам объекти забоншиносии таърихӣ-муқоисавӣ ва ҳам диалектологияву географияи лингвистӣ гардид. Методи диалектографӣ гуфта ҷамъи тарзҳо ва методикаи ҷамъ намудан, кор карда баромадан ва маънидоди материалҳои шевагиро мегӯянд.

Методи муқоисавӣ. Методҳои муқоисавӣ-таърихӣ ва таърихӣ-муқоисавӣ бо материали забонҳои хеш маҳдуд мешаванд. Дар тартиб додани фонетика, грамматика, лексикологияи таърихӣ ва ё муайян намудани ҳусусиятҳои ҷудогонай забонҳои хеши ҳозира аспекти таърихӣ роли муҳим ва ҳалкунанда мебозад. Дар ҳолати ба таври муқоиса омӯҳтани ҳоҳ забонҳои хеш ва ҳоҳ ғайриҳеш аспекти таърихӣ ҳеч гуна роль намебозад.

Ба таври муқоиса омӯҳтани забонҳо лугатҳои дузабона ва грамматикаҳои умумиро ба вучуд овард. Забоншинос Гумбольдт ғайр аз ба таври муқоисавӣ-таърихӣ омӯҳтани забонҳо ба тарии муқоисавӣ-типологӣ тадқиқ карданро низ зарур дониста буд. Дар ин соҳа ҳизмати забоншиносӣ советӣ, академик Мещанинов И. И. хеле қалон аст.

Дар ҳолати ба тарии муқоисавӣ-типологӣ омӯҳтани забонҳо ҳусусиятҳои структурии забонҳои гуногунро ошкор намудан мумкин аст. Таснифоти морфологӣ низ дар ҳамин асос гузаронида ~~шуда~~ шудааст. Дар ҳолати ба тарзи муқоиса омӯҳтани забонҳо дараҷаи таъсири як забон ба забони дигар ҳангоми алоқаҳои таърихиву территорияйӣ маълум мегардад. Масалан, дар ҳолати ба тарзи муқоиса омӯҳтани соҳти грамматикии забонҳои нимҷазираи Балкан—булғорӣ, юнонӣ нав, албанӣ ва румынӣ маълум шуд, ки ба ҳамаи ин забонҳо артикли постпозитивӣ ва баҳро ифодаи замони оянда феъли ёридиҳандай **хотеть** умумӣ ва ягона мебошад.

Гайр аз ин методи муқоисавӣ-таъриҳӣ дар тартиб додани луғатҳои дузабона ва таълими забони хориҷӣ низ ёрии калон месрасонад. Аз асри XIX сар карда давлатҳои сермиллат ба амал меоянд ва зиёд шудан мегираанд. Ин ба он сабаб шуд, ки баробари луғатҳои дузабона грамматикаҳои муқоисавӣ тартиб дода шаванд. Ба ин «Грамматикай русӣ дар муқоиса бо забони узбекӣ»-и Поливанов Е. Д.— 1933 ва «Забоншиносии умумӣ ва масъалаҳои забони французыӣ»-и Ш. Балли — 1932 мисол шуда метавонанд. Балли забони французиро асос карда, забони тоҷисиро ба он муқоиса кардааст. Солҳои охир ба таври муқоиса омӯҳтани хусусиятҳои ҷудогонай забони тоҷикӣ бо забонҳои русӣ, англисӣ, немисӣ ва французыӣ зиёд мушоҳида мешавад. Доир ба муқоисаи масъалаҳои ҷудогонай забони тоҷикиву русӣ диссертация ва маколаҳои зиёде навишта шудаанд. Масъалаҳои гуногуни соҳти грамматикаи забони тоҷикӣ бо забонҳои хориҷӣ низ мавриди тадқики як гурӯҳ забоншиносон гардидааст. Ба ин диссертацияҳои доктории Шаҳобова М. Б. «Таҷрибаи ба таври муқоиса омӯҳтани соҳти забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», Ҷамшевов П. «Категорияи намуд ва замон дар забонҳои тоҷикӣ, англисӣ, русӣ ва шуғнӣ» ва рисолаҳои номзадии Камолова А. Р. «Пешоянҳои аслии забони тоҷикӣ ва ҳаммаъноии онҳо дар забони англисӣ», Ҳамралниев Н. «Намудҳои феъл дар забонҳои ҳозираи тоҷикиву англисӣ», Яҳъёева Х. Ю. «Таҷрибаи ба таври муқоиса омӯҳтани сифат дар забонҳои тоҷикиву англисӣ», Собиров А. «Гартиби калима дар ҷумлаҳои соддай дутаркиба дар забонҳои ҳозираи тоҷикӣ ва англисӣ», Усмэнов К. «Категорияи муайянӣ ва номуайянӣ исм дар забонҳои тоҷикиву англисӣ», Чалилова М. «Категорияи шумора дар исми забонҳои тоҷикиву англисӣ», Азимова М. «Таҳлили муқоисавии лексика ва фразеологияи моддӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», Мухторова С. Я. «Артикли -е дар забони ҳозираи тоҷик ва ҳаммаъноии он дар забони англисӣ», Абдуллоҳоҷаева К. «Муайянкунанда дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», Мамадназарова Г. «Ҳол дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ», Мамадназаров А. «Сифаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» ва ғайраро доҳил кардан мумкин аст.

Дар натиҷаи муқоиса на танҳо ҷиҳатҳои умумӣ, балки хусусиятҳои хоси ҳар яке аз забонҳои муқоисашаванда ошкор мегардад. Инро дар вакти омӯзиши блингвизм ва контактаҳои забонӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ё тарҷума аз он чиз мушоҳида кардан мумкин аст. Ба тарзи муқоиса омӯҳтани ҳуҷӯнидо бо масъалаҳои таснифоти типологии забонҳо ва ҷиҳатҳои универсалии забонҳо низ алоқаманд мебошад.

Методи муқоиса ин системаи усуљҳо ва методикаи таҳлил барои нишон додани хусусиятҳои умумӣ ва хусусии забонҳои муқоисашаванда мебошад.

Тадқиқотчӣ вобаста ба мақсади гузоштаи ҳуд, вобаста ба

чанд забонро муқоиса карданаш ин ё он усули тадқикотро пеш мегирал.

Муқаррар кардани асоси муқоиса. Ба ин масъала муайян намудани предмети муқоиса, характери он ва инчунин намудхой муқоиса аз рӯи монандиву фарқ дохил мешавад. Чӣ андоза ҳодисаҳои монанду аломатҳои умумӣ зиёд бошад, ҳамон дараҷа фарқ ҳам зиёд мешавад. Агар ҳодисаҳои умумӣ байни ду ва ё зиёда забонҳо мушоҳидати нашавад, ҳамин чиз қайд карда мешаваду ҳалос. Дар ин ҳол предмети тадқиқ ниҳоят камбағал ва агар ҳодисаҳои умумӣ зиёд бошад, мавзӯи тадқиқ вассеъ мешавад.

Асоси муқоиса бо ёрии муқоисаи забону аломатнокӣ муайян карда мешавад.

Тарзи муқоисаи забонӣ аз он иборат аст, ки ягон забон асоси муқоиса қарор дода мешавад. Қадом забон асоси муқоиса интихоб гардидаша ба вазифаи тадқиқотӣ ва ё дараҷаи омӯхта шудани забонҳо вобаста мебошад. Пештар, дар вақти тартиб додани грамматикаи забонҳои Европа забони лотинӣ асос ва намуна гирифта шавад, бъъдтар забонҳои французӣ, немисӣ, англисӣ ва русӣ низ ҳамин вазифаро адо менамуданд. Ҳангоми муайян намудани таснифоти морфологии забонҳо забони немисӣ чун намунаи забонҳои флективӣ дар муқоиса бо забонҳои гайрифлективӣ гурӯҳи забонҳои агглютинативӣ, решагӣ ва полисинтетикиро ошкор намуд. Ё ки ҳангоми омӯзиши забонҳои хиндуҳои Америка забони англисӣ одатан асоси муқоиса ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар вақти ба таври муқоиса омӯхтани бисъер забонҳои ҳалқҳои Ватанамон забони русӣ низ ҳамин гуна вазифаро адо менамояд.

Тарзи муқоисаи аломатнокӣ аз он иборат аст, ки ягон ҳодиса ва ё аломати ин ё он забон асоси муқоиса мегардад. Микдор ва сифати аломатҳо дар забонҳо гуногун мешавад. Ҳатто аломатҳои умумӣ ҳам аз ҷиҳати моҳият ва табииати худ дар забонҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, овозҳои нутқ дар забонҳо аломатҳои артикуляционӣ ва акустикии умумӣ дошта бошанд ҳам, ҳусусиятҳои ҷудогона доранд. Ҳангоми тадқики дутарафаи воҳидҳои забон ду намуди муқоиса: шаклӣ-семантикӣ ва функционалий-семантикӣ мушоҳидати забон мешавад.

Дар муқоисаи шаклӣ-семантикӣ асоси муқоиса фактҳо ва ҳодисаҳои материалии воҳидҳои забон (масалан, морфема ва намудҳои он, шаклсозӣ) ба шумор меравад.

Ҳангоми ба тарики муқоисаи функционалий-семантикӣ тадқиқ намудан асоси муқоиса фактҳо ва ҳодисаҳои ҷиҳатҳои идеалии воҳидҳои забон буда, тадқиқот ба он нигаронида шудааст, ки маъно бо қадом воситаҳо дар забонҳо ифода мешавад. Инроҳо вобаста ба мақсади тадқиқот интихоб карда мешаванд.

Дар омӯзиши шаклӣ-типологӣ бештар ба ҷиҳати шаклӣ диккат медиҳанд ва аз рӯи мувофиқати шаклӣ забонҳоро ба решагӣ, агглютинативӣ ва флективӣ ҷудо мекунанд.

МУНДАРИЧА

Сарсухан	3
Предмет ва масъалахой асосии забоншиносии умумий	5
Таърихи забоншиносӣ	6
Забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ	16
Пайдоиши забоншиносии умумӣ	21
Ақидаҳои Вилгельм Гумбольт дар бораи забон	21
Инкишофи забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳӣ ва ҷараённи натуралистӣ	24
Концепцияи лингвистии Август Шлейхер	25
Забоншиносии мукоисавӣ-таъриҳии нимаи дуюми асири XIX ва аввали асири XX	28
Ҷараёни мағтийӣ ва психология дар забоншиносӣ	29
Ҷавонграмматикҳо	35
Ақидаҳои Карл Маркс ва Фридрих Энгельс доир ба проблемаҳои забон	40
Забоншиносии оҳири асири XIX ва аввали асири XX	42
Ҷараёни социологӣ	43
Мактаби забоншиносӣ Қазон	45
Мактаби лингвистии Москва	48
Концепцияи лингвистии Ферлинандт се Соссюр	52
Забоншиносӣ дар асири XX. Структурализм	56
Кружоки лингвистии Прага ва ё лингвистикан функционали	60
Структурализми Копенгаген ё ки глоссематика	64
Структурализми Америка ва ё лингвистикан дескриптивӣ (тасвири) американӣ	66
Забоншиносӣ ва инкишофи он дар давраи советӣ	69
Таърихи забоншиносии советӣ	72
Забоншиносии тоҷик	81
Структурализми советӣ ва лингвистикан амалӣ	85
Назарияи забон	90
Муносабати забоншиносӣ бо илмҳои дигар	92
Забон ва нутқ	93
Хусусияти алломатникии забон	95
Лингвосемиотика ва масъалаҳои асосии он	97
Забон чун система	98
Муносабатҳои синтагматикӣ ва парадигматикӣ	102
Забон ва тафаккур	105
Забон ва ҷамъият	109
Забон чун нормаи иҷтимоӣ-таъриҳӣ	112
Умумияти иҷтимоӣ ва штклои ҷамъиятии забонҳо	119
Инкишофи забонҳо дар ҷамъияти социалистӣ	123
Социолингвистика	127
Забон ва таъриҳ	129
Таъриҳӣ забонҳо ҳамчун таърихи ҳалқ	131
Забон ва маданият	135
Қонунҳои доҳилий ва берунии тараққиети забон	137
Методҳои забоншиносӣ	140
Роҳҳои даркӯниӣ ва методҳои лингвистӣ	—
Методҳои лингвистӣ	143
Методи тасвири	146
Шарҳи маънидоди беруний	148
Роҳҳои маънидоди доҳилий	152
Методи мукоисавӣ (мукоисавӣ-таъриҳӣ, таъриҳӣ-мукоисавӣ, мукоисавӣ)	156



